

ДОНИШГОҲИ МИЛЛИИ ТОЧИКИСТОН

Бо ҳуқуқи дастнавис

ВБД: 338.2 (575.3)

ББК: 65.9 (2) 29 (2Т)

М - 36

МАҲМАДУЛЛОЕВ АҲМАДҖОН САИДҖНОВИЧ

**ИНКИШОФИ ШАКЛҲОИ
ШАРИКИИ СТРАТЕГӢ ДАР ШАРОИТИ ҶАҲОНИШАВӢ
(дар мисоли баҳши саноати Ҷумхурии Тоҷикистон)**

ДИССЕРТАЦИЯ
барои дарёфти дараҷаи доктори
фалсафа (Ph.D), доктор аз рӯйи ихтисоси
6D050700 - Менечмент (6D050701 - Менечмент)

Роҳбари илмӣ:
номзади илмҳои иқтисодӣ, дотсент
Ходиев Д.А.

ДУШАНБЕ - 2024

МУНДАРИЧА

Номгӯи ихтисораҳо ва (ё) аломатҳои шартӣ.....	3
МУҚАДДИМА.....	4
БОБИ 1. ҶАНБАҲОИ НАЗАРИЯВИЮ МЕТОДОЛОГИИ ИНКИШОФИ ШАКЛҲОИ ШАРИКИИ СТРАТЕГӢ ДАР ШАРОИТИ ҶАҲОНИШАВӢ	
1.1. Падидай ҷаҳонишавӣ ва таъсири он ба шарикии иқтисодии корхонаҳо.....	16
1.2. Ҷанбаҳои назариявии инкишофи шаклҳои шарикии стратегӣ дар шароити ҷаҳонишавӣ.....	40
1.3. Принсипҳои асосӣ ва авомили муассир ба инкишофи шаклҳои шарикии стратегӣ дар шароити ҷаҳонишавӣ.....	59
БОБИ 2. ТАҲЛИЛИ ҲОЛАТИ КУНУНӢ ВА ТАМОЮЛҲОИ ИНКИШОФИ ШАРИКИИ СТРАТЕГӢ ДАР БАХШИ САНОАТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН	
2.1. Арзёбии умумии инкишофи ширкатҳои саноатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити қунунӣ.....	81
2.2. Густариши шарикии стратегии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо кишварҳои минтақа чун заминаи ҳамкориҳои дучониба дар бахши саноат.....	101
2.3. Моделсозии омилҳои муассир бар густариши шарикии стратегӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон.....	113
БОБИ 3. САМТҲОИ АСОСИИ ТАҲКИМИ ШАРИКИИ СТРАТЕГИИ ШИРКАТҲОИ САНОАТИЙ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН	
3.1. Стратегияи густариши шарикии стратегии ширкатҳои саноатӣ дар шакли бунёд ва инкишофи корхонаҳои муштарак.....	132
3.2. Шарикии технологи ширкатҳои саноатӣ дар заминаи бунёди кластерҳои минтақавӣ.....	150
ХУЛОСА.....	170
РӮЙХАТИ АДАБИЁТИ ИСТИФОДАШУДА.....	174
ИНТИШОРОТ АЗ РӮЙИ МАВЗУИ ДИССЕРТАЦИЯ.....	198

Номгӯи ихтисораҳо ва (ё) аломатҳои шартӣ

КМ – Корхонаҳои муштарақ

ҶТ – Ҷумҳурии Тоҷикистон

СММ – Созмони Милали Мутаҳид

СУС – Созмони Умумиҷаҳони Савдо

ИДМ – Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил

ШФМ – Ширкатҳои фаромиллӣ

ИА – Иттищоди Аврупо

ШДБХ – Шарикии давлат ба бахши хусусӣ

ХБА – Хазинаи Байналхалқии Асъор

БЧ – Бонки ҷаҳонӣ

БДС – Барномаи давлатии сармоягузорӣ

БМР – Барномаи миёнамуҳлати рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи солҳои 2016-2020

МД – Маҷмуи маҳсулоти дохилий

ИМА – Иёлоти Муттаҳидаи Амрико

КАС – Комплекси агросаноатӣ

ҲҶТ – Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

ҶМЧ – Ҷумҳурии Мардумии Чин

СМР ҶТ-2030 – Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030

СМР – Стратегияи миллии рушд

% – фоиз

б/ф – банди фоиз

ад. – адад

ҳаз. – ҳазор

млн. – миллион

млрд. – миллиард

МУҚАДДИМА

Мубрамии мавзуи таҳқиқот бо он муайян мегардад, ки дар шароити мусир принсипҳои асосии идоракуни ширкатҳои саноатӣ, бо назардошти тавсиаи равандҳои ҷаҳонишавӣ ва пайдоиши шаклҳои нави шарикӣ стратегӣ, бо тағиироти амиқ фаро гирифта шудаанд. Дар охири асри XX иқтисоди ҷаҳонӣ шакли худро ба низоми ягонаи глобалиӣ бадал карда, сохтори меҳвараш дақиқан ҷудошудаэро ба миён овард. Ҷаҳонишавӣ ақидаҳои гуногунро дар бораи шаклу усулҳои идоракуни субъектҳои ҳочагидорӣ ба кулӣ тағиир дода, ба пайдоиши принсипҳои нави таъмини рақобат бо назардошти рушди шарикӣ стратегӣ мусоидат намуд. Рушди ширкатҳои фаромилӣ дар кишварҳое мисли ИМА, Олмон, Ҷопон ва баъзе кишварҳои Аврупои Ғарбӣ нақши маҳсуси онҳоро дар рушди иқтисоди ҷаҳонӣ муайян намудааст. Муқаррар намудани омилҳо, тамоюлҳо ва дурнамои инкишофи низоми ягонаи ҷаҳонии иқтисодӣ, ҳам аз нуқтаи назари илмӣ ва ҳам аз нуқтаи назари амалӣ, қобили таваҷҷӯҳ буда, зарурати фаъолияти иқтисоди миллиро дар ин низом таъкид мекунад.

Дар шароити кунунӣ шаклҳои таъмини ҳамкории самарабахши субъектҳои бозор аҳаммияти маҳсус пайдо мекунанд. Ҷаҳонишавӣ ва афзоиши рақобат дар бозор боиси ҷустуҷӯи усулҳои самараноки ба даст овардани самараи синергетикӣ бо истифода аз татбиқи принсипҳои асосии шарикӣ стратегӣ гардид. Вокеан, шарикӣ стратегӣ шарти асосии ноил шудан ба параметрҳои рақобатпазирӣ дар бозорҳои хориҷӣ ва дохилӣ мегардад. Ин ҳолат омӯзиши мунтазами асосҳои назариявӣ ва методологии ташаккул ва рушди шаклҳои муқарраршудаи шарикӣ стратегиро ҳамчун муҳимтарин самти идоракуни самараноки системаҳои иҷтимоию иқтисодӣ талаб менамояд.

Натиҷаи асосии ҷаҳонишавӣ тақсимоти ҷаҳонии меҳнат, муҳоҷират ва тамаркузи сармоя, қувваи корӣ, захираҳои истеҳсолӣ дар миёни тамоми дунё, стандартизатсиякунонии қонунгузорӣ, равандҳои

иқтисодӣ ва технологӣ, инчунин, ба ҳам наздишавӣ ва пайванди фарҳангии кишварҳои мухталиф мебошад. Ин раванди объективист, ки хислати системавӣ дошта, тамоми соҳаҳои ҳаёти чомеаро фаро мегирад. Аз тарафи дигар, ин раванд – раванди ҳамгирии ширкатҳо дар асоси шарикии стратегӣ мебошад. Омили асосии муваффақияти корхонаҳои саноатӣ дараҷаи иштироки онҳо дар муносибатҳои иқтисодии ҷаҳонӣ бо назардошти ташаккули ҳамкории мутақобилан судманд бо дигар ширкатҳо мебошад. Имрӯз шарикии стратегӣ байни ширкатҳои саноатӣ дар шаклҳои гуногун инкишоф ёфта, омӯзиши ин падид ба назардошти интихоби шакли муносиби идоракунӣ дар замони муайян ва дар макони муайян аз аҳаммияти хос барҳӯрдор мебошад.

Дар Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 (СМР-2030) ноил гардидан ба саноатиқунонии босуръати кишвар ба сифати яке аз ҳадафҳои асосӣ муайян шудааст. Қайд шудааст, ки имрӯз “...кишвар ба модели нави рушд ниёз дорад, ки он бояд дар ҷалби сармоягузориҳо ва, технологияҳои нав ба бахши воқеии иқтисодиёт, сиёсати шуғли пурмаҳсул, низоми молиявии ташаккулдиҳандай захираҳо ва муҳимтар аз ин, ба фазои мусоиди сармоягузорӣ асос ёфта бошад. Маҳз ҳамин бахшҳо дар солҳои наздик сифати рушди минбаъда ва самтҳои ислоҳоти соҳториро, ки ба баланд бардоштани самаранокии истифодаи сарвати миллӣ иборат аз сармояи инсонӣ, табиӣ ва ҷисмонӣ, молиявӣ равона шудаанд, муайян мекунад. Модели нави рушд бояд афзоиши босуръати саноат, кишоварзӣ ва бахши молиявиро таъмин намуда, барои баромадан ба бозорҳои нави содиротӣ шароит фароҳам оварад, воридоти гайрисамараноки истеъмолиро маҳдуд созад ва вобастагиро аз маблағҳои интиқолии муҳочирони меҳнатӣ коҳиш дихад”¹. Дар ин шароит инкишофи шаклҳои нави шарикии стратегӣ байни корхонаҳои саноатӣ бо назардошти идоракунии самарабахши ин раванд хеле муҳим арзёбӣ мегардад.

¹ Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030. – Душанбе, 2017. – №392. – С.72.

Дараачаи таҳқиқи мавзуи илмӣ. Масъалаҳои шарикии стратегӣ ва раванди он дар соҳаҳои иқтисодиёт ҳамеша дар маркази диққати олимону иқтисодчиёни ватаниву хориҷӣ қарор дорад. Асосҳои методии омӯзиши масъалаҳои шарикии стратегӣ дар равия ва таълимоти классикӣ, неоклассикӣ ва назарияи иқтисодиёти институционалӣ тасвир ёфтааст. Аҳаммиятнокии баланди назариявӣ, амалӣ ва идроки ҳалли проблемаҳои ташаккули стратегияи самараноки рушди корхонаҳои саноатӣ дар миқдори зиёди таҳқиқоти илмӣ дарҷ гардидаанд.

Масъалаҳои шарикии стратегӣ дар иқтисодиёти мамлакат ва минтақаҳои он дар кори муҳаққиқони ватанӣ, аз қабили А.А. Солиев, А.Қ. Комилов, Б.М. Ҷумаев, Г. Чурабоев, Г.Б. Бобосодикова, Д.А. Ҳодиев, Д.Б. Қадирзода, Д.О. Қандиёрова, И.Р. Иброҳимзода, И.С. Шамсов, Қ.Қ. Давлатзода, Қ.Х. Ҳушаҳтзода, Л.Х. Сайдмурадов, М.Т. Каримова, Н.К. Қаюмов, Н.М. Собирзода, Н.Д. Шерова, О. Муртазозода, Р.К. Раҷабов, Р.К. Раҳимов, С.Ҷ. Комилов, Т.Б. Ғаниев, Т.Д. Низамова, Т.Ҷ. Усманова, Ф.А. Қодирзода, Ф.М. Муқаддасзода, Ф.С. Обидов, Ҳ.Р. Раҳимзода, Ҳ.У. Умаров ва дигарон қисман таҳқиқ гардидаанд.

Дар ташаккул ва коркарди назарияи раванди ҷаҳонишавии иқтисодиёт саҳми як қатор олимони хориҷӣ низ бориз мебошад, аз қабили Е.Е. Смирнова, И. Валерстайн, Ю.В. Макогон, Г.П. Мартин, Ҷ. Стиглитс, Ф. Фукуяма, С. Ҳантингтон, И.А. Кузнесов, В.Р. Сиденко, А.С. Филипенко, М. Сузуки ва дигарон хизмат намудаанд.

Аmmo барои таҳқими шарикии стратегии корхонаҳои саноатии кишвар норасоиҳои омӯзишии зерин бо чунин муаммоҳо мушоҳида мегарданд:

- таҳқиқоти назариявию методологии шарикии стратегӣ дар шароити иқтисодиёти озод;
- ҷудокунии омилҳои асосӣ ва таъсири онҳо ба фаъолгардонии шарикии стратегии ширкатҳои саноатӣ;

– омӯзиши ҷанбаҳои назариявӣ-методологии ташаккулёбии шарикии стратегии ширкатҳои саноатӣ.

Умуман, дар Ҷумҳурии Тоҷикистон то ба ҳол масъалаи назариявӣ-методологии ташаккулёбии шарикии стратегӣ, бо назардошти принсипҳои муносиб ба шароити ҷумҳурӣ, ба таври комил таҳқиқ нашудаанд. Ҳамаи ин мақсад ва масъалаи таҳқиқоти мазкур ва аҳаммиятнокии илмию амалии онро дар ҳалли масоили иқтисодиву иҷтимоии Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян менамояд.

Алоқамандии мавзӯй ба барномаҳо (лоиҳаҳо) ё мавзуъҳои илмӣ. Зарурати густариши шарикии стратегӣ дар бахши саноат дар барномаҳои стратегии рушди инкишофи иқтисодиёти миллӣ, аз ҷумла Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи то соли 2030, барномаҳои давлатӣ ва стратегияи рушди соҳаҳои алоҳидаи саноат, аз ҷумла саноати сабук, саноати хӯрокворӣ, саноати вазнин, инкишофи корхонаҳои муштарак, барномаи кластериунонии бахшҳои мухталифи иқтисодиёти миллӣ дарҷ гардидааст. Мавзуи кори диссертационӣ бо нақшай корҳои илмию таҳқиқотии кафедраи менечмент ва маркетинги Донишгоҳи миллии Тоҷикистон мувофиқат менамояд.

ТАВСИФИ ҮМУМИИ ТАҲҚИҚОТ

Мақсади таҳқиқот. Мақсади таҳқиқоти диссертационӣ асосноккунии муқаррароти назариявии рушди шаклҳои шарикии стратегии корхонаҳои саноатӣ ва таҳияи пешниҳоду тавсияҳои амалӣ оид ба густариши шарикии стратегии корхонаҳои саноатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити ҷаҳонишавӣ мебошанд.

Вазифаҳои таҳқиқот. Дар мувофиқат бо мақсади гузошташуда вазифаҳои зерин муайян ва ҳал карда мешавад:

- омӯзиши ҷанбаҳои назариявӣ ва методологии инкишофи шаклҳои шарикии стратегӣ дар шароити ҷаҳонишавӣ;
- омӯзиши принсипҳо ва омилҳои асосии инкишофи шаклҳои шарикии стратегӣ дар шароити ҷаҳонишавӣ;

- арзёбии вазъият ва тамоюлҳои рушди шарикии стратегӣ дар бахши саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- таҳлили инкишофи шарикии стратегии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо давлатҳои минтақа ҳамчун асоси ҳамкориҳои дучониба дар бахшҳои саноат;
- асоснокии самтҳои асосии рушди шаклҳои шарикии стратегии корхонаҳои саноатии Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- таҳияи маҷмуи тадбирҳое, ки ба тавсеаи шарикии стратегии корхонаҳои саноатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити ҷаҳонишавӣ нигаронида шудаанд.

Объекти таҳқиқот механизмҳои густариши шаклҳои шарикии стратегии ширкатҳои саноатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба шумор меравад.

Предмети таҳқиқоти диссертациониро маҷмуи муносибатҳои иқтисодӣ ва иҷтимоие, ки дар раванди густариши шаклҳои шарикии стратегии ширкатҳои саноатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба вучуд меоянд, ташкил медиҳанд.

Фарзияи таҳқиқот. Густариши шаклҳои шарикии стратегӣ дар бахши саноатии иқтисодиёти Тоҷикистон ба суръатбахшии саноатиқунонии кишвар, бо таваҷҷуҳ ба рушди корхонаҳои муштарак, ташаккули кластерҳо ва ташкили корпоратсияҳои бузург, ба иштироки сармояи хориҷӣ ва фаъол гардондани равандҳои сармоягузорӣ мусоидат ҳоҳад кард.

Асосҳои назариявии таҳқиқотро асарҳои классикони илми иқтисод, асарҳои олимони ватаний ва хориҷӣ, ки масъалаҳои густариши шарикии стратегии корхонаҳои саноатиро мавриди омӯзиш қарор додаанд, маълумотҳои институтҳои таҳқиқотӣ ва санадҳои меъёрию ҳуқуқӣ ташкил медиҳанд.

Асосҳои методии таҳқиқотро принсипҳо ва усулҳои такмили механизмҳои ҳавасмандкунӣ ва тавсиаи шарикӣ стратегии корхонаҳои саноатӣ дар иқтисоди хурди кушод ташкил медиҳанд. Методологияи таҳқиқот истифодаи равиши диалектикаи ташаккул ва татбиқи сиёсати саноатӣ, усулҳои таҳлил ва синтез, индуksия ва дедуксия, моделсозии математикиӣ, инчунин таҳлили стратегии рушди корхонаҳои саноатиро дар бар мегирад, ки дар асарҳои олимони ватаниву хориҷӣ таҳия шудаанд.

Марҳилаи таҳқиқот. Давраи ичрои кори диссертационӣ солҳои 2018-2024 -ро фаро мегирад.

Сарчашмаи маълумот. Ба сифати сарчашмаҳои асосии маълумот санадҳои меъёриу ҳуқуқӣ, маълумотҳои омории Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, маводҳои Вазорати саноат ва технологияҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон, Бонки миллӣ, тавсияҳои пажуҳишгоҳҳои илмӣ, маводи назариявӣ ва таҷрибавии дар монографияҳои олимони ватанию хориҷӣ дарҷгардида, маводи конференсияҳо ва маҷаллаҳои илмӣ, маърузаҳо, маълумотҳои омории давлатҳои хориҷӣ, маводи бадаст овардашуда аз ҷониби муаллиф дар ҷараёни таҳқиқот, инчунин захираҳои интернетӣ ва ҳисобҳои шахсии муаллиф хизмат намудаанд.

Пойгоҳи таҳқиқот. Таҳқиқоти илмӣ дар кафедраи менечмент ва маркетинги Доғонишишгоҳи миллии Тоҷикистон дар давоми солҳои 2018-2024 таҳия гардидааст.

Навгонии илмии таҳқиқоти диссертатсия дар асосноккунии муқаррароти назариявии рушди шаклҳои шарикӣ стратегии корхонаҳои саноатӣ ва таҳияи пешниҳоду тавсияҳои амалӣ оид ба густариши шарикӣ стратегии корхонаҳои саноатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити ҷаҳонишавӣ хулоса мешавад. Муқаррароти зерин аз ҳусусиятҳои навгонии илмӣ барҳӯрдор мебошанд:

- асосҳои назариявӣ ва методии рушди шарикӣ стратегӣ дар шароити ҷаҳонишавӣ бо назардошти ба низом даровардани шаклҳо, самтҳо ва шаклҳои шарикӣ корхонаҳои истеҳсолӣ, таъминкунандагон,

муассисаҳои тиҷоратӣ ва илмӣ, ки ҳадафи асосии онҳо ба роҳ мондани ҳамкории мутақобилан судманд ва таъмини самараи синергетикӣ мебошад, муайян карда шудаанд, ки ба баланд бардоштани сатҳи рақобатпазирии корхонаҳои саноатӣ дар муҳити доҳилӣ ва берунӣ ва суръат бахшидан ба раванди саноатикунонии иқтисодиёти миллӣ, дар заминаи фаъолсозии равандҳои инвеститсионӣ ва инноватсионӣ, мусоидат мекунад;

– принципҳои асосӣ ва авомили муассир ба инкишофи шаклҳои шарикии стратегӣ дар шароити ҷаҳонишавӣ дастабандӣ гардианд, ки имкон доданд, меъёрҳо, нишонаҳо, омилҳо ва шароити густариши шарикии стратегӣ дар ҷаҳони муосир муайян карда шаванд. Таърифи муаллиф оид ба мағҳуми шарикии стратегӣ пешниҳод шудааст, ки онро ҳамчун муттаҳидшавии ду ё зиёда ташкилот дар асоси шартнома (созишишнома) ё бо роҳи ташкили соҳтори нави ташкилӣ бо назардошти ноил шудан ба параметрҳои ҳамкории мутавозин ва муассир муайян менамояд, ки ба оптимизатсияи равандҳои ҳамгириӣ, баланд бардоштани рақобатпазирӣ, татбиқи самараноки иқтидори инноватсионӣ ва содиротӣ, бо нигоҳ доштани мустақилияти ҳуқуқӣ ва иқтисодии онҳо, нигаронида шудааст;

– ҳолати кунунӣ ва тамоюлҳои инкишофи шарикии стратегӣ дар бахши саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳлил ва арзёбӣ гардид, ки имкон дод авомили муассир ба инкишофи бахши саноат, мушкилот ва монеаҳои рушди он, бо таваҷҷӯҳ ба истифодаи ғайрисамараноки принципҳои асосии шарикии стратегӣ, ошкор карда шавад. Моделсозии омилҳои муассир ба фазои қасбу кор бо меҳварияти омили тағйирёбандай «шарикии стратегӣ» дар асоси усули таҳлилӣ-омилӣ муҳосиба шудааст, ки рутбаҳои омилҳои таъсиррасонро ба шарикии стратегӣ дар муҳити фазои қасбу кори кишвар инъикос менамояд;

- ба низом даровардани мушкилот/дастовардҳо ва дурнамо/оқибатҳои густариши шарикии стратегии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо кишварҳои минтақа ҳамчун заминаи ҳамкории мутақобилан судманд, ки ба ташаккули шароити мусоид барои рушди шаклҳои гуногуни шарикии стратегии байни корхонаҳои саноатӣ мусоидат менамояд;
- мушкилот/комёбихо ва дурнамо/оқибатҳои густариши шарикии стратегии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо кишварҳои минтақа чун заминаи ҳамкориҳои дучониба дастабандӣ шудаанд, ки ҷиҳати фароҳам овардани фазои мусоиди густариши шаклҳои муҳталифи шарикии стратегӣ дар бахши саноат мусоидат менамоянд;
- самтҳои асосии таҳқими шарикии стратегии ширкатҳои саноатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бо таваҷҷӯҳ ба коркард ва татбиқи стратегияи инкишофи минбаъдаи корхонаҳои муштарақ дар заминаи татбиқи мутавозини маҷмуи чорабинҳои рушду инкишофи муҳити ниҳодӣ, иқтисодӣ,
- илмӣ ва фарҳангии фаъолияти онҳо пешниҳод гардидаанд, ки он имкон медиҳад, то ба фаъолияти сармоягузории онҳо дар татбиқи лоиҳаҳои инноватсионӣ/воридвазнқунанда суръат бахшида шавад;
- модели иқтисодию риёзии ташаккули кластерҳо дар бахши саноат дар асоси рушди шарикии технологӣ байни корхонаҳо таҳия карда шудааст, ки он ҷиҳати расидан ба натоиҷи зерин мусоидат мекунад:
 - ✓ фароҳам овардани шароити мусоиди шарикии технологӣ ҳамчун асоси кластеризатсияи корхонаҳои саноатӣ;
 - ✓ фаъолсозии равандҳои инвеститсионӣ ва инноватсионӣ дар самти истифодаи самараноки иқтидори табиии минтақаҳои кишвар дар шароити ташкили кластерҳо;
 - ✓ ташаккули неруи кадрӣ дар бахши саноатии иқтисодиёт, ки қобилияти идора кардани кластерҳоро доро мебошад.

Нуқтаҳои ба ҳимоя пешниҳодшаванда:

- механизми ташаккулёбӣ ва инкишофи шарикии стратегӣ чун алоқамандии аносирӣ умдаи он (принсипҳои асосӣ, шаклҳо ва самтҳои ҳамкорӣ, усулҳои баҳамоӣ) дар заминаи таъмини оқилонаи алоқамандии омилҳои институтионалиӣ ва инфрасохтории баҳамоии шарикон дар баҳши саноат;
- принсипҳои асосии ташкил ва пешбуруди шарикии стратегӣ дар шароити ҷаҳонишавӣ ва омезиши фарҳангҳои муҳталиф, ки зарурати инкишофи фазои иттилоотиро бо таваҷҷӯҳ ба густариши бемайлони иқтисодиёти рақамӣ ба миён меоварад ва аҳаммияти барқарор намудани робитаҳои мутақобилан судмандро байни ширкатҳои ватанӣ ва хориҷӣ дар ростои таъмини рақобатпазирӣ ва эҷоди самараи синергетикӣ асоснок менамояд;
- модели баррасии омилҳои муассир бар густариши шарикии стратегӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки дар асоси усули таҳлили омилӣ муҳосиба шуда, дараҷаи таъсири омилҳои фазои қасбу корро ба раванди густариши шарикии стратегӣ бо таваҷҷӯҳ ба раддабандӣ намудани омилҳои хеле муассир ва камтаъсир нишон медиҳад;
- алгоритми коркард ва татбиқи стратегияи инкишофи корхонаҳои муштарак, ки пайдарпайии барномарезӣ ва дар амал татбиқ намудани сиёсати давлатро дар самти вусъат баҳшидан ба фаъолияти корхонаҳои муштарак чун самти афзалиятноки шарикии стратегӣ бо таваҷҷӯҳ ба ҳадафҳои Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 инъикос менамояд;
- маҷмуи пешниҳодҳо, ки ба кластерикунони бахшҳои афзалиятноки саноати кишвар бо таваҷҷӯҳ ба фаъол намудани соҳторҳои илмиву таълимӣ дар самти густариши шарикии стратегӣ, равона карда шудаанд.

Аҳаммияти назариявӣ ва амалиии таҳқиқот. Аҳаммияти назариявии таҳқиқот дар он ифода меёбад, ки натиҷаҳои бадастомада метавонанд назарияи менечменти корхонаҳои саноатиро дар шароити

густариши равандҳои ҳамгирой бо ширкатҳои хориҷӣ ғанитар гардонанд. Натиҷаҳои таҳқиқотро метавон дар коркарди стратегияи давлатии рушди корхонаҳои саноатӣ, такмили низоми ниҳодҳои танзимкунандай фаъолияти бурунмарзии корхонаҳои саноатӣ истифода бурд.

Ҳолатҳои асосноккардашуда ва хулосаҳо метавонанд дар фаъолияти қонунбарорӣ бо мақсади амалигардонии стратегияи дарозмуддати барномаҳои рушди иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар густариши шарикии стратегии ширкатҳои саноатӣ самаранок истифода шаванд. Тавсияҳои методӣ ва амалии дар диссертатсия асосёфта дар ҷараёни таълим ҳангоми гузаронидани машғулиятҳо дар Доғишгоҳи миллии Тоҷикистон дар муқаммалгардонии курсҳои омӯзишии «Менечмент», «Менечменти стратегӣ» «Асосҳои бизнеси байналхалқӣ», «Фаъолияти иқтисодии берунмарзии корхонаҳо», «Иқтисодиёти саноат» ва ф. истифода шудаанд.

Дараҷаи эътиимоднокии натиҷаҳои таҳқиқот бо гузаронидани таҷрибаҳо, дақиқии маълумот, кифоягии ҳаҷми маводи таҳқиқотӣ, коркарди омории натиҷаҳои таҳқиқот ва интишорот тасдиқ мегардад. Хулоса ва тавсияҳо дар асоси таҳлили илмии натиҷаи таҳқиқоти назариявӣ ва таҷрибавӣ асос меёбанд.

Мутобиқати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмӣ. Навгонӣ ва натиҷаҳои таҳқиқот ба Шиносномаи номгӯи ихтисосҳои КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯйи самти ихтисоси 6D050700 - Менечмент (6D050701 - Менечмент) ичро гардида, бо бандҳои зерин мувофиқат менамояд: 10.4. Сиёсати давлатӣ, механизмҳо, методҳо ва технологияҳои таҳия ва татбиқи он. Стратегия ва тактика дар амалисозии сиёсати давлатӣ; 10.8. Идоракунии системаҳои иқтисодӣ, усул (принсипҳо), шаклҳо ва методҳои амалисозии он. Вобастагии идоракунӣ аз хислат ва ҳолати системаи иқтисодӣ. Идоракунии тағйирот дар системаҳои иқтисодӣ. Назария ва амалияи идоракунии соҳторҳои интегратсионӣ ва равандҳои интегратсияи бизнес; 10.15. Менечменти

стратегӣ, методҳо ва шаклҳои амалисозии он. Муҳити дохилӣ ва беруни ташкилот. Раванд ва методҳои коркард ва татбиқи стратегия. Инкишофи шаклҳои стратегии ҳамшарикӣ. Муҳтаво ва методҳои назорати стратегӣ. Стратегияҳои корпоративӣ, муносибсозии андозаи ширкат ва ҳамгирии амудӣ, стратегияҳои гуногунсозӣ (диверсификатсия). Ташаккул ва идоракунии занчираҳои оғариданӣ арзиш. Рақобатпазирии бизнес. Ташкил ва нигаҳдории салоҳиятҳои калидӣ. Захираҳои стратегӣ ва қобилиятҳои ташкилотии ширкат; 10.16. Идоракунии ташкилот дар қаринаи бизнеси байналмилалӣ. Ташкил ва идоракунии ширкати байналмилалӣ. Бизнес-стратегияҳои байналмилалӣ. Паймонҳои байналмилалӣ ва шабакаҳои ширкатҳо. Якҷояшавӣ ва фурӯбарӣ дар бизнеси байналмилалӣ. 10.17. Идоракунии корпоративӣ. Шакл ва методҳои назорати корпоративӣ.

Саҳми шахсии довталаби дараҷаи илмӣ дар таҳқиқот. Таҳқиқоти диссертациониро довталаб мустақилона анҷом додааст. Муқаррароти барои ҳимоя пешниҳодшуда аз ҷониби муаллиф шахсан таҳия карда шудаанд. Муаллиф падидай ҷаҳонишавӣ ва таъсири он ба шарикӣ иқтисодии корхонаҳоро таҳқиқ намуда, ҷанбаҳои назариявии рушди шаклҳои шарикӣ стратегиро баррасӣ намудааст, принсипҳо ва омилҳои асосии рушди шаклҳои шарикӣ стратегиро дар шароити ҷаҳонишавӣ ошкор ва дар ин самт омилҳои асосии рушди шарикӣ стратегиро муайян намудааст, тавсеаи шарикӣ стратегии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо қишварҳои минтақаро асоси ҳамкориҳои дучониба дар баҳшҳои саноат арзёбӣ намуда, роҳҳои густариши шарикӣ стратегии корхонаҳои саноатиро дар шакли таъсис ва рушди муштараки корхонаҳои саноатӣ асоснок ва пешниҳод намудааст.

Тасвиби кори таҳқиқотӣ. Натиҷаҳои асосӣ ва муқаррароти кори диссертатсия дар конференсияҳои илмиву амалии байналмилаливу ҷумҳуриявӣ ва семинарҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар байни солҳои 2018-2024 муҳокима ва пешниҳод гардидаанд. Дар робита ба натиҷаҳои

таҳқиқот ва татбиқи онҳо аз Вазорати саноат ва технологияи нав ва аз Донишгоҳи миллии Тоҷикистон санади татбик дарёфт шудааст.

Интишорот аз рӯйи мавзуи диссертатсия. Вобаста ба маводҳои таҳқиқоти диссертационӣ 15 мақолаи илмӣ интишор гардидааст, аз ҷумла 7 мақолаи илмӣ дар маҷаллаҳои тақризшаванди КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон чоп шудааст.

Сохтор ва ҳачми диссертатсия. Диссертатсия аз муқаддима, се боб, хулоса ва пешниҳодот, рӯйхати адабиёти истифодашуда аз 207 номгӯ иборат аст. Диссертатсия 200 саҳифаи матни компьютериро дар баргирифта, аз 34 ҷадвал, 9 расм иборат мебошад.

БОБИ 1. ҶАНБАҲОИ НАЗАРИЯВИЮ МЕТОДОЛОГИИ ИНКИШОФИ ШАКЛҲОИ ШАРИКИИ СТРАТЕГӢ ДАР ШАРОИТИ ҶАҲОНИШАВӢ

1.1. Падидаи ҷаҳонишавӣ ва таъсири он ба шарикии иқтисодии корхонаҳо

Тамоюли асосии рушди иқтисоди ҷаҳонӣ дар шароити муосир байнамилалишавии ҳаёти иқтисодӣ мебошад. Ҳаракати бесобиқаи одамон, сармоя, молҳо дар дунё, табодули босуръати иттилоот чехра ва динамикаи рушдро дар марзи асрҳои XX-XXI муайян мекунанд.

Барои истинод ба ин равандҳо истилоҳи «ҷаҳонишавӣ» истифода мешавад. Ҷаҳонишавӣ равандест, ки иқтисоди ҷаҳониро ба бозори ягонаи сайёраи сармоя, меҳнат, молҳо ва хидматрасонӣ табдил медиҳад. Ҷаҳонишавӣ дар солҳои 70-уми асри XX таҳти таъсири се падидаи бузурги иқтисодию технологӣ шуруъ шуд:

1. Кишварҳои пешрафта ба ҷомеаи иттилоотӣ табдил ёфта, дар онҳо пояҳои усули иттилоотии истеҳсолот гузашта шуданд.
2. Сармояи фаромилӣ ба як соҳтори мустақили иқтисодӣ, новобаста ба давлатҳои миллӣ ва берун аз қаламрави он табдил ёфт.
3. Технологияҳои усулан нави иттилоотӣ, компьютерӣ ва шабакавии ҷаҳонишавӣ пайдо шуданд.

Ба таҳқиқи тамоюлҳои ҷаҳонишавии иқтисодиёти дунё осори олимони маъруфи ватанӣ ба монанди Т.Ҕ. Усмонова², Т.Б. Фаниев³, Т.Д. Низомова⁴, Л.Х. Сайдмуродов⁵, С.Ҕ. Комилов⁶, Қ.Х. Хушваҳтзода⁷, Н.Қ.

² Ниг.: Усманова Т.Д., Садриддинов М.И. Эффективность интеграционных программ как фактор стимулирования интеграционных процессов в Странах Центральной Азии // Таджикистан и современный мир. – Душанбе, 2022. – № 1 (77). – С. 118-129.; Усманова Т.Д. Необходимость и возможности развития общества, основанного на знаниях // Вестник Технологического университета Таджикистана. – Душанбе, 2011. – № 4 (18). – С. 152-157.

³ Ниг.: Фаниев Т.Б., Ходжаалиев Ф. Равишҳои асосии қонунияти васлгарӣ (пайвандгарӣ) дар менечменти асри XXI // Тоҷикистон: иқтисод ва идора. – Душанбе, 2020. – № 2. – С. 6-13.; Фаниев Т.Б. Фарҳанги сарватшиносӣ ва созандагии роҳбарӣ ҳамчун кодекси функционаливу соҳтории менечментӣ // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. – Душанбе: "Сино", 2020. – № 5-2. – С.23-28.

⁴ Ниг.: Низомова Т.Д. Таҷдиди соҳтории низоми идоракунӣ дар ширкатҳо // Маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ-амалӣ. – Душанбе, 2021. – №2. – С. 105-

Қаюмов⁸, Ҳ.У. Умаров⁹, Р.К. Раҳимов¹⁰, Д.О. Қандиёрова¹¹, И.Р. Иброҳимзода¹², Ф.С. Обидов¹³, Д.Б. Қодирзода¹⁴, Қ.Қ. Давлатзода¹⁵, Ҳ.Р.

110.; Низомова Т. Д., Раҳмонов Ч.Р. Саноатикуннии босуръат ва таъмини рушди инноватсионии саноати миллӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон // Тоҷикистон ва ҷаҳони имрӯз. – Душанбе, 2022. – № 2 (78) – С. 134-149.; Низамова, Т.Д. Стратегия развития легкой промышленности региона на основе кластерного подхода / Т.Д. Низамова, П. А. Мухсинова // Монография – Душанбе: Ирфон – 2021. – 174 с.; Низамова, Т.Д. Государственная кластерная политика: вопросы выбора реализации / Т.Д. Низамова, П.А. Мухсинова // Таджикистан: экономика и управление. – Душанбе, 2020. – № 1. – С. 39-44.

⁵ Ниг.: Сайдмуродов, Л.Х. Стратегия устойчивого развития Таджикистана: возможности и перспективы // В сборнике: Россия в XXI веке: глобальные вызовы и перспективы развития. Пленарные доклады / Материалы Девятого Международного форума. – 2020. – С. 181-187.; Сайдмуродов, Л.Х. Асосҳои назариявии арзёбии кӯшода будани сиёсати беруниқтисодии минтақа // Тоҷикистон ва ҷаҳони имрӯз. – Душанбе, 2015. – №1 (47) – С. 137-146.; Сайдмуродов, Л.Х. Стратегические цели и принципы развития Республики Таджикистан на период до 2030 года // Евразийский юридический журнал. 2021. – № 7 (158). – С.134-139.; Сайдмуродов, Л.Х. Совершенствование управления развития промышленная система Республики Таджикистан / Л.Х. Сайдмуродов, Ҳ. Зокир // Глобальная экономика и национальная безопасность. – Душанбе, 2021. – № 1. – С. 26-30.

⁶ Ниг.: Комилов, С.Дж. Развитие интеграционных процессов на основе формирования межгосударственных инновационных кластеров / С.Дж. Комилов // в сборнике: казанский международный конгресс евразийской интеграции - 2022. Материалы конгресса. – Казань, 2022. с. 337-338.; Комилов, С.Ч. Ҳавфи инноватсионӣ ҳамчун омили таъсиррасон ба фаъолияти молиявии корхонаҳои саноатӣ / С.Ч. Комилов // Паёми молия ва иқтисод. 2022. – № 4-2 (34). – С. 21-26.

⁷ Ниг.: Ҳушваҳтзода, Қ.Ҳ. Принципи асосии идоракуни хавфу ҳатари корхонаҳои саноатӣ / Қ.Ҳ., Ҳушваҳтзода, Г.Ҳ. Зувайдуллоева, Б.С. Шодиев // Endless Light In Science. 2023. – № 4 (4). – С. 154-160.; Ҳушваҳтзода, Қ.Ҳ. Таснифоти хавфу ҳатарҳои сармоягузорӣ дар корхонаҳои саноатӣ / Қ.Ҳ. Ҳушваҳтзода, Г.Ҳ. Зувайдуллоева //. Кишоварз. – Душанбе, 2021. – № 1 (90). – С. 119-124.; Ҳушваҳтзода, Қ.Ҳ. Таҳқиқи ма-соили назариявии фаъолияти сармоягузорӣ дар шароити иқтисоди бозорӣ / Қ.Ҳ. Ҳушваҳтзода, Б.А. Набиев // Паёми Дошишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. – Душанбе, 2021. – № 3-2. – С. 5-15.

⁸ Ниг.: Каюмов, Н.К. Глобализация экономики и обеспечение продовольственной безопасности Таджикистана / Н.К. Каюмов // Экономика Таджикистана: стратегия развития. – Душанбе, 2008. – № 4. – С. 25.

⁹ Ниг.: Умаров, Ҳ.У. Влияние рыночных реформ на развитие отраслей социальной сферы в Таджикистане / Ҳ.У. Умаров, К.Г. Якубова. // Вестник Таджикского национального университета. серия социально экономических и общественных наук. 2019. – № 8. – С. 187-192.

¹⁰ Ниг.: Раҳимов, Р.К. Экономический рост: проблемы и механизмы решения экономика Таджикистана: стратегия развития. 2004. с. 186.; Раҳимов, Р.К Глобализация и проблемы экономического роста в Республике Таджикистан / Р.К. Раҳимов // Экономика Таджикистана: стратегия развития. 2004. – № 1. – С. 47.

¹¹ Ниг.: Қандиёрова, Д.О. Теоретические вопросы развития и особенности интеграционных процессов стран с переходной экономикой // Диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук / Институт экономических исследований дальневосточного отделения Российской Академии наук. – Душанбе, 2007.

Исайнов¹⁶, И.С. Шамсов¹⁷, Ф.А. Қодирзода¹⁸, А.А. Солиев¹⁹, Д.А. Ходиев²⁰ ва дигаронро номбар кард. Олимони номбурда дар ҳалли проблемаҳои муҳталифи шарикии стратегии корхонаҳои саноатии кишвар ва шаклҳои дигари онҳо то андозае саҳми худро гузаштаанд.

¹² Ниг.: Иброҳимзода, И.Р. Таҷрибаи пешқадами хориҷии маблағгузории ташаккул ва рушди кластерҳои саноатӣ ва роҳҳои татбиқи он дар Ҷумҳурии Тоҷикистон / И.Р. Иброҳимзода, М.Ч. Саидова // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. 2022. – № 6. – С. 15-21.

¹³ Ниг.: Обидов, Ф.С. Развитие малого предпринимательства в Республике Таджикистан / Ф.С. Обидов // Вестник Таджикского национального университета. Серия социально-экономических и общественных наук. 2012. – № 2/5 (92). с. 9-12.; Обидов, Ф.С. Совершенствование форм и методов управления развитием предпринимательства /// Вестник Таджикского национального университета. Серия социально-экономических и общественных наук. 2012. – № 2/6 (95). – С. 164-166.

¹⁴ Ниг.: Қодирзода, Д.Б. Механизми ташкилию иқтисодии рушди фаъолияти инноватсионӣ дар саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон / Д.Б. Қодирзода, У.М. Ҷумаев // Тоҷикистон ва ҷаҳони имрӯз. – Душанбе, 2019. – №1(64) – С. 113-221.; Қодирзода, Д.Б. Ҷанбаҳои концептуалӣ ва роҳҳои таъмини устувории молиявии корхонаҳои саноатии Ҷумҳурии Тоҷикистон / Д.Б. Қодирзода, Н.Қ. Наимзода // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. 2020. – № 5. – С. 17-24.

¹⁵ Ниг.: Давлатов, К.К. Методологические основы определения уровня конкурентоспособности промышленных предприятий / К.К. Давлатов, М.М. Абдиёи // Вестник Таджикского национального университета. Серия социально-экономических и общественных наук. 2013. – № 2/7 (123). – С. 84-88.; Давлатов, Қ.Қ. Самаранокии истифодабарии неруи истеҳсолӣ-захиравии ҳоҷагиҳои майдамолӣ дар шароити кооператсия / Қ.Қ. Давлатов // Тоҷикистон ва ҷаҳони имрӯз. – Душанбе, 2015. – № 4 (47) – С. 47-53.

¹⁶ Ниг.: Исайнов, Х.Р. Приоритетные направления привлечения прямых инвестиций в освоение природно-ресурсного потенциала Региона / Х.Р. Исайнов, Д.А. Ходиев, Х.А. Хофизов // Аудит и финансовый анализ. 2018. – № 2. – С. 270-274.

¹⁷ Ниг.: Шамсов, И.С. Современное состояние и проблемы развития цифровой экономики в Таджикистане // Вестник Таджикского национального университета. Серия социально-экономических и общественных наук. 2019. – № 5-1. – С. 5-10.

¹⁸ Ниг.: Қодирзода, Ф.А. Иностранные инвестиции в эпоху глобализации мировой экономики / Ф.А. Қодирзода // Вестник Таджикского национального университета. Серия социально-экономических и общественных наук. 2022. – № 3. – С. 21-27.

¹⁹ Ниг.: Солеҳзода, А.А. Сармоягузории давлатӣ ва такмили он дар шароити рушди стратегии кишвар / А.А. Солеҳзода, Д.А. Амонова // Идоракунии давлатӣ. 2023. – № 3 (62). – С. 101-108.

²⁰ Ниг.: Ходиев, Д.А. Барҳӯрди манфиатҳо дар сутухи муҳталифи ҳамгироӣ: ҷанбаҳои минтақавӣ // Паёми ДМТ. – Душанбе, 2012. – №7 (98). – С.96-101.; Ходиев, Д.А. Моделирование и прогнозирование привлечения инвестиций для освоения природно-ресурсного потенциала региона / Д.А.Ходиев, Ф.А. Хофизов, О.С. Табаров // Вестник Таджикского национального университета. Серия социально-экономических и общественных наук. 2018. – № 6. – С. 30-36.; Ходиев, Д.А. Направления совершенствования качества образовательных услуг в Республике Таджикистан / Д.А. Ходиев, С.Б. Ганиева // Азимут научных исследований: экономика и управление. 2019. – Т. 8. – № 2 (27). – С. 1131-117.

Бояд тазаккур дод, ки дар масъалаи шарикии стратегии корхонаҳои саноатӣ дар ташаккул ва коркарди назарияи раванди ҷаҳонишавии иқтисодиёт саҳми як қатор олимони хориҷӣ низ бориз мебошанд, аз қабили Е.Е. Смирнова²¹, И. Валлерстайн²², Ю.В. Макогон²³, Г.П. Мартин²⁴, Ч. Стиглиц²⁵, Ф. Фукуяма²⁶, С. Гантингтон²⁷, И.А. Кузнетсов²⁸, В.Р. Сиденко²⁹, А.С. Филипенко³⁰, М. Сузуки³¹ ва дигарон. Воқеан, саҳми олимони номбурда дар таҳқики масъалаи шарикии стратегии корхонаҳои саноатӣ ва шаклҳои амалишавии онҳо ниҳоят бузург мебошад. Олимони ватанӣ ва хориҷӣ ҳарчанд мавзуи мазкурро дақиқан дар шакли монографӣ таҳқиқ накарда бошанд ҳам, вале баъзе аз пахлӯҳои онро гуногун баррасӣ карда, барои таҳқики маҷмӯй ва минбаъдаи он замина фароҳам овардаанд. Ба ибораи дигар шарикии стратегии корхонаҳои саноатии кишвар дар илми иқтисодиёти ватанӣ ҳамчун мавзуи мубрами диссертационӣ таҳқиқ нагардида, омӯзиши бунёдиро талаб менамояд.

²¹ Ниг.: Смирнова, Е.Е. Совместные предприятия: закономерности возникновения и перспективы развития / Е.Е. Смирнова, Н.В. Хвалынская. – М.: Изд-во МГУ, 1988. – С. 164.

²² Ниг.: Валлерстайн, И. Конец знакомого мира: Социология XXI века // И. Валлерстайн, пер. с англ. В. Л. Иноземцев. – М.: Логос, 2003. – 355 с.

²³ Ниг.: Макогон, Ю.В. Глобализация и Украина в мировой экономике // Ю.В. Макогон, Т.В. Орехова. – Донецк: ДонНУ, 2004. – 478 с.

²⁴ Ниг.: Мартин, Г.-П. Западная глобализации: атака на процветание и демократию // Г.-П. Мартин, Х. Шуманн. – М.: Альпина, 2001. – 335 с.

²⁵ Ниг.: Стиглиц, Дж. Глобализация // Дж. Стиглиц; пер. с англ. А. Ещенко. – К.: Академия, 2003. – 252 с.

²⁶ Ниг.: Фукуяма, Ф. Конец истории и последний человек // Ф. Фукуяма, пер. с англ. – М.: АСТ. Ер-мак, 2007. – 588 с.

²⁷ Ниг.: Хантингтон, С. Столкновение цивилизаций // С. Гантингтон. – М.: АСТ, 2003. – 603 с.

²⁸ Ниг.: Кузнецов, И.А. 2011 <https://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-voprosy-razvitiyasovmestnyh-predpriatyiv-v-rossii>. 23.03.2022.

²⁹ Ниг.: Сиденко, В.Р. Глобализация – европейская интеграция – экономическое развитие: украинская модель: в 2-х т. – Т. Глобализация и экономическое развитие / В.Р. Сиденко. – К.: Феникс, 2008. – 376 с.

³⁰ Ниг.: Филипенко А.С. Экономическая глобализация: истоки и результаты / А.С. Филипенко. – М.: Экономика, 2010. – 512 с.

³¹ Ниг.: Сузуки, М., Сайдмуров Л.Ҳ., Солиев А.А. Макроиқтисодиёти кушода ва инвеститсияҳои мустақими хориҷӣ/ М. Сузуки, Л.Ҳ. Сайдмуров, А.А. Солиев. – Душанбе: Деваштич, 2007. – 278 с.

Баррасии муҳтавои таҳқиқоти олимони мазкур имкон медиҳанд, то чунин хулосабарорӣ кунем, ки дар марҳилаи муосир муборизаи рақобатӣ дар байни кишварҳо шиддат ёфта, равандҳои тақсимоти байналхалқии меҳнат пурзӯр ва нақши давлат ҳамчун зинаи маъмулии муносибатҳои байналхалқӣ заиф гардида, дар ивазаш мавқеи ҳалкунандаро корпоратсияҳои фаромилӣ ва бисёргилӣ, иттиҳодияҳои минтақавии давлатҳо ва институтҳои фавқудавлатии идоракунӣ бо дурнамои табдилёбии онҳо ба корпоратсияҳои глобалиӣ, институтҳои глобалии идоракунӣ ишғол мекунанд. Мехвари асосии фаъолияти ин ширкатҳоро шарикии стратегӣ ташкил медиҳад.

Чаҳонишавӣ маънои тақвияти вобастагии байниҳамдигарӣ ва таъсири амалан тамоми соҳаҳои ҳаёти ҷамъиятӣ ва муносибатҳои байналмилаӣ: иқтисод, сиёsat, идеология, иҷтимоӣ, фарҳанг, маориф ва илм, экология, амният, тарзи ҳаёт, худи шароити мавҷудияти тамаддунро дар назар дорад. Ҷаҳонишавӣ, ки тамоми минтақаҳо ва бахшҳои иқтисоди ҷаҳонро фаро гирифтааст, алоқаи байни омилҳои беруна ва дохилиро дар рушди иқтисодиёти миллӣ ба манфиати аввал тағиیر медиҳад. Ягон иқтисоди миллӣ, сарфи назар аз ҳаҷм ва сатҳи рушд, дигар ҳудкифо маҳсуб намеёбад. Ҳеч давлат наметавонад бе назардошти афзалиятҳо ва меъёрҳои рафтори субъектҳои асосии фаъолияти иқтисодии ҷаҳонӣ стратегияи рушди иқтисодиро оқилона таҳия ва самаранок амалий намояд. Вазифаи асосии имрӯзаи институтҳои ҳокимијат аз он иборат аст, ки ҷаҳонишавиро барои тамоми ҳалқҳои ҷаҳон омили мусбӣ гардонад. Ин ба он вобаста аст, ки аз як тараф, ҷаҳонишавӣ имконоти бузургро фароҳам меорад, аз дигар тараф, фоидаҳо ва ҳароҷоти он ба таври хеле нобаробар тақсим карда шудаанд. Аз ин рӯ, ягона роҳи самаранок васл шудан ба раванди ҷаҳонишавӣ ин ба роҳ мондани шарикии стратегӣ мебошад³². Дар натиҷаи ҷаҳонишавӣ соҳтори иқтисодиёти ҷаҳон, ки то ба наздиқӣ ҳамчун маҷмуи иқтисодҳои

³² Ниг.: Кручинин, И.Н. Процесс глобализации: проблема неравенства в глобализации // Хроноэкономика. – М., 2019. – № 5 (18). – С. 64-69.

миллī фаҳмида мешуд, бо ҳамдигар тавассути низоми тақсимоти байналхалқи мөхнат, муносибатҳои иқтисодӣ ва сиёсӣ пайванд буда, ҷиҳати воридшавӣ ба иқтисодиёти ҷаҳон ва омезиши зич дар асоси фаромиллишавӣ ва минтақагароӣ мекӯшиданд. Дар ин замана, ташаккули иқтисоди ягонаи шабакавии бозории ҷаҳонӣ – геоиқтисод ва инфрасоҳторҳои он, тавсеаи соҳибхтиёри давлатҳое, ки чехраҳои асосии амалқунандаи муносибатҳои байналхалқӣ дар тули ҷандин қарн маҳсуб меёбанд, сурат мегирад. Ба ақидаи олим рус И.В Новикова, “раванди ҷаҳонишавӣ оқибати таҳаввули низомҳои бозории аз тарафи давлатҳо ба расмият даровардашуда мебошад”.³³

Бисёр олимон ҷаҳонишавиро бо нақши пешбаранда ва рушди пурвчи савдои байналхалқӣ марбут медонанд. Бори нахуст истилоҳи «ҷаҳонишавӣ» (глобализация)-ро бо маъни савдои равнақёбандай байналхалқӣ К. Маркс дар яке аз номаҳояш ба Ф. Энгелс дар поёни соли 1850 чунин истифода карда буд: «Акнун бозори ҷаҳонӣ дар воқеъ вучуд дорад. Бо воридшавии Калифорния ва Ҷопон ба бозори ҷаҳон амалан ҷаҳонишавӣ рух дод».³⁴

Бо вучуди ин, ақидаҳо ба сарчашмаҳои пайдоиши ҷаҳонишавӣ баҳсбарангезанд. Таърихнигорон ҷаҳонишавиро ҳамчун яке аз марҳилаҳои рушди ҷомеаи башарӣ баррасӣ мекунанд. Сиёsatшиносон бошанд, ба густариши ниҳодҳои демократӣ, фарҳангшиносон ба гарбгароии фарҳанг, аз ҷумла ба пурзӯршавии нуфузи амрикоӣ таваҷҷӯҳ мекунанд. Иқтисоддонони мусир ибтидои ҷаҳонишавиро бо фаромиллишавии бозорҳои молиявӣ марбут медонанд³⁵. Ҳамчунин, равиши иттилоотӣ-технологӣ низ ба фаҳмиши равандҳои ҷаҳонишавӣ вучуд дорад.

³³ Ниг.: Новикова, И.В. Глобализация, государство и рынок: ретроспектива и перспектива взаимодействия. – Минск: Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 2009. – 218 с.

³⁴ Ниг.: Аттали, Ж. Мировой дух / Ж. Аттали. 1-е изд. – М.: Молодая гвардия, 2008. – 406 с. – С.192.

³⁵ Ниг.: Новикова, И.В. Глобализация, государство и рынок: ретроспектива и перспектива взаимодействия. – Минск: Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 2009. – 218 с.

Фосилаи замонии оғози ҷаҳонишавӣ ҳанӯз пурра мушаххас нағардидааст. Дар баъзе асарҳо таъкид мегардад, ки инкишофи воқеии ҷаҳонишавии иқтисод танҳо баъди Ҷанги Дуюми Ҷаҳонӣ рух додааст, дар осори дигар бошад, иддао мешавад, ки густариши савдо дар байни қишварҳои қитъаи Аврупо дар асри XIX оғози ҷаҳонишавӣ мебошад. Аммо баъзе мутахассисон мұнтақиданд, ки ҷаҳонишавии иқтисод ва меъёрҳои он ба ҳамон андозае, ки инсоният қадим аст, аз умқи қарнҳо оғоз меёбад, vale ҳислати байналхалқиро танҳо баъди Ҷанги Дуюми Ҷаҳонӣ қасб кардааст³⁶. Ҳамин тавр, нуктаи оғози ҷаҳонишавии иқтисодиёти дунёро баъди бастани Созишиномаи генералий оид ба тарофахо ва савдо (СГТС) дар соли 1947 дар Женева дар байни давлатҳо ҳисобидан мумкин аст. Давлатҳои узви СГТС ба худ уҳдадориҳо оид ба коҳиши додани монеаҳои тарофавӣ, маҳдудиятҳои миқдориро дар воридот ва роҳандозии қумакпулиҳо барои савдо тавассути муоҳидаҳои иловагӣ ба зимма гирифтанд. Ҳадафи СГТС баланд бардоштани сатҳи зиндагӣ дар тамоми қишварҳои дунё мебошад. Дар ин росто, барои ҷаҳонишавӣ таъсиси Созмони Милали Муттаҳид (СММ) дар соли 1945 низ аҳаммияти бесобиқа дошт. Дар баробари пайдоиши созмонҳои бонуфузи байналхалқӣ, пайдоиши интернет аз соли 1969 ба ин тараф ба инкишофи ҷаҳонишавӣ такони ҷиддӣ бахшид.

Ҷаҳонишавӣ дар асари бастани созишиномаҳои савдои байниқитъавӣ, байни қишварҳои ду тарафи уқёнуси Атлантика боз ҳам авҷ гирифт. Минбаъд рушди ҷаҳонишавӣ бо бунёди иттиҳодҳои асьорӣ, бастани созишиномаҳои иқтисодӣ ва ҳамкорӣ дар соҳаи илму маориф дигар бебозгашт шуд, ки амалан натиҷаи мусбиати шарикии стратегӣ шинохта мешавад.

Дар бисёр соҳаҳои саноат ҷаҳонишавии иқтисодӣ, аллакай, то ба ҳадде пеш рафтааст, ки муштариён метавонанд молҳоро дар дилҳоҳ мавзеи дунё истода ҳаридорӣ ва истифода баранд. Дар ин радиғ

³⁶ Ниг.: Фукуяма, Ф. Конец истории и последний человек / Ф. Фукуяма // Пер. с англ. – М.: АСТ, 2007. – 588 с.


чаҳонишавӣ дар соҳаи логистика ва нақлиёт хеле муҳим аст, ки аз ҳисоби ҷорӣ намудани контейнерҳои стандартӣ барои тамоми дунё ҳарочоти ҳамлу нақл ва боркашонию борфарориро ба таври назаррас қоҳиш доданд. Илова бар ин, дар соҳаи гардиши воситаҳои пулӣ се намуди асосии кортҳои қарзӣ истифода мешаванд, ки ҳамарӯза чандин миллиард доллари ИМА гардиш доранд.

Ҳамин тавр, натиҷаи асосии чаҳонишавӣ тақсимоти чаҳонии меҳнат, муҳочират ва тамаркузи сармоя, қувваи корӣ, захираҳои истеҳсолӣ дар миқёси тамоми дунё, стандартизациякунонии қонунгузорӣ, равандҳои иқтисодӣ ва технологӣ, инчунин ба ҳам наздикишавӣ ва пайванди фарҳанги кишварҳои мухталиф мебошад. Ин раванди объективиест, ки хислати системавӣ дошта, тамоми соҳаҳои ҳаёти ҷомеаро фаро мегирад ва аҳаммияти вижай шарикӣ стратегии корхонаву ширкатҳои мухталифро аз тамоми қитъаҳои олам инъикос менамояд.

Рушди ҳамаи низомҳои иқтисодҳои миллӣ таҳти таъсири омилҳои зиёде қарор доранд, ки онҳоро ба умумӣ ё фаромиллӣ ва маҳсус ё миллӣ тақсим кардан мумкин аст. Ба гурӯҳи омилҳои умумӣ омилҳои геосиёсӣ, геоиқтисодӣ, глобалӣ-танзимӣ, иттилоотӣ-технологиро шомил мекунанд. Омилҳои маҳсус, ки ҳусусиятҳои низоми иқтисодҳои миллиро инъикос менамоянд, аз омилҳои таъриҳӣ, дохилисиёсӣ, захиравӣ, иҷтимоию иқтисодӣ ва институтионалию ҳуқуқӣ иборат мебошанд (расми 1.1.1.).

Сарфи назар аз он, ки натиҷаҳои чаҳонишавии иқтисодиёти дунё вобаста ба гурӯҳҳои кишварҳои рушдёфта ва кишварҳои рӯ ба тараққӣ қутби ҳудро пайдо кардаанд, төъдоди ҷонибдорони ин раванд дар қиёс бо мухолифонаш хеле бисёртар мебошад.

ОМИЛХОИ ҶАҲОНИШАВӢ



Расми 1.1.1. Гурӯҳбандии омилҳои ҷаҳонишавии иқтисодиёти дунё

Дар зумраи далелҳо нисбат ба бартариятҳои ҷаҳонишавии иқтисод, ки аз тарафи ҷонибдорони он аксар вақт истифода мегардад, инҳо номбар мешаванд: шабакаи умумиҷаҳонии иттилоот, интернет, механизми сармоягузорӣ, логистика, долонҳои нақлиётӣ, фарҳангӣ, ба роҳ мондани шарикӣ стратегӣ. Натиҷаи ин унсурҳои таркибии ҷаҳонишавӣ пастшавии нарҳҳо, дастрасии ҳаридорӣ ва имконияти истифодабарии молу хизматрасониҳо, механизмҳои муҳталифи пардохту дастрас кардан, нигоҳдорӣ, истеъмол, ба ҳам наздик шудани фарҳангҳо ва амсоли онҳо мебошанд. Ширкатҳо ба туфайли ҷаҳонишавии иқтисодиёт, имконияти пешниҳод кардани молу маҳсулот ва хизматрасониҳои худро дар дилҳоҳ ҷой ва дар дилҳоҳ вақт ба даст оварданд. Албатта, ҳаминро бояд қайд кард, ки бартарияти аз ҳама арзишманди раванди ҷаҳонишавии иқтисодиёти дунё дар иштироки озодонаи ҳамаи қишварҳо дар савдои умумиҷаҳонӣ ифода меёбад.

Ҷадвали 1.1.1.

Таснифи омилҳои асосии ба раванди ҷаҳонишавӣ мусоидаткунанда*

		Таснифи омилҳои асосии ҷаҳонишавӣ
Истехсолӣ, илмӣ-техникӣ технологӣ	ва	якбора афзоиш ёфтани миқёси истехсолот
		гузариш ба усули нави технологии истехсолот
		насли сифатан нави воситаҳои нақлиёт ва коммуникатсия
		паҳнкунии босуръати донишиҳои илмӣ
		якбора кам шудани ҳароҷоти нақлиётӣ ва телекоммуникатсионӣ, коҳиши ҳароҷоти коркард, нигоҳдорӣ ва истифодаи иттилоот
Ташкилий		шаклҳои байнамилалии фаъолияти истехсолию ҳочагидорӣ (ширкатҳои фаромилӣ - ШФМ)
		афзоиши нақши ҷаҳонии созмонҳои байнамилалӣ, ба монанди СММ, ХБА, Бонки ҷаҳонӣ, СУС ва гайра
		табдилёбии ширкатҳои фаромилӣ ба субъектҳои асосии иқтисоди ҷаҳонӣ
Иқтисодӣ		либерализатсияи тиҷорати мол ва хизматрасонӣ, бозори сармоя, қувваи корӣ, технология
		афзоиши тамаркуз ва мутамарказии сармоя, афзоиши фаврияти воситаҳои ҳосилавии молиявӣ, камшавии вақти амалиётҳои асьорӣ
		корӣ намудани меъёрҳои ягонаи сиёсати макроиқтисодӣ, асьорӣ, зиддинҳисорӣ, қишоварзӣ, шугл
		рушди равандҳои ягонасозӣ ва стандарткунонӣ

Давоми ҷадвали 1.1.1.

Иттилоотӣ	rushdi sistemaҳoи kуллан navi қabul, intiqol va korkardi ittiloot, taъsisi shabakaҳoи umumiҷaҳonӣ, rushdi internet, pochtai elektronӣ, messenҷerҳo va dr.
	kompyuterizatsiya, sistemaҳoи suratxisobҳoи elektronӣ (billlingi) va kortxoи plastikӣ, aloқai moхvorai ҳa naхiu optikӣ
Сиёсӣ	osonshavii uburi sarҳadot, liberaлизatsiya ҳarakati faromarzii aҳoli, mol, xizmatxo, sarmоя
	koҳiши ziddияtҳo va yakkaqutbi shudani siёsatи ҷaҳonӣ dar asari furӯpoшиi lageri davlatxoи сотсиалистӣ
Иҷtimoiy ва farҳangӣ	zaiftar shudani taъsiри taomulu anъanaҳo, robitaҳoи iҷtimoiy va urfu odatҳo, rafъi maҳduddiyatҳoи milлi
	pайдоиши konseنسusи ҷaҳonӣ dar tichorat
	tashakkuli VAO
	taҳsiloti fosilavӣ
	faromilliшavii takroristehsoli sarmoyaи insoni

*Таҳияи муаллиф дар асоси адабиёти соҳа

Чи тавре аз ҷадвали манзургардида бармеояд, омилҳои асосии ҷaҳoniшavӣ инҳоянд:

А) истехсолӣ, илмӣ-техникӣ ва технологӣ:

- якбора афзоиш ёфтани миқёси истехсолот;
- гузариш ба усули нави технологии истехсолот – ба технологияҳои баланди илмбунёд; паҳnшавии босуръат ва васеи технологияҳо, ки монеаҳоро дар ҳarakati mol, xizmatrasoni, sarmoya bartaraф mekunand;
- насли сифатан нави воситаҳoи naқliёт ва kommuникатсия, muttaҳidshavii онҳo, ки паҳnшавии босуръатi mol, xizmatrasoniҳo, захираҳo ва goҳoro дар шaroiti musoidtarin таъmin mekunand. Maъlumot дар бораи имкониятҳoи iқtisodӣ ва қarordodҳo ба zudi дар tamomi ҷaҳon интиқol doda meshavad:

- паҳnкунии босуръati donishҳoи ilmӣ дар natichaи mubodilaи zeҳnӣ;
- ба туфайли технологияҳoи muosir, якбора кам shudani haroҷotҳoи naқliётӣ ва telekommuникатсионӣ, ба tavri nazarras kam karDani haroҷoti korkarD, nigoҳdorӣ ва istifodaи ittiloot, kи ба hamgironi ҷaҳoni bозorҳoи milлi musoidat mekunad.

Б) ташкили:

- шаклҳои байналмилалии шарикии стратегии фаъолияти истеҳсолию хочагидорӣ, ки ба ташаккули фазои бозори ҷаҳонӣ мусоидат мекунанд;
- воридшавии созмонҳои ғайрихукуматӣ ба сатҳи бисёрмиллӣ ва ҷаҳонӣ, нақши ҷаҳонии чунин созмонҳои байналмилалӣ, ба монанди СММ, ХБА, Бонки ҷаҳонӣ, СУС ва ғайра;
- табдил додани ширкатҳои бисёрмиллӣ ба ШФМ ва субъектҳои асосии иқтисоди ҷаҳонӣ.

В) иқтисодӣ:

- озодшавии тиҷорати мол ва хизматрасонӣ, бозори сармоя, қувваи корӣ, технология;
- афзоиш додани тамаркуз ва мутамарказкунии сармоя, афзоиши фаврии воситаҳои ҳосилавии молиявӣ, коҳиши вақти амалиётҳои асьорӣ;
- аз ҷониби институтҳои байналмилалии иқтисодӣ ҷорӣ намудани меъёрҳои ягонаи сиёсати макроиқтисодӣ, талаботи ягона ба сиёсати асьорӣ, зиддиинҳисорӣ, қишоварзӣ, шуғл;
- рушди равандҳои ягонасозӣ ва стандарткунонӣ. Стандартҳои якхелаи технологӣ барои тамоми иқтисодиёти ҷаҳонӣ, фаъолияти муассисаҳои молиявӣ, баҳисобигирӣ ва ҳисботи оморӣ татбиқ карда мешаванд. Стандартҳо дар соҳаи маориф ва фарҳанг бошанд, ба таври васеъ татбиқ карда мешаванд.

Г) иттилоотӣ:

- қуллан тағиیر ёфтани воситаҳои иртиботи тиҷоратӣ, мубодилаи мол, иттилооти илмӣ, техникиӣ, иқтисодӣ ва молиявӣ; пайдоиш ва рушди системаҳои қуллан нави қабул, интиқол ва корқарди иттилоот ба таъсиси шабакаҳои умумиҷаҳонӣ имкон дод, ки бозорҳои молиявӣ ва молӣ, бозорҳои ноу-хау ва хидматрасонии тиҷоратро муттаҳид кунанд. Ҳадамоти иттилоотӣ ба шарофати ташкили почтаи электронӣ, интернет рушд мекунад ва муҳаррики асосии ин рушд ҳамоно шарикии стратегии тарафҳои муҳталиф ба ҳисоб меравад.

- ташаккули системаҳое, ки имкон медиҳанд объектҳои истеҳсолии дар кишварҳои гуногун ҷойгирбуда аз як маркази ягона идора шуда, масъалаҳои глобалии истеҳсолӣ, илмию техникӣ ва тиҷоратӣ ба таври фаврӣ ва самаранок ҳаллу фасл гарданд. Табодули иттилоот дар вакти воқеӣ як инқилоби воқеӣ дар менечмент ва маркетинг, дар идоракуни чараёнҳои молиявӣ ва сармоягузорӣ маҳсуб меёбад. Компьютеризатсия, системаҳои суратҳисобҳои электронӣ (билингӣ) ва кортҳои пластикӣ, алоқаи моҳворай ва нахию оптикӣ имкон медиҳанд, ки маълумоти фавриро интиқол диханд, қарордодҳо банданд, маблагро аз як суратҳисоб ба суратҳисоби дигар, сарфи назар аз масофа ва сарҳадоти давлатҳо, интиқол диханд. Дар ин росто таъсири шарикии стратегии ширкатҳои муҳталиф нақши калидӣ доранд.

Д) сиёсӣ:

- осон гардиданни убури сарҳадҳои давлатӣ, либерализатсияи ҳаракати фаромарзии шаҳрвандон, молҳо ва хизматрасониҳо, сармоя;
- ба охир расидани Ҷанги сард, бартараф кардани зиддияти сиёсӣ байни Шарқ ва Ғарб.
- ба вуҷуд омадани фарҳанги шарикии стратегии мамолики муҳталиф.

Е) иҷтимоӣ ва фарҳангӣ:

- заиф гардиданни нақши таомулу анъанаҳо, робитаҳои иҷтимоӣ ва урғу одатҳо, рафъи маҳдудиятҳои миллӣ, ки одамонро аз ҷиҳати маънавӣ ва равонӣ озодтар карда, ва ба муҳочирияти байналхалқӣ мусоидат мекунад;
- пайдоиши консенсуси ҷаҳонӣ дар арзёбии иқтисоди бозорӣ ва низоми савдои озод;
- ташаккули васоити барои тамоми ҷаҳон каму беш «якхела»-и аҳбори омма, иттиллот, санъат, фарҳанг;
- убури марзҳо дар таҳсил тавассути таҳсили фосилавӣ;
- озодшавии тайёрии кадрҳо, суст кардани назорати ҳукumatҳои миллӣ дар такрористеҳсоли сармояи инсонӣ.

Бартариятҳои бешакку шубҳаи ҷаҳонишавӣ инҳо мебошанд: бунёди ҷойҳои нави корӣ дар кишварҳои рушдёбанда; суръатфизоии татбиқи навовариҳо; омӯзиши мутахассисони худӣ ва истифодабарии мутахассисон аз дигар кишварҳо; ҷаҳонишавии таҳқиқотҳои илмӣ; суръати роҳандозии молу маҳсулот ва хизматҳои нав; сафарбаркуни тақрибан номаҳдуд ва фаврияти тақсимоти борҳо ва мусофириҳо дар байни кишварҳо ва қитъаҳо; имконияти дарёфти маҳсулоту маводи ҳоми муҳталиф дар муҳлатҳои кӯтоҳтарин ва бо нарҳҳои нисбатан паст дар навоҳии душворгузар, ки аз ҷумла имконияти бароҳмонии истеҳсолоти ҳудиро надоранд; гуногунрангсозии воридот аз бозорҳои байналхалқӣ бо туфайли бекоркунӣ ва ё қоҳишидҳии бочи гумrukӣ; вусъат гирифтани шарикии стратегии ширкатҳо.

Дар асари ҷаҳонишавӣ дунё бештар бо ҳамдигар пайваст ва аз ҳамдигар вобастатар гардида, мушкилоти умумии давлатҳои ҳамгирошаванда меафзояд³⁷.

Муҳолифони ҷаҳонишавӣ муътақиданд, ки ширкатҳои хурдтар дар натиҷаи сиёсати нархии корпоратсияҳои фаромилӣ ва байналхалқӣ аз тиҷорат танг карда, бароварда мешаванд. Далели бунёди ҷойҳои нави корӣ дар кишварҳои рушдёбанда аз ҳисоби бароҳмонии истеҳсолот дар ҳудудҳои онҳо бо он рад карда мешавад, ки аксар вақт шароити меҳнат барои шаҳрвандони ин кишварҳо бисёр таҳқиромез мебошанд: музди пасти кор, шароити ба талабот ҷавобгӯнабуда, набудани ҳифзи иҷтимоии кормандон ва амсоли он. Талафоти ҷойҳои корӣ дар кишварҳои тараққикардаи саноатӣ аз сабаби сатҳи баланди музди меҳнат ва шароити кор ташаннучи иҷтимоиро меафзояд, дар натиҷа вобастагии кишварҳои рушдёбанда ба кишварҳои тараққикардаи саноатӣ зиёд мегардад. Муқаммалгардонии логистика ва амалиёти нақлиётӣ, роҳандозии корхонаҳои нави истеҳсолӣ ба вазъи муҳити атроф таъсири ногувор мерасонад. Илова бар ҳамаи ин гуфтаҳо, тақсимоти

³⁷ Ниг.: Гринин, Л.Е. Глобализация и национальный суверенитет / Л.Е. Гринин // История и современность. 2005. – № 1. – С. 6-31.

мачроҳои молиявӣ, ки дар он далели асосӣ барои бизнес то ба ҳадди баланди ниҳоӣ расонидани фоида мебошад, хеле ноодилона сурат мегирад.

Бояд гуфт, ки ҷаҳонишавӣ ҳамчун тамоюли мураккаб, бисёрандоза ва пуртазоди рушди иқтисодиёти ҷаҳонӣ ҳамроҳ бо як қатор падидаҳои мусбат ва манғӣ сурат мегирад. Самараҳои мусбат ва манғии онро метавон ҷунин тавсиф намуд.

а) самараҳои мусбати ҷаҳонишавӣ:

- рушди босуръати технологӣ;

• афзоиши миқдор ва сифати маҳсулоти истеъмолкардаи аҳолии ҷаҳон;

- ташкили ҷойҳои нави корӣ;

- дастрасии озод ба иттилоот;

- беҳтар гардидани сатҳи зиндагӣ;

• такмили ҳамдигарфаҳмӣ дар байни фарҳангҳои гуногуни ҳалқҳои ҷаҳон;

- инкишофи шариқии стратегӣ.

б) оқибатҳои манғии ҷаҳонишавӣ:

- ноустувории рушди иқтисодӣ дар бисёр кишварҳои ҷаҳон;

• тавсеаи холигоҳ дар рушди иҷтимоию иқтисодӣ дар байни кишварҳо;

- тафриқабандии иҷтимоӣ-иқтисодии ҷомеа;

• таъсири аз ҳад зиёди корпоратсияҳои фаромилӣ ба иқтисодиёт ва сиёсати ҷаҳонӣ;

- баланд шудани сатҳи муҳочирати аҳолӣ;

- шиддат ёфтани мушкилоти глобалиӣ;

• ҷорисозии фарҳанги оммавӣ, аз даст додани ҳувияти миллӣ. Бо сабаби ҷаҳонишавии иқтисодиёт нақшаҳои классикии кори иқтисоди бозорӣ низ ба тағиироти назаррас дучор гардиданд. Махсусан, таносуби тақозо ва арза тағиир ёфт: арзai тақрибан номаҳудуи молу хизматрасониҳо ба вучуд омаданд, ки ба тақозои мавҷуда бо сабаби аз

андоза зиёд истеҳсол кардан мутобиқат намекунанд. Аз ин рӯ, далели асосии мухолифони ҷаҳонишавии иқтисодиёт – вокуниши занциравӣ ба буҳрони иқтисодӣ ва молиявӣ дар иқтисодҳои миллӣ мебошад, ки дар айни замон мо онро мушоҳид мекунем.

Ҷаҳонишавии иқтисодиёти ҷаҳонӣ як тамоюли муракқаб ва бисёрчанбаи тамаддуни мусир мебошад. Он бисёр падидаҳо ва равандҳо, инчунин, проблемаҳоеро дар бар мегирад, ки ба тамоми башарият даҳл доранд ва мушкилоти глобалии замони мо мебошанд.


Яке аз таснифоти мушкилоти глобалий мушкилоти сиёсиву иҷтимоию иқтисодиро (ҳифзи сулҳ ва пешгирии ҷанги ядроӣ, маҳдудкуни сабқати мусаллаҳшавӣ ва ҳалъи силоҳ, устувории рушди иқтисодиву иҷтимоии ҷомеаи ҷаҳонӣ) дар бар мегирад. Мушкилоти дигари ҷаҳонишавӣ марбут ба рушди табиӣ ва иқтисодӣ (муҳити зист, энергетика, ашёи хом, ғизо, ҳифзи обу ҳаво, мушкилоти уқёнусҳо ва гайра), мушкилоти иҷтимоӣ (низоъҳои қавмӣ, мушкилоти демографӣ, масъалаҳои фарҳангӣ, таҳсилот ва тандурустӣ), мушкилоти омехта, ки пайдоиш ва бартараф нашудани онҳо боиси ҳалокати оммавии одамон мегардад (низоъҳои низомӣ ва минтақавӣ, терроризми байналмилалӣ, ҷинояткорӣ, оғатҳои технологӣ, оғатҳои табиӣ), проблемаҳои илмӣ (омӯхтани фазо, пешӯии дарозмуддат дар соҳаҳои гуногуни рушди тамаддун) мебошанд.

Гуфтаҳои болоиро хулоса карда, бартариятҳо ва камбудиҳои ҷаҳонишавии иқтисодиётро дар шакли расми 1.1.2. чунин тасвир кардан мумкин аст.

Ба мушкилоти ҷаҳонӣ ҳусусиятҳои муштарақ хос мебошанд:

- онҳо табиати умумисайёравӣ доранд, ба манфиатҳо ва сарнавишти тамоми инсонҳо таъсир мерасонанд;
- онҳо ба ҷаҳони мутамаддин бо бад шудани ҳолати зиндагӣ ё ҳатто ҳалокати он таҳдид мекунанд;
- онҳо ба ҳалли очилию фаврӣ ниёз дошта, бо ҳам зич алоқаманданд.

Расми 1.1.2. Баргариатхо ва нуксонҳои ҷаҳониншавии иқтисодӣ ёти дунё



Бо мақсади ҳал ва кохиши шиддатнокии онҳо, ҳамкорӣ ва амалҳои муштараки тамоми кишварҳои ҷомеаи ҷаҳонӣ ва ҳама субъектҳои иқтисодиёти байналмилалӣ зарур мебошад.

Проблемаҳои ҷаҳониро наметавон зуд ва дар сатҳи давлатҳои алоҳида ҳаллу фасл кард³⁸. Ҷиҳати ташкили механизми ягонаи байналмилалии назорат ва танзими онҳо таъини меъёрҳои байналмилалии ҳуқуқӣ ва иқтисодӣ зарур аст. Уҳдадории асосии ҳалли мушкилоти байналмиллалӣ, пеш аз ҳама, ба СММ, ХБА, СУС, ташкилотҳои минтақавӣ ва соҳавии дигаре, ки дар ҳамоҳангозии ҳамкориҳои байналмилалӣ, истифодаи захираҳо ва танзими иқтисоди ҷаҳонӣ таҷрибаи қалон доранд, voguzor шудааст.

Ҳамкории глобалӣ тавассути таъсис додани институтҳои расмӣ ё гайрирасмии байналмилалӣ механизми муҳимми ҳалли мушкилоти раванди ҷаҳонишавӣ мебошад. Бо қӯмаки он суботро дар ҷаҳони ҳамгирошуда ба даст овардан мумкин буда, рушди иқтисодро дар ҳама ҷо таъмин кардан, рушди кишварҳои камбизоаттаринро суръат бахшидан ва мушкилоти иқтисодии ҷаҳонишавиро ҳал кардан имконпазир мебошад.

Дар асри XXI рукуд дар соҳаи анъанавии савдо ва идоракунии молия барои трансформатсияи рақамӣ ба омили асосии рушди иқтисоди ҷаҳонӣ шароит фароҳам овард. Натиҷаҳои таҳқиқоти зиёд комёбии устувори ҷаҳонишавиро таъйид месозанд ва худи ҳамин рақам, ки ҷаҳонишавии хидматҳо дар саросари ҷаҳон 9% дар як сол афзоиш меёбад, барои ин гуфтаҳо коғист. Ин маънои онро дорад, ки агентҳои иқтисодӣ дар бораи оқибатҳои ҷаҳонишавӣ торафт пештар огоҳ гардида, ба онҳо фаъолона омода мешаванд.

Трансформатсияи рақамӣ, ки имрӯз ба раванди ҷаҳонишавӣ шиддат бахшидааст, дар ҷорӣ кардани технологияҳои навтарин дар ҳама самтҳои соҳибкорӣ барои самаранокии равандҳои кории ҳар як бахш

³⁸ Ниг.: Кузибаева, Б.М. Нақши корхонаҳои муштарак дар рушди саноати мамлакат / Б.М. Кузибаева // «Паёми ДДҲБСТ. 2022 – №2 (91) – 72-81.

зоҳир мегардад. Ба қадом соҳае, ки корхона тааллук дошта бошад, новобаста ба андозаи он, дар дурнамои наздик маҳз шаклбадалкуни ракамӣ феҳристи ҳадафҳои асосии онро муайян мекунад. Яке аз ҷузъҳои таркибии трансформатсияи ракамӣ бизнес-технологияҳои стратегӣ мебошанд. Яъне, пеш аз он, ки дар бораи трансформатсия фикр қунем, ҳар як созмон бояд доираи зарурии афзор ва инфрасоҳтори худро фароҳам созад. Омӯзонидани кормандон барои кор бо ин системаҳо, ҳамгирои таъминоти ҷадиди барномавӣ бо платформаҳои мавҷуда ва тағиیرёбии миқёсан васеи амалиётҳо номгӯи вазифаҳоенанд, ки дар ин марҳила зарури маҳсуб мешаванд.

Трансформатсия ба қишварҳои тараққикарда барои ҳарчи бештар ба тиҷорати байналхалқӣ ҷалб гардидан мусоидат мекунад. Масалан, ширкатҳо аз Осиёи Ҷанубу Шарқӣ барои ҷалби мутахассисони шинохта аз қишварҳои муҳталиф аз стратегияҳои гуногун истифода мебаранд, то дар масофаи дур кор қунанд. Ба туфайли воситаҳои дуруст онҳо тавонистанд, ки ин корро бидуни қатъи тиҷорат анҷом диханд. Ҷаҳонишавӣ танҳо бо мол маҳдуд намешавад, балки ҷаҳонишавӣ, дар маҷмуъ, ба хидматрасонӣ таъсири хеле муҳим дорад. Дар ҳолати мавҷудияти дастрасӣ ба интернет ширкатҳо метавонанд мутахассисеро киро қунанд, ки лоиҳаи худро барои аутсорсинг дар дилҳоҳ нуқтаи дунё медиҳад. Бо шарофати навовариҳои технологӣ, шумораи афзояндаи воситаҳое мавҷуданд, ки барои муносибгардонии истеҳсолот ёрӣ мерасонанд³⁹.

Трансформатсияи ҳақиқӣ натиҷаи муттаҳидшавии ҳарсе унсур (афзорҳои зарурӣ, одамон ва хидматҳо) мебошад. Ҳарчанд ширкатҳо метавонанд дар як вақт танҳо иҷрои яке аз ғояҳои худро пайгирий намоянд, дар ниҳояти кор, барои тезондани кори корхона, ба ҳамаи унсурҳо ниёз пайдо ҳоҳад шуд. Стратегияи олий ҳеч аст, агар қадрҳои

³⁹ Ниг.: Фаниев, Т.Б. Фарҳанги сарватшиносӣ ва созандагии роҳбарӣ ҳамчун кодекси функционаливу соҳтории менечментӣ / Т.Б. Фаниев // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои иҷтимоӣ-иктисодӣ ва ҷамъиятӣ. – Душанбе: 2020. – № 5-2. – С. 23-28.

баландихтисос набошанд, ки онро дар ҳаёт татбиқ намоянд. Ҳатто кормандони беҳтарин аксаран барои ичрои вазифаҳо ҷиҳати беҳсозии маҳсулнокӣ ба қумак ниёз доранд. Аз ин рӯ, унсурҳои дар боло овардашуда муттаҳид гардида, роҳи пуриқтидори тавсеаи истеҳсоли маҳсулот ва хидматҳоро ташкил медиҳанд. Аммо як унсури маҳсусе ҳаст, ки мо меҳоҳем ба он таваҷҷуҳи бештар диҳем ва ин ҷаҳонишавии хидматҳост. Дар ҳоле ки аксарияти корхонаҳо аз уҳдаи татбиқи технологияҳо ва стратегияҳои нави захираҳои инсонӣ мебароянд, ҷаҳонишавӣ дар соҳаи хидматрасонӣ ҳамчун соҳае бοқӣ мемонад, ки аксарияти корхонаҳо метавонанд ба он такмил ёбанд ва аз донишҳои иловагӣ истифода баранд. Илова ба дигаргуниҳое, ки мо шоҳиди он гаштем, табдилёбии рақами ташаккули ҷаҳони муосирро идома ҳоҳад дод ва солҳои оянда метавонад як марҳилаи тағиیرёбанда бошад. Тибқи иттилои Донишкадаи Маркетинги Рақами⁴⁰, солҳои наздик аксари ширкатҳо имкони охирини мустаҳкам кардани стратегияи интихоби кадрҳо ва густариши ҷаҳониро пеш аз оне ки рақибон аз онҳо гузаранд, ҳоҳанд дошт ва ҷаҳонишавии хидматҳо ба ин равандҳо таъсири бузург ҳоҳад дошт.

Аз нуқтаи назари амалиӣ, ҷаҳонишавӣ вазъиятеро мемонад, ки роҳбари лоиҳа ба як гурӯҳи кормандони дурдаст фармони муттаҳидшавиро додааст. Гурӯҳҳои виртуалӣ барои баланд бардоштани ҳосилнокӣ, сифати умумии хидматрасонӣ ва сатҳи даромад шароити хуб фароҳам меоранд, аммо онҳо низ дар навбати хеш нуқсонҳои худро доранд. Масалан, ширкатҳо метавонанд бо гум шудани паёмакҳои электронӣ ё фарқиятҳои фарҳангӣ, ки боиси нофаҳмӣ мегарданд, дучор шаванд. Ҳуди ҷараёни кор, вақте ки ҳама амалиётҳои корӣ бояд дар видео-чатҳо гузаронида шаванд, мушкилу мураккабтар мегардад. Бо вуҷуди ин, азбаски бартариҳои ҷаҳонишавӣ нисбат ба камбудиҳои он ҳеле зиёданд, тааҷҷубовар нест, ки ин тамоюл афзоиш ёбад.

⁴⁰ Ниг.: gital Marketing Institute. (<https://digitalmarketinginstitute.com/>).

Далелҳои зиёде шаҳодат медиҳанд, ки тиҷорати байналхалқии хизматрасонӣ нисбат ба савдои мол зудтар меафзояд. Ҳоло хидматҳо тақрибан аз чор се ҳиссаи тамоми фаъолияти иқтисодиро дар кишварҳои пешрафта, ба монанди ИМА ва кишварҳои ИА ташкил медиҳанд. Ғайр аз ин, шабакаҳои мавҷудаи таъминоти ҷаҳонӣ аз соҳтани арзиши хизматрасонӣ хеле вобастагӣ доранд ва дар ояндаи наздик мо инкишофи ин тамоюлро ҳоҳем дид.

Ғолибан, раванди ҷаҳонишавӣ дар солҳои наздик ба тағиироти назаррас оварда мерасонад. Ҷунончи, шумораи тимҳои фосилавӣ меафзояд. Ширкатҳо теъдоди бештари кормандонро ба таври фосилавӣ ҷалб мекунанд ва ин боиси мушкилоти даҳлдор мегардад. Тавре ки дар боло қайд кардем, системаҳои воситаҳои муассир барои иртибот барои пешгирий кардани душвориҳои марбут ба монеаҳои забонӣ ва фарқиятҳои фарҳангӣ ва ҳатто ба ҷизҳои одие, ба монанди фарқият дар вақт ниёз доранд. Илова бар ин, дар бораи идоракуни воҳидҳои воқеъ дар минтақаҳои гуногун савол ба миён меояд. Роҳҳои маъмулии муюшират дар интернет, ба монанди истифодаи носозгори электронӣ, ба таври кофӣ самаранок намудани тими фосилавӣ, иштирокчиёнаш имконияти воҳӯрданро дар ҷаҳони воқеӣ надоранд⁴¹.

Шарикии стратегӣ дар байни корхонаҳои хурд ва брендҳои бузург аз зуҳуроти наве мебошад, ки ояндаи дурахшон дорад. Дар маркази таваҷҷуҳи агентиҳои ба бозори ҷаҳонӣ воридшаванд на танҳо тимҳои фосилавӣ, балки корхонаҳои хурде низ қарор доранд, ки ба бунёди маҳсулоти воқеитар, нодир ва бозоргир, ки дар бозорҳои мақсаднок талабгор дорад, мусоидат мекунанд. Эҳтимолияти зиёде вучуд дорад, ки ҷаҳонишавӣ ба авчи ҷолибияти худ барои истеъмолкунандагон мерасад, мутаассифона, чунин тамоюл ба назар то ҳадде одӣ набуда, ҳамкорӣ бо тиҷорати хурд танҳо кофӣ нест. Ин бояд шарикии стратегӣ бошад ва

⁴¹ Ниг.: Ганиев, Т.Б. Инновационная деятельность руководителя как основной фактор обеспечения конкурентоспособности международных компаний / Т.Б Ганиев // Вестник Таджикского национального университета. Серия социально-экономических и общественных наук. – Душанбе: 2019. – № 4, Часть II. – С. 23-28.

новобаста ба он ки сухан дар бораи фаҳмиши ягонаи консепсияи тиҷоратӣ, эътибори бренд ё созмони мушаххас меравад, ҷустуҷӯи ҳамкориҳои самаранок дар шарикӣ бо ширкатҳои «заминитар» метавонад таҳқурсии фаъолияти якҷояи судманд гардад⁴².

Аз нуқтаи назари тиҷорат, ҷаҳонишавӣ беш аз пеш муносибати инноватсиониро аз ширкатҳои бузург тақозо дорад. Барои таъмини рақобатпазирии худ ширкатҳои тозатаъсис ва ширкатҳои хурд бояд қарорҳои часурона қабул карда, дасти худро дар набзи замон нигоҳ доранд. Вақте ки онҳо аз дастгирии созмонҳои бузурги байналмилалӣ бархурдор мегарданд, шарикони онҳо дар мубодилаи технологияҳо, натиҷаҳо ва усулҳои пешрафта доираи аудиторияро васеъ мекунанд. Барои муваффақияти шарикӣ соҳибкорон бояд ҳамон омилҳоеро ба назар гиранд, ки гӯё бо он ба як корманди фосилавӣ муносибат мекарданд. Бо назардошти ин раванд, гуфтан мумкин аст, ки шарикии стратегӣ бо корхонаҳои хурд дар замони муосир ҳатмӣ мегарданд. То даме ки чунин муносибатҳо ба манфиати тарафайн ҳастанд, онҳо имкон медиҳанд, ки ашхоси иқтисодӣ ҷараёнҳои таркибии бозорро хубтар дарк намоянд.

Ҳамин тавр, метавон дар ҷамъбасти ин зерфасл чунин хулоса кард, ки ҷаҳонишавӣ ҳамчун раванди ташаккули фазои умумии иқтисодии ҷаҳон, ки дар асари инқилоби иттилоотио коммуникатсионӣ ва рушди соҳторҳои фаромилӣ ба вучуд омадааст, пеш аз ҳама, ба қишварҳо – пешсафҳои иқтисодиёти ҷаҳонӣ, манфиатоваранд. Рушди тамоми низомҳои иқтисодии миллӣ таҳти таъсири омилҳои сершуморе қарор дорад, ки онҳоро мо ба умумӣ (фаромилӣ) ва ҷузъӣ (миллӣ) дастабандӣ кардаем. Банизомдарории бартариятҳо ва нуқсонҳои ҷаҳонишавӣ дар бораи шумораи бештар доштани бартариятҳо шаҳодат

⁴² Ниг.: Низамова, Т.Д. Стратегия развития легкой промышленности региона на основе кластерного подхода / Т.Д. Низамова, П. А. Мухсинова // Монография – Душанбе: Ирфон - 2021. – 174 с.; Низомова, Т.Д. Иқтисодиёти саноат. Китоби дарсӣ. – 2020. – 458 с. – С. 78.; Макогон, Ю.В. Глобализация и Украина в мировой экономике // Ю.В. Макогон, Т.В. Орехова. – Донецк: ДонНУ, 2004. – 478 с.

медиҳад, аммо аҳаммияти онҳо барои ҳар як давлат метавонад гуногун бошад.

Чи тавре қайд кардем, тамоми соҳаҳои ҳаёти чомеа таҳти таъсири ин раванди фарогир мондаанд, аз ҷумла, фаъолиятҳои иқтисодӣ низ аз он мустасно нестанд. Аз ин рӯ, шарикии стратегӣ низ таҳти таъсири мустақими раванди ҷаҳонишавии иқтисодӣ қарор гирифта, амиқтаргардии ҳамкориҳо дар самтҳои муҳталиф, аз қабили якҷоя ҷалб ва истифода намудани воситаҳои молиявӣ, муттаҳидсозии захираҳои технологӣ ва меҳнатӣ, соҳтани маҳсулоту хизматрасониҳои муштарак, гузаронидани сиёсати умумии фурӯш, маркетинг, таблиғотӣ ва амсоли онро дар назар дорад. Ин равандҳо ҷиҳати дастрасӣ ба вазифаҳои стратегӣ, аз ҷумла афзоиши даромаднокии бизнес, беҳтарсозии эътибор, дарёфти бартариятҳои рақобатӣ ва дар ниҳояти кор, ба афзоиши рақобатпазирии ҳам созмонҳои алоҳида ва ҳам тамоми иқтисод равона гардидаанд.

Шарикии стратегӣ алтернативаи аз ҳама тезтар ва аз ҳама камтар ҳавфнокбудаи инкишофи созмонро ифода карда, яке аз тарзҳои ҳалли мушкилоти пешбурди маҳсулот ё хизматрасонӣ дар бозор маҳсуб меёбад. Дар робита ба истифодаи васеи ин вожа олимон этимологияи мафҳуми «шарикии стратегӣ»-ро таҳқиқ намудаанд. Чунончи, мафҳуми шарикӣ ҳамчун «муносибати байни афрод ё гурӯҳи одамонро ифода мекунад, ки бо ҳамкорӣ ва масъулият ҷиҳати дастрасӣ ба ин ё он ҳадаф тавсиф мегардад».⁴³ Аз ин таъриф бармеояд, ки шарикӣ шакли муваққатӣ ё вобаста ба вазъият муносибатҳои ҳамкориро ифода мекунад. Мо ба тафсири муаллифони “Фарҳанги вожаҳои чомеашиносӣ” розием, ки таҳти мафҳуми шарикӣ фаъолияти якҷояеро мефаҳманд, ки ба ҳуқуқу уҳдадориҳои баробар асос ёфта, барои дастрасӣ ба ҳадафҳои умумӣ нигаронида шудааст⁴⁴. Стратегия бошад, нақша ё навъи маҳсуси тартиби

⁴³ Ниг.: The American Heritage Dictionary of the English Language. Fourth Edition. Houghton Mifflin Company, 2000. – 2112 р. – Р. 771.

⁴⁴ Ниг.: Джери, Д. Большой толковый социологический словарь. В 2 т. – М.: Вече, АСТ, 1999. – 544 с. – С. 388.

бошууруна ва мақсаднок таҳияшудаи амал мебошад, ки дар вазъият ё соҳаи мушаххас тибқи он амал менамоянд ва ду тавсифи ибтидой дорад: пешакӣ тарҳрезӣ шудан ва ба мақсади муайян нигаронида шудан.

Бо боризтар гардидани нақши созмону институтҳои байналхалқӣ ва фаромиллӣ дар асари ҷаҳонишавӣ онҳо дар муайян кардани таърифи мағҳумҳои калидии фаъолияти иқтисодӣ, аз ҷумла тафсири шарикӣ стратегӣ нақши муҳим мебозанд. Чунончи, тибқи асноди СММ, шарикӣ муносибатҳои байниҳамдигарии ихтиёри ва ба ҳамкорӣ асосёфтai байни субъектҳои муҳталифе мебошад, ки ҳам давлатҳоро муаррифӣ мекунанд ва ҳам бо онҳо алоқаманд нестанд ва тибқи ин муносибатҳо, иштирокчиён аҳд мекунанд, ки бо ҷаҳду талоши муштарак ба ҳадафҳои муштарак ноил мегарданд ва якҷоя омилҳои номатлубро бартараф месозанд, масъулияти муштарак доранд ва тарафайн захираҳо, донишҳо ва натиҷаҳои ноилгардидаро ба таври муштарак истифода мебаранд.⁴⁵ Мувофиқи раванди стандартизатсияи асноди қонунгузорӣ дар асари ҷаҳонишавӣ, таърифи мазкур барои муҳтавои муқаррароти асноди лозима дар сатҳи иқтисодҳои миллӣ чандон фарқ наҳоҳад дошт.

Ҳанӯз дар оғози солҳои 2000-ум дар назария ва амалияи менечмент нақши шарикӣ дар дастрасӣ ба рақобатпазирӣ ва рушди босуботи созмонҳо дақиқ муайян гардида, зарурати самти стратегӣ касб кардани он таъкид карда шуда буд. Ба андешаи муаллифони “Фарҳангӣ мағҳумҳои тиҷоратии Кембриҷ”, истилоҳи «шарикӣ» ва «стратегия» бо ҳам якҷо ба кор рафта, шарикӣ стратегӣ ин созишиномаи байни ду ва ё зиёда созмонҳо оид ба фаъолияти муштарак ё кумаки муштараке мебошад, ҷиҳати ноилгардӣ ба аҳдофи стратегӣ имкон медиҳад.⁴⁶

Мутаносибан ба ин, шарикӣ стратегӣ бояд бо арзишҳои умумӣ ва муштарак асос ёбад. Чунон чи дар муқаррароти «Стратегияи амнияти

⁴⁵ Ниг.: Enhanced cooperation between the United Nations and all relevant partners, in particular the private sector: report of the Secretary-General. URL: un.org/partnerships [санаи муроҷиат 22.02.2021].

⁴⁶ Ниг.: Cambridge English Dictionary Online. URL: http:// dictionary.cambridge.org / dictionary / businessenglish / strategic-partnership [санаи муроҷиат 19.09.2023].

Аврупо» дарҷ гардидааст, эҳтирому арҷузорӣ ба арзишҳои муштарак ҳаракатро ба сӯйи шарикии стратегӣ суръат мебахшад.⁴⁷

Барои Ҷумҳурии Тоҷикистон таҷрибаи дигар кишварҳо аз нуқтаи назари имкониятҳои истифодабарии онҳо дар раванди мукаммалгардонии минбаъдаи низоми иқтисоди миллӣ, мутобиқсозии он ба шароити ҷаҳонии фаъолият қобили таваҷҷӯҳ буда, ки зарурати таҳқиқоти минбаъдаро таъкид мекунад.

Натиҷаи асосии ҷаҳонишавӣ ва тақсимоти ҷаҳонии меҳнат, муҳоҷират ва тамаркузи сармоя, қувваи корӣ, захираҳои истеҳсолӣ дар миқёси тамоми дунё, стандартизатсиякунонии қонунгузорӣ, равандҳои иқтисодӣ ва технологӣ, инчунин баҳамназдикшавӣ ва пайванди фарҳанги кишварҳои муҳталиф мебошад.

1.2. Ҷанбаҳои назариявии инкишофи шаклҳои шарикии стратегӣ дар шароити ҷаҳонишавӣ

Имрӯз бештари ширкатҳо ва корхонаҳои азими фаромиллӣ, ки ба рушди иқтисоди ҷаҳон таъсири назаррас мегузоранд, дар амалияи худ аз бартариятҳои шарикии стратегӣ нисбат ба дигар шаклҳои ҳамкории байнифирмавӣ, ҳам дар сатҳи миллӣ ва ҳам дар сатҳи байналхалқӣ, истифода мебаранд.

Бо назардошти ин ки Ҷумҳурии Тоҷикистон узви фаъолу комилҳуқуқи иқтисодиёти ҷаҳонӣ ва равандҳои дар ҷараёнбудаи ҷаҳонишавӣ мебошад, инкишофи шаклҳои шарикии стратегӣ барои хочагии ҳалқи кишвар бисёр муҳимму мубрам арзёбӣ мегардад.

Одатан, шарикии стратегиро нисбат ба якҷояшавӣ ва фурӯбарии як ширкат аз тарафи дигар, ба шаклҳои ҳамкории чандирӣ мансуб медонанд. Дар шароити амиқтар шудани рақобати байналхалқӣ ва мушкилоти наве, ки дар асари ҷаҳонишавӣ ва рӯйдодҳои сиёсии солҳои охир аз муҳити берун ба мо ворид мешаванд, ба ширкатҳо барои боқи мондану аз вартаи нобудӣ ҳифз кардани худ зарур меояд, ки ҷидду ҷаҳди

⁴⁷ Ниг.: Борко, Б.А. Россия – Европейский Союз: стратегия стратегического партнерства. – М.: ИЕ РАН, ОГНИТД, 2005. – 78 с.

худро муттаҳид созанд. Дар доираи ҳамкориҳо соҳтор бояд ба таври коғӣ чандир бошад, то ҳам манфиатҳои шариконро ба инобат гирад ва ҳам тағйироти заруриро дар муносибатҳои байниҳамдигарӣ таҳаммул намояд. Ҳамин тавр, гуфтан метавон, ки шарикии стратегӣ зимни интихоби шаклҳои муносибатҳои байни фирмавӣ аз ҷониби ширкатҳо рӯз аз рӯз серҳаридортар шуда, бунёди ин гуна шарикӣ ба вазифаи муҳимми стратегии корхонаҳо табдил ёфтааст.

Тағйироти муҳити беруна ба инкишофи шаклҳои муҳталифи шарикии стратегӣ таъсири амиқ гузашта, талаботро ба самаранокии онҳо, ҳам дар марҳилаи бунёди ин шарикӣ ва ҳам дар марҳилаи фаъолияти бояду шояди он, хеле зиёд кардааст. Дар шароити бавучудомада коркарди меъёрҳои самаранокии шарикии стратегӣ ва методикаи муайян кардани он вазифаи бисёр мубрам ба ҳисоб меравад.

Тамоюлҳои мавҷудаи муосир дар иқтисодиёт ва бахши корпоративӣ, бо коҳиши умқи шаклҳои ҳамгирой ва ҷустуҷӯи шаклҳои аз ҳама пурсамари иттиҳод аз ҷониби иштирокчиёни бозор, дар бораи афзоиши аҳаммияти соҳторҳои шабакавӣ шаҳодат медиҳанд, ки иттиҳодияҳои стратегӣ ба онҳо шомил мешаванд.

Иттиҳодҳои стратегиро ба шаклҳои ба истилоҳ “нарм”-и ҳамгирой мансуб мекунанд, ки ҳифзи соҳторҳои корпоративии ҳар кадоме аз созмонҳои иштирокчиро дар назар доранд. Иттиҳодияҳо имкон медиҳанд, ки ширкатҳо харочоти зиёди вобаста ба равандҳои ҳамгирой ва ташаккули созмонҳои азими соҳторашон зинанизомӣ, аз ҷумла, зимни қарордоди якҷояшавӣ ва фурӯбариро сарфа намоянд.

Ақидае вучуд дорад, ки вожаи «шарикии стратегӣ» дар назарияи иқтисодӣ барои маънидод кардани шаклҳои кооператсияи захираҳо ва ҳамоҳангсозии фаъолияти ширкатҳо бо мақсади манфиатҳои мутақобилан судманд ё, ба истилоҳ, самараи синергия истифода шудааст. И. Ансофф аз аввалинҳо шуда, барои муайян кардани таърифи

синергия ҳамчун падидаи нодири иқтисодӣ⁴⁸ кӯшиш кардааст. Мавсүф чор унсури таркибии стратегияро чудо кардааст: миқёси бозори молӣ, масири рушд, бартариятҳои рақобатӣ ва синергия. Ӯ қайд мекунад, ки синергия яке аз таркибҳои калидии стратегияи сатҳи корпоративӣ маҳсуб ёфта, зерсохти иқтисодии синергияро нишон медиҳад, ки кӯшишҳои муштараки якчанд корхона нисбат ба фаъолияти мустақилонаи онҳо самараи бештаре хоҳад дод.

Ҳамин тавр, шарикии стратегӣ, ки як қатор бартариятҳои рақобатӣ дорад, барои ҳамаи иштирокчиёни он манфиатовар буда, ҷиҳати баланд бардоштани рақобатпазирии шарикон нигаронида шудааст, ки дар заминаи татбиқи самараҳои синергетикӣ, гуногунрангсозии тичорат, ноил гардидан ба ҳадафҳои муштараки стратегиро имконпазир месозад.

Дар ҷадвали 1.2.1. равишҳои асосиро оид ба таърифи категорияи «шарикии стратегӣ» дар шакли ҷадвал пешниҳод мекунем.

Дар айни ҳол, бисёре аз муҳаққиқон ва олимон оид ба самараи синергетикӣ шубҳаю эродҳои худро иброз медоранд. Аз ҷумла, Ф. Тrottwein қайд кардааст, ки аксар кӯшишҳои дастрасӣ ба синергизм ба нокомӣ меанҷоманд.⁴⁹ Аммо исботи амалии комёбӣ дар дастрасӣ ба самараи синергетикӣ низ вуҷуд дорад. Чунончи, Г. Ҳемел дар бораи корпоратсияҳои ҷононӣ, ки тавонистанд салоҳиятҳои калидиро созанду истифода баранд ва, пеш аз ҳама, донишҳои технологиро дар соҳаҳои даҳлдор ба кор бурданд.⁵⁰ М.А. Портрер бошад, концепсияи синергияро хеле муҳим мешуморад ва мӯътакид аст, ки сабаби нокомии синергия на камбузиҳои худи ин назария, балки набудани қобилияти дарки моҳияти он ва татбиқи амалии он дар воқеият аз ҷониби ширкатҳо мебошад.

⁴⁸ Ниг.: Ансофф, И. Стратегическое управление. – М., 1989. // Электронная публикация: Центр гуманитарных технологий. (20.02.2021). URL: <https://gtmarket.ru/library/basis/4155> [санаси муроҷиат 14.10.2022].

⁴⁹ Ниг.: Trautwein, F. Merger Motives and Merger Prescriptions. Strategic Management Journal, 1990, vol. 11, no. 4, p. 283-295. doi: 10.1023 / smj.4250110404.

⁵⁰ Ниг.: Prahalad, C.K., Hamel G. The Core Competence of the Corporation. Harvard Business Review, 1990, May-June. – P. 79-91.

Чадвали 1.2.1.

Равишҳои асосӣ оид ба муайян кардани таърифи мафхуми «шарикӣ стратегӣ»*

Муаллиfon	Таъриф	Сарашма
Д.М. Розенберг	Ҳамкории як созмон бо созмони дигари калонтару қавитар, ҷиҳати дастрасӣ ба ҳадафҳои муштараки иқтисодӣ ва стратегӣ асос мейбад.	Розенберг, Д.М. Менеджмент: терминологический словарь. – М.: Инфра, 1997. – 464 с. – С. 178.
И.В. Аржанова, А.Г. Бадалова, М.Ю. Барышников	Шакли сабтшудаи хукуқии ҳамкории дува ё зиёда субъектҳои хочагидор, ки ба ташаккули бартариятҳои рақобатии устувор ва дурнамои дарозмуддат дар бозорҳои соҳавӣ дар асосӣ ҳамгириони захираҳо, салоҳиятҳо ва технологияҳо нигаронида шудааст.	Аржанова, И.В., Бадалова, А.Г., Барышникова, М.Ю. Основные положения методологии экспертной оценки процессов формирования и развития стратегических партнерств на основе кластерных проектов с участием ведущих инженерных вузов // Управление экономическими системами. 2011. – № 36. – С. 55-74.
Pricewaterhouse Coopers	Шарикӣ стратегӣ метавонад як қатор шаклҳои созишномаҳои расмиро, ҳам дар байни ду (шарикӣ дутарафа) ва ҳам дар байни зиёда иштироқчиён (шабакаи шарикӣ) дар назар гирад, ки барои бо ҳам дидани захираҳои молиявӣ, маҳоратҳо, иттилоот ё дигар захираҳо барои расидан ба мақсадҳои муштарак розӣ шудаанд.	Strategic Partnerships: The Real Deal. URL: http://www.pwc.co.uk/en_UK/uk/assets
М. Уорнер, П. Гринер	Иттилоқ байни тарафҳо, ки метавонад хукумат, бизнес, чомеаи шаҳрвандиро дар бар гирад ва дар он захираҳо ва қобилиятҳои ҳар як тараф барои посухгӯйӣ ба ҷолишҳои калидии замона ба таври стратегӣ муттаҳид карда мешаванд. Ин афзорест, ки ба рушди устувори ба принсипҳои тақсимоти хавфҳо, ҳароҷот ва манфиати муштарак асос ёфтааст.	Global Knowledge Partnership. Multi-Stakeholder Partnerships. Issue Paper. URL: odi.org/sites/odi.org.uk/files/odiassets/publications-opinion.
С.М. Вдовин, Т.А. Салимова,	Шарикӣ стратегӣ воситаи зарурии коҳиҳ додани сатҳи хавфе мебошад, ки вобаста ба талаботи пайваста тағйирёбандай муҳити берун, афзоиши рақобат, аз як тараф ва аз тарафи дигар, сатҳи баланди вобастагии байниҳамдигарии созмонҳо ба миён	Вдовин, С.М., Салимова, Т.А., Гусъкова, Н.Д. Стратегическое партнерство национального исследовательского университета: реалии и

Н.Д. Гускова	меоянд. Ин шарикӣ ба тақвияти самараи синергетикӣ аз муттаҳидсозии кӯшишҳо ҷиҳати ноил гардидан ба аҳдофи муштарақ низ нигаронида шудааст.	перспективы (монография). – Саранск: Изд-во Мордовского университета, 2014. – 200 с.
Н.И. Фокин	Ҳамкории шарик бо шарики аз ҷиҳати иқтисодӣ муҳим, чун қоида, дар сатҳи шахсони ҳуқуқӣ, яъне ҳамкории як ташкилот бо созмони қалонтару аз ҷиҳати молиявӣ қавитари дигар, ки метавонад барои дастрасӣ ба ҳадафҳои стратегии ҳар ду захираҳои заруриро таъмин созад.	Фокин, Н.И. Партнерство // Аналитический обзор. URL: http://dictionary-economics.ru
В.А. Дергачев	Умумият ва наздик будани манфиатҳо ва ҳадафҳои дарозмуддати давлатҳо ва халқҳои даҳлдор.	Дергачев, Международные экономические отношения // Краткий словарь-справочник. URL: http://dergachev.ru
Д.А. Ходиев	Ба ҳам мувоғиқ омадани манфиатҳои тарафҳои муҳталиф дар раванди ҳамкориҳои иқтисодӣ дар давраи дарозмуддат.	Ходиев, Д.А. Барҳӯрди манфиатҳо дар сутухи муҳталифи ҳамгирий: ҷанбаҳои минтақаӣ / Д.А. Ходиев // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. – Душанбе, 2012. – №7 (98). – С. 96-101.

Сарчашма: Таҳияи муаллиф дар асоси таҳқиқоти олимони соҳа

Дар баробари андешаҳои боло метавон таърифи мағҳуми шарии стратегиро чунин хулоса кард, ки он “Ҳамкории як ширкат бо ширкати дигар ва ё ҳамкории якчанд ширкат ҷиҳати расидан ба ҳадафҳои стратегӣ фахмида мешавад”⁵¹.

Мағҳуми «шарikiи стратегӣ» аз вожаи мураккаби аз ду истилоҳ: «шарикӣ» ва «стратегӣ» таркиб ёфта, калимаи аввал бо ҳамкории муштарақ, иттифоқ ва ҳамbastагӣ марбут буда, истилоҳи дуюм маънои хислати дарозмуддату тулонӣ доштани муносибатҳоро ифода мекунад. Дар воқеъ, мувоғиқи назарияи созмон, шарikiи стратегӣ яке аз шаклҳои ҳамгирии ширкатҳо мебошад. Чунон чи дар осори иқтисодчиёни маъруф М. Зингер ва Ҷ.

⁵¹ Ниг.: Маҳмадуллоев, А.С. Таҳлили вазъи мусоири фаъолияти корхонаҳои муштарақ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон / А.С. Маҳмадуллоев, Э. Миршарипов // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. – Душанбе, 2020. – №1. – С. 152-157.

Йенки қайд гардидааст, шарикии стратегӣ шакли «нарми» ҳамгирии ташкилотро ифода мекунад, ки бо нигоҳ доштани сохтори корпоративии ҳар як созмони иштирокӣ аз дигар навъҳои ҳамгирий фарқ мекунад.⁵² Баръакси ин, шакли «саҳт»-и ҳамгирий бо тағиирёбии назорату сохтори корпоративӣ ифода ёфта, ба фурӯ бурдани як ё якчанд созмон аз тарафи ширкати дигар оварда мерасонад, ки дар ниҳояти кор метавонад фаъолиятро аз номи худ идома дихад, ё шакли худро бо соҳтани созмони нав тағиир дихад. Ба чунин шакли ҳамгирий, масалан, консерн, трест ва амсоли онҳо дохил мешаванд.

Шаклҳои ҳамгирии ширкатҳо бо мурури инкишофи иқтисодӣ ва тақвияти равандҳои ҷаҳонишавӣ, афзоиши таъсиру нуфузи ширкатҳои азими фаромилӣ, шаклҳои нав ба нави ҳамгирии созмонҳо пайдо мешаванд. Ба андешаи баъзе иқтисоддонон, корпоратсияҳои фаромилӣ имрӯз торафт бештар мавқеи рақобати озодро дар бозор тангттар намуда, захираҳои бузургеро дар худ андӯхта, ба сифати паҳнкунандагони мавҷҳои макросистема дар механизми танзими бозорӣ дар сатҳи корхонаҳои алоҳида баромад мекунанд.⁵³

Дар робита ба ин, иштирокчиёни бозор шаклҳои аз ҳама самараноктари иттиҳодро мечӯянд, ки ин раванди ҷустуҷӯ дар тули садсолаи охир босуръат идома дорад.⁵⁴ Ҳамин тарик, дар охири садаи гузашта ба консортиумҳо, конгломератҳо, картелҳо, синдикатҳо, трестҳо ва кластерҳо шаклҳои шарикии стратегӣ илова гардид, ки миқдори онҳо дар давраи солҳои 1989-2000 аз 1050 то 8419 адад⁵⁵, яъне зиёда аз 8 маротиба афзуд. Зимнан, шаклҳои ба тозагӣ пайдошудаи ташкилии ҳамгирий, ба монанди шарикии стратегӣ, шаклҳои қаблан мавҷудбудаи ҳамгириро тангу маҳдуд насохта,

⁵² Ниг.: Singer, M.I. Organizational Metamorphosis: a Study of Mergers, Acquisitions and Consolidations / M.I. Singer, J.A. Yankey // Management and Leadership. – 1995. – P. 357-380.

⁵³ Ниг.: Лъвов Д.С. Экономика развития / Д.С. Лъвов – М.: Экзамен, 2002. – 512с. – С. 422.

⁵⁴ Ниг.: Kang, N. New Patterns of Industrial Globalization. Cross-border Mergers and Acquisitions and Strategic Alliances / N. Kang, K. Sakai. – Paris: Organization for Economic Cooperation and Development, 2001. – 178 p. – P. 126.

⁵⁵ Ниг.: Cartwright, S. Managing Merger, Acquisitions and StrategicAlliances: Integrating People and Cultures / S. Cartwright C.L. Cooper. – Oxford, Boston: Butterworth-Heinemann, 1996. – 250 p. – P.5.

балки онҳоро пурра намуда, гуногунрангии шаклҳоро боз ҳам васеътар мекунанд⁵⁶ (чадвали. 1.2.2).

Чадвали 1.2.2.

Тавсифи муқоисавии шаклҳои сохторҳои ҳамгирошудаи корпоративӣ*

Шаклҳои ҳамгирий	Мақоми ҳукуқӣ	Механизми муттҳидшавӣ	Мавҷудияти кооперативии истехсолӣ	Мавҷудияти стратегии ягонай рушд	Мавҷудияти ягонай ҳамоҳангизии фальзият	Мавҷудияти рагобати дохирий
Картел	Муоҳада	Шартнома	-	-	-	+
Синдикат	Муоҳада	Шартнома	-	-	-	+
Иттиҳодия (Ассотсиатсия)	Муоҳада / шахси ҳукуқӣ	Шартнома	-	-	-	+
Консортиум	Муоҳада / шахси ҳукуқӣ	Шартнома Ширкати лоиҳавӣ	+	-	+	+
Конгломерат	Шахси ҳукуқӣ	Якҷояшавӣ ва фурӯбарӣ	-	+	+	+
Кластер	Шахси ҳукуқӣ	Ҳамкории баробарҳукуқӣ	+	+	+	+
Консерн (холдинг)	Шахси ҳукуқӣ	Шартнома	+	+	+	-
Шарикии стратегӣ	Муоҳада / шахси ҳукуқӣ	Шартнома (агар шарикии стратегӣ дар шакли корхонаи муштарак таъсис ёфта бошад)	+/-	+	-	+/-

*Таҳияи муаллиф дар асоси адабиёти илмӣ⁵⁷

Чи тавре аз чадвали 1.2.2. мушоҳида гардид, шарикии стратегӣ яке аз шаклҳои аз ҳама чандиртари ҳамгирии ширкатҳоро ифода мекунад, ки як қатор нишонаҳои барҷастаи фарқунанда дорад.

Бояд қайд кард, ки маҳз тамоюлҳои рушди иқтисодиёти ҷаҳон самтҳои инкишофи шаклҳои ҳамгириро дар байни ширкату созмонҳо

56 Ниг.: Низамова, Т.Д. Стратегия развития легкой промышленности региона на основе кластерного подхода / Монография – Душанбе: “Ирфон”, 2021. – 174 с.

57 Ниг.: Кузнецов, И.А. Развитие форм стратегического партнерства // Дисс.на соиск. уч. степ. к.э.н. – М., 2014. -С.13.

муайян мекунанд⁵⁸. Ба ақидаи баъзе муҳаққиқон,⁵⁹ равандҳои кунуни дар иқтисодиёти ҷаҳон ҷараёндоштаро метавон ҳамчун табдилёбии модели чомеаи шаҳрвандӣ, ки ба танзими бозорӣ асос ёфтааст, ба модели чомеаи корпоративӣ таҳти таъсири сохторҳои шабакавӣ қаламдод кард. Дар амалия ин табдилёбӣ маънои онро дорад, ки раванди банақшагирии стратегӣ дар шакли иттиҳоди стратегӣ татбиқ мегардад.

Ҳамин тавр, таҳлили анҷомёфтаи равишҳои олимон нисбат ба муайян кардани таърифи шарикии стратегӣ нишон дод, ки чунин шакли ҳамкорӣ дар байнин ташкилотҳо, аз як тараф, аз ҷиҳати назариявӣ ба таври коғӣ омӯхта шудааст⁶⁰, аммо, аз тарафи дигар, дар амалияи байналхалқии менечмент таърифи ягонаи он вучуд надорад. Сарфи назар аз тағовути дидгоҳҳои манзургардида, муҳтавои категорияи мавриди баррасиро, ба ақидаи мо, таърифи С.М. Вдовин нисбатан пурратар инъикос мекунад, ки тибқи он, “шарикии стратегӣ воситаи зарурии коҳиши додани сатҳи хавфе мебошад, ки вобаста ба талаботи пайваста тағйирёбандай муҳити беруна, афзоиши рақобат, аз як тараф ва аз тарафи дигар, сатҳи баланди вобастагии байниҳамдигарии созмонҳо ба миён меоянд”⁶¹. Натиҷаи шарикии стратегии муассисаҳо ва корхонаҳо бояд барномаи муайяни фаъолияти ҳамаи иштирокчиёни он бошад, ки инҳоро муқаррар мекунад: қадом маҳсулот ё хизматрасонии навро онҳо ба муштариёни худ пешниҳод мекунанд, қадом тағйиротро онҳо бояд ба самтҳои пешинаи фаъолияти худ ворид созанд, қадом тавр нархи маҳсулот ё хизматрасонии нав муайян карда мешавад, шаклҳои аз ҳама

⁵⁸ Ниг.: Коуз, Р. Фирма, рынок и право / Р. Коуз. – М.: Новое издательство, 2017. – 224 с.; Ефимов, А.В. Стратегические альянсы как метод достижения конкурентоспособного преимущества / А.В.Ефимов, Г.А. Буренина, А.Н. Петров. – СПб.: СПбГУ-ЭФ, 1997. – 28 с.

⁵⁹ Ниг.: Корпоративная социальная ответственность: управленческий аспект: монография / под общ. ред. д.э.н., проф. И.Ю. Беляевой, д.э.н., проф. М.А. Эскиндарова. – М.: КНОРУС, 2008. – С.51.

⁶⁰ Ниг.: Богданов, А.В. Международные стратегические альянсы как инструмент интеграции России в мировое хозяйство / А.В. Богданов. – СПб : Изд-во Байкальского государственного университета экономики и права, 2004. – 128 с.

⁶¹ Ниг.: Вдовин, С.М. Стратегические направления развития / С.М. Вдовин // Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарева. Университетское управление: практика и анализ. 2010 (6). – С.17-21.

муносибтари то ба истеъмолкунанда бурда расонидани онҳо кадоманд, чи тавр онҳоро бояд таблиғ кард. Ҳосили шарикии стратегӣ бояд расидан ба аҳдофи қаблан тарҳрезишудаи стратегӣ, баланд бардоштани рақобатпазирӣ ва дигар нишондиҳандаҳои матлуб бошад, ки ба таври назаррас афзоиш ёфтани истеъмоли маҳсулоти хизматрасониҳои истеҳсолшавандаро дар назар дорад⁶².

Дар таҳқиқоти бо мушкилоти шарикии стратегӣ марбут, дар баробари мағҳуми “шарикии стратегӣ”, бисёр вақт мағҳуми “иттиҳоди стратегӣ” низ истифода бурда мешавад. Азбаски чунин шакли эътилофи ҳамгироӣ нисбатан ба тозагӣ пайдо шудааст, ҷомеаи илмӣ то ҳанӯз равиши ягонаро нисбат ба ҷудокуни бисёр мағҳумҳои қаробатдошта таҳия накардааст. Чунончи, дар осори олимони маъруфи ҳориҷӣ, ба мисли Р.Л. Уоллес⁶³, Г. Минтсберг⁶⁴, Ч.Р. Линcoln⁶⁵, Б. Алстренд⁶⁶ ва дигарон, ҳам мағҳуми “шарикии стратегӣ” ва ҳам вожаи “иттиҳоди стратегӣ” ҳамчун ибораҳои баробармањо мушоҳида мешаванд. Бо назардошти гуфтаҳои мазкур ва ҷандон тавофути усули надоштани ин вожаҳо, мо низ онҳоро ҳамчун мағҳумҳои ҳаммањо муродифи якдигар истифода мебарем.

Ҳамзамон, таҳлилгарон дар бахши корпоративӣ тағиироти назаррасро мушоҳида кардаанд. Чунончи, агар ҷараёни ҳамгириро бо

⁶² Ниг.: Кузнецов, И.А. Развитие форм стратегического партнерства // Дисс.на соиск. уч. степ. к.э.н. – М., 2014. – С.29.

⁶³ Ниг.: Уоллес, Р.Л. Стратегические альянсы в бизнесе. Технологии построения долгосрочных партнерских отношений и создания совместных предприятий / Р.Л. Уоллес // пер. с англ. – М.: Добрая книга, 2005. – 288 с.

⁶⁴ Ниг.: Минтсберг, Г. Стратегический процесс. Концепции. Проблемы. Решения // Г. Минцберг / Куинн. – Питер, 2016. – 236 с.

⁶⁵ Ниг.: Lincoln, J. Japan's Network Economy: Structure, Persistence, and Change / J. Lincoln, M. L. Gerlach. - New York: Cambridge University Press, 2004. - 409 р.; Lincoln, J. Strategic Alliances in the Japanese Economy: Types, Critiques, Embeddedness, and Change [Электронный ресурс] / J. Lincoln. - Institute for Research on Labor and Employment. Working Paper Series (University of California. Berkeley). – 2009. – Режим доступа: <http://repositories.cdlib.org/iir/iirwps/iirwps>. (дата обращения: 04.09.2022).

⁶⁶ Ниг.: Богданов, А.В. Международные стратегические альянсы как инструмент интеграции России в мировое хозяйство / А.В. Богданов. – СПб Байкальского государственного университета экономики и права, 2004. – 128 с.

категорияҳои пешниҳоднамудаи Т.Мак Лафлин⁶⁷ тавсир намоем, сатҳи зинанизомӣ доштани сохтор тадриҷан коҳиш ёфта, умқи шаклҳои ҳамгироӣ низ камтар мешавад. Умқи ҳамгироӣ ин дараҷаи тамаркузи функсияи қабули қарорҳо ва тасмимот дар шакли ягона, мақоми ягонаи идоракуни созмонҳои ҳамгирошуда мебошад.

Ҳамин тавр, тамоилҳои муосири дар иқтисодиёт ва бахши корпоративӣ вуҷуддошта дар бораи афзудани аҳаммияти сохторҳои шабакавӣ шаҳодат медиҳанд, ки мо шарикии стратегиро низ ба онҳо мансуб медонем. Барои он ки моҳияти шабакавӣ доштани шарикии стратегиро ошкор кунад, таҳқиқотчии рус А.Г. Мовсесян иттиҳоди стратегиро ҳамчун механизми муттаҳид кардани ширкатҳо ба шабакаи корпоративии ширкатҳои фаромиллие тасвир мекунад, ки ба туфайли онҳо марзҳои ширкатҳо ва гурӯҳҳои саноатӣ торафт берангтар мегарданд.⁶⁸ Бад-ин тартиб, онҳо ба худ шакли “галаситора”-еро мегиранд, ки фарогири ширкатҳои мустақили андозаашон ва соҳаи фаъолияташон мухталиф мебошанд.

Р.Л. Уоллес дар асари “Иттиҳодҳои стратегӣ” дар тиҷорат. Технологияи бунёди муносибатҳои дарозмуҳлати шарикӣ ва корхонаҳои муштарак”⁶⁹ шарикии стратегиро амалан бо корхонаи муштарак як медонад. Ба ақидаи ӯ, корхонаи муштарак метавонад, ки як ё зиёда аз он созмонҳои мустақилро барои дастёбӣ ба ҳадафи ягона - гирифтани натиҷаи муайяне, муттаҳид созад, ки барои ҳар қадоми он созмонҳо дар алоҳидагӣ мусассар намегардад. Як қатор муҳаққиқони муосири рус низ дар асарҳои худ байни мағҳумҳои “шарикии стратегӣ” ва “корхонаи муштарак” тавофути чандоне нагузошта, ҳамин қадар қайд кардаанд, ки муҳлати мавҷудияти онҳо бо тулонӣ будан ё набудани ҳамгироӣ ва

⁶⁷ Ниг.: McLaughlin, T.A. Mergers and Alliances: a Strategic Planning Guide / Т.А. McLaughlin. – New-York, Wiley. 1998. – Р. 24.

⁶⁸ Ниг.: Мовсесян, А.Г. Транснационализация в мировой экономике. – М.: Финансово-юридическая академия при Правительстве РФ, 2001. – С. 93.

⁶⁹ Ниг.: Уоллес, Р.Л. Стратегические альянсы в бизнесе. Технология построения долгосрочных партнерских отношений и создания совместных предприятий. – М.: Добрая книга, 2005. – 284 с.

чузъияти шартномаи байни муассисон метавонад аз ҳам фарқ қунад.⁷⁰ Дар асарҳои олимони ватанӣ низ мавқеи корхонаҳои муштарак чун шакли барҷастаи шарикии стратегӣ ба таври хос қайд шудааст⁷¹.

Ба назари мо, беҳтар аст корхонаи муштарак ва шарикии стратегӣ муродифи ҳам дониста нашаванд, зоро ҳамгироӣ байни иштирокчиёни шарикии стратегӣ хислати хеле гуногунранг дошта, танҳо бо бунёди соҳтори ташкилӣ, ки корхонаи муштарак аст, иктиро намекунад. Шарикии стратегӣ мақоми миёнаравиро дар байни соҳтори зинанизомии корпоративӣ ва ҳамкорӣ дар муҳити пурра бозорӣ ишғол мекунад, ҳамзамон, дар худ бартарияти марказонидан ва ғайримарказонидани идоракуниро зимни муттаҳидсозии ширкатҳо таҷассум менамояд.

Ҳамин тарик, шарикиҳои стратегӣ на танҳо бунёди соҳтори ташкилӣ, балки боз муносибатҳои шартномавиеро дар бар мегиранд, ки барои муносибатҳои озоди бозорӣ хос мебошанд.

Мувофиқи назарияи харочоти трансаксионӣ, бунёди соҳтори ташкилӣ вобаста ба сатҳи пасти харочот дар дохири ширкат нисбат ба сатҳи харочоти бозорӣ сурат мегирад. Харочоти трансаксионӣ ин харочотест, ки бо иҷрои трансаксияҳо (bastani қарордодҳо) алоқаманд буда, масрафҳоро оид ба гирифтани иттилооти зарурӣ, пешбурди гуфтушунидҳо, ҷустуҷӯи шарикон, бастани шартномаҳо дар бар мегирад. Тибқи ақидаи бунёдгузори назарияи харочоти трансаксионӣ Р. Коуз, вақте сатҳи ниҳоии ширкат ба даст меояд, равандҳои ҳамгириро муносибатҳои бозорӣ иваз мекунанд: муоҳидаҳои шартномавӣ дар байни ширкатҳои мустақил дар бозор амал мекунанд.⁷² Мувофиқи назарияи харочоти трансаксионӣ, шарикии стратегиро шакли ҳамзистии байни бозор ва созмон номидан мумкин аст. Шарикӣ бо муҳити худ ва сатҳи харочоти амалиётии худӣ тавсиф мешавад: онҳо нисбат ба бозори

⁷⁰ Ниг.: Веснин, В.Р. Стратегическое управление. – М.: Проспект, 2004. – С. 215.

⁷¹ Ниг.: Низомова, Т.Д. Ҳолати муосир ва ояндабинии тараққиёти корхонаҳои муштарак дар Ҷумҳурии Тоҷикистон: ҷанбаҳои соҳавӣ ва минтақавӣ / Т.Д. Низомова // Паёми ДМТ. Бахши илмҳои иҷтимоӣ-иктисодӣ ва ҷамъиятӣ. – Душанбе, 2019. – № 4, ҷ. 2. – С. 74-82.

⁷² Ниг.: Коуз, Р. Фирма, рынок и право. – М.: Новое издательство, 2017. – С.44.

кушода камтаранд, зеро шарики трансаксия пешакӣ муайян карда мешавад, аммо аз сатҳи худи ҳамон ширкат баландтар аст, зеро ширкатҳое, ки ба муносибот ворид мешаванд, фарқиятҳое дар фарҳанги корпоративӣ ва соҳтори ташкилии худ доранд. Бо назардошти сатҳи якхелаи харочоти амалиётӣ дар доираи шарикӣ, ҳам бунёди соҳтори нави ташкилӣ ва ҳам бастани шартномаҳо байни аъзои ин иттиҳоди стратегӣ ба мақсад мувофиқ аст.

Гуногурангии ҳадафи бунёди шарикии стратегӣ зарурати ташаккули равиши маҷмуиро нисбат ба таърифи ангезаҳои иштирокчиёни раванди таъсисёбии шарикӣ ба миён меорад. Дар робита ба ин, метавон гурӯҳҳои умумии ҳадафҳои бунёди шарикиро чудо намуд⁷³, ки бо муҳтавои худ ба ҳамдигар қаробат дорад. Равиши универсалиро чунин тасвир кардан мумкин аст (расми 1.2.1.).

Ба гурӯҳи якуми ҳадафҳо ангезаҳои зерини бунёди шарикии стратегӣ шомил мешаванд: баромадан ба бозорҳои нави байналхалқӣ, миллӣ, минтақавӣ; пайдо кардани дастрасӣ ба бозори дорои монеаҳои зиёди сиёсӣ, иқтисодӣ ё ҳуқуқӣ; таҳқими мавқеъҳо дар соҳаҳои нав, гирифтани малакаю маҳорати ҷадид.

Барои гурӯҳи дуюми аҳдофи манзуршуда мақсадҳои пайдо кардани дастрасӣ ба технологияҳои ҷадид, ноу-хау, трансферти технологияҳо, гузаронидани таҳқиқот ва коркардҳои муштарак, баланд бардоштани ҳиссаи маҳсулоти инноватсионӣ хос мебошанд.

Гурӯҳи сеюми ҳадафҳо, ки ба рушди иқтисодӣ нигаронида шудаанд, мақсадҳоеро ба мисли густариш додани пойгоҳи захиравӣ, коҳиши харочоти трансакционӣ ва монанди онҳоро дар бар мегирад.

Гурӯҳи ҷоруми ҳадафҳои бунёди шарикии стратегиро мақсадҳои ташкил медиҳанд, ки ҷиҳати дастёбӣ ба самараи сарфа дар миқёси истеҳсолот аз ҳисоби тавсеаю густариши истеҳсолот ва истифодаи муштараки омилҳои истеҳсолот нигаронида шудаанд.

⁷³ Ниг.: Вдовин, С.М. Стратегические направления развития / С.М. Вдовин // Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарева. Университетское управление: практика и анализ. 2010 (6). – С. 17-21.

Ҳадафи гурӯҳи панчуми манзургардида ҷустуҷӯ ва мувоғиқсозии модели тиҷоратии аз ҳама самараноктари рушди ширкат, стратегияи нав, сохтори корпоративӣ, принсипҳои идоракунӣ, амалияи беҳтари менечмент, бунёди низоми масъулияти иҷтимоии корпоративиро дар созмоно фаро мегирад.

Таснифоти шарикӣ стратегӣ як дастаи васеи меъёрҳоро дар бар мегирад. Дар айни ҳол равиши асосӣ ба таснифоти шаклҳои ташкилии шарикӣ стратегӣ равише мебошад, ки ба омили назорати корпоративӣ, яъне ба ҳиссаи иштирок дар сармояи шарикӣ бунёдшаванд тақия мекунад. Шарикҳои ба ҳиссагузорӣ асоснаёфта иттиҳоди созмонҳо дар заминаи шартнома ва ҳамкории ба шартнома асосёфтai онҳо мебошанд. Дар байни онҳо қарордод оид ба истеҳсолоти шарикӣ, маркетинг, корҳои илмӣ-таҳқиқотӣ ва амсоли онҳо буда метавонанд. Шарикҳо дар заминаи ҳиссагузорӣ корхонаҳои муштарак маҳсуб меёбанд. Қарордоди одӣ оид ба хариду фурӯш, шартномаҳои иҷозатномадиҳӣ ва франчайзингро ба шарикӣ стратегӣ шомил намекунанд.

Равиши комили таснифи шаклҳои шарикӣ стратегӣ, ба андешаи мо, бояд дар баробари назорат, инчуни, меъёри нав, яъне тааҳҳуд ба захираҳоро низ ба инобат гирад. Чунончи, иттиҳодҳои шартномавӣ, умуман ба захираҳо беэътиноӣ зоҳир мекунанд, чунки барои бунёди онҳо аз иштирокчиён инвеститсияҳои (маблағгузориҳо) иловагӣ талаб карда намешавад ва муносибатҳо тавассути шартнома ба танзим дароварда мешаванд. Корхонаҳои муштарак, баръакс, бо шарти ҳиссагузорӣ кардани иштирокчиён ба сармояи саҳомии корхона ташаккул меёбанд, аз ин рӯ, онҳо сатҳи баланди тааҳҳудро ба захираҳо доранд. Дар низоми идоракунии корхонаҳое, ки ба шарикӣ стратегӣ тааҳҳуд бастаанд бояд, тағйиротҳои мувоғиқ дароварда шавад, то ҳуқуқҳои баробари тарафайн

Расми 1.2.1.

АФЗАЛИЯТХОИ РАҶОБАТИИ ШАРИКИИ СТРАТЕГӢ



Сарчашма: Таҳияи муалиф дар асоси маълумотҳои соҳавӣ

дар вақти тасмим гирифтан ба ин ё он фаъолиятҳои муштарак таъмин карда шавад⁷⁴.

Албатта, ин шартҳо дар фаъолияти кластерҳои минтақавӣ ба таври назаррас мушоҳида мешаванд. Таҷрибаи идоракунии кластерӣ имкон медиҳад, ки шакли аз ҳама самаранокии шарикии стратегӣ дар амал татбиқ карда шавад.

Ҳамин тавр таснифоти додашуда ҳангоми тасмимгирии созмон оид ба ташкили шарикии стратегӣ аҳаммияти амалӣ касб меқунад.

Зикр кардан ба маврид аст, ки шарикии стратегӣ алтернативаи аз ҳама зудтар ва аз ҳама камхавфтари рушди созмонро ифода меқунад, ки ҳалли осони масъалаи пешбурди маҳсулот ё хизматрасониро дар бозор низ фаро мегирад. Таҳлили гузаронидаи мо оид ба муайян кардани таърифи шарикии стратегӣ нишон дод, ки чунин шакли ҳамкорӣ дар байни созмонҳо аз як тараф, дар назария таваҷҷуҳи олимони зиёдеро ба ҳуд ҷалб кардааст ва, аз тарафи дигар, дар амалияи байналхалқии менечмент таърифи ягонаи категорияи “шарикии стратегӣ” вучуд надорад. Бинобар ин, гуфтаҳои муҳаққиқони ватанию хориҷиро оид ба ин категория ҷамъбаст намуда, чунин таърифи шарикии стратегиро пешниҳод намудан мумкин аст: шарикии стратегӣ омили зарурии коҳиши сатҳи хавфе мебошад, ки вобаста ба талаботи ба таври динамикӣ тағйирёбандай муҳити беруна, афзоиши рақобат ва сатҳи баланди ҳамbastagii байни ширкатҳо ба вучуд меояд. Л.Х. Сайдмуродов ба ин назар аст, ки “натиҷаи шарикии стратегии субъектҳои фаъолияти ҳочагидорӣ бояд барномаи мушаххаси фаъолияти ҳар кадом иштирокчиро дар бар гирад, ки чунин меъёрҳоро муайян меқунад: кадом маҳсулот ва хизматрасониҳои навро ба муштариён пешкаш ҳоҳанд кард; онҳо бояд дар самтҳои пешини фаъолият чӣ тағйиротро ворид кунанд; нарҳҳои маҳсулот ва хизматрасониҳои навро чӣ гуна муқаррар кунанд;

⁷⁴ Ниг.: Фаниев, Т.Б. Фарҳанги сарватшиносӣ ва созандагии роҳбарӣ ҳамчун кодекси функционаливу соҳтории менечменти / Т.Б. Фаниев // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои иҷтимоӣ-иктисодӣ ва ҷамъиятӣ. – Душанбе: Сино, 2020. – № 5-2. – С. 23-28.

шаклҳои аз ҳама муносибатари пешкаш намудани онҳо ба истеъмолкунанда кадомҳоянд; чӣ гуна онҳоро таблиғ кунанд. Самараи шарикии стратегӣ бояд баланд бардоштани рақобатпазирии ташкилотҳои иштирокӣ бошад, ки ба афзоиши чашмраси истеъмоли молу маҳсулот ва хизматрасонихо оварда мерасонад”⁷⁵.

Меъёри истиқолият ё мустақилият, ба андешаи мо, ҳангоми муайян кардани таърифи “шарикии стратегӣ” меъёри асосӣ мебошад, чунки имкон медиҳад, шарикиро аз дигар шаклҳои муносибатҳои байниширкатӣ фарқ намоем. Таҳти мустақилияти ҳуқуқӣ пешниҳод мешавад, ки соҳибихтиёрии иштирокчиёни шарикии стратегӣ дар аснои қабули тасмимму қарорҳои идоракунӣ фаҳмида шавад.

Ҳамин тавр аз гуфтаҳои боло бармеояд, ки шарикии стратегӣ барои корпоратсияҳои кишварҳои муҳталиф манфиатовар буда, дар тули 15-20 соли охир нишондиҳандаҳои хеле хуби рушдро нишон дода, мубрамияти худро гум накардааст. Ширкатҳои байналмилалӣ дар тули ин давра шарикии стратегиро яке аз афзорҳои муборизаи рақобатии глобалии худ ва ворид шудан ба бозорҳои кишварҳои рушдёбанда кардаанд. Сабаби асосии таваҷҷӯҳ ба шарикии стратегӣ, ба андешаи мо, дар он аст, ки он имкон медиҳад, то шарикон ба ҳадафҳои гузошташуда, аз ҷумла ба ҳадафҳои дарозмуддати худ, даст ёбанд ва зимни ин захираҳои худро сарфа намоянд.

Дар асоси таҳқиқоти анҷомдода пешниҳод менамоем, ки таърифи комплексии мағҳуми шарикии стратегӣ ҳамчун муттаҳидшавии ду ва ё зиёда созмонҳо дар асоси шартнома, ё бо роҳи бунёди соҳтори нави ташкилий барои расидан ба ҳадафҳои дарозмуддати мутақобилан судманд, ки ба баланд бардоштани рақобатпазирии ширкатҳои узв зимни нигоҳ доштани истиқолияти ҳуқуқӣ ва иқтисодии онҳо равона гаштааст, дониста шавад.

⁷⁵ Ниг.: Сайдмуродов, Л.Х. Стратегические цели и принципы развития Республики Таджикистан на период до 2030 года // Евразийский юридический журнал. 2021. – № 7 (158). – С.134-139.

Механизми ташаккулёбӣ ва инкишофи шарикии стратегиро метавон дар шакли расми 1.2.2. тасвир кард:

Принципҳое, ки дар расми 1.2.2. оварда шудаанд, аз талаботи объективии ба роҳ мондани шарикии стратегӣ арзёбӣ мешаванд. Бештар принципи шаффофијат ва хифзи манфитҳои тарафайн дар муқобили тарафи сеом аз аҳаммияти назаррас бархӯрдор мебошанд. Инчунин, дар робита ба инкишофи шарикии стратегӣ метавон гуфт, ки беш аз ҳама таъмини институтсионалии раванди мазкур бо таваҷҷӯҳ ба таъмини инфрасоҳтории кооператсия ва ҳамгирии байналхалқӣ ва шароити мусоид ҷиҳати ташаккулёбии иттиҳодияҳо ва корхонаҳои муштарак дори аҳаммияти маҳсус мебошанд.

Тафоҳум шарти муҳимми шарикии стратегӣ дар ҳама давру замон мебошад. Давлат муваззаф аст, ки шароити ниҳодиеро ба вучуд оварад, ки фазои мусоиди тафоҳум дар байни субъектҳои иқтисодӣ ҳукмрон гардад. Ба қавли Л.Х. Сайдмуродов, “маҳз созиш муносибатҳои ибтидоии иқтисодӣ дар механизми амалигардонии сиёсати пешгирикунандай иҷтимоию иқтисодие мебошад, ки ба таъмини амнияти иқтисодии кишвар нигаронида шудаанд. Дар акси ҳол субъектҳои иқтисодиёт тамоюли тараққиёти иқтисодиётро ба таври гуногун дарк намуда, интизориҳои иқтисодии онҳо ба ҳамдигар мухолифат карда, ба суръати ичрои вазифаҳои дар давраи дигаргунсозӣ ва интегратсия ба иқтисодиёти ҷаҳонӣ гузашташуда монеъ мешаванд ва, мутаносибан, ба амнияти иқтисодии кишвар таҳдид мекунанд”⁷⁶.

Соҳибихтиёрии иқтисодии шарикон, мувофиқи шарикии стратегӣ, дар бораи маҳдудсозии амволи дар моликияти муштараки иштирокчиён дар доираи шарикии стратегӣ қарордошта ва ҳар кадом шарик дар алоҳидагӣ шаҳодат медиҳад. Ҳамин тавр ҳавфи иқтисодӣ аз фаъолияти шарикии стратегӣ танҳо ба дороиҳое паҳн мешавад, ки аз тарафи иштирокчиён ба ихтиёри шарикии стратегӣ дода шудааст ва ба фаъолияти асосии ҳар кадом шарик, ки аз доираи шарикӣ берун аст, таъсир намерасонад.

⁷⁶ Ниг.: Сайдмуродов, Л.Х. Уроки мировых кризисов и принцип превентивности в обеспечении экономической безопасности страны / Л.Х. Сайдмуродов // Международные отношения и безопасность. 2022. – №1 (1). 141-154. – С. 143.

Дар инчо, асосҳои назариявӣ ва методии ташаккулёбӣ ва инкишофи шарикии стратегиро хулоса намуда, метавон гуфт, ки шарикии стратегӣ тақозои объективии ҳифзи рақобатпазирӣ ва инкишофи босуботи субъектҳои хочагидор дар шароити муосир ба ҳисоб меравад. Идоракуни раванди мазкур таҳияи стратегияи маҳсусро дар сатҳи ҳукумати кишвар бо таваҷҷӯҳ ба коркарди чорабиниҳои мушаҳҳас ва муайян намудани масъулияти мақомоти даҳлдор дар ин самт тақозо менамояд. Механизми ироашудаи ташаккулёбӣ ва инкишофи шарикии стратегӣ дар ин самт метавонад ба унвони дастури методии дар амал татбиқ намудани он дар сатҳи ҷумхурӣ хизмат намояд.

ИДОРАКУНИ РАВАНДИ ШАКЛГИРИИ ШАРИКИИ СТРАТЕГӢ

УНСУРХОИ АСОСИИ ТАШАККУЛДИХИИ ШАРИКИИ СТРАТЕГӢ



Расми 1.2.2. Механизми ташаккулёбӣ ва иннишофи шарикии стратегӣ

1.3. Принсипҳои асосӣ ва авомили муассир ба инкишофи шаклҳои шарикӣ стратегӣ дар шароити ҷаҳонишавӣ

Шарикӣ равиши воқеи алтернативӣ барои ҳалли мушкилоти рушди ҷамъият мебошад, ки на ба рақобат, балки ба ҳамкорӣ асос ёфтааст. Шарикӣ стратегӣ бошад, чи тавре дар фаслҳои қаблӣ таҳқиқ намудем, номи умумии шаклҳои кооператсияи захираҳо ва ҳамоҳангсозии фаъолияти ширкатҳо бо мақсади гирифтани манфиати мутақобилан судманӣ (самараи синергия) мебошад. Яъне, шарикӣ стратегӣ ин ҳамкории як ширкат бо ширкати аз ҷиҳати молиявӣ пурӯдрату қалонтареро мефаҳмонад, ки метавонад дастрасӣ ба ҳадафҳои стратегӣ ва иқтисодии онро таъмин намояд.

Дар маҷмуъ, муҳтавои муносибатҳои шарикӣ дар он зоҳир мегардад, ки дорои асосии корхона на фондҳои асосӣ, аз қабили биноҳо, иншоот, таҷхизот, мошинаҳо, механизмҳо, на молу тамғаҳои молӣ, патентҳо, на захираҳои инсонӣ ва неруи зеҳни онҳо, бо он ки тамоми ин унсурҳо хеле муҳим мебошанд, балки муносибатҳои шарикӣ мебошанд. Муносибатҳои неки шарикӣ ба ширкат инҳоро кафолат медиҳанд:

- бақои тулонӣ дар бозор;
- сатҳи пасти ҳавфҳо;
- имконияти зиёд кардани фоида дар дурнамои дарозмуддат.

Шарикӣ стратегӣ дар шаклҳои гуногун сурат мегирад. Муҳаққиқон⁷⁷ шаклҳои зерини шарикӣ стратегиро ҷудо кардаанд:

- пешбурди муштараки бизнес бо ҳаридорони доимии маҳсулот;
- шаклҳои муҳталифи ҳамкорӣ бо ширкатҳои рақиб;
- бунёди корхонаҳои муштарак зимни роҳандозии навъҳои муҳталифи стратегияҳои интернатсионалий;
- муттаҳидшавӣ барои пешбурди кӯшишҳои ҳаводорӣ (лобби) дар сатҳи соҳа ва ғ.

⁷⁷ Ниг.: Тукубаев, Р.Ж. Особенности стратегического партнерства как способ интеграции предприятий / Р.Ж. Тукубаев // Вестник Московской международной академии. 2022. – №2. URL:<https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-strategicheskogo-partnerstva-kak-sposob-integratsii-predpriyatiy> (дата обращения: 01.04.2023).

Барои барқарор намудани муносибатҳои шарикии стратегӣ шароити муайян заруранд, аз ҷумла:


– мавҷудияти ҳадафҳои стратегии барои иштироқчиён усулан муҳим, ки ноилшавӣ ба онҳо дар доираи ҳамкории муқаррарӣ ғайриимкон буда, танҳо бо роҳи ба сатҳи нави шарикии стратегӣ баровардани муносибатҳо имконпазир мебошад. Ҳадафҳои стратегӣ чунинанд:

- таъмини комплекси хочагидорӣ бо захираҳои ҳаётан муҳимми энергетикий, молӣ, молиявӣ;
- таъмини дастрасии боэътиҳод ва бехатар ба минтақаҳои ҳаётан муҳим;
- ҳаллу фасли муштараки проблемаҳои амният, аз қабили мубориза бо ҷинояткории муташаккил, муҳочирати ғайриқонунӣ, қочоқи маводи мухаддир ва яроқ, ҷудоихоҳии ифротӣ, ифротгарӣ ва амсоли он.

– мавҷудияти дидгоҳи муштараки равишҳои умумӣ оид ба мушкилоти сиёсати байналхалқӣ, рушди глобалий ва минтақавӣ. Ин намуди шароит барои шарикии стратегӣ дар сатҳи кишварҳои дунё муҳим мебошад.

Ба мисли ҳама гуна муносибатҳои хочагидорӣ шарикии стратегӣ низ дар заминаи принсипҳое роҳандозӣ мешавад, ки дар сурати ҳалалдор гардидани онҳо ё риоя нагардидан, дар байни шарикон суитафоҳум ба вучуд меояд. Принсипҳои асосии шарикии стратегӣ дар шакли расми 1.3.1. манзур мегарданд.

Чи тавре дар расм дида мешавад, пеш аз ҳама, баробарҳуқуқии шарикон лозим аст, вале ин маънои баробарии онҳоро наҳоҳад дошт, зеро дар ҳолати ҳамкории тарафҳое, ки дар ҳаҷми захира, иқтидор ва нуфуз баробар нестанд, баробарҳуқуқӣ, албатта, маънои баробар будани шариконро не, балки ҳуқуқи иштироқи баробар дар идора кардани амолу иншооти ба ихтиёри шарикии стратегӣ гузашташударо мефаҳмонад.



Расми 1.3.1. Тавсифи принципҳои асосии шарикии стратегӣ

Ҳамчунин, дар мавриди шаффофии кори шарикон ҳаминро бояд қайд кард, ки аз рӯйи мантиқ, агар иштирокчиёни раванди шарикӣ дар мавриди объекти шарикии стратегӣ аз якдигар пинҳонкорӣ кунанд, аллакай, ин маънои вайрон шудани принсипи якумро хоҳад дошт. Дар мавриди принсипи сеюм, яъне ба инобат гирифтани манфиати тарафҳо, бояд зикр қунем, ки агар ҳар қадом шарик ба фаъолияти муштарак саҳми бояду шояди худро гузорад, пас, онҳо ҳуқуқ доранд, ки манфиати бадастомадаро дар байни худ тақсим намоянд. Як назар ба ин се принсип коғист, ки ба ҳамбастагии байни онҳо пай барем. Дар сурати ҳалалдор шудани яке аз ин принсипҳо пояҳои ҳама шарикӣ хароб хоҳанд шуд.

Муносибатҳои шарикии стратегӣ дар заминаи принсипҳои зерин бунёд карда мешаванд:

- манфиатдории умумии шарикон ба ҳамкории пурмаҳсул, эътирофи тарафайн оид ба хислати стратегӣ доштани муносибатҳо;
- омода будан барои ба инобат гирифтани манфиатҳои тарафи дигар, барои расидан ба ҳадафи стратегӣ ба муросо ва мусолиҳа тайёр будан, ҳатто агар чунин иқдом аз нуқтаи назари манфиатҳои худӣ он қадар мувофиқи мақсад набошад ҳам;
- даст кашиданни тарафҳо аз амалҳои нисбат ба якдигар ҳасмона, фишор овардан ё таҳдидкунӣ;
- хислати дарозмуддат доштани муносибатҳои шарикӣ, чунки шарикии стратегӣ барои ду-се сол не, балки барои дурнамои тулонӣ барқарор карда мешавад;
- мавҷуд будани механизми амалқунандай роҳандозии муносибатҳо дар шакли шарикии стратегӣ;
- аз ҷиҳати ҳуқуқӣ ба расмият дароварда шудани муҳтаво ва механизмҳои шарикии стратегӣ дар асноди аз тарафи ҷонибҳо батасвибрасида, зоро ҳадафҳои стратегии ҳамкорӣ набояд бо ивазшавии роҳбарияти тарафҳо (роҳбарияти ширкатҳо, давлатҳо ва ғ.) тағиیر ёбанд;

- мунаzzамӣ будан, пайдарҳамӣ, пешгӯишаванда будан, уҳдадориҳои худро бечунучаро риоя кардани шарикон;
- самаранокии баланди шарикии стратегӣ – боздехӣ аз ҳамкории стратегиро бояд ҳар як тараф дар худ эҳсос кунад, аз ҷумла, агар шарикии стратегӣ дар сатҳи давлатҳо бошад, бояд на танҳо элитаҳои сиёсӣ, балки субъектҳои фаъолияти иқтисодӣ, шаҳрвандони қатории кишварҳои узви шарикӣ манфиатро аз чунин ҳамкорӣ эҳсос намоянд. Агар шарикии стратегӣ дар сатҳи корхонаю ширкатҳо ба роҳ монда шуда бошад, пас, бояд, на танҳо роҳбарияти онҳо, балки ҳар як корманди одӣ аз ин раванд манфиат бинад⁷⁸.

Боэътиимодии шарикии стратегӣ бо ҳамин муайян карда мешавад, ки тарафҳои иштирокӣ омодаанд, то манфиатҳои ҳамдигарро ба назар гиранд, механизмҳои амалкунандаи татбиқи ҳамкорӣ дар байнин онҳо вучуд дошта, муносибатҳои шарикӣ дар доираи интизомнокӣ ба роҳ монда шуда бошанд.

Дар илми муосири иқтисодӣ барои фахмонидани шарикии стратегие, ки метавонад дар шаклҳои муҳталиф, ҳатто пешбурди тиҷорат бо ҳаридорони асосӣ ё ҳамкорӣ бо рақибон зуҳур кунад, истилоҳи брицинг “bridging”-ро истифода мебаранд, ки дар забони англисӣ маъни бунёди пули ҳамдигарфаҳмиро дорад. Брицинг ин иттифоқи аз ҳама зичи созмон бо ҳамон стейкхолдерҳое мебошад, ки барои он аз ҳама муҳимтаранд. Стейкхолдер гуфта, гурӯҳ, ташкилот ё фардеро мегӯянд, ки ба он ширкат таъсир мерасонад ва аз он вобастааст.

Брицинг воситай коҳиш додани ҳам номуайянӣ, ки вобаста ба талаботи пешгӯинашавандай вазъият ба амал меояд ва ҳам фишорест, ки вобаста ба сатҳи баланди вобастагии байниҳамдигарии созмонҳо рух медиҳад. Брицинг ба ширкатҳо имкон медиҳад, ки бо тарафҳои

⁷⁸ Ниг.: Куценко, А.В. Современные формы стратегического взаимодействия – слияния и поглощения и создание стратегических альянсов на примере нефтегазовой отрасли / А.В. Куценко // Российское предпринимательство. 2011. –№6-2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennoye-formy-strategicheskogo-vzaimodeystviya-sliyaniya-i-pogloscheniya-i-sozdanie-strategicheskikh-alyansov-na-primere> (дата обращения: 01.04.2023).

манфиатдор «пули бовариро» таъсис дода, ҳадафҳои муштаракро пайгирӣ кунанд. Бричинг ба дарёфти иттилооти саривақтӣ ва пурра оид ба стейкҳолдерҳо, ба афзоиши боварӣ ва беҳтарсозии нуфузи корпоратсия оварда мерасонад.

Таснифоти шарикии стратегӣ доираи васеи меъёрҳоро дар бар мегирад. Қисман ин ҳолатро бо бисёрфункционалӣ ва ҷандирии муташаккили шарикӣ нисбат додан мумкин аст.

Илова бар ин, шарикии стратегиро аз рӯйи сатҳи рақобат дар байни ширкатҳои иштирокчии ин муносибатҳо тасниф кардан мумкин аст. Мувофиқи равиши мазкур, шарикии стратегӣ ба шарикии ширкатҳои рақобаткунанд ва шарикии байни ширкатҳои бо ҳамдигар рақобатнадошта чудо карда мешавад.

Шарикии ширкатҳои рақиб хислати дугона доранд, аз як тараф, ширкатҳо дар бозор бо ҳам сабқат мекунанд, аз тарафи дигар, онҳо шарики ҳамдигар маҳсуб меёбанд. Вобаста ба ҷунин ҳолат, як қатор мушкилот ба вучуд меоянд, ҷунки ҳамкории аз ҳад заиф дар доираи иттиҳод барои расидан ба ҳадафҳои гузошташуда мусоидат намекунад ва ҳамкории аз ҳад зич бошад, ба заъфи мавқеи рақобатӣ дар муборизаи рақобатӣ оварда мерасонад. Метавон як қатор меъёрҳои таснифи шарикии стратегиро ба таври ҷадвал чудо намуд:

Ҷадвали 1.3.1.

ТАСНИФИ ШАРИКИИ СТРАТЕГӢ

АЛОМАТИ ТАСНИФОТ	ТАСНИФОТ
Ҷуғрофӣ	Шарикии стратегии байналхалқӣ, миллӣ, минтақавӣ.
Самтҳои вазифавӣ	Сармоягузорӣ, истехсолӣ, фурӯш, таҳқиқотӣ, молиявӣ.
Бахшҳои иқтисодиёт	Корпоративӣ, иҷтимоӣ, байнисоҳавӣ.
Соҳаҳо	Маводи хом, шарикӣ дар автомобилсозӣ, дорусозӣ, кишоварзӣ, соҳаҳои дорои технологияҳои баланд (инноватсионӣ): аэрокайҳонӣ, телекоммуникатсионӣ, технологияҳои компьютерӣ ва барномарезии компьютерӣ, авиацисонӣ ва ғ.
Муҳлати фаъолият	Кӯтоҳмуддат (то ду сол), миёнамуҳлат (аз 2 то 5 сол), дарозмуддат (зиёда аз 5 сол).
Шумораи иштирокчиён	Дутарафа, бисёртарафа.

Стратегияи рушд	Рушди чуғрофӣ, рушди соҳавӣ, гуногунрангсозии соҳаи фаъолият.
Самти ҳамкорӣ	Навъи X (шарикии фирмажо, ки дар марҳилаи гуногуни занцираи арзиши маҳсулот кор мекунанд), навъи Y (шарикии фирмажои дар як соҳа коркунанда).

*Таҳияи муаллиф дар асоси таҳқиқоти олимони соҳа

Ҳол он ки бо ёрии иттиҳод ширкатҳои рақобатқунанда метавонанд ҷидду ҷаҳди худро бар зидди дигар ширкатҳо, масалан, ширкатҳои дигари рақиб, таҳвилқунандагон, муштариён ва ҳатто давлат равона кунанд ва бо ҳамин, муштарақ амал карда, мавқеи яқдигарро дар бозор мустаҳкамтар кунанд⁷⁹.

Ба шаклҳои стратегии иттиҳоди байни ширкатҳои рақобатқунанда гурӯҳҳои созишномаҳои зеринро мансуб мекунанд:

- иттиҳодҳои ҳамгироӣ;
- иттиҳодҳои тамаркузи қалбакӣ;
- иттиҳодҳои комплиментарӣ.

Иттиҳодҳои ҳамгироӣ ин созишнома дар байни ширкатҳое мебошад, ки ҳадафашон муттаҳидсозии ҷидду ҷаҳди истеҳсолӣ дар марҳилаи муайяни занцираи технологӣ, бо мақсади тавлиди муштарақи унсурҳои таркибии маҳсулот (масалан, қисмҳои таркибӣ, деталҳо) мебошад. Аз ҳисоби чунин муттаҳидшавӣ ширкатҳо ҳарочоти истеҳсолиашонро муносибтар карда, самараи дилҳоҳро аз миқёси истеҳсолот ба даст меоранд. Аз рӯйи номгӯйи боқимондаи маҳсулоти истеҳсолшаванда бошад, ширкатҳо ҳамчунон рақиби яқдигар боқӣ мемонанд.

Ба иттиҳодҳои ҳамгироӣ, чун қоида, ширкатҳое шомил мешаванд, ки андозаҳои ба ҳам шабеҳи иқтисодӣ, иқтидорҳои истеҳсолӣ ва мавқеи бозорӣ доранд. Тамоюли мазкур вобаста ба он аст, ки агар фарқият дар байни ширкатҳои ҳамгирошаванда аз андоза зиёд бошад, пас, самаранокии иттиҳод барои шарики нисбатан заифтар манфӣ хоҳад буд.

⁷⁹ Porter, M.E. Competition in Global industries / M.E. Porter. – Boston, Mass.: Harvard Business School Press. 1986. – 359 p.

Бозорҳои нав барои ширкати на он қадар калон даромаднокии заруриеро, ки харочоти бунёд ва идоракуни иттиҳоди ҳамгироро пӯшонад, оварда наметавонанд.

Иттиҳодҳои ҳамгирой бештар вақт дар саноати автомобилсозӣ, инчунин, дар истеҳсоли техникаи компьютерӣ ва ҳисоббарор вомехӯранд, ки мақсад аз бунёди онҳо ичрои таҳқиқоти муштараки илмӣ ва коркардҳои илмӣ мебошад.⁸⁰

Дар мавриди он вақте, ки ширкатҳо маҳсулотро ба таври муштарак коркард мекунанд, истеҳсол мекунанд ё ба фурӯш мебароранд, пас дар он ҳолат онҳо иттиҳодҳои тамаркузи қалбакиро ба вуҷуд меоранд. Ба фарқ аз иттиҳодҳои навъи ҳамгирой, ҳамкорӣ дар доираи тамаркузҳои қалбакӣ танҳо бо марҳилаи алоҳидаи истеҳсолӣ ё унсури маҳсулот маҳдуд намегардад. Ширкатҳо маҳсулоти ниҳоиеро ба фурӯш мебароранд, ки ба ҳамаи иштирокчиён тааллуқ дорад. Ҳадафи чунин муттаҳидшавӣ низ ноилгардӣ ба самараи миқёс мебошад. Дар робита ба ин, шарикон дороиҳои бо ҳам шабеҳи моддӣ ва ғайримоддӣ ва коркардҳои илмиро пешниҳод мекунанд. Ба бозор бо мақсади истисно кардани тағиироти имконпазири нарҳҳо, агар дар ҳолате, ки ширкатҳо маҳсулоти муштаракона истеҳсолшударо алоҳида ба фурӯш мебароварданд, маҳсулоти ягона арза карда мешавад. Дар натиҷа, ин ҳолат ба он оварда мерасонад, ки дар байни ширкатҳои рақобаткунанда рақобат аз рӯйи маҳсулоти дар доираи иттиҳод истеҳсолгардида барҳам меҳӯрад.

Иттиҳодҳои қалбакӣ бо трансаксияҳои байни иттиҳоди ташкилкардаи шарикон ва бозор (созишномаҳое, ки гузаштҳои тарафайнро дар пай дорад) тавсиф карда мешаванд. Инчунин, хислати фарқкунандаи иттиҳодҳои тамаркузи қалбакӣ ин кооператсия дар ҳамаи марҳилаҳои фаъолият, аз ҷумла, таҳқиқот ва сохтани технология, истеҳсол ва ниҳоят фурӯши маҳсулот ба харидор мебошад.

⁸⁰ Ниг.: Herget, M. Trends in International Collaborative Agreements / M. Herget, D. Morris // Columbia Journal of World Business. 1997. – Vol. 22. – №2. – P.15-21.

Аз нуқтаи назари ташкилӣ чунин иттиҳодҳо тақсимоти фаъолиятро оид ба истеҳсоли маҳсулоти ниҳоӣ дар байни иштирокчиёни иттиҳод дар назар доранд, ки дар он ҳар як ширкат вазифаи муайянеро аз таҳқиқоти илмӣ, истеҳсол ё фурӯш ба зиммаи худ мегиранд. Дар айни ҳол, муттаҳидсозии ҳамаи вазифаҳои номбаршуда дар доираи як соҳтор, ки барои ҳамаи марҳилаҳо масъул бошад, имконпазир аст. Чунин соҳтор, одатан, шакли корхонаи муштаракро дорад.

Шарикии ширкатҳои рақобаткунанда, ки дар доираи он иштироки шарикон аз ҳисоби манзуркуни дороиҳои табиатан мухталиф таъмин карда мешавад, иттиҳоди комплиментарӣ номида мешавад. Намунаи маъмулии ин гуна иттиҳод шарикие мебошад, ки дар он як шарик ба коркарди маҳсулот, шарики дигар бошад, ба фурӯши он тавассути шабакаи савдои худ машғул аст.

Зимни иттиҳоди комплиментарӣ маҳсулоте, ки ба иттиҳод мансуб аст, бо маҳсулоти ягон нафар аз иштирокчиён мустақиман ба рақобат ворид намешавад. Дар робита ба ин, иттиҳодҳои комплиментарӣ ширкатҳоеро таъсис медиҳанд, ки онҳо дар бозорҳои гуногун муаррифӣ шудаанд ва номгӯйи васеи маҳсулоти гуногунрангро мебароранд ё дар бозорҳои дақиқан мушаххасгардида амал мекунанд.

Ба фарқ аз иттиҳодҳои ҳамгиро ё тамаркузи қалбакӣ, иттиҳодҳои комплиментарӣ, асосан, на зиёда аз ду ширкатро муттаҳид месозанд. Аксар вақт ҳадафи асосие, ки иттиҳодҳои комплиментарӣ онро пайгири мекунанд, дар фурӯши тиҷоратии маҳсулот ва гоҳе дар истеҳсоли он зоҳир мегардад.

Шарикии стратегие, ки дар ҷорҷӯбаи он рақобат дар байни иштирокчиён вучуд надорад, аз тарафи ширкатҳое созмон дода мешавад, ки мансуби соҳавиашон аз ҳамдигар фарқ мекунад. Набудани рақобати мустақим дар байни иштирокчиён, маҳз бо ҳамин омил вобаста аст. Ҳадафи чунин иттиҳодҳо ба даст овардани бозорҳои нави фурӯш ва азхудкуни таҳнодияҳои нави истеҳсолӣ мебошад, ки чун қоида, онҳо дар ихтиёри шарики дигар дар доираи иттиҳод вучуд доранд. Чунин

шарикиҳо ба сифати яке аз воситаҳое баррасӣ мегарданд, ки ба ширкатҳо имкон медиҳанд ба самтҳои нави рушд бароянд, то навъҳои нави фаъолияти истеҳсолиро аз худ намоянди.⁸¹

Шарикиҳои стратегии ширкатҳои бо ҳамдигар рақибнабуда се навъ мешаванд:

- корхонаҳои муштараки байналхалқӣ;
- шарикиҳои амудӣ;
- созишномаҳои байнисоҳавӣ.

Корхонаҳои муштараки байналхалқӣ аз тарафи ширкатҳое таъсис дода мешаванд, ки дар кишварҳои гуногун ҷойгиранд. Ангезаи асосии бунёди чунин иттиҳодҳо ба даст овардани бозорҳои наве мебошад, ки дар онҳо яке аз шарикон, аллакай, кор мекунад ва мавқеи устуворро соҳиб шудаст, шарики дигар бошад, ба тозагӣ бо маҳсулоти худ ба ин бозор ворид мешавад. Ҳамин тавр ба як иттиҳод муттаҳид гардида, ширкати хориҷӣ бозори нави фурӯш ва ширкати маҳаллӣ бошад, имконияти фурӯши маҳсулоти барои бозораш навро соҳиб мешаванд.

Корхонаҳои муштараки байналхалқӣ афзори ғосибии байналхалқии ширкатҳои фаромиллӣ маҳсуб ёфта, ба сифати алтернативаи таъсиси намояндагӣ ё филиали ширкатҳои мазкур дар дигар кишвар баромад мекунанд. Ҳамчунин, корхонаҳои муштараки байналхалқӣ метавонанд, ки ба сифати алтернативаи содироти маҳсулот ба бозорҳои беруна баррасӣ шаванд. Барои ширкатҳои миллӣ таъсисдихии корхонаи муштарак имконияти бароҳмонии тавлиди маҳсулоти ба содирот нигаронидашуда дар шароити маҳаллӣ мебошад.

Дар доираи иттиҳоде, ки тавассути бунёди корхонаи муштараки байналхалқӣ ташаккул меёбад, иштирокчиён бартариятҳои рақобатии ҳамдигарро истифода мебаранд. Чунончи, шарики маҳаллӣ бо бозори миллии худ хубтару беҳтар ошно буда, инфрасоҳтори заруриро дар ихтиёр дорад ва дорои муносибатҳою равобити тиҷоратии дуруст

⁸¹ Ниг.: Harrigan, K.R. Strategic Alliances and Partner Asymmetries / K.R. Harrigan. Graduate School of Business, Columbia University, 2006. – P. 26.

барохмондашуда, аз чумла, бо сохторҳои давлатӣ мебошад, ки барои роҳандозии бомуваффакияти маҳсулот заруранд. Маҳз ҳамин омили зикршуда бештар вақт барои ширкатҳои фаромиллӣ ҷиҳати таъсиси корхонаи муштараки байналхалқӣ омили ҳалкунанда маҳсуб меёбад.

Шарикӣ амудӣ иттиҳоди стратегие мебошад, ки аз тарафи ширкатҳои дар бахшҳои ба ҳам мучовири наздики «занчираҳои истеҳсолӣ» қарор дорад, таъсис дода шуда, аз созишинае иборат аст, ки онро ҳамчун алтернативаи қарордоди одӣ оид ба таҳвили байни таҳвилгар ва харидор баррасӣ кардан мумкин аст. Дар як вақт шарикӣ амудӣ ин алтернативаи ҳамгирои пурраи ширкатҳо дар намуди сохтори холдингӣ низ мебошад. Дар ҳолати муттаҳид шудан ширкатҳо мустақилияти худро гум намекунанд ва ба ихтиёри пурраи яке аз шарикон намегузаранд. Дар айни замон, ҳеч як шарик дар алоҳидагӣ ба он намекӯшад, то корхонаи мустақил гардад, балки ҳамчун истеҳсолкунанда дар қитъаи истеҳсоли худ бοқӣ монданро афзалтар медонад ва ҳамчунон аз таҳвилгарон ё харидорон, яъне ширкатҳое, ки дар марҳилаҳои баъдии раванди истеҳсол қарор доранд, вобаста мемонад.

Мақсади бунёди шарикӣ амудӣ ин муносибгардонии ҳарочоти истеҳсолӣ бо роҳи дарёфти посух ба як савол: «бояд истеҳсол кард ё харид?» мебошад. Мудирияти корхона манфиатҳоро аз истеҳсоли мустақилонаи унсури зарурӣ ё қисми таркибӣ аз харидории масолеҳи нимтайёр аз истеҳсолкунандаи беруна муайян мекунад. Бо назардошти таҳлили гузаронидашуда, ширкат ё ба фоидаи иттиҳоди амудӣ бо мақсади роҳандозии истеҳсоли муштараки қисми таркибии мазкур ё ба фоидаи таҳвил аз истеҳсолкунандагони беруна, қарори даҳлдор қабул мекунад. Ҳамгироӣ дар шакли иттиҳод ба ширкат имкон медиҳад, ки дар соҳтани қисмҳои таркибии худӣ сарфакорӣ намояд, чунки тайёр намудани он, пеш аз ҳама, гузаронидани корҳои илмию таҳқиқотӣ ва коркард, дарёфти маводи хом ва масолеҳи зарурӣ, соҳтани иқтидорҳо ва ташкили раванди истеҳсолотро тақозо мекунад, ки дар сурати бунёди

иттиҳод ширкат метавонад ин корҳоро ба зиммаи шарики худ дар чорҷӯбай иттиҳод voguzor намояд.

Иттиҳодҳои уфуқӣ ё созишномаҳои байнисоҳавӣ ба фарқ аз иттиҳодҳои амудӣ, аз тарафи ширкатҳои соҳаҳои муҳталифе таъсис дода мешаванд, ки бо занчираи ягонаи истеҳсолӣ пайванд нестанд. Ангезаи асосии бунёди чунин иттиҳод тавсеаи фаъолияти истеҳсолӣ, ноилшавӣ ба самараи синергияи тиҷоратӣ ва технологӣ мебошад.

Ба монанди корхонаҳои муштараки байналхалқӣ яке аз шарикон дар доираи иттиҳоди уфуқӣ кӯшиш мекунад, ки воридшавии худро ба соҳаи наве, ки шарики дуюм дар он кор мекунад, осонтар намояд. Иттиҳод дар ин маврид барои ширкате, ки фаъолияти худро дигаргун месозад, алтернативаи фурӯ бурдани ширкате мебошад, ки аллакай дар таркиби соҳавии мувоғики мақсад амал мекунад.

Яке аз мушкилоти асосии созишномаҳои байнисоҳавӣ ин талошҳои ширкатҳо ҷиҳати таъмин намудани пешсафии технологӣ дар шарикӣ мебошад. Барои ширкати навтаъсис ин кор барои ҳарчи зудтар аз худ кардани технологияҳои соҳавӣ ва дастрасӣ ба мустақилияти истеҳсолӣ лозим аст. Барои ширкати собиқадор пешсафии технологӣ кафили бартарияти рақобатӣ бар ширкати навтаъсис ва боқӣ нигоҳ доштани вобастагии он мебошад.

Созишномаҳои байнисоҳавӣ аксар вақт дар робита бо мубодилаи технологӣ дар асари рушди ду низоми мутафовити иқтисодӣ баста мешаванд. Масалан, ба ҳам наздишавии бахши технологияҳои иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ ба майдон меояд, дар ҳоле, ки қаблан бо ҳамдигар алоқамандӣ надоштанд. Ҳамин тавр дар мавриди конвергенсияи технологӣ ва ё тиҷоратӣ созишномаҳои байнисоҳавӣ барои ширкатҳо воситай азхудкуни соҳаҳои нави фаъолият шуда, ҷиҳати дарёфти самараи синергетикӣ мусоидат менамоянд.

Ҳамзамон, ба андешаи мо, дар таснифоти мазкур як камбудии назаррас, яъне яке аз алломатҳои бунёдии иттиҳоди стратегӣ – мақсади мавҷудияти иттиҳод, дар ин таснифот дида намешавад. Дар робита ба

ин, ба назар мерасад, ки вобаста ба ҳадафҳои амалишавандай лоиҳаҳои шарикӣ додани таснифоти шарикии стратегӣ дурусттар мебошад.

Таснифи иттиҳодҳо вобаста ба аломатҳои ҳадафмандии онҳо аз тарафи олимони ғарбӣ М. Ёшино ва У.С. Ранган⁸² пешниҳод гардидааст. Онҳо ҳадафҳоеро, ки маҳз ба хотири он ширкатҳо ба иттиҳод шомил мешаванд, ҷамъбаст намуда, онҳоро ба ду гурӯҳ: 1) ҳадафҳои мусбат ва 2) ҳадафҳои ҳимоятӣ ҷудо менамоянд. Ба ҳадафҳои мусбат онҳо баланд бардоштани арзиши ширкат, андӯхти таҷриба, дарёфти донишҳоро шомил кардаанд.

Ба ҳадафҳои ҳимоятӣ бошад, ҳифзи салоҳиятҳои калидӣ ва сиёсати ҷандирро шомил карданд. Дар натиҷа, онҳо ҳамаи шарикиҳоро ба иттиҳодҳои бо мақсади баланд бардоштани самаранокӣ (ҳадафҳои мусбат) ва иттиҳодҳои бо мақсади нигоҳдории самаранокӣ (ҳадафҳои ҳимоятӣ) ҷудо намудаанд.⁸³

Иттиҳодҳои стратегиро, инчунин, аз дидгоҳи муҳтавои лоиҳаҳои роҳандозикардаи онҳо низ тасниф кардан мумкин аст: илмӣ, таҳсилотӣ, иҷтимоӣ, экологӣ, венчурӣ.

Иттиҳодҳои илмӣ ин ҳамкорӣ дар байни марказҳои таҳқиқотӣ мебошад. Иттиҳоди илмӣ дар байни ширкатҳо, чун қоида, ҳамчун соҳтори муваққатӣ таъсис дода шуда, онҳо озмоишгоҳҳои умумӣ надоранд, чунки ҳавфи берун рафтани иттилоот ба вучуд меояд. Ҳамзамон, шарикии стратегии дар байни марказҳои илмӣ-таҳқиқотии давлатӣ басташаванда нисбат ба иттиҳоди илмии ширкатҳо ҳамкории нисбатан зичтарро дар назар доранд. Ин ҳолат вобаста ба он аст, ки аввалан, пояи чунин иттиҳодҳоро созишиномаҳои байнидавлатие ташкил месозанд, ки устувориро кафолат медиҳанд сониян, дар заминаи иттиҳод шабакаи илмӣ-таҳқиқотие ташаккул меёбад, ки табодули иттилоот ва

⁸² Ниг.: Yoshino, M.Y Strategic alliances: an entrepreneurial approach to globalization / M.Y. Yoshino. U.S. Rangan. – Boston, Mass.: Harvard Business School Press, 2005. 259. – pp.. 215.

⁸³ Ниг.: Yoshino, M.Y Strategic alliances: an entrepreneurial approach to globalization / M.Y. Yoshino. U.S. Rangan. – Boston, Mass.: Harvard Business School Press, 2005. – 259 pp. – P. 217.

денишҳо, инчунин, истифодабарии муштараконаи таҷхизотро таъмин менамояд. Ҳамин тавр сухан дар бораи табодули комили технологияҳо, таҷрибаҳо, коркардҳои таҳқиқотӣ дар ҷорҷӯбай низоми маҳсус бунёдгардиа озмоишгоҳҳо меравад⁸⁴.

Иттиҳодҳои таҳсилотӣ созишинома оид ба ҳамкорӣ дар байни муассисаҳои таҳсилотӣ, асосан, дар байни денишгоҳҳо мебошад, ки мақсадаш таҳияи равишҳои сифатан нав ба раванди интиқоли дениш аз ҳисоби муттаҳидсозии тарафҳои қавии ҳар як шарик дар доираи лоиҳаҳои татбиқшаванда мебошад. Дар миқёси умумиҷаҳонӣ ҳамкорӣ дар доираи иттиҳодҳои таҳсилотӣ коркарди созишиномаҳои нави институтионалиро суръат мебахшад, ки мавҷудияти онҳо суръати мубодилаи денишҳоро дар байни марказҳои таҳсилотӣ баланд мекунад. Аммо илова ба ҷанбаҳои таҳсилотӣ, инчунин, паҳлуҳои иҷтимоӣ низ вучуд доранд. Дар доираи иттиҳодҳои таҳсилотӣ, ҳамзамон, вазифаҳои муҳимми иҷтимоӣ, аз ҷумла омодасозии кадрҳои омӯзгориро ҳал кардан мумкин аст.

Иттиҳодҳои иҷтимоӣ иттиҳодияҳое мебошанд, ки маҳсус аз тарафи ташкилотҳои тиҷоратӣ ва ғайритиҷоратӣ бо мақсади роҳандозии амалии барномаҳои иҷтимоӣ соҳта мешаванд. Онҳо аз шарикоҳои муқаррарии стратегӣ, ҳам аз рӯйи аҳдофи худ ва ҳам бо ангезаи шарикони ҷалбгардида, тафовут доранд. Мушкилоти асосие, ки бо фаъолияти иттиҳодҳои иҷтимоӣ марбут аст, ин набудани таҷрибаи фаъолияти муштарак, ҳамкорӣ бо ташкилоте, ки ба дигар бахши иқтисодӣ мансуб аст: шарикони лоиҳа дар ҳалли вазифаҳои дар наздашон гузошташуда равишҳои гуногунро истифода мебаранд.⁸⁵

Дар баробари ин, хато мебуд, агар чунин меҳисобидем, ки аз ташкили иттиҳодҳои иҷтимоӣ танҳо ва танҳо созмонҳои ҷамъиятӣ бурд

⁸⁴ Ниг.: Комилов ,С.Дж. Теория инновационного развития / Монография. – Душанбе: Ирфон, 2019. – 264 с.

⁸⁵ Ниг.: Корпоративная социальная ответственность: управлеченческий аспект: монография / под общ. ред. д.э.н., проф. И.Ю.Беляевой, д.э.н., проф. М.А. Эскиндарова. – М.: КНОРУС, 2008. – С. 248.

мекунанд. Иштирок дар иттиҳодҳои иҷтимоӣ бартарияти стратегиеро медиҳад, ки онро бо пул баркашида намешавад. Ширкат фаъолона дар амалисозии барномаҳои иҷтимоӣ иштирок намуда, бо ҳамин ба шарикони эҳтимолии худ нишон медиҳад, ки бо вай саруқор кардан мумкин аст. Бо ҳамин монанд, ҷалби ширкатҳо ба лоиҳаҳои ҳифзи муҳити зист яъне, иттиҳодҳои экологӣ, ки ҳамкории корпоратсияҳоро бо ҷамъияти «сабзҳоҳон» ифода мекунад, баҳои хеле баланд мегирад⁸⁶.

Иттиҳодҳои экологӣ ҳамчун шакли маҳсуси ҳамкорӣ таърихи на он қадар тулонӣ доранд. Дар оғози солҳои 90-уми асри гузашта онҳо хеле кам густариш ёфта буданд. Иллати пайдоиш ва инкишофи онҳо ивазшавии самтгирии корпоратсияҳо мебошад: ширкатҳои калон чунин ҳисоб карда баромадаанд, ки беҳтараш бо «сабзҳоҳон» ҳамкориро ба роҳ монда, донишҳои онҳоро дар рафти замонависозии технологияҳои истеҳсолоти барои табиат ҳатарнок истифода намоянд. Ҳамзамон, вобаста ба сабабҳои объективӣ яке аз хислатҳои хоси иттиҳодҳои экологӣ мураккаб будани маросими мувофиқсозии манфиатҳо дар байнин фонди экологӣ ва корпоратсияҳо мебошад. Аммо мушкилоте, ки корпоратсия дар иттиҳоди экологӣ бо онҳо мувоҷех мегардад, метавонанд рӯпӯш гарданд. Чунончи, яке аз иттиҳодҳои маъруфтари ни экологӣ, иттиҳод байни ширкати МакДоналдс «McDonald's» ва Фонди ҳифзи табиат «Environmental Defence Fund» мебошад. Фонди мазкур баъд аз он ки ширкати МакДоналдс лифофаҳои аз маводи заарноки пенополистерол соҳташударо бо тавсияи ҳамин фонд дар шабакаи тарабхонаҳои худ бо бастаи когазӣ иваз намуд, як қатор иқдомҳои дӯстонаро пеш гирифта, аз чунин амалҳои ширкат таҳсин қарда, ба мустаҳкамтар гардидани мавқеи ширкати МакДоналдс дар бозор мусоидат намуд.

Дар ниҳояти кор, иттиҳодҳои венчурӣ бастани созишинома дар байни ширкатҳо бо мақсади маблағгузории лоиҳаи инноватсиониро

⁸⁶ Ниг.: Ганиев, Т.Б. Формирование и эффективное использование человеческого капитала в аграрном секторе экономики / Монография. – Душанбе, 2018. – 181 с.

мефаҳмонад, ки коркарди технологияи нав ва тиҷоратиқунонии минбаъдаи онро дар бозор дар назар дорад. Аз лоиҳаҳои сармоягузорӣ лоиҳаи венчурӣ бо мавҷуд будани хавфҳои баланд, ки бо нокомии имконпазири коркарди мавриди назар дар рафти таҳқиқот ва ҳамчунин бо нокомии эҳтимолӣ дар бозор марбутанд, фарқ меқунанд. Дар ин радиф, шарикии стратегӣ имкон медиҳад, ки хавфҳои мавҷудаи лоиҳа ва ҳароҷот барои коркарди он дар байни иштирокчиёни шарикӣ тақсим карда шавад.⁸⁷

Бояд тазаккур дод, ки равишҳои дар боло баррасишуда нисбат ба таснифоти шарикии стратегӣ мустақиман ба шаклҳое, ки иттиҳодҳо дар шакли бунёдшуда, фаъолият карда метавонанд, даҳл надоранд. Принсиҳи маҳдулсозии ҳамаи шарикиҳои стратегӣ бо шаклҳои ташкилии онҳо аз тарафи олимон М. Ёшино ва У. Ранганд пешниҳод гардидааст, ки ба омили назорати ҳиссашарикӣ дар сармояи иттиҳоди бунёдшаванда асос ёфтааст. Ҳамин тавр иттиҳодҳо ба ҳиссашарикӣ ва бидуни он ҷудо мешаванд. Ҷойгоҳи шарикии стратегӣ дар низоми муносибатҳои байниширкатҳо, такя ба андешаҳои олимони мазкур дар шакли нақша дар поён тасвир карда мешавад (расми 1.3.2.).

Маълум мегардад, ки муаллифони номбурда додугирифти содаи ҳариду фурӯш, иҷозатномадиҳӣ, франчайзинг, инчуни, ҳамроҳшавӣ ва фурӯбариро ба шарикии стратегӣ мансуб намедонанд. Корхонаҳои муштарак, инчуни, созишиномаҳо оид ба истеҳсоли муштарак, маркетинг, корҳои илмӣ-таҳқиқотӣ, иштироки саҳомӣ дар сармояи ширкатҳои амалкунанда бошанд, шаклҳои шарикии стратегӣ маҳсуб меёбанд.

Бо фаҳмиши содатар, иттиҳодҳои гайриҳиссавӣ иттиҳоди ширкатҳо дар асоси шартнома мебошад, яъне тартиби ҳамкории мутақобилаи ширкатҳои иштирокчӣ дар шартнома сабт гардидааст. Чи

⁸⁷ Ниг.: Комилов, С. Дж. Проблемы становления и развития инновационного предпринимательства в Республике Таджикистан / Монография. – Душанбе: Ирфон, 2017. – 192 с.

тавре пештар ишора шуд, шарикии стратегӣ хислати шартномавӣ доштамебошад.

Иттиҳоди ҳиссашарикий корхонаҳои муштаракро дар назар дорад. Шакли мазкури шарикии стратегӣ бунёди воҳиди мустақилеро мефаҳмонад, ки “сармояи саҳомии он бо як таносуби муайяне дар байни иштирокчиёнаш тақсим гардидааст”⁸⁸. Ҳамин тавр ҳавфҳои истеҳсолӣ, молиявӣ ва дигар таҳдидҳо, ҳамзамон, моликияти корхонаҳои муштарак дар байни иштирокчиён вобаста ба ҳиссаи онҳо дар сармояи саҳомии (оинномавии) корхонаи муштарак тақсим гардида, бо андозаи сармояи оинномавӣ маҳдуд карда мешавад. Дар айни ҳол иштирокчиёни чунин шакли иттиҳод мустақилияти ҳуқуқии худро нигоҳ медоранд.

Дар баробари ин, иштироки саҳмиро дар сармояи корхонаи амалкунанда ба шарикии стратегӣ мансуб кардан аз лиҳози мантиқӣ душвор ва мураккаб ба назар мерасад. Назорат аз ҳисоби иштироки миноритарӣ дар сармояи чунин корхона аз тарафи шарик таъмин карда намешавад, зимнан шарик уҳдадориҳои муайянро вобаста ба сармоягузорӣ ба тиҷорати аллакай амалкунандаи корхонаи фаъол ба зимма мегирад.

Яке аз омилҳои муассир ба рушди шаклҳои шарикии стратегӣ, ки таъсири он ба инкишофи ин муносибатҳо муайянкунанда мебошад, ин қонунгузории ҷорӣ дар кишварҳои олам аст. Қонунгузории кишварҳои рушдёфтаро дар ин самт дида мебароем.


Қонуни зиддиинҳисории ИМА шарикии стратегиро ҳамчун мағҳуми мобайни яқҷояшавӣ ва созишинаҳои дарозмуддат дар байни иштирокчиёни бозор тафсир мекунад. Бо ҳамин, тиҷорат имконияти манёвр карданро дар байни қонунҳо ва сафарбаркуни талошҳоро ҷиҳати аз ин банди қонунгузорӣ гузаштан соҳиб мешавад. Дар ИМА, чун қоида, шарикии стратегӣ ҳамчун роҳи баланд бардоштани самаранокии истеҳсолот ва рақобатпазирии савдо баррасӣ гардида,

⁸⁸ Ниг.: Yoshino, M.Y Strategic alliances: an entrepreneurial approach to globalization/ M.Y. Yoshino. U.S. Rangan. – Boston, Mass.: Harvard Business School Press, 2005 . – 259 p.

давлат вобаста ба тафсири васеи қонунгузорӣ, одатан, ба раванди таъсисёбии онҳо дахолат намекунад. Маҳз ҳамин омил сатҳи баланди маъруфияти иттиҳоди стратегиро дар иқтисоди амрикӣ муайян кардааст.

Расми 1.3.2.

ЧОЙГОХИ ШАРИКИИ СТРАТЕГӢ ДАР НИЗОМИ МУНОСИБАТҲОИ БАЙНИФИРМАВӢ⁸⁹



⁸⁹ Ниг.: **Таҳияи муаллиф дар асоси маводи:** Yoshino, M.Y Strategic alliances: an entrepreneurial approach to globalization / M.Y. Yoshino. U.S. Rangan. – Boston, Mass.: Harvard Business School Press, 2005. – 259 р.

Инчунин, барои рушди муттаҳидшавӣ дар ИМА чораҳои сиёсати давлатӣ, ки ба баланд бардоштани самаранокии онҳо равона гардидаанд, мусоидат мекунанд. Чунончи, Вазорати савдои ИМА бо мақсади дастгирии консорсиумҳои инноватсионӣ ва афзоиши рақобатпазирии корхонаҳои амрикоии дори технологияҳои баланд “Барномаи пешрафтаи технологӣ”, “The Advanced Technology Program – ATP” -ро қабул кардааст. Барномаи мазкур ҳанӯз соли 1990 оғоз гардида, воситаи асосии сиёсии роҳандозии он таъмини маблағгузории консорсиумҳои таҳқиқотӣ мебошад. Аллакай, дар панҷ соли аввали фаъолияти ин барнома 96 консорсиуми амрикӣ маблағгузориро дарёфт карда буданд.

Ба фарқ аз ИМА қонунгузории аврупоӣ ба иттиҳодҳои шарикӣ муносибати муҳталиф дорад, ки вобаста ба узви Иттиҳоди Аврупо (ИА) будан ё набудани иштирокчиёни шарикии стратегӣ амалӣ мешавад. Агар ҳама шарикон дар қаламрави ИА қарор дошта бошанд, пас, муносибати байни шарикон тибқи Шартнома дар бораи ИА танзим карда мешавад. Мувофиқи моддаи 85 ҳамин Шартнома, ҳама гуна шарикӣ, аз ҷумла шарикӣ стратегӣ, дар ҳолати ба манфиати яке аз қишварҳои узви ИА ҳалал ворид кардан, ё озодии рақобатро дар дохили бозори умумӣ вайрон намудан беэътибор дониста мешаванд. Аз ҷумла, амалҳои зерин дар байни харидорон ва фурӯшандагон, ки озодии рақобатро ҳалалдор мекунанд, ғайриқобили қабул ва аз ҷиҳати хуқуқӣ комилан беэътибор маҳсуб мейбанд:

- ба таври мустақим ё ғайримустақим муқаррар намудани нархи хариду фурӯш ё дигар шартҳои ба қарордод марбут;
- маҳдудсозӣ ва назорат аз болои истехсол, фурӯш, рушди техникӣ ё маблағгузориҳо;
- тақсим кардани бозорҳо ё манбаъҳои таъминот;
- истифодаи равиши нобаробар нисбат ба шарикони тиҷоратӣ дар ҳолати шароити баробар, ки онҳоро зимни рақобат дар ҳолати номусоид мегузорад;

- асосноккунии бастани қарордодхो ба воситаи қабул кардани шартҳои иловагӣ аз тарафи шарикон, ки аз рӯйи хислати худ ё бо сабаби амалияи тиҷоратӣ, бо объекти шартнома рабт надоранд⁹⁰.

Агар ҳангоми таъсиси иттифоқҳои байнамилалии стратегӣ шарикони кишварҳои ИА дар доираи Шартнома қарор гиранд, пас, муқаррароти он ба шарикӣ аврупоиҳо бо шарикони дигар кишварҳо татбиқ намегардад, ба шарте ки иттиҳоди стратегии таъсисёфта ба сатҳи рақобат дар кишварҳои ИА таъсир нарасонад.

Ба андешаи мо дар Канада масъалаҳои татбиқи қонунҳои зиддимонополӣ ба иттиҳодҳои стратегӣ дар муқоиса бо қонунҳои дигар кишварҳо беҳтар таҳия шудаанд. Воситаҳои асосии зиддимонополӣ Санад (Қонун) дар бораи рақобат ва Бюллетени Санади мазкур ба Қонуни аз ҷониби Бюрои Канада оид ба рақобат баровардашуда мебошанд. Дар бюллетен дар бораи қадом иттиҳодҳо ба танзим дароварда мешаванд, нишондодҳои сарҳо дода шудааст. Дар он гуфта мешавад, ки бисёр шарикҳои стратегӣ аз ҷониби шарикони мустақил ва ҳадафҳои муштараки миёнамуҳлат ва дарозмуддат тавсиф мешаванд. Дар навбати аввал, шарикӣ стратегии уфуқӣ баррасӣ мешавад, ки бештар рақибонро ба истифодаи қудрати бозор нисбат ба шарикӣ стратегии амудӣ водор мекунанд. Асоси санадҳои қонунгузории баррасиshawанда сиёсати зиддимонополӣ мебошанд. Сарфи назар аз шаклҳои шарикӣ стратегӣ, таҳлили рақобат ба самарае, ки шарикон ба даст меоранд, равона карда мешавад. Қувваи бозор дар сатҳи фурӯш ё ҳарид ба миён меояд ва ба фурӯшанд имконият медиҳад, ки нарҳро нисбат ба рақибон баланд бардоранд (сифат, интиҳоб, фаъолнокӣ дар пешбуруди мол, инноватсия) ва агар иттиҳодҳои стратегӣ боиси кам шудани рақобат шаванд, пас, қонуни мазкур татбиқ мешавад.

⁹⁰ Ниг.: Покулевская, М.С. Теоретические аспекты международных стратегических альянсов / М.С. Покулевская // Современные тенденции в экономике и управлении: новый взгляд. 2016. - №40-1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/teoreticheskie-aspekty-mezhdunarodnyh-strategicheskikh-alyansov> (дата обращения: 01.04.2023).

Ҳамзамон, фишори қонунҳои зиддимонополӣ, аз як тараф, раванди навоварӣ ва шароити бозор, аз тарафи дигар, муносибати мутавозинро ба ташкили иттиҳодҳои стратегӣ фароҳам меорад. Мачмуи ин шароит дар ин санадҳо инъикос ёфтааст, ки таҷрибаи тиҷорат ва самаранокии рақобатро аз нуқтаи назари манғиатҳои иқтисодиёти Канада ба таври куллӣ баррасӣ мекунанд. Санади рақобат як қатор моддаҳо ва муқарраротро оид ба ҳимояи манғиатҳои иштирокчиён дар бар мегиранд, ки метавонанд ба иттиҳодҳои стратегӣ татбиқ карда шаванд, аз қабили созишиномаҳо оид ба мубодилаи иттилооти оморӣ, муайян кардани стандартҳо барои маҳсулот, андоза ва усули баставандии мол, ҳамкорӣ дар соҳаи таҳқиқот ва таҳия, таблиғи молҳо ва ғ.

Дар асоси таҳлили амалияи танзими фаъолияти шарикии стратегӣ дар кишварҳои пешрафта, ба монанди ИМА, ИА ва Канада, хулосаҳои зерин баровардан мумкин аст:

- 1) қонунгузории аксарияти кишварҳо ба иттиҳодҳои стратегии уфуқӣ (ҳамгироӣ ва тамаркузи қалбакӣ) равона карда шудаанд;
- 2) танзими иттиҳодҳои стратегӣ бо роҳи додани иҷозатномаҳои маҳсус, литсензияҳо ва бақайдгирии расмӣ дар ҷараёни таъсиси онҳо сурат мегирад;
- 3) механизмҳои танзими зиддиинҳисорӣ дар ин кишварҳо нисбат ба вазифаи таъмини рақобатпазирии молистехсолкунандагони ватанӣ дар бозори ҷаҳонӣ аҳаммияти дуюмдараҷа доранд. Дар натиҷа, ҳолатҳои пешбуруди сиёсати стандартҳои дугона вучуд доранд. Ин раванди объективист, ки хислати системавӣ дошта, тамоми соҳаҳои ҳаёти ҷомеаро фаро мегирад ва аҳаммияти вижай шарикии стратегии корхонаву ширкатҳои муҳталифро аз тамоми қитъаҳои олам иниъикос менамояд. Дар чунин вазъият шароит ва заминаҳои шарикии стратегии ширкатҳои саноатӣ ба вучуд меояд.

Аз таҷрибаи давлатҳои пешрафта дар самти ба танзимдарории шарикии стратегӣ бармеояд, ки зимни батанзимдарории ин муносибат,

пеш аз ҳама, чӣ гуна таъсир расонидани он ба сатҳи рақобатпазирии истеҳсолоти дохилӣ ва самаранокии он ба назар гирифта мешавад

Хулоса, раванди ҷаҳонишавӣ ба инкишофи шаклҳои шарикӣ стратегӣ таъсири бисёр назаррас мерасонад, зоро худи шарикӣ стратегӣ як навъи ҳамгироӣ буда, ҷаҳонишавӣ, дар маҷмуъ, ба ҳамаи ҷараёнҳои ҳамгирою ҳамbastagии фаъолиятҳои иқтисодӣ таъсиррасон мебошад. Шарикӣ стратегӣ бар пояи принсипҳои муайяне сурат мегирад, ки асоси онҳоро принсипҳои барои ҳама гуна муносибатҳои шарикӣ ҳос, яъне баробарҳукуқии шарикон, шаффоғу ошкоро будани муносибатҳо ва фаъолияти шарикон дар назди ҳамдигар, ба мутақобилан судманд будани шарикӣ барои тарафҳо ташкил медиҳанд.

БОБИ 2. ТАҲЛИЛИ ҲОЛАТИ ҚУНУНӢ ВА ТАМЮЛҲОИ ИНКИШОФИ ШАРИКИИ СТРАТЕГӢ ДАР БАХШИ САНОАТИ ҶУМҲУРИИ ТОЧИКИСТОН

2.1. Арзёбии умумии инкишофи ширкатҳои саноатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити қунунӣ

Соҳаи саноат муҳимтарин бахши иқтисодиёти ҳар кишвар ба ҳисоб рафта, сатҳи инкишофи он суботу пешрафтро дар иқтисодиёти миллӣ муайян менамояд. Вобаста ба ин нақши саноат дар таъмини аҳолии кишвар ба маҳсулоти тайёр, таъмини шаҳрвандони кишвар ба шуғли пурмаҳсул ва доимӣ, воридоти арзи хориҷӣ тавассути содироти молу маҳсулоти саноатӣ, истихроҷу истифодаи босамари захираҳои табиӣ, коркарди маҳсулоти хому нимтайёр ва амсоли он бениҳоят бузург мебошад. Дар бахши саноат маводи хом ба худ шакли маҳсулоти тайёр ва қобили истеъмолро пайдо мекунад ва дар бозорҳои дохиливу хориҷӣ ба фурӯш бароварда мешавад. Муҳаққикии ватаний Т.Д. Низомова низ ба мақсади рушди саноат таъкид медорад, ки “мамлакат бояд, пеш аз ҳама, ба тараққиёти соҳаи саноат аҳаммияти маҳсус дихад, зоро саноат соҳаи асосӣ ва муҳимтарини хоҷагии ҳалқ мебошад. Саноат ҳамаи соҳаи хоҷагии ҳалқро бо техникаи пешрав таъмин мекунад”.⁹¹

Дар Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон то давраи соли 2030 (СМР-2030)⁹² сенарияҳои муҳталифи рушди иқтисоди миллӣ ба назар гирифта шудааст, ки яке аз муҳимтарини он сенарияи индустрialiи рушд ба ҳисоб меравад. Дар робита ба амалишавии ин сенария, аз ҷумла қайд гардидааст, ки «Сенарияи индустрialiи рушд татбиқи бомуваффақи лоиҳаҳои амалкунанда ё оғозшудаи энергетикую инфрасоҳтор, истифодаи оқилонаи захираҳои обу замин, энергетикӣ ва дигарҳо, инчунин, барқарор кардани иқтидорҳои мавҷуда ва ба кор андохтани иқтидорҳои нави истеҳсолӣ дар саноат ва соҳаи кишоварзи

⁹¹ Ниг.: Низомова, Т.Д. Иқтисодиёти саноат. Китоби дарсӣ. Душанбе, 2020. – 458 с. – С. 6.; Низомова, Т.Д. Самаранокии таҷдиди фондҳои асосии истеҳсолии саноатии Тоҷикистон: ҷанбаҳои соҳавӣ ва минтақавӣ // Тоҷикистон ва ҷаҳони имрӯз. – Душанбе, 2015. – №4 (47) – С. 108-113.

⁹² Ниг.: Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи то соли 2030. – Душанбе, 2017. – 88 с.

пешбинӣ мекунад. Сенарияи мазкур ислоҳоти муваффақонаи соҳториро бахши воқеии иқтисодиёт, низоми идоракуни давлатӣ, фароҳам овардани шароити рақобати одилона, бартарафсозии монеаҳоро дар пешрафти бахши хусусӣ ва ҷалби сармоягузориҳо, тақвияти қонунгузорӣ дар соҳаи ҳифзи ҳуқуқҳои молумулкӣ, баланд бардоштани сифати таҳсилоти касбиро пешбинӣ мекунад. Дар пайомади сенарияи мазкур таҳқурсӣ барои рушди модели саноатию аграрӣ бунёд мегардад».⁹³

Шарикии стратегӣ яке аз омилҳои муҳим ва қалидии инкишофи саноат дар шароити феълӣ шинохта шудааст. Вобаста ба ин ва бо таваҷҷуҳ ба нақши саноат дар пешрафти Ҷумҳурии Тоҷикистон, таҳлилу арзёбии рушду инкишофи ин бахши муҳимми иқтисодиёт ва омилҳои муассир бар он аз аҳаммияти баланди илмӣ амали барҳӯрдор мебошад.

Агар ба истилоҳоти таҳассусии ин бахши иқтисодиёт таваҷҷуҳ кардан ҳоҳем, бояд ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи сиёсати давлатӣ дар соҳаи саноат” муроҷиат намоем, ки аз ҷумла қайд шудааст “Саноат соҳаи иқтисодиёти миллӣ, ки ба рушди кувваҳои истеҳсолқунанда таъсири ҳалқунанда мерасонад”.⁹⁴ Фаъолият дар соҳаи саноат – маҷмуи намудҳои фаъолияти иқтисодӣ, ки ба истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ даҳл доранд:

- субъектҳои фаъолият дар соҳаи саноат – шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ, ки фаъолиятро дар соҳаи саноат амалӣ менамоянд;
- истеҳсолоти саноатӣ – истеҳсолоте, ки дар рафти он ашёи хом, масолеҳи асосӣ ё нимтайёр бо истифодаи таҷхизоти саноатӣ ба маҳсулоти тайёр мубаддал мегардад;
- маҳсулоти саноатӣ – молҳое, ки дар натиҷаи амалисозии фаъолият дар соҳаи саноат истеҳсол мешаванд;

⁹³ Ниг.: Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи то соли 2030. – Душанбе, 2017. – 88 с. – С.19.

⁹⁴ Ниг.: Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи сиёсати давлатӣ дар соҳаи саноат. – Душанбе, 30 майи соли 2017. – №1415.

- инфрасохтори саноатӣ – маҷмуи объектҳои молумулкии ғайриманқул (қитъаҳои замин, бино, иншоот), шабакаҳо (барқӣ, газтақсимкунӣ, гармидиҳӣ, обтаъминкунӣ, корезӣ, нақлиётӣ, алоқаи барқӣ), ки барои амалисозии фаъолияти саноатӣ заруранд;
- иттиҳодияи (ассотсиатсия) субъектҳои фаъолият дар соҳаи саноат – ташкилотҳои ғайритиҷоратие, ки аз ҷониби субъектҳои фаъолият дар соҳаи саноат бо мақсади ҳамоҳангсозии фаъолияти онҳо таъсис дода шуда, ҳуқук ва манфиатҳои қонунии онҳоро ҳимоя мекунанд.

Аз ин бармеояд, ки саноат яке аз баҳшҳои муназзам ва барномарезишудаест, ки ҷорҷӯбай фарогирӣ он дар соҳтори иқтисодиёти кишвар қаблан мушаххасшуда мебошад⁹⁵. Бо таваҷҷуҳ ба ин таҳлилу таҳқиқи ин баҳш низ бояд дар ҳамин ҷорҷӯб сурат бигирад.

Дар қонуни мазкур дар робита ба сиёсати давлат дар баҳши саноат қайд шудааст: “Мақсади сиёсати давлатӣ дар соҳаи саноат аз инҳо иборат аст: рушди босубот ва инноватсионии саноат; афзунгардонӣ ва таъмини рақобатпазирии иқтисодиёти миллӣ ва дар асоси он ҳал намудани вазифаҳои иҷтимоии давлат, таъмини амнияти миллӣ; гузариши иқтисодиёти кишвар аз шакли тавлидкунандай ашёи хом ба истеҳсолкунандай маҳсулоти ниҳоӣ; мусоидат ба шуғли аҳолӣ, ташкили ҷойҳои нави корӣ”⁹⁶. Ба андешаи мо, таъмини ҳусни тафоҳум, ҳамкории самаранок, кооператсияи истеҳсолӣ ва тиҷоратӣ низ аз самтҳои муҳимми сиёсати давлат дар ин баҳш ба ҳисоб меравад.

Таҳлили вазъияти иҷтимоию иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз он шаҳодат медиҳад, ки рушди иқтисодӣ, ҳалли бештари муаммоҳои

⁹⁵ Ниг.: Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи то соли 2030. – Душанбе, 2017. – 88 с.

⁹⁶ Ниг.: Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи сиёсати давлатӣ дар соҳаи саноат. – Душанбе, 30 майи соли 2017. – №1415.

иҷтимоӣ, баландбардории некуаҳволии аҳолии мамлакат маҳз дар асоси инкишофи соҳаи саноат муайян карда мешавад⁹⁷.

Ин гувоҳи он аст, ки Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон сиёсати давлатиро дар самти рушди ин соҳаи муҳимми иқтисоди миллӣ дар радифи аввал гузошта, таъмини рақобатпазирии иқтисодиёти миллӣ, таъмини амнияти миллӣ, мусоидат ба шуғли аҳолӣ ва ташкили ҷойҳои нави кориро бо ҳалли масоили марбут ба саноат алоқаманд медонад.

Таҳлилҳо нишон доданд, ки соҳаи саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои охир тамоюли мусбати рушд дорад. Чунончи, аз маълумот (чадвали 2.1.1.) бармеояд, дар зарфи 8 соли охир шумораи корхонаҳои саноатӣ 492 адад ва ё 121,2% афзоиш ёфтааст⁹⁸. Ин дар ҳолест, ки ин давра ба давраи буҳронҳои иқтисодию молиявӣ ва вазъияти ноороми Шарқи Наздик, инчунин татбиқи таҳримҳои иқтисодӣ алайҳи яке аз шарикони стратегии Ҷумҳурии Тоҷикистон - Федератсияи Россия рост меояд.

Чадвали 2.1.1.

ДИНАМИКАИ НИШОНДИҲАНДАҲОИ АСОСИЕ, КИ РУШДИ САНОАТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОНРО ТАВСИФ МЕКУНАНД

№	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2022 / 2015 (% / мар.)
I	2310	2043	1999	2161	2164	2283	2397	2802	121,2
II	16770	19650	23835	26362	29543	32143	38829	43025	2,5
III	81,2	80,9	86,8	85,6	84,2	84,3	85,3	86,3	106
IV	67,0	65,9	73,8	72,1	73,2	67,7	68,3	71,2	106
V	111,3	116,0	121,3	110,6	113,2	108,8	120,8	109,7	-1,6

Эзоҳ: I - шумораи корхонаҳои саноатӣ, воҳид; II - ҳаҷми маҳсулоти саноатӣ бо нарҳҳои с. 2022, млн. сомонӣ; III - шумораи миёнаи солонаи кормандони саноатию истеҳсолӣ, ҳазор нафар; IV - аз он коргарон, ҳазор нафар; V - шохисҳои истеҳсолоти саноатӣ ба ҳисоби фоиз нисбат ба соли гузашта.

Муҳосибаи муаллиф дар асоси: Саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон // Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе: АОПҖТ, 2023. – С. 9. аз ҷониби муаллиф таҳия гардидааст.

⁹⁷ Ниг.: Низомова, Т.Д. Нақши соҳаи саноат дар рушди иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон / Т.Д. Низомова // Маводи конфронси байналмилалии илмӣ-амалии “Масоили мубрами ташаккулдиҳии ҷомеаи иттилоотӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон: ҳолат ва дурнамои инкишоф” (Душанбе, 15 майи соли 2018). – Душанбе: Дониш, 2018. – 461 с. – С. 209.

⁹⁸ Ниг.: Саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон // Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе: АОПҖТ, 2023. – С. 9.

Таҳлил нишон дод, ки шохиси маҳсулоти саноатӣ назар ба солҳои гузашта мунтазам меафзояд. Дар давраи ҳисоботӣ шумораи миёнасолонаи коркунони саноат ва шумораи коргарони асосӣ 106% баробар афзудааст. Бо ибораи дигар гуем, корхонаҳо аз ҳисоби чорӣ намудани технологияи ҳозиразамон шумораи коркунони маъмуриро ихтисор кардаанд, ки ин ба баланд шудани самараи истеҳсолот мусоидат мекунад.

Албатта, дар ин самт андешидани ҷораҳои муассирро дар назар бояд гирифт. Чунончи, Т.Д. Низомова қайд менамоянд: “Барои оқилона ташкил намудани соҳтори тайёркунӣ ва бозомӯзии кадрҳои баландиҳтисос дар ҳама сатҳҳо аз ҷониби Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар муассисаҳо, ки ба тайёр кардан ва бозомӯзии кадрҳо сару кор доранд, зарур аст, ки барои хатмкунандагони мактабҳо тадбирҳои интиҳоби касбу ҳунар андешанд, низоми пешниҳоди иттилоотро доир ба бозори меҳнат беҳтар намоянд, таҷрибаи мамлакатҳои хориҷиро омӯхта, ба шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон мутобиқ карда, ба ҳаёт татбиқ намоянд, то хатмкунандагон ва дигар гурӯҳҳои аҳолиро дар ҷустуҷӯи ҷойҳои кору таҳсилот беҳтар хабардор намоянд”⁹⁹.

Афзоиши назаррас дар истеҳсоли маснуоти резинӣ ва пластмассӣ мушоҳида мешавад (8,6 баробар ва бештар), ки бо рушди ҳамкориҳои стратегии корхонаҳои саноатӣ ва ширкатҳои чинӣ алоқаманд аст. Дар байни нишондиҳандаҳое, ки дар (ҷадвали 2.1.2.). оварда шудаанд, танҳо дар як маврид (истеҳсоли маҳсулоти нафту кимиё) афзоиши нокифоя ва тамоюли ноустувори ҳаҷми истеҳсолот мушоҳида карда мешавад. Чунонечи медонем, дар солҳои охир дар Тоҷикистон якчанд ширкати чинӣ тариқи ҳамкорӣ бо ширкатҳои ватанӣ корхонаҳои шарикӣ таъсис

⁹⁹ Ниг.: Низомова, Т.Д. Самтҳои калидии таъмини самараноки тарбия ва бозомӯзии кадрҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон // Тоҷикистан ва ҷаҳони имрӯз. – Душанбе, 2018. – №4 (63). – С. 19-199.

додаанд¹⁰⁰, ки ба истеҳсоли ин навъи маҳсулоти стратегӣ мусидат намудааст. Ҳамчунин, истеҳсоли мошинсозӣ (6,3 баробар ва бештар) ва ҳар гуна соҳаҳои саноат (6,9 баробар) низ ба таври назаррас зиёд гардидааст¹⁰¹. Инкишофи ин соҳаҳо дар ҷумҳурӣ бо афзоиши талабот ба маҳсулоти ин соҳаҳо маънидод мегардад. Дар баробари ин, инкишофи шарикӣ стратегӣ дар ин соҳаҳо низ ба назар мерасад, ки ба натиҷаҳои ниҳоии фаъолияти истеҳсолии корхонаҳои ин соҳа низ бетаъсир намемонад.

Дар байни нишондиҳандаҳое, ки дар (чадвали 2.1.2) оварда шудаанд, танҳо дар як маврид коҳиши ҳаҷми истеҳсолот мушоҳида мешавад, ки Он ҳам бошад, дар соҳаи истеҳсоли маҳсулоти нафт ва истеҳсоли селулозаю коғаз, фаъолияти табъу нашр мебошад. Мутаассифона, як қатор созишиномаҳои байнидавлатӣ, ки хусусияти шарикӣ стратегӣ доранд ва ба гузаронидани корҳои иктишофии геологӣ бо мақсади ҷустуҷуи конҳои нафту газ ва коркарди минбаъдаи онҳо нигаронида шудаанд, пурра иҷро нашудаанд, ки ин аз осебпазирии принципҳои асосии рушди шарикӣ стратегӣ дар бахши саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон, гувоҳӣ медиҳад.

Боиси қаноатмандист, ки ҳиссаи арзиши изофаи соҳаи саноат дар маҷмуи маҳсулоти дохилӣ (ММД) рӯ ба афзоиш аст (чадвали 2.1.3.). Дар давраи аз соли 2015 то соли 2022 ҳиссаи арзиши иловагии саноат дар маҷмуи маҳсулоти дохилӣ аз 15,1% то 17,0% афзудааст. Дар байни солҳои 2015 ва 2021 (23%) афзоиши нисбатан босуръат мушоҳида мешавад. Шумораи коргарон дар ҳамаи соҳаҳои саноат 106% баробар зиёд гардид.

¹⁰⁰ Ниг.: Кузибаева, Б.М. Нақши корхонаҳои муштарак дар рушди саноати мамлакат / Б.М. Кузибаева // «Паёми ДДҲБСТ. 2022 – №2 (91) – С. 72-81.

¹⁰¹..Ниг.: Саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон // Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе: АОПҖТ, 2023. – С. 14-15.

Чадвали 2.1.2.

ДИНАМИКАИ ҲАЧМИ МАҲСУЛОТИ САНОАТӢ АЗ РӮИ СОҲАҲОИ АСОСИИ САНОАТ

млн. сомонӣ

№	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2022 / 2015 (% / мар.)
I	3482	3690	4304	4900	5399	7089	7608	10383	2,9
II	1292	1520	2354	2479	2636	2870	4096	4720	3,6
III	41	49	57	63	71	91	120	137	3,3
IV	77	103	119	138	148	142	125	147	190
V	143	115	142	241	260	182	210	272	190
VI	52	62	79	105	127	87	123	77	148
VII	86	95	107	147	154	182	268	439	5,1
VIII	61	86	157	200	265	291	390	524	8,6
IX	1201	1655	2091	2298	2593	2713	2856	2924	2,4
X	1450	1850	2187	2708	3874	4978	5967	6093	4,2
XI	93	114	142	203	308	291	392	588	6,3
XII	28	30	37	38	117	138	158	193	6,9
XIII	2549	2718	3729	5688	6808	7527	8107	7622	2,9

Эзоҳ: I. истехсоли маҳсулоти хӯрокворӣ, аз он чумла нӯшокиҳо ва тамоку; II. истехсоли нассочӣ ва дӯзандагӣ; III. истехсоли чарм, маснуот аз чарм ва истехсоли пойафзол; IV. коркарди чӯбу тахта ва истехсолоти маснуот аз чӯб; V. истехсоли селулозаю коғаз, фаъолияти табъу нашр; VI. истехсоли маҳсулоти нафт; VII. истехсоли кимиёвӣ; VIII. истехсоли маснуоти резинӣ ва пластмассӣ IX. истехсоли ҳаргуна маҳсулоти файрифилизии маъданӣ; X. истехсоли металлургӣ ва истехсоли маснуоти тайёри филизӣ; XI. мошинсозӣ; XII. ҳар гуна соҳаҳои саноат; XIII. истехсолу тақсими неруи барк, об, газ ва гармӣ.

Сарчашма: Чадвал дар асоси маълумоти омори Саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон // Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. - Душанбе: АОПҔТ, 2022, 2023. - С. 14-15. аз ҷониби муаллиф таҳия гардидааст.

Аммо ин нишондиҳанда нисбат ба нишондиҳандаҳои дигар давлатҳо, баҳусус давлатҳои мутараққии саноатӣ хеле кам мебошад. Масалан, нишондиҳандаи ИМА, Ҷопон, Олмон ва Русия хеле баланд мебошад.

Давлатҳое, ки нишондиҳандаҳои баландро ноил гардидаанд, бешак, аз принсипҳои асосии шарикии стратегӣ дар сатҳи хеле баланд истифода мебаранд.

Чадвали 2.1.3.

ДИНАМИКАИ ҲИССАИ АРЗИШИ ИЗОФАИ СОҲАИ САНОАТ ДАР МАҲСУЛОТИ УМУМИИ ДОХИЛӢ

№	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022*	2022/2015 (мар.)
I	50977,8	54790,3	64434,3	71059,2	79109,8	83958,3	101076,3	115739,4	2,2
II	15,1	19,9	19,9	21,2	21,2	23,1	23,8	17,0	1,9

Эзоҳ: I – маҷмуи маҳсулоти дохилӣ, млн. сомонӣ (бо нарҳҳои чорӣ),
 II – ҳиссаи саноат дар маҳсулоти умумии дохилӣ, ба ҳисоби фоиз,
 * – маълумоти пешакӣ.

Сарчашма: Ҷадвал дар асоси маълумоти омори Саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон // Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе: АОПҖТ, 2022, 2023. – С. 23. аз ҷониби муаллиф таҳия гардидааст.

Теъдоди аҳолии машғул дар соҳаи саноат низ сол ба сол афзоиш ёфта истодааст. Дар воқеъ, рушди воқеии саноат яке аз роҳҳои расидан ба ҳадафи муҳим ва калидии стратегии миллии рушд, яъне ноил шудан ба шуғли маҳсулнок мебошад. Нишондиҳандаҳои ҷадвали 2.1.4 гувоҳи онанд, ки саноат торафт бештар аҳолии кишварро ба шуғли нисбатан маҳсулнок таъмин менамояд.

Таҳлили маълумоти оморӣ нишош медиҳад, ки дар 8 соли баррасиshawанда дар тамоми баҳшҳои саноат теъдоди кормандон то 106% афзоиш пайдо намудааст. Рушди бештар дар истеҳсоли маснуоти резинӣ ва пластмассӣ 6 баробар, истеҳсоли ҷарм, маснуот аз ҷарм 2,5 маротиба, истикроҷи масолеҳи ғайриэнергетикӣ 2 баробар, ҳар гуна соҳаҳои саноат 2,2 маротиба мушоҳида мешавад. Бояд қайд кард, ки маҳз дар солҳои охир дар ҷумҳурӣ теъдоди зиёди корхонаҳое таъсис дода шудаанд, ки истеҳсоли масолеҳи соҳтмонӣ, маҳсулоти пластмассӣ ва ғайраро бо мақсади таъмини ниёзи мардум ба роҳ мондаанд.

Чадвали 2.1.4.

**ДИНАМИКАИ
ШУМОРАИ МИЁНАИ СОЛОНАИ КОРГАРОН ДАР СОҲАҲОИ САНОАТ**

(ҳаз. нафар)

БАҲШҲОИ САНОАТ	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2022 / 2015 (% / мар.)
Тамоми саноат	67,0	65,9	73,8	72,1	73,2	67,7	68,3	71,2	106
Саноати истихроҷи маъдан	6,9	8,3	8,4	9,2	9,8	11,0	12,0	11,2	162
истихроҷи маводҳои энергетикӣ	1,1	1,1	1,3	1,5	1,4	1,5	1,9	1,8	164
истихроҷи маводҳои ғайриэнергетикӣ	5,8	7,2	7,1	7,7	8,4	9,5	10,1	9,4	162
Саноати коркард	45,2	46,1	51,3	45,2	50,3	46,7	46,1	48,9	108
истеҳсоли маҳсулоти ҳӯрока	12,6	10,5	11,7	8,0	10,6	9,3	8,7	9,8	77,7 (-22,3)
истеҳсоли нассочӣ ва дӯзандагӣ	12,4	12,6	13,4	13,0	13,4	12,7	13,2	14,0	113
истеҳсоли чарм, маснуот аз ҷарм	0,4	0,4	0,5	0,7	0,6	0,6	0,6	0,9	2,5
коркарди ҷӯбу таҳта ва маснуот аз ҷӯб	1,0	1,3	1,3	0,7	0,9	1,0	1,0	1,1	110
истеҳсоли қофаз, фаъолияти табъу нашр	0,9	0,9	0,9	1,0	1,1	1,2	1,2	1,5	166
истеҳсоли маҳсулоти нафтӣ	0,3	0,3	0,3	0,4	0,2	0,1	0,2	0,2	66,6 (-33,4)
истеҳсоли кимиёвӣ	1,5	1,6	1,8	1,2	1,1	1,0	1,0	1,1	73,3 (-26,7)
истеҳсоли маснуоти резинӣ ва пластмассӣ	0,3	0,6	0,7	0,8	1,1	1,4	1,4	1,8	6
истеҳсоли маҳсулоти ғайрифилизӣ	5,2	6,0	7,0	7,0	7,5	7,5	7,7	7,4	142
истеҳсоли металургӣ ва маснуоти филизӣ	11,6	10,2	11,9	10,6	11,4	8,9	9,1	9,1	78,4 (-21,6)
Мошинсозӣ	1,3	1,3	1,3	1,3	1,2	1,8	1,0	0,9	69,2 (-30,8)
Ҳар гуна соҳаҳои саноат	0,5	0,5	0,5	0,5	1,2	1,2	1,0	1,1	2,2
Истеҳсолу тақсими неруи барк, газ ва об	14,3	11,5	14,1	17,7	13,1	10,0	10,2	11,1	77,6 (-22,4)

Сарчашма: Ҷадвал дар асоси маълумоти омори Саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон // Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе: АОПҖТ, 2022, 2023. – С. 22. аз ҷониби муаллиф таҳия гардидааст.

Бешубҳа, ин самараи мусбати натиҷаи созишномаҳои байнидавлатӣ дар бораи барқарор кардани шарикии стратегӣ бо кишварҳое, чун Чин, Россия, Қазоқистон, Туркия, Эрон, Узбекистон ва гайра мебошад, ки ба унвони шарикони стратегии кишвари мо дар минтақа баромад менамоянд. Тибқи маълумоти Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон 624 корхонаи муштарак бо сармояи хориҷӣ ба қайд гирифта шудааст. Таҳлили соҳавии онҳо нишон дод, ки аксарияти корхонаҳои муштарак дар соҳаи тиҷорату истеҳсоли металлургияи ранга, коркарди пахта, канданиҳои фоиданок ва истеҳсоли нӯшобаҳо фаъолият менамоянд.

Яке аз нишондиҳандаҳои муҳимми соҳаи саноат, шохиси самаранокии меҳнат ба шумор меравад. Дар давраи баррасишаванда шохиси самаранокии меҳнат тамоюли рушд дорад, vale он мӯтадил нест (ҷадвали 2.1.5). Чи тавре аз маълумоти ҷадвал бармеояд, шохиси ҳосилнокии меҳнат дар соҳаҳои саноат дар байни солҳои 2016 то 2022 58,9% рушд доштааст. Аммо ин тамоюл дар солҳои гуногун бо мизони гуногун ифода мейбанд. Чунин сатҳи номуътадили рушд аз он гувоҳӣ медиҳад, ки корхонаҳои саноатӣ бошиддат дар зери таъсири омилҳои муҳити берунӣ қарор доранд. Яъне, камтарин тағйирот дар муҳити хориҷӣ метавонад ба ҷараёни фаъолияти корхонаҳои саноатӣ таъсири манғӣ расонад.

Чунин сатҳи нобаробари рушд аз он гувоҳӣ медиҳад, ки ба корхонаҳои саноати омилҳои муҳити беруна саҳт таъсир мерасонанд, зоро каме тағйирёбии муҳити беруна ба суръат ва динамикаи нишондиҳандаҳои рушди саноат таъсири амиқ дорад. Рушди равандҳои ҳамгироӣ ҳамчун самти афзалиятноки шарикии стратегӣ дар бахши саноат метавонад таъсири омилҳои берунаро ба таври назаррас коҳиши дихад ва рушди устувори шохиси ҳосилнокии меҳнатро таъмин намояд.

Чадвали 2.1.5.

**ШОХИСИ
САМАРАНОКИИ МЕҲНАТ ДАР СОҲАИ САНОАТ**

Солҳо	БА ҲИСОБИ ФОИЗ НИСБАТ БА СОЛҲОИ ГУЗАШТА (%)						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
2016	100	98,1	914,5	84,7	80,1	64,5	58,9
2017	101,9	100	93,2	86,3	81,6	65,7	59,9
2018	109,3	107,3	100	92,6	87,6	70,4	64,3
2019	118,0	115,9	108,0	100	94,6	76,1	69,4
2020	124,7	122,5	114,2	105,7	100	80,5	73,4
2021	155,0	152,3	142,0	131,4	124,3	100	91,2
2022	169,9	166,9	155,6	144,0	136,2	109,6	100

Сарчашма: Чадвал дар асоси маълумоти омори Саноати Ҷумхурии Тоҷикистон // Агентии омори назди Президенти Ҷумхурии Тоҷикистон. – Душанбе: АОПҔТ, 2023. – С. 20. аз ҷониби муаллиф таҳия гардидааст.

Ин дар ҳолест, ки тамоюли мусбати афзоиши шумораи корхонаҳои саноатӣ ва афзоиши ҳаҷми истеҳсолот ва баҳшҳои муҳталифи он дар соли 2022 (ҷадвали 2.1.6.) имкони густариши шарикии стратегии корхонаҳои саноатиро фароҳам овардааст. Дар соли 2022 дар ҷумҳурӣ 2802 корхонаи саноатӣ фаъолият менамояд, ки ҳаҷми маҳсулоти онҳо дар якҷоягӣ 43025 млн. сомониро ташкил медиҳад. Шумораи бештари корхонаҳо ба саноати коркард тааллуқ дорад (2318 воҳид аз 2802 воҳиди умумӣ), инчунин, ҳаҷми бештари истеҳсол низ ба ин корхонаҳо тааллуқ дорад (26497 млн. сомонӣ аз 43025 млн. сомонӣ). Ин аз он гувоҳӣ медиҳад, ки зарфияти саноати истиҳроҷ ва истеҳсолу тақсими неруи барқ, газ ва об ҷиҳати инкишофи муътадили саноати коркард то андозае муносиб мебошад. Яъне, бо камоли итминон метавон гуфт, ки теъдоди коғии корхонаҳои саноатӣ ҷиҳати ба роҳ мондани шарикии стратегӣ, чи дар байни корхонаҳои ватаниӣ ва чи дар байни корхонаҳои хориҷӣ, вуҷуд дорад ва зарфияти заҳиравии соҳаи саноат низ имконияти дар оянда ба таври бемайлон инкишоф ёфтани онро кафолат медиҳад. Вобаста ба ин, интизор меравад, ки ҳар чи зудтар муҳити институтионалии рушду инкишофи шарикии стратегӣ дар байни корхонаҳои ватаниӣ ташкил карда шавад, зоро ташкили корхонаи муштарак ва ҷалб намудани сармояи хориҷӣ ба иқтисодиёти миллӣ ва самаранок истифода намудани он бо мақсади баланд бардоштани иқтисодиёти ҷумҳурӣ яке аз масъалаҳои муҳимми давраи гузараш ба ҳисоб меравад. Ҳоло дар ҷумҳурӣ барои бунёди корхонаҳои саноатӣ шароити мусоид фароҳам оварда шудааст, ки ҳаматарафа иштироки сармояи хориҷиро дар дигаргунсозии ҳамаи соҳаҳои истеҳсолот ҳавасманд мегардонад.

Чадвали 2.1.6.

ШУМОРАИ КОРХОНАҲОИ САНОАТӢ ВА ҲАҶМИ МАҲСУЛОТ АЗ РӮИ СОҲАҲОИ САНОАТӢ ДАР СОЛИ 2022

	Шумораи корхонаҳо, воҳид		Ҳаҷми маҳсулот, млн. сомонӣ	
	А	Б	А	Б
I	2802	2318	43025	43025
II	303	291	8906	8906
III	2318	1927	43025	26497
IV	181	179	7622	7622

Эзоҳ: А - Ҳамагӣ бо саноати сектори ғайридавлатӣ; Б - Аз он ҷумла, дар баланси мустақил қарор доранд; I - Тамоми саноат; II - Саноати истиҳроҷи маъдан; III - саноати коркард; IV - Истеҳсолу тақсими нерӯи барқ, газ ва об.

Сарчашма: Ҷадвал дар асоси маълумоти омори Саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон // Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе: АОПҖТ, 2023. – С. 14-15. аз ҷониби муаллиф таҳия гардидааст.

Пасманзари таҳлилии ин нишондиҳандаҳои воридот ба Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯи гурӯҳи молҳо (ҷадвали 2.1.7.) баёнгари тазодҳои хосе дар тамоюли инкишофи соҳаҳои саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. Маълумоти ҷадвал гувоҳи онанд, ки воридот ҳамоно дар гурӯҳи молҳое тамоюли мусбат дорад, ки ҷиҳати қонеъ гардонидани ниёз дар саноати коркард истифода мешавад.

Рушд байни солҳои 2016 ва 2022 ба баъзе гурӯҳҳои молҳо ба монанди воситаҳои нақлиёти заминӣ ва ҳавоӣ то 2,6 маротиба, пӯсти хом, ҷарм, мӯина, мӯинаи хом ва маснуоту то 2,6 маротиба, маҳсулоти саноати хурокворӣ, машруботи спиртӣ ва нӯшоқиҳои беспирт, тамоку ва ивазкунандай он 2,4 пластмасса ва маснуоти он 2,2 маротиба доҳил мешаванд. Дар дигар мавриҷҳо коҳиши воридоти молу маҳсулот мушоҳида мешавад. Албатта, ин натиҷаи қӯшишу талошҳои роҳбарияти давлат аст, ки тавонистанд дар муддати кӯтоҳ корхонаҳои муштаракро дар асоси принсипҳои шарикӣ стратегӣ ва бо истифодаи навовариҳои муосир ташкил намоянд, ки таносуби воридоту содиротро ба андозаи муайян тағйир дод.

Чадвали 2.1.7.

**ВОРИДОТ БА ҶУМҲУРИИ ТОЧИКИСТОН АЗ РӮИ ГУРӮХХОИ МОЛҲО
(млн доллар)**

НОМГӮИ МАҲСУЛОТ	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2022 / 2016 (% / мар.)
Чорвои зинда ва маҳсулоти он	50,2	62,5	62,3	67,6	57,1	46,9	45,0	89,6 (-10,3)
Маҳсулоти растаний	318,3	264,9	240,3	305,4	351,2	387,5	478,9	150
Чарбу, равғани растаний ва чорво	92,1	93,7	83,0	106,4	114,4	148,0	172,8	187
Маҳсулоти саноати хӯрокворӣ	190,6	216,8	232,0	277,5	295,2	390,2	458,2	2,4
Маҳсулоти маъданӣ	484,8	485,6	582,6	628,1	551,1	738,9	997,4	2
Маҳсулоти саноати кимиё	336,9	319,0	302,9	327,0	331,0	357,5	495,0	147
Пластмасса	91,3	93,9	105,8	127,5	117,0	131,8	200,9	2,2
Пӯсти хом, чарм, мӯина	1,0	1,7	1,6	2,4	1,1	1,9	2,6	2,6
Чӯбу тахта	131,0	131,8	123,9	127,5	120,8	149,7	215,0	164
Коғазпораҳо	54,5	51,6	48,9	44,0	40,4	48,6	59,1	130
Нассоҷӣ	70,7	66,4	60,1	80,6	82,7	89,2	124,3	176
Пойафзол, калапӯшҳо	17,0	13,0	8,5	12,0	9,5	13,0	11,7	68,8 (-31,2)
Маснуот аз санг, гаҷ, сement	102,6	91,8	84,7	70,8	60,9	94,9	117,1	125
Филизоти арzonбаҳо	347,2	283,8	407,8	323,5	338,7	404,4	506,2	146
Мошинҳо, қисмҳои онҳо	468,4	299,6	427,6	423,9	339,0	657,1	615,2	131
Воситаҳои нақлиёти заминӣ ва ҳавоӣ	187,9	216,3	307,2	325,7	226,8	381,6	502,6	2,6
Асбобҳои оптикаӣ, асбобҳои мусикӣ	34,7	22,0	17,7	24,0	67,6	73,4	38,7	111
Молҳои гуногуни саноатӣ	42,6	43,5	44,9	53,2	41,9	60,4	70,3	165
Асарҳои фарҳангӣ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	41,9	-
Дигар молҳо	9,3	17,0	9,2	22,4	4,5	33,4	14,6	157
Ҳамагӣ:	3031,0	2724,9	3151,0	3349,3	3150,9	4209,5	5167,5	170

Сарчашма: Чадвал дар асоси маълумоти омори Саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон // Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе: АОПҖТ, 2023. – С. 38. аз ҷониби муаллиф таҳия гардидааст.

Аммо вазъ дар ин самт беҳбудии қуллиро тақозо менамояд, зеро Ҷумҳурии Тоҷикистон, асосан, ба қатори кишварҳое дохил мешавад, ки маҳсулоти саноатиро аз хориҷ ворид менамояд. Махсусан, аксари молҳои таъиноташон техникуму майшӣ аз хориҷ ворид карда мешавад, ки вобастагии кишварро ба арзи хориҷӣ тақвият мебахшад.

Ҳоло дар кишвар барномаҳои муҳталиф ҷиҳати фароҳам овардани шароит барои истеҳсоли молҳои воридивазқунанда ва ба содирот нигаронидашуда татбиқ гардида истодаанд, ки бояд вазъи мавҷударо то андозае ислоҳ намояд.

Вазъи кунунии содирот аз рӯи гурӯҳи молҳо аз Ҷумҳурии Тоҷикистон дар (чадвали 2.1.8.) оварда шудааст. Чи тавре нишондиҳандаҳои ҷадвал гувоҳӣ медиҳанд, соли 2022 нисбат ба соли 2016 ҳаҷми аз ҳама бештари содирот ба қофазпораҳо, партовҳои картону коғаз ва коғзкуҳнаҳо 40 маротиба, чорвои зинда ва маҳсулоти чорвопарварӣ 10 маротиба, маҳсулоти саноати кимиё 7,2 маротиба, маснуот аз санг, гулгаҷ, сement 5 маротиба, дигар молҳои маънидоднашуда 5,2 маротиба боло рафтааст.

Содироти маҳсулоти саноати ҳӯрокворӣ, маҳсулоти маъданӣ, пластмасса ва маснуоти он ва коғазу молҳои коғазӣ низ ба андозаи муайян тамоюл ба рушди мусбат доранд. Дар мавриди дигар, ҳаҷми содирот дар соли 2022 нисбат ба солҳои қаблӣ қоҳиш ёфтааст, ки боиси нигаронӣ мебошад. Ҳаҷми содирот бештар аз ҳисоби корхонаҳое зиёд гардидааст, ки бо иштироқи сармоягузории хориҷӣ фаъолият менамоянд. Яъне, дар рушди нишондиҳандаҳои ҳаҷми содирот ҳиссаи шарикии стратегӣ бараъо мушоҳида мешавад.

Таҳлили вазъи умумии рушду инкишофи бахши саноат дар Ҷумҳурии Тоҷикистон гувоҳи он аст, ки шарикии стратегӣ ҳамчун омили муҳимми таъмини рақобатпазирии корхонаҳои саноатӣ боромад мекунад.

Чадвали 2.1.8.

**СОДИРОТИ ЧУМХУРИИ ТОЧИКИСТОН АЗ РӮИ ГУРӮҲХОИ МОЛҲО
(млн доллар)**

ГУРӮҲХОИ МОЛҲО	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2022 / 2016 (% / мар.)
Чорвои зинда ва маҳсулоти чорвопарварӣ	0,4	0,6	0,9	1,0	0,4	0,9	4,1	10,25
Маҳсулоти растани	28,3	25,9	20,1	26,9	26,0	39,9	62,4	2,2
Чарбу, равгани растани ва чорво	0,0	0,0	0,1	0,1	0,004	0,0	0,0	-
Маҳсулоти саноати хӯрокворӣ	4,1	5,0	3,8	5,1	8,8	7,1	8,2	2
Маҳсулоти маъданӣ	307,1	487,1	544,4	459,3	275,6	619,4	894,4	2,9
Маҳсулоти саноати кимиё	2,2	2,8	8,0	8,1	5,9	12,2	15,9	7,2
Пластмасса ва маснуоти он	0,5	0,8	0,5	0,9	0,5	1,8	1,6	3,2
Пӯсти хом, чарм, мӯина	2,5	2,5	2,5	2,7	2,9	4,1	3,9	156
Чӯбу тахта ва маснуоти чӯбу тахта	0,2	0,4	0,2	0,2	0,1	0,2	0,4	2
Қоғазпораҳо	0,1	0,1	0,9	1,2	0,6	0,8	4,0	40
Нассоҷӣ ва маснуоти нассоҷӣ	153,1	1.1,8	226,4	200,5	196,3	279,3	277,9	181
Маснуот аз санг, гулгаҷ, сement	0,1	0,0	0,0	0,3	0,2	0,4	0,5	5
Филизоти арzonбаҳо	225,4	229,4	235,4	218,0	187,1	266,0	319,4	142
Мошинаҳо ва қисмҳои онҳо	18,4	14,9	10,6	7,0	5,3	10,1	7,8	42,3 (-57,7)
Воситаҳои нақлиёти заминӣ ва ҳавоӣ	39,2	25,9	16,3	16,0	6,0	8,9	9,9	25,2 (-74,8)
Асбобҳои оптикаӣ, асбобҳои мусикӣ,	16,9	6,5	0,6	0,9	0,2	0,5	0,5	2,9 (-97,1)
Молҳои гуногуни саноатӣ	0,7	0,3	0,3	0,6	1,2	1,3	1,3	186
Асарҳои фарҳангӣ	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Дигар молҳои маънидоднашуда	99,5	213,8	2,0	225,6	689,8	896,7	529,8	5,3
Ҳамагӣ:	898,7	1198,0	1073,3	1174,4	1406,9	2149,6	2142,0	2,3

Сарчашма: Ҷадвал дар асоси маълумоти омори Саноати Чумхурии Тоҷикистон // Агентии омори назди Президенти Чумхурии Тоҷикистон. – Душанбе: АОПҔТ, 2023. – С. 39. аз ҷониби муаллиф таҳия гардидааст.

Дар аксар ҳолатҳои баррасигардида нақши мусбати шарикии стратегӣ дар пешрафти корхонаҳо ва оқибати манғӣ аз вучуд надоштани он мушоҳид мегардад.

Чунончи, аз натиҷаҳои таҳлил бармеояд, бахши саноат дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дори потенсиали бузурги рушду инкишоф мебошад. Яке аз бартариятҳои муҳимми кишвар дар ин самт, ба андешаи мо, зарфияти бузурги табииву захиравии кишвар бо таваҷҷуҳ ба мавҷудияти қанданиҳои фоиданок ва фаровонии ашёи хом, имкониятҳои фаровони табииву иқлими, мусоид будани фаъолият дар ҳама фаслҳои сол мебошад.

Аммо дар робита ба тарафҳои манғии бахши саноат пеш аз ҳама бояд бештар ба камбуди навовариҳои таъсирбахш, рушди на он қадар хуби менечменти корхонаҳо, ба таҷдиди куллӣ ниёз доштани соҳторҳои идоракунии корхонаҳо ва норасоии кадрҳо аҳаммият дод¹⁰².

Имкониятҳо, албатта, хеле фаровонанд, вале ба андешаи мо, эҷоди ангезиш ва муҳайё кардани шароит ҷиҳати дар минтақаҳои озоди иқтисодӣ соҳтани корхонаҳои нави саноатӣ бо иштироки сармояи хориҷӣ, тақвият бахшидан ба равандҳои таъсиси корхонаҳои муштарақ, ба роҳ мондани маъракаи таблиғотии густардаи таъсиси корхонаҳои нави муштарақ, коркарди консепсияи миллии рушду инкишофи шарикии стратегии корхонаҳои саноатӣ, ҷустуҷӯи усулҳои нави шарикии стратегӣ ва дар амал татбиқ намудани он аз самтҳои афзалиятноки рушди соҳа ба ҳисоб мераванд. Аммо таҳдидҳои бахши саноат бештар ҳарактери нисбӣ дошта, аз сар задани ин ё он ҳолатҳои ғайричашмдошт вобаста мебошанд.

Ҳамин тавр вазъи умумии рушду инкишофи бахши саноати Ҷумҳурии Тоҷикистонро баҳо дода, гуфтан ба маврид аст, ки он баъд

¹⁰² Ниг.: Комилов, С.Д. Основы институционализации инновационного развития промышленности Республики Таджикистан / С.Д. Комилов, Д.Р. Раҳмонов // Вестник университета (Российско-Таджикский (Славянский) университет). – Душанбе, 2013. – № 2 (41). – С. 48-57.

аз ба истиқолият расидани кишвар дар марҳилаи барқароршавӣ қарор дорад. Муваффақиятҳои минбаъда дар бахши саноат аз самаранокии ҷалби сармоягузориҳои мустақим ба ташкил намудани бартариятҳои рақобатӣ вобастагии зич дорад, ки яке аз роҳҳои ноил гардидан ба он ин вусъат бахшидан ба шарикии стратегӣ мебошад. Шарикии стратегӣ метавонад тавони рақобатии ширкатҳои ватаниро ба маротиб боло барад. Барои ин таваҷҷӯҳи бештари мақомотҳои даҳлдор, дастгирии ҳамаҷонибаи давлат ва ҳавасмандии соҳибкорони ватаний тақозо карда мешавад.

Дар шароити муосири рушди муносибатҳои бозорӣ, шарикии давлат ва бахши хусусӣ (ШДБХ) ҳамчун манбае амал меқунад, ки вазифаҳои рушди соҳаҳои кишварро таъмин менамояд. Дар солҳои охир, дигаргуниҳои назарраси иқтисодӣ, ки ба инноватсия асос ёфтаанд, инчунин, дигаргуниҳои ташкилӣ дар идоракуни соҳаҳо ва корхонаҳо ба амал омадаанд. Дар чунин шароит дарёфт намудани манбаъҳои маблағгузории устувори рушди соҳаҳои иқтисодиёти миллӣ бо мақсади таъмин намудани рушди устувори иқтисодӣ ба мушкилот рӯбарӯ мешавад. Дар ин марҳилаи дигаргуниҳои иқтисодӣ зарурати ҳалли мушкилоти дар заминаи дастгирии сармоягузорӣ ва сафарбаркуни иқтидорро аз ҷониби бахши хусусӣ тавассути беҳбуди бахшидани муносибатҳои байни давлат ва тиҷорат тақвият медиҳад. Вобаста ба ин, истеҳсол ва хизматрасонӣ дар асоси истифодаи воситаҳо ва ташкили шарики оқилонаи байни давлат ва бахши хусусӣ самарарабаҳш мегардад, ба монанди ташаккул ва рушди шарикии давлат ва бахши хусусӣ.

Бояд кайд намуд, ки бо муносибати дурусту васеъ кардани доираи ҳамкориҳои бахшҳои давлативу хусусӣ, захираҳои молиявии қаблан истифоданашудаи сектори хусусӣ дар сатҳи давлатӣ метавонанд ҷалб карда шаванд. Ҳадафи бахши хусусӣ дар ҳамкориҳои бахшҳои давлативу хусусӣ, пеш аз ҳама, ба даст овардани

фоида дар асоси истифодаи имкониятҳо ва таҷриба дар идоракунии тиҷорат мебошад¹⁰³.

Дар шароити муосир истифода аз санадҳои меъёрию ҳуқуқӣ, механизми дастгирии давлатӣ бояд ба самти ташаккулёбии рушди инноватсионии соҳаи саноат бо истифода аз талаботи зерин дар фаъолияти корхонаҳои истеҳсолӣ татбиқ карда шаванд:

- мақсади татбиқи лоиҳаҳои инвеститсионӣ дар корхонаҳои истеҳсолии ватаниӣ баланд бардоштани мавқеи онҳо дар сатҳи иқтисодиёти миллӣ ва минтақаҳо ба ҳисоб рафта, риояи талаботи мазкур дар озмуни ҷойгиркунии дарҳостҳои давлатӣ амалӣ гардонида мешавад;
- азхудкуни лоиҳаҳои инвеститсионие, ки дар онҳо дастгирии давлатӣ дида мешаванд, одатан то ду солро дар бар мегиранд;
- ҳаҷми захираҳои сармоягузор аз рӯи лоиҳаҳои инноватсионӣ бояд на кам аз 20 дарсади маблағи умумии сармояро ташкил дихад.

Механизми дастгирии давлатӣ дар рушди инноватсионӣ дар расми 2.1.1. нишон дода мешавад.

Ба андешаи О.К. Муртазоев, “дар шароити кунунӣ саноатикунонии иқтисодиёти миллӣ яке аз масъалаҳои муҳим ва барномаҳои дарозмуддати кишвар ба ҳисоб меравад. Ҳукумати мамлакат солҳои охир барои аз кишвари аграрӣ-саноатӣ ба кишвари саноатӣ-аграрӣ табдил додани мамлакат аз тамоми имконият, аз ҷумла ҷорӣ намудани имтиёзҳо ба субъектҳои хочагидор истифода намуда истодааст. Таъмин намудани рушди иқтисодиёти мамлакат ва неру баҳшидан ба тараққиёти соҳаи саноат, коркарди маҳсулоти он талаботи бозори доҳилию берунӣ ба ҳисоб рафта, дар татбиқи лоиҳаҳои инноватсионӣ ва саноатӣ иҷрои вазифаҳои хеле муҳимро тақозо менамояд.

¹⁰³ Ниг.: Сафоев, Ҳ.С. Самтҳои асосии рушди шарикӣ давлат ва баҳши ҳусусӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон / Ҳ.С. Сафоев // Паёми Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон. 2020. -- №1 (30). – С. 122-125.

МЕХАНИЗМИ ДАСТГИРИИ ДАВЛАТӢ ДАР РУШДИ ИННОВАЦИОНИИ КОРХОНАҲОИ САНОАТӢ

ВОСИТАҲОИ ДАСТГИРИЙ

Маблағгузории мустақим аз ҳисоби буҷет

Имтиёзҳои андозӣ барои такмил додани навовариҳо

Ташкил намудани фонди давлатии инноватсионӣ

Ташкил намудани паркҳои технологӣ

Батанзимдарории истеҳлоқӣ (амортизатсионӣ)

Сиёсати қарзии давлатӣ

Батанзимдарории нарҳҳо

Дастгирии давлатӣ дар таъмини бехатарии иқтисодиёт

РУШДИ ИННОВАЦИОНИИ КОРХОНАҲОИ САНОАТӢ БО ТАВАҖҖУҲ БА ШАРИКИИ СТРАТЕГӢ

Расми 2.1.1. Механизми дастгирии давлатии рушди инновационии корхонаҳои саноатӣ

Фаъол будани корхонаҳои истеҳсолӣ, коркарди ашёи хоми ватанӣ ва баланд бардоштани иқтидори содиротии мамлакат яке аз омилҳои асосии паст намудани сатҳи камбизоатӣ ба ҳисоб меравад”¹⁰⁴.

Бояд гуфт, ки ҳоло дар ҷумҳурӣ барои бунёди корхонаҳои саноатӣ шароити мусоид фароҳам оварда шудааст, ки ҳаматарафа иштироки сармояи ҳориҷиро дар дигаргунсозии ҳамаи соҳаҳои истеҳсолот ҳавасманд мегардонад.

Мушкилоти дар боло зикргардидаро метавон ба таври муассир дар доираи густариши шарикии стратегии корхонаҳои саноатӣ ҳаллу фасл намуд

2.2. Густариши шарикии стратегии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо қишварҳои минтақа чун заминай ҳамкориҳои дучониба дар бахши саноат

Яке аз омилҳои муҳимми инкишофи шарикии стратегии ширкатҳои ватанӣ, густариши шарикии стратегии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо қишварҳои минтақа ба шумор меравад. Баъд аз соҳибистиқлол гардидани Тоҷикистон, дар сиёсати байналхалқии он давраи нав сар шуд. Ҷумҳурии Тоҷикистонро бисёр давлатҳои ҷаҳон ҳамчун ҷумҳурии соҳибистиқлол ба расмият шинохтанд ва бо он муносибатҳои дипломатии худро барқарор карданд.

Ҷумҳурии соҳибистиқлоли Тоҷикистон аз рӯзҳои аввалини ташкилёбиаш дар асоси принсипҳои баробарҳуқуқӣ, бо назардошти манфиатҳои миллӣ, баҳри рушди ҳаёти иқтисодӣ, фарҳангӣ бо қишварҳои ҳориҷи дуру наздик ҳамкорӣ менамояд. Ин робитаҳо оид ба масъалаҳои ёрии гуманитарӣ, тиббӣ, барқарор ва ба кор даровардани обьектҳои ҳаётан муҳим, яъне корхонаҳое, ки маводи ниёзи мардумро таъмин мекунанд; хонаҳои истиқоматӣ, ҳатҳои оби ошомиданий, таъмини ҳуқуқ ва озодиҳои инсон мутобиқи принсипҳои ҳуқуқи байналмилалӣ ва ғ. сурат мегиранд. Сиёсати “дарҳои кушод” ба Тоҷикистон имконият

¹⁰⁴ Ниг.: Муртазоев, О.Қ. Барномаи инноватсионӣ ва дастгирии давлатӣ дар соҳаи саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон / О.Қ. Муртазоев // Паёми Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон. 2019. – № 3 (28). – С. 114-124.

дод, ки давлатҳои хориҷӣ, аз як тараф, бо мо ҳамкории муфиди иқтисодӣ дошта бошанд, аз тарафи дигар, СУС дохил шуда, ба раванди интегратсионии ҷаҳонӣ пайваст шавем. Ҳоло зиёда аз 100 мамлакати хориҷӣ, аз ҷумла Руссия, Қазоқистон, Ҷин, Туркия, Узбекистон, Олмон, Эрон, Афғонистон, Ҷопон, Покистон, Итолиё ва ғ. бо Тоҷикистон ҳамкориҳои мустаҳкам доранд.

Дар ин қисмати пажуҳиш ба баррасии потенсиали мавҷуда дар самти густариши шарикӣ стратегии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо қишварҳои минтақа чун заминаи ҳамкориҳои дучониба дар баҳшҳои саноат ҳоҳем пардоҳт. Пеш аз ҳама, бояд қайд кард, ки зери мағҳуми «қишварҳои минтақа» бештар қишварҳои ҳамҷавор ва қишварҳое дар назар гирифта шудааст, ки то имрӯз пайвандҳои иқтисодии мустаҳкам байни қишвари мо ва он қишварҳо баста шудаанд, агарчи бо Тоҷикистон ҳамҷавор нестанд. Масалан Руссия, Эрон, Қазоқистон, Покистон ва амсоли он, ки дар (ҷадвали 2.2.1.) ба таври муфасал оварда шудаанд.

Дар соли 2023 дар содироти Ҷумҳурии Тоҷикистон Қазоқистон дар ҷои аввал (22,6%), Ҷин дар ҷои дуюм (17,2%) ва Туркия дар ҷои севум (8,4%) қарор доранд. Таҳлил нишон дод, ки айни ҳол манофеи миллии Тоҷикистон дар муҳити беруна асосан тавассути сиёсати «дарҳои боз» амалӣ мешавад. Он доираи шарикони Тоҷикистонро васеъ намуда, барои таъмини иштироки васеи қишвари мо дар фаъолияти созмонҳои байнамилалӣ ва минтақавӣ заминаи мусоид фароҳам овард. Мавқеи дигар мамлакатҳоро дар (ҷадвал 2.2.1.) дидан мумкин аст.

Бо вучуди дастовардҳои муайян дар соҳаи содироту воридот ва бо назардошти имкониятҳои иқтисодии қишвар зарур аст, ки кор дар ин самт ҷоннок карда шуда ва неруи содиротӣ зиёд ва истеҳсолоти воридотивазқунанда тараққӣ дода шавад.

Ҷадвали 2.2.1.

**ҲИССАИ МАМЛАКАТҲОИ ШАРИК
ДАР СОДИРОТИ ҶУМҲУРИИ ТОЧИКИСТОН ДАР СОЛҲОИ 2017-2022**

МАМЛАКАТҲОИ ШАРИК	млн. долл. ИМА						% ИМА					Ҷой						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022
ҚАЗОҚИСТОН	324,3	299,9	218,2	152,2	360,1	483,9	27,1	27,94	10,8	10,8	16,8	22,6	1	2	2	2	1	1
ЧИН	35,4	57,1	55,5	34,4	159,6	368,3	8,3	5,32	4,72	2,4	7,4	17,2	8	5	6	6	4	2
ТУРКИЯ	233,2	276,5	233,8	203,0	232,2	179,6	19,5	25,76	19,90	14,4	10,8	8,4	2	2	1	1	2	3
УЗБЕКИСТОН	57,1	155,3	172,0	83,5	129,6	178,3	4,8	14,47	14,64	5,9	6,0	8,3	6	3	3	3	3	4
ЭРОН	30,4	35,2	18,1	9,4	38,9	114,4	2,5	3,28	1,54	0,7	1,8	5,3	10	7	7	10	6	5
РОССИЯ	32,1	55,2	44,3	41,0	72,5	88,2	2,7	5,14	3,77	2,9	3,4	4,1	9	6	6	5	5	7
ИТАЛИЯ	16,0	16,1	11,0	15,4	10,6	15,0	1,3	1,50	0,93	1,1	0,5	0,7	14	10	10	7	9	8
ПОКИСТОН	16,7	10,1	10,4	14,2	15,2	13,1	1,4	0,94	0,88	1,0	0,7	0,6	13	12	11	8	8	9
ҚИРГИЗИСТОН	10,9	14,1	11,4	9,6	5,3	1,2	0,9	1,31	0,97	0,7	0,2	0,1	16	11	9	11	11	11

Сарчашма: Ҷадвал дар асоси маълумоти омори Фаъолияти иқтисодии хориции Ҷумҳурии Тоҷикистон // Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе: АОПҖТ, 2020, 2022, 2023. – С. 14. аз ҷониби муаллиф таҳия гардидааст.

Бояд таъкид намуд, ки дар “Консепсияи сиёсати хориции Тоҷикистон” кишварҳои Осиёи Марказӣ ба ҳалқаи аввали афзалиятҳои сиёсати хориҷӣ ворид мешаванд ва Пешвои миллат ҳанӯз моҳи марта соли 2013 масъалаи ташаккули “Камарбанди эътимод ва амният”-ро дар атрофи сарҳади давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон зикр намуда буданд. Нуқтаи мазкур дар “Консепсияи амалқунандай сиёсати хориции Тоҷикистон” низ ба таври мушаххас зикр шудааст.

Аз ин рӯ, робитаҳои наздик бо давлатҳои Осиёи Марказӣ ба манфиатҳои дарозмуддати миллии мо ҷавобгӯ мебошад. Солҳои охир робита ва ҳамкории Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мамлакатҳои Осиёи Марказӣ қавитар шуда истодааст.

Таҳлили ҷадвал нишон медиҳад, ки имрӯз сиёсати «дарҳои кушода» дар муносибатҳои байналмилалӣ манфиатҳои миллии кишварро дар амал татбиқ карда истодааст. Сиёсати «дарҳои кушода» чун меҳвари аслии муносибатҳои мо бо ҷаҳони мусир воқеӣ, дуруст ва судовар будани худро нишон дод. Ин сиёсат доираи шарикони Тоҷикистонро зиёд намуда, барои таъмин намудани иштироки васеи кишварамон дар фаъолияти созмонҳои байналмилалӣ ва минтақавӣ заминаи мусоид фароҳам овард.

Дар соҳтори воридоти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷои аввал Русия (30,7%), дар ҷои дуввум Қазоқистон (18,5%) ва дар ҷои сеюм Чин (16,3%), қарор доранд. Маҳз ҳамин кишварҳо шарикони стратегии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар минтақа маҳсуб мешаванд. Агар амиқтар таҳлил кунем, бо назардошти як қатор омилҳо муҳимтарин шарики стратегии Тоҷикистон кишвари Узбекистон буда, иқтидори ҳамкориҳо бо он, баҳусус дар соҳаҳои муҳталифи саноат, аз ҳама бештар аст. Мавқеи дигар давлатҳоро дар (ҷадвали 2.2.2.) дидан мумкин аст.

Дар ин замина, ҳалли масъалаи бунёди бонки муштараки ҳисоббарорӣ яке аз масоили муҳим маҳсуб мешавад. Бинобар ин, то воҳӯрии роҳбарони давлатҳо роҳбарияти ҳукumatҳо ва бонкҳои миллии ду давлат бо мақсади баррасии ин масъала, якчанд воҳӯрӣ анҷом доданд.

Чадвали 2.2.2.

**ХИССАИ МАМЛАКАТҲОИ ШАРИК
ДАР ВОРИДОТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ДАР СОЛҲОИ 2017-2022**

МАМЛАКАТҲОИ ШАРИК	млн. долл. ИМА						%						Чой					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022
РОССИЯ	903,8	967,9	1009,2	932,6	1280,5	1585,7	32,6	30,72	30,13	29,6	30,4	30,7	1	1	1	1	1	1
ҚАЗОҚИСТОН	514,6	536,6	739,3	757,5	818,5	957,3	18,5	17,03	22,07	24,0	19,4	18,5	3	3	2	2	2	2
ЧИН	556,3	594,1	605,5	438,4	679,7	841,7	20,0	18,85	18,07	18,07	16,1	16,3	2	2	3	3	3	3
УЗБЕКИСТОН	69,3	133,2	190,2	250,2	318,2	377,0	2,5	4,23	5,67	7,9	7,6	7,3	6	4	4	4	4	4
ТУРКИЯ	105,4	124,9	143,5	119,6	158,3	171,6	3,8	3,96	4,28	3,8	3,8	3,3	5	5	5	5	5	5
ЭРОН	61,4	62,1	46,2	48,3	82,0	123,8	2,2	1,97	1,37	1,5	1,9	2,4	7	8	8	8	8	7
ИТАЛИЯ	17,8	36,0	34,5	22,8	22,4	27,9	0,6	1,4	1,03	0,7	0,5	0,5	-	14	13	13	14	12
ПОКИСТОН	24,6	52,4	45,9	11,5	17,1	19.4	0,9	1,66	1,37	0,4	0,4	0,4	13	9	14	9	10	13
ҚИРГИЗИСТОН	37,9	48,2	42,8	27,2	20,5	13,8	1,4	153	1,27	0,9	0,5	0,3	9	10	11	11	13	14

Сарчашма: Чадвал дар асоси маълумоти омори Фаъолияти иқтисодии хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон // Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе: АОПҔТ, 2020, 2022, 2023. – С. 14. аз ҷониби муаллиф таҳия гардидааст.

Ба назари мо чиҳати боз ҳам рушди ҳамкориҳо дар оянда, пеш аз ҳама, ба масъалаҳои зерин аҳамияти ҷиддӣ дода шаванд:

- бунёди комиссияҳои муштарак;
- ифтитоҳи намояндагии тичоратии ду давлат;
- баргузории намоишгоҳҳои молҳои истеҳсоли ватани;
- бунёди корхонаҳои муштарак;
- таъмини аввалиндарачаи аҳолии Ҷумҳурии Узбекистон бо барк;
- бо роҳнамоии ҳамкории дучониба дар соҳаи кишоварзӣ ва саноати коркарди он;
- истифодаи таҷрибаи бойи истеҳсоли пахта ва ғалладонаи ҳамсаёкишвар;
- дастгирии молиявии соҳибкорони инфиродии ҳар ду давлат;
- вусъат додани ҳамкории фарҳангӣ;
- баргузории воҳӯриҳои адібон ва нависандагон;
- эҳё намудани барномаҳои дучонибаи телевизионӣ;
- тақвияти марказҳои фарҳангии тоҷик дар маҳаллаҳои тоҷикнишин ва марказҳои фарҳангии узбекӣ дар маҳалҳои узбекнишин;
- баргузории чорабиниҳои муштараки ҷашнҳо ва санаҳои муҳимми таъриҳӣ ва фарҳангӣ;
- ҳамкорӣ дар соҳаи барқарор намудани мактабҳои тоҷикӣ дар маҳаллаҳои тоҷикнишини Узбекистон ва мактабҳои узбекӣ дар маҳалаҳои узбекнишини Тоҷикистон;
- муайян намудани квотаҳои давлатӣ барои донишҷӯёни донишкадаҳои олии ин ду кишвар;
- бунёди заминаи ҳуқуқии ҳамкориҳои стратегии ширкатҳои саноатии ду кишвар бо таваҷҷӯҳ ба татбиқи принсипҳои шарникии стратегӣ ва амсоли он.

Боздидҳои сарони давлатҳо аз кишварҳои яқдигар низ ба рушди муносибатҳо такони мусбат баҳшида, таҳқимгари пояи шартномавию ҳуқуқии ҳамкориҳо мегарданд. Масалан, дар натиҷаи ташрифи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба Қазоқистон дар

соли 1993 санади асосӣ «Аҳднома дар бораи заминаи муносибатҳо байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Қазоқистон» ва зимни сафарҳои минбаъдаи Президенти кишвар ба ин кишвар дар солҳои 1995, 2006 ва 2008 маҷмуи санадҳои фарогири баҳшҳои иқтисодию фарҳангӣ байни ду давлат ба имзо расид.

Ташрифи расмии аввалини Президенти Ҷумҳурии Қазоқистон Нурсултон Назарбоев ба Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2000 яке аз рӯйдодҳои муҳим дар таърихи муносибатҳои ду кишвар ба ҳисоб меравад, ки дар рафти он санадҳои байниҳукуматию байниидоравии алоқаманд ба соҳаҳои сиёсию иқтисодӣ, илмию маърифатӣ ва гумruk ба имзо расиданд.

Санадҳои дигари муҳим оид ба ҳамкории тарафайн дар баҳшҳои фарҳангу санъат, маориф, савдою сармоя ва кишоварзӣ, ки дар ҷараёни сафари расмии Президенти Қазоқистон ба Тоҷикистон дар моҳи сентябри соли 2007 ба имзо расиданд, таҳқимбахши раванди муносибатҳои дучониба гардиданд.

Бояд қайд намуд, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Қазоқистон бо мақсади ҳалли самарабахши масъалаҳои ҳамкории дучониба, таҳкурсии институтионалии устувор Шуруи Ҳамоҳангсозии байнидавлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Қазоқистон, Шуруи Вазирони корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Қазоқистонро таъсис доданд.

Ҷаласаҳои Комиссияи байниҳукуматӣ оид ба ҳамкориҳои тиҷорию иқтисодӣ, ки солҳои охир доир шуданд, ҳолати муносибатҳо ва амалишавии санадҳои қаблан имзошударо баррасӣ намуда, самтҳои равобити дучонибаро боз ҳам васеътар гардониданд.

Ҳоло асоси шартномавию ҳуқуқии муносибатҳои дучонибаи Тоҷикистону Қазоқистонро беш аз 75 санад ташкил медиҳад. Санадҳои мазкур, асосан, фарогири самтҳои муҳимми ҳамкориҳо, аз ҷумла сиёсию иқтисодӣ, сармоягузориу андозбандӣ, бонкӣ ва гумrukӣ, инчунин, ҳарбӣ

ва ҳарбию техникий буда, густариши фаъолонаи муносибатҳои минбаъдаро таъмин менамоянд.

Ҳамдигарфаҳмию ҳамоҳангсозии мавқеъҳои ду давлат, ҳамчунин дар доираи созмонҳои байналмилалию минтақавӣ, аз қабили СММ, ИДМ, Иттиҳоди иқтисодии АвруОсиё, СААД ва СҲШ дар шакли ҳамкории зич ифода мегардад.

Асоси ҳамкориҳои иқтисодии Тоҷикистону Қазоқистонро соҳаҳои саноати сабук, металлургияи ранга, энергетика, нақлиёт, коммуникатсия ва баҳши кишоварзӣ ташкил медиҳад. Тоҷикистон ба Қазоқистон электроэнергия, пахта, алюминий ва анвои мухталифи маҳсулоти кишоварзиро содир намуда, аз ин кишвар гандум ва маҳсулоти он, маҳсулоти нафтӣ, оҳан ва нуриҳои минералӣ ворид менамояд.

Соли 2007 масъалаи ташкили «Фонди сармоягузориҳои мустақими Тоҷикистону Қазоқистон» ба мувофиқа расид, ки мақсад аз он татбиқи амалии лоиҳаҳои сармоягузорӣ дар қаламрави ҳар ду кишвар ва хориҷ аз он мебошад.

Умуман, ҷараёни инкишофи ҳамкориҳои тиҷоратию иқтисодӣ ва гуманитарии байни Тоҷикистону Қазоқистон бо назардошти манфиатҳои мутақобилан муғифид ба роҳ монда шуда, дар ин асос муносибатҳои дучонибаи сиёсӣ мустаҳкам мегарданд. Ин аз он шаҳодат медиҳад, ки саъю қӯшиши ҳамкориҳои дутарафа тараққӣ ва инкишоф ёфта истодааст ва ҳамаи ин заминаи мустаҳками шарикӣ стратегии ширкатҳои саноатии ду кишварро фароҳам сохтаанд.

Дар сиёсати хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил Федератсияи Русия мавқеи маҳсусро ишғол намуда, шарикӣ асосии стратегӣ эътироф шудааст. Айни замон шарикӣ стратегии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи Русия дар соҳаҳои энергетика, металлургияи кӯҳӣ ва муҳочирати меҳнатӣ ба таври барҷаста мушоҳида мешавад. Соҳибкорони тоҷик дар фазои иқтисодии Русия фаъолона ширкат доранд. Дар назар аст, ки дар оянда ширкатҳои

русӣ дар бунёди нерӯгоҳҳои нави барқию обӣ, истихроҷи нафт, ангишт ва металлҳои қиматбаҳо ширкат варзанд.

Аз соли 1992 то 2020 миёни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи Русия зиёда аз 250 созишномаи байнидавлатӣ, байниҳукуматӣ ва байниидоравии танзимкунандай аксарияти соҳаҳои ҳамкорӣ ба имзо расидааст. Санади муҳимтарини байнидавлатӣ – Аҳднома дар бораи дӯстӣ, ҳамкорӣ ва ёрии тарафайн, ба ҳисоб меравад, ки 25 майи соли 1993 ба имзо расидааст. Миёни ду кишвар робитаҳои фаъоли сиёсӣ ва алоқаҳои бевосита дар сатҳи олӣ ба роҳ монда шудаанд. Роҳбарони ду давлат мунтазам дар доираи сафарҳои расмӣ ва корӣ, инчунин, зимни ҳамоишҳои гуногуни байналмилаӣ мулоқоту воҳӯриҳои зиёди судманд анҷом медиҳанд, ки дар рафти онҳо муҳимтарин масъалаҳои ҳамкориҳои дучониба ва бисёрҷонибаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи Русия ба таври мушахҳас баррасӣ мегарданд.

Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи Русия оид ба аксарияти масъалаҳои концептуалии сиёсати байналмилалию минтақавӣ ва ҳамгирии иқтисодӣ мавқеи ба ҳам наздик доранд. Аз ҷумла, ҷиҳати ҳамкориҳои босамар дар доираи чунин созмонҳои байналмилаӣ - СММ, Созмони Амният ва Ҳамкорӣ дар Аврупо, ИДМ, Созмони Ҳамкории Шанҳай, Иттиҳоди иқтисодии АвруОсиё, Созмони Аҳдномаи Амнияти Дастачамъӣ ва ғ. аҳаммияти муҳим дода мешавад. Боздиҳи расмии сарони ду давлат, ки моҳи апрели соли 1999 дар рафти сафари расмии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Федератсияи Русия ба вуқӯъ пайваст, далели рушди сабитқадамона ва таҳқимбахши муносибатҳои шарикӣ байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи Русия гардид, ки дар рафти он «Аҳднома дар бораи ҳамкории иттифоқии байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи Русия ба асри XXI нигаронидашуда», «Созишнома дар бораи мақом ва шартҳои ҳузури пойгоҳи ҳарбии Русия дар ҳудуди Тоҷикистон» ба имзо расиданд.

Қарордодҳои дар рафти мулоқоти баъдина бадастомада низ барои кишвар аҳамияти хоссаи стратегӣ доранд. Натиҷагирии ин воҳӯриҳо ҷиҳати рушди ҳамкориҳои шарикӣ такони тозае баҳшида, дар рафти онҳо механизмҳои суръатбахши раванди иҷрои қарордодҳои басташуда муайян гардиданд. Ҷонибҳо ҷиҳати тавсееи ҳамкориҳои тиҷоратию иқтисодӣ, афзун намудани гардиши мутақобилаи савдо, рушди ҳамкорӣ дар соҳаи гидроэнергетика, истиҳроҷи нафту газ ва қанданиҳои фоиданок, густариши ҳамкориҳои ҳарбию техникӣ ва фарҳангӣ диққати маҳсус медиҳанд.

Дар рафти воҳӯриҳо масъалаҳои калидии ҳамкориҳои Тоҷикистону Русия дар соҳаҳои ҳарбию техникӣ ва сарҳадӣ, таъмини амнияти бехатарӣ дар минтақа, тавсееи робитаҳои тиҷоратию иқтисодӣ, ҳамоҳангсозии муҳочирати меҳнатӣ мавриди муҳокима қарор ёфта, төъдоди созишинома ва қарордодҳо вобаста ба амалисозии лоиҳаҳои иқтисодии соҳаи гидроэнергетика ва металлургияи ранга, истиҳроҷи нафту газ ва қанданиҳои фоиданок ба имзо расонида шуданд.

Ҷониби Федератсияи Русия дар роҳандозии лоиҳаҳои CASA-1000, инчунин оид ба иқдомоти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар истифодаи имкониятҳои гидроэнергетикӣ дастгирии худро борҳо изҳор намудааст.

Дар тақвияти қарордодҳои ҳангоми ин ташрифот бадастомада, дар соли 2013 созишиномаҳо оид ба таҳвили маҳсулоти нафтӣ ба Тоҷикистон, созишиномаҳо дар соҳаи фаъолияти меҳнатӣ ва ҳифзи ҳуқуқи шаҳрвандон дар қаламрави яқдигар ба имзо расида, созишиномаҳо оид ба соҳтмони неругоҳҳои хурди барқӣ, навсозии қувваҳои мусаллаҳи Тоҷикистон таҳия карда шуданд.

Ҷанбаҳои ҳамкории иқтисодии байни Ҷумҳурии Тоҷикистон Федератсияи Русия, пеш аз ҳама, дар доираи фаъолияти Комиссияи байниҳукуматии Тоҷикистону Русия оид ба ҳамкориҳои иқтисодӣ муайян мегарданд. Федератсияи Русия шарики асосии тиҷоратию иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб рафта, ҳиссаи он дар тавозуни савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон 20 фоизро ташкил медиҳад.

Яке аз самтҳои муҳимми ҳамкориҳои иқтисодии ду ҷониб, ки ба иқтисодиёти ҳар ду кишвар таъсиргузор аст, маблағгузории сармоягузории Россия ба соҳаҳои иқтисодии кишвар – энергетика, истеҳсолоти саноатӣ, соҳаҳои кӯҳию металлургӣ ва соҳтмон, нақлиёти ҳавоӣ ва роҳи оҳан, соҳаи технологияҳои баланд, кишварзӣ ва ғ. мебошад. Ин самтҳо ба сифати самти афзалиятнок ва дорои аҳаммияти хос дар пешбурди шарикии стратегии ду кишвар шинохта шудааст.

Ширкати «Газпромнефт» ба Тоҷикистон зиёда аз 40 млн. дол. ИМА маблағгузорӣ намуда, имрӯз тақрибан 60% ҳаҷми умумии маҳсулоти нафтиро таҳвил медиҳад. Лоиҳаи бузургтарини сармоягузорӣ аз ҷониби Федератсияи Русия Истгоҳи барқии обии «Сангтӯда-1» ба ҳисоб меравад, ки соли 2008 пурра ба истифода дода шуд.

Миёни мақомоти сиёсии хориҷии ду ҷониб муносибатҳои судманди боварибахш ба роҳ монда шудаанд. Аз соли 2008 воҳӯриҳои дучониба миёни вазирони корҳои хориҷӣ мунтазам анҷом ёфта, ҳамасола барномаҳои кории байниидоравӣ ба имзо расонида мешаванд.

Дар натиҷаи чунин ҳамкориҳои судманд, дар шаҳрҳои Екатеринбург ва Уфа, ки минтақаҳои калонтарини Федератсияи Русияро дарбар мегиранд, консулгариҳои генералии Ҷумҳурии Тоҷикистон кушода шуданд, ки барои ҳифзи манфиат ва ҳуқуқҳои шаҳрвандони Тоҷикистон дар ин минтақаҳо аҳаммияти муҳим доранд.

Ҳамкориҳои ду кишвар дар соҳаи илм, маориф, фарҳанг ва технологияҳои инноватсионӣ низ босамар тавсеа меёбанд. Ин раванд бо таъсисёбии намояндагии КВД «Россотрудничество», Маркази иттилоотио фарҳангии Бунёди «Русский мир» дар Тоҷикистон боз ҳам тақвият ёфт. Айни замон дар Тоҷикистон дар баробари Донишгоҳи Славянни Тоҷикистону Русия, инчунин филиали ду донишгоҳи пуритидори Москва – Донишгоҳи давлатии Москва ба номи М. Ломоносов ва донишкадаи ҳӯла ва пӯлоди Москва фаъолият доранд.

Тули солҳои охир теъдоди умумии донишҷӯёни Тоҷикистон, ки дар мактабҳои олии Федератсияи Русия таҳсил мекунанд, зиёда аз 5

ҳазор нафарро ташкил дода, рӯ ба афзоиш дорад. Тарғиби фарҳанг, забон ва дигар арзишҳои маънавии халқҳои Тоҷикистон ва Русия дар муносибатҳои дучониба мақоми хосса доранд.

Бо итмион сабит намудан мумкин аст, ки муносибатҳои дучонибаи Тоҷикистону Русия, бо назардошти воқеяти муосир, устуворона ва давра ба давра майл ба таъмиқу тавсеа доранд. Дар ҳошияи афзун гардида ништириши дипломатияи иқтисодӣ дар таҷрибаи ҷаҳонӣ, муносибатҳои миёни Тоҷикистону Русия боз ҳам тақвият ёфта, онҳо торафт ҷабҳаҳои нав ба нави ҳамкориро мувофиқи имконият, ниёзмандӣ манфиатҳои мутақобила ва наздикӣ мавқеъ оид ба сиёсати минтақавӣ ва ҷаҳонӣ фарогиранд ва заманаи устувор ҷиҳати густариши шарикӣ иҷтимоӣ байни ширкатҳои саноатӣ ба шумор мераванд. Ҳамин тавр бо боварӣ метавон гуфт, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон заманаҳои мустаҳкамӣ густариши шарикӣ стратегии ширкатҳои саноатӣ бо ширкатҳои мамолики дуру наздик фароҳам шудааст.

Инчунин Ҷумҳурии Тоҷикистон бо Ҷумҳурии Мардумии Чин муносибати хуби тиҷорати ба роҳ мондааст.

Пас аз ба даст овардани истиқлолият Тоҷикистон доираи ҳамкориҳои иқтисодӣ бо ҶМЧ хеле вазеъ гардид. Тоҷикистон ва Чин бо назардошти ниёзҳои воқеии густариши равобити дучониба ва густариши босуръати ҳамкориҳои ду кишвар дар бахшҳои муҳталиф дар мавриди роҳандозии равобити шарикӣ стратегии дучониба ба тавофук расиданд.

Дар ҳоли ҳозир корхонаҳои саноатии Чин ҳамчун сармоягузори аслӣ дар бахшҳои муҳталифи маҷмааи саноатии Тоҷикистон фаъолият мекунанд. Маблағгузории Чин ба инфрасоҳтори нақлиётӣ ва энергетикии Тоҷикистон заманаҳои муносибро барои рушди ҳамкориҳои стратегии ширкатҳои саноатии ҳарду кишвар фароҳам кардааст. Дар баробари ин, дараҷаи баланди менечменти ширкатҳои чинӣ барои ҳалли мушкилоте, ки дар марҳилаҳои ибтидоии ҳамкории иқтисодӣ ба миён меоянд, мусоидат мекунад. Нуқоти фавқуззикр омили

асосии фаъолияти бомуваффақияти корхонаҳои муштарак бо иштироки шарикони чинӣ мебошад. Ҳачми сармоягузории Чин дар Тоҷикистон, баҳусус дар баҳшҳои кӯҳкорӣ ва нассочӣ, энергетика, нақлиёт ва қишоварзӣ пайваста афзоиш мёбад. Қобили зикр аст, ки сатҳи баланди рақобатпазирии ширкатҳои чинӣ, таҷриба ва қобилияти мутобиқшавии онҳо дар вазъиятҳои гуногун ба рушди устуори шарикии стратегӣ байни корхонаҳои саноатии ҳарду қишвар мусоидат ҳоҳад кард. Дар баробари ин ҷиҳати ба роҳ мондани истеҳсоли якҷояи коркарди ашёи хоми маҳаллӣ, аз ҷумла дар саноати сабук, ҳурокворӣ ва маъданӣ дикқати маҳсус дода мешавад.

Ҳамин тарик, метавон бо итмион гуфт, ки дар Тоҷикистон барои густариши ҳамкориҳои стратегии ширкатҳои саноатӣ ва ширкатҳои қишварҳои хориҷи наздику дур заминаи мустаҳкам фароҳам оварда шудааст. Ба шарофати сиёсати оқилонаи давлат бо қишварҳои ҳамсоя ва як қатор давлатҳои абарқудрати ҷаҳонӣ муносибатҳои нек барқарор гардидаанд. Ин як фурсати бузург барои ширкатҳои саноатии қишвари мост, ки бояд дар сатҳу сифати зарурӣ барои роҳандозӣ ва густариши шарикии стратегӣ истифода шавад. Муҳим он аст, ки корхонаҳои саноатии қишвар фаъолияти иқтисодии хориҷии ҳудро дар самти таҳқими шарикии стратегӣ инкишоф диханд.

Муҳим ин аст, ки корхонаҳои саноатии қишвар фаъолияти иқтисодии бурунмарзии ҳудро дар самти тақвият баҳшидан ба шарикии стратегӣ беш аз пеш рушду инкишоф диханд.

2.3. Моделсозии омилҳои муассир бар густариши шарикии стратегӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон

Бо таваҷҷуҳ ба ҳадаф ва вазоифи таҳқиқоти мазкур ба мақсад мувоғиқ аст, ки омилҳои муассир ба инкишофи шарикии стратегиро дар баҳши саноат дар Ҷумҳурии Тоҷикистон баррасӣ ва дастабандӣ намоем. Тағйироти босуръати иқтисоди байналмилаӣ банақшагирии фаъолиятро дар бозори дохиливу хориҷӣ нисбат ба пештара хеле

мушкилтар ва пецидатар кардааст. Солҳои охир рақобат дар муҳити тиҷорати ҷаҳонӣ шиддат гирифта, рақибони нав ба бозор ворид шудаанд.

Шарикии стратегӣ чун дигар баҳшҳои фаъолияти иқтисодӣ зери таъсири омилҳои муайян рушду такомул меёбад ва ё ба мушкилоту мавонеъ дучор мешавад¹⁰⁵. Баҳогузории нақши омилҳои таъсиррасон дар пешбуруди шарикии стратегӣ ва пойдории он аз он ҷиҳат муҳим арзёбӣ мешавад, ки имкон медиҳад, то камбудиҳо ва монеаҳои рушду инкишофи корхонаҳо шиносӣ шаванд ва тадбирҳои муассир дар ин самт андешида шаванд.

Таҳлили омилий яке аз усулҳои маъруф дар таҳқиқоти иқтисодӣ ба шумор меравад¹⁰⁶. Солҳои охир бо таваҷҷӯҳ ба пуёни муҳити касбу кор, ки дар асари ҷаҳонишавии иқтисодиёт ба миён меояд, нақш ва аҳаммияти таҳлили омилий беш аз пеш меафзояд. Ба ҳамин хотир аст, ки баъд аз даҳаи 90 асари гузашта, аксари олимони иқтисодшинос бештар ба усули таҳлили омилий руй овардаанд. Ин усул имкон медиҳад, то омилҳое, ки ба равандҳои иқтисодиву иҷтимоӣ таъсири манғӣ ва ё мусбат мегузоранд, баҳогузорӣ ва дар асоси он маҷмуи чорабиниҳои зарурӣ омода карда шаванд.

Таҳлили омилий бори аввал дар психометрия пайдо шуда, дар айни замон на танҳо дар психологию, балки дар нейрофизиология, ҷомеашиносӣ, сиёсатшиносӣ, иқтисод, омор ва дигар илмҳо васеъ истифода мешавад. Ғояҳои асосии таҳлили омилҳоро равоншинос ва антропологи англisis Галтон¹⁰⁷ гузаштааст, ки дар омӯзиши фарқиятҳои

¹⁰⁵ Ниг.: Павельев, В. П. Применение факторного анализа для оценки эффективности управления предприятием / В. П. Павельев // Известия МГТУ. – 2013. – №4 (18). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/primenie-faktornogo-analiza-dlya-otsenki-effektivnosti-upravleniya-predpriyatiem> (дата обращения: 07.09.2022).

¹⁰⁶ Ниг.: Филатов, Е. А. Модификация методов детерминированного факторного анализа модели Дюпона / Е. А. Филатов // Вестник ИрГТУ. – 2015. – №5 (100). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/modifikatsiya-metodov-determinirovannogo-faktornogo-analiza-modeli-duipona> (дата обращения: 07.09.2022).

¹⁰⁷ Ниг.: Клойзнер, В.Д. Взаимосвязь между факторным анализом прироста и факторным анализом индекса роста экономического показателя / В.Д Клойзнер // Сибирский торгово-экономический журнал. 2013.– №2(18). – С. 9-14.

фардī низ саҳми бориз дорад. Спирмен (1904, 1927, 1946), Кэттел (1946, 1947, 1951) ва Пирсон низ дар инкишофи таҳлили омилӣ саҳм доранд.

Вобаста ба ҳадаф ва вазифаҳои мавзуи баҳси мо ба назар мерасад, ки ҷиҳати муайян намудани омилҳои таъсиррасон ба густариши шарикии стратегӣ бояд гурӯҳи омилҳое баррасӣ карда шаванд, ки аз маҷмуи омилҳои инкишофи фазои касбу кор сарчашма мегиранд. Фазои касбу кор ба унвони як нишондиҳандаи муҳимми иқтисодӣ баромад мекунад. Аз рӯи хусусият, таъсир ва дараҷаи он додани таърифи дақиқи фазои касбу кор душвор аст.

Дар таърифи умумӣ, фазои касбу кор ин як муҳити сиёсӣ, институтионалӣ ва рафторие мебошад, ки ба самаранокӣ ва ҳатарҳои марбут ба фаъолияти иқтисодӣ ва сармоягузорӣ таъсир мерасонад. Дар таърифи дигар, фазои касбу корро ҳамчун муҳити институтионалӣ, сиёсӣ ва танзимкунанда метавон муаррифӣ кард, ки дар он субъектҳои иқтисодӣ ва ширкатҳо фаъолият мекунанд.

Дар таърифи савумӣ, фазои касбу кор ҳамчун маҷмуи ниҳодҳо ва инфрасохтори иҷтимоӣ муаррифӣ мешавад, ки самаранокии фаъолияти иқтисодиро таъмин мекунад ва боиси самаранокии сармоягузорӣ ва ангезаи рушди он мегардад. Дар ҳар сурат, фазои касби кор бо маҷмуи омилҳое, ки фарогирандаи он аст, ба густариши шарикии стратегӣ таъсири ҳалқунанда ҳоҳад дошт.

Соли 2005 Бонки Ҷаҳонӣ дар гузорише дар бораи натиҷаҳои таҳқиқоте, ки дар 26 000 корхонаи иқтисодии 53 кишвари ҷаҳон гузаронида шуд, омилҳои маҳдудкунандаи фазои касбу корро ба таври зайл муаррифӣ кардааст: “Сиёсатҳои ғайрисамаранок, ноустуворӣ дар сатҳи макроиқтисодӣ, меъёрҳои андоз ва гумruk, фасоди иқтисодӣ ва сиёсӣ, ҳарочоти маблағгузорӣ, сатҳи ҷиноят, сатҳи маҳдудкунии захираҳои инсонӣ, низоми судӣ, танзими меҳнат, иншооти инфрасохторӣ, аз қабили об, барқ, телефон ва нақлиёт, дастрасӣ ба замин ва телекоммуникатсия, таваррум ва тамоюли он, қурби асъор,

чиноятаҳои хурд ва чиноятаҳои муташаккил, муҳити рақобатӣ, коғазбозӣ ва бюрократизми маъмурӣ, сифати хизматрасониҳои давлатӣ ва ғ¹⁰⁸.

Ҷумҳурии Тоҷикистон ба унвони яке аз кишварҳои рӯ ба тараққӣ аз мушкилоти зиёди иқтисодӣ ранҷ мебарад ва бо мушкилоти мухталиф рӯбарӯ аст. Таваррум ва сатҳи бекорӣ, даромади паст ба ҳар сари аҳолӣ, пасандозҳои манғии воқеӣ, касри соҳтории буҷет ва содироти ноҷизи молу ҳадамот, рушди ғайрирасмии иқтисодӣ, аз ҷумлаи мушкилоти иқтисодии кишвар аст. Аксари коршиносони иқтисодиёти кишвар бар он назаранд, ки решай мушкилоти дар боло зикршуда дар назорати аз ҳад зиёди ҳукумат аз болои фаъолияти хочагидорӣ аст ва роҳи ҳалли ислоҳи онҳо дар гузариш аз иқтисоди давлатӣ ба иқтисоди бозорӣ мебошад.

Таҷрибаи кишварҳои гуногун, аз ҷумла Ҷин, Русия ва кишварҳои Аврупои Шарқӣ низ ин афзалиятро тасдиқ мекунад. Таҷрибаи ин кишварҳо нишон медиҳад, ки гузаштан ба иқтисоди бозорӣ бо ду роҳ имконпазир аст. Дар усули аввал, ки дар Русия ва бархе аз кишварҳои Аврупои Шарқӣ татбик шуда буд, ширкатҳои давлатӣ ба бахши ҳусусӣ дода шуданд. Ба ибораи дигар, танҳо моликияти дороиҳо аз бахши давлатӣ ба бахши ҳусусӣ гузашт ва монополияи ҳусусӣ ҷойгузини монополияи давлатӣ гардид. Ба ҷои ин, чиниҳо дар аввал муҳити иқтисодиро рақобатпазир соҳта, монеаҳои фаъолияти бахши ҳусусиро қоҳиши доданд. Ин сиёsat рақобатро дар иқтисодиёти Ҷин афзоиш дод, дар натиҷа, самаранокии фаъолияти мақомоти давлатӣ, секторҳои ҳусусӣ ва кооперативӣ афзуд. Ба ин тартиб, афзоиши бахши ҳусусӣ боиси қоҳиши саҳми ҳукумат дар иқтисод шуд ва ба ин васила саҳми ширкатҳои давлатӣ дар маҷмуи маҳсулоти доҳилӣ қоҳиши ёфт.

Маҳз дар асоси ин стратегия, мо метавонем ба рушди бахши ҳусусии воқеии кишвар ва ба рақобатпазиру шаффофттар шудани фазои соҳибкорӣ умед дошта бошем. Гузоришиҳои Бонки Ҷаҳонӣ ва

¹⁰⁸ Ниг.: Ҳисоботи бонки ҷаҳонӣ дар соли 2006. <https://thedocs.worldbank.org/en/doc/12c0f0b355bad0d1bdcbcd396358a8f3> - 0090012021 / original / INT-FY0506 – Annual - Report-Russian.

пажуҳишҳои густурда дар бораи муҳити касбу кор нишон медиҳанд, ки нишондодҳои иқтисодӣ дар кишварҳое, ки муҳити муносиби тичорат доранд, беҳтар аст. Ба ин маъно, ки дар кишварҳое, ки фазои мусоиди сармоягузорӣ ва тичорат доранд, факру бекорӣ, таваррум, фасоди иқтисодӣ, иқтисоди ғайрирасмӣ ва амсоли он камтар аст ва мардум сатҳи зиндагии баландтар доранд.

Ҳоло мепардозем ба тавсифи нишондиҳандаҳои муҳити касбу кор дар пойгоҳи додаҳои Doing Business.

1. Таъсис ва оғози фаъолият (раванди бақайдгирии ширкат)

Дар ин шохис мушкилоти марбут ба оғози фаъолияти нав (раванди бақайдгирии ширкат) инъикос меёбад. Он аз шумораи қадамҳое иборат аст, ки соҳибкор барои оғози фаъолият бояд аз он гузарад: вақти миёнаи лозим барои анҷоми ин раванд ва таносуби ҳарочот ва ҳадди ақали сармояе, ки барои оғози фаъолият ба ҳар сари аҳолӣ зарур аст. Даромади умумии миллӣ ба назар гирифта шудааст. Нишондиҳандаҳои таъсис ва оғози фаъолият инҳоянд: шумораи равандҳо, вақти миёна (рӯзҳо) барои оғози фаъолияти нав, арзиш (фоиз ба ҳар сари аҳолии даромади умумии миллӣ) ва сармояи минималӣ (фоиз ба даромади умумии миллӣ ба ҳар сари аҳолӣ).

Яке аз шартҳои оғози расман ва қонунии фаъолият гузаштани раванди бақайдгирии ҳукуқӣ, интихоби ном, пардоҳти бочҳо ва андозҳо ва дигар марҳилаҳое мебошад, ки тибқи қонун барои оғози расмии фаъолият бояд анҷом дода шаванд. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳашт қадаме вучуд дорад, ки дар зер барои оғози тичорати нав тавсиф шудааст, аз ҷумла дарёфти ҳама иҷозатномаҳо, пур кардани варақаҳо ва гирифтани тасдиқ аз мақомоти даҳлдор барои оғози қонунӣ ва расмӣ. Барои дастраси ба ин ҳүҷҷатҳо тақрибан 7 рӯз даркор аст (чадвали 2.2.1.), дар ҳоле, ки қадамҳои мавриди назар дар Австралия ҳамагӣ дуто буда, ҳамагӣ ду рӯз вақтро талаб мекунад.

Раванди дарёфти шаҳодатномаи таъсиси як коргоҳ. Соҳибкор пас аз сабти номи коргоҳи худ, вазифадор аст, ки муқарраротро риоя кунад ва барои фаъол кардани фаъолияташ иқдом намояд, аз чумла гирифтани иҷозатномаҳои зарурӣ, пур кардани варақаҳо, риояи дастурҳои санчиши, қоидаҳои бехатарӣ ва ҷораҳои марбут ба об, барқ, газ, идораи зиддисӯхтор, экология ва ғайра аст.

Аз рӯи ин шохис Тоҷикистон соли 2020 дар байнини 166 кишвари ҷаҳон ҷойи 107-ро ба худ ихтисос додааст (ҷадвали 2.2.2.). Дар умум ин раванд 16 қадам ва муддати тақрибан 85 рӯзро талаб меқунад. Дар кишвари Данія масалан, ин раванд аз 6 қадам иборат аст ва 35 рӯзро дар бар мегирад.

Ҷадвали 2.3.1.

ШОХИСИ БАҚАЙДГИРИИ ФАЪОЛИЯТИ СОҲИБКОРӢ ДАР ТО҆҆ЧИКИСТОН

Нишондиҳанда	Тоҷикистон	Аврупо ва Осиёи Марказӣ	Сатҳи баланди даромад	Беҳтарин кишвар дар маҷмуъ
Муқаррарот - барои мардон (шумора)	3	5,2	4,9	1
Вақт - барои мардон (бо рӯз)	7	11,9	9,2	0,5
Арзиш - барои мардон (%) даромади сари аҳолӣ)	17,5	4,0	3,0	0,0
Муқаррарот - барои занон (шумора)	3	5,2	4,9	1
Вақт - барои занон (бо рӯз)	7	11,9	9,2	0,5
Арзиш - барои занон (%) даромади сари аҳолӣ)	17,5	4,0	3,0	0,0
Сармояи ҳадди ақали оинномавӣ (%) даромад ба ҳар сари аҳолӣ)	0,0	0,7	7,6	0,0

Сарчашма: Муҳосибаи муаллиф дар асоси ҳисоботи Бонки Ҷаҳонӣ

Шохиси шуғли қувваи корӣ. Дар ин шохис мушкилоте, ки корфармоён ҳангоми ба кор қабул кардан, ё аз кор озод кардани коргарон рӯ ба рӯ мешаванд, инъикос шудааст. Диапазони ҳар як шохиси рақами аз сифр то 100 аст. Шумораи зиёдтар нишон медиҳад, ки қоидаҳо сахттар ва ҷандир нестанд. Нишондиҳандаҳои шуғли қувваи корӣ дар асоси ҷавобҳое, ки ба саволҳои дар варақаҳои анкета додашуда пешниҳод шудаанд, таҳия карда мешаванд. Саволҳои пешбинишуда дар асоси санчиши дараҷаи озодии амали корманд ва корфармо ҳангоми бастани шартнома, андозаи вақти корӣ, кор дар рӯзҳои ид ва кори шабона, усули ба кор қабул кардан ва аз кор озод кардани қувваи корӣ,

харочоти ба кор қабул кардан ва аз кор озод кардани қувваи корӣ барои корфармо гузашта шудааст.

Чадвали 2.3.2.

РАВАНДИ ДАРЁФТИ ШАҲОДАТНОМАИ ТАЪСИСИ ЯК КОРГОҲ

Нишондиҳанда	Тоҷикистон	Аврупо ва Осиёи Марказӣ	Сатҳи баланди даромад	Беҳтарин кишвар дар маҷмуъ
Муқаррарот (шумора)	26	16,2	12,7	-
Муҳлат (дар рӯз)	157	17,1	152,3	-
Арзиш (% арзиши анбор)	3,0	4,0	1,5	-
Шохиси назорати сифат дар соҳтмон (0-15)	12,0	12,1	11,6	-

Сарчашма: Муҳосибаи муаллиф дар асоси ҳисоботи Бонки Ҷаҳонӣ

Ногуфта намонад, ки барои эҷоди ҳамчунин байни шароит дар ишварҳои гуногун, дар бораи қувваи корӣ ва муҳити корӣ баъзе фарзияҳо ба назар ирифта шудаанд

Шохиси гирифтани қарз. Ин шохис меъёрҳои марбут ба огоҳии мардум аз қарзҳо ва ҳуқуқҳои қонунии қарздиҳандагон ва қарзгирандагонро дар бар мегирад. Шохиси ҳуқуқҳои қонунӣ аз 0 то 10 аст ва ҳолҳои баландтар нишон медиҳанд, ки қонунҳо барои фароҳам овардани шароит беҳтар тарҳрезӣ шудаанд. Шохиси иттилооти қарзӣ мавҷудият ва сифати иттилооти бахши давлатӣ ва хусусиро дар бораи қарзҳо нишон медиҳад. Ин шохис аз 0 то 6 аст ва рақамҳои баландтар аз дастрасии бахшҳои давлатӣ ва хусусӣ ба иттилооти қарзӣ шаҳодат медиҳанд. Нишондиҳандаҳои Тоҷикистон дар ҷадвали зер (ҷадвали 2.3.3.) оварда шудааст.

Ҷадвали 2.3.3.

ШОХИСИ ГИРИФТАНИ ҚАРЗ

Нишондиҳанда	Тоҷикистон	Аврупо ва Осиёи Марказӣ	Сатҳи баланди даромад	Беҳтарин кишвар дар маҷмуъ
Шохиси сатҳи ҳифзи амалиёти қарзӣ (0-12)	11	7,8	6,1	12
Шохиси иттилооти қарзӣ (0-8)	7	6,7	6,8	8
Фарогирии феҳристи кредитӣ (% қалонсолон)	0,0	24,0	24,4	100,0
Фарогирии бюрои қарзӣ (% қалонсолон)	47,6	41,7	66,7	100,0

Муҳосибаи муаллиф дар асоси ҳисоботи Бонки ҷаҳонӣ

Шохиси дастгирии сармоягузорӣ. Шохисҳои зерин се андозагирии намунаҳои ҳимоя аз сармоягузорон ва ниҳоят шохиси сатҳи ҳимоят аз сармоягузоронро баррасӣ мекунанд:

1. Шаффофиати муомилот (ҳаҷми шохиси ифшо).
2. Қобилият ба муомилоти шахсӣ (дар доираи шохиси масъулияти роҳбар).
3. Имконияти саҳмдорон барои аз ҷиҳати ҳуқуқӣ суст кардани рафтори ношоистаи роҳбарон ва коршиносон (шохиси осонии дарҳости саҳмдорон).

Нишондиҳандаҳои Тоҷикистон дар ҷадвали зер (ҷадвали 2.3.4.) оварда шудааст.

Ҷадвали 2.3.4.

ШОХИСИ ДАСТГИРИИ САРМОЯГУЗОРӢ

Нишондиҳанда	Тоҷикистон	Аврупо ва Оссиёи Марказӣ	Сатҳи баланди даромад	Беҳтарин кишвар дар маҷмуъ
Шохиси сатҳи ифшои маълумот (0-10)	8,0	7,5	6,5	10
Шохиси масъулияти директор (0-10)	6,0	5,0	5,3	10
Шохиси масъулияти ҳуқуқи роҳбарон (0-10)	6,0	6,8	7,3	10
Шохиси ҳуқуқи саҳҳомон (0-6)	0,0	3,4	4,7	6
Шохиси рушди соҳтори идоракунӣ (0-7)	0,0	3,7	4,5	7
Шохиси шаффофиати корпоративӣ (0-7)	0,0	4,1	5,7	7

Сарчашма: Муҳосибаи муаллиф дар асоси ҳисоботи Бонки ҷаҳонӣ

Шохиси пардохти андоз. Нишондиҳандаҳои ин шохис нишон медиҳанд, ки як ширкат ба ҳисоби миёна бояд дар як соли молиявӣ чӣ қадар андоз супорад. Меъёрҳои зикршуда шумораи пардохтҳоеро дар бар мегиранд, ки корфармо бояд таҳти унвони андоз дошта бошад. Соатҳое, ки барои корҳои андоз сарф шудаанд, як фоизи фоида ҳамчун андоз пардохт карда мешавад. Системаи молиявии Тоҷикистон бо

ислоҳоти тадриҷӣ рӯ ба рӯ шуда, ба таври қобили мулоҳиза коҳиши сатҳи андоз аз корхонаҳо то 25% муҳимтарин ислоҳот дар низоми молиявии Тоҷикистон аст. Андоз аз даромади ширкатҳои ватанӣ 10% ва андози прогрессивӣ аз 12% то 54% муқаррар шудааст. Андозҳои корпоративӣ аз 54% то 25% кам карда шуданд. Ин бахш ширкатҳои соҳтмонӣ, нақлиётӣ, таҳқиқотӣ ва назоратро дар бар мегирад. Нишондиҳандаҳои Тоҷикистон дар ҷадвали зер (ҷадвали 2.3.5.) оварда шудааст.

Ҷадвали 2.3.5.

ШОХИСИ ПАРДОХТИ АНДОЗ

Нишондиҳанда	Тоҷикистон	Аврупо ва Осиёи Марказӣ	Сатҳи баланди даромад	Беҳтарин кишвар дар маҷмуъ
Пардохтҳо (шумораи солона)	7	14,4	10,3	3
Вақт (соат дар як сол)	224	213,1	158,8	49
Меъёри умумии андозҳо ва саҳмҳо (% аз фоида)	67,3	31,7	39,9	26,1
Шоҳиси пас аз пешниҳод ва расмиёти андоз (0-100)	40,4	68,2	86,7	Дар 2018/19 ҳеч

Сарчашма: Муҳосибаи муаллиф дар асоси ҳисботи Бонки ҷаҳонӣ

Чи тавре, мушоҳида гардид, дар аксари ҳолатҳо шоҳиси унсурҳои фазои қасбу кор дар кишвари мо аз нишондиҳандаҳои мушобехи кишварҳои аврупой хеле дар сатҳи поин қарор дорад. Ин ҳолат чунин андешаэро ба миён меоварад, ки номусоидии фазои қасбу кор ба густариши шарикии стратегӣ ҳам бетаъсир намебошад.

Маҷмуаи омории ин пажуҳиш ҳама ширкатҳои содиркунандаи ғайридавлатӣ мебошанд, ки дар соли 2020 маҳсулоти худро ба кишварҳои хориҷӣ содир кардаанд. Мувофиқи маълумоти оморӣ, ширкатҳои содиркунанда ҳамчун объекти таҳлил интиҳоб карда шуданд. Интиҳоби ширкатҳои содиркунанда тавре сурат гирифтааст, ки интиҳоби намояндагии ҷомеа бошад.

Дар воқеъ, ҳар қадаре ки намуна маҷмуаи омориро беҳтар муаррифӣ кунад, натиҷаҳоро метавон бо итминон хуносагирий кард.

Усули интихоб дар ин таҳқиқот мувофиқи усули тасодуфӣ табақабандӣ гашта аст. Бо ин роҳ, аввал, андозаи интихоб бо истифода аз муодилаи Кохран ҳисоб карда шуд. Сипас дар асоси тақсимоти байни вилоятҳо ҳаҷми интихоб мутаносибан байни онҳо тақсим карда шуд. Намунаи таҳқиқоти омории 241 ширкати содироткунанда баррасӣ ва таҳлил карда шуд. Пурсишҳои пажуҳишӣ инҳоянд:

1. Аз нигоҳи содиркунандагон, муҳимтарин мушкилоти баҳши хусусии фазои касбу кор дар Тоҷикистон қадомҳоянд?
2. Сабабҳои аслии тағйирёбии нишондиҳандаҳои содиротии ширкатҳои содиркунандаи Тоҷикистон чист?

Гипотезаҳои таҳқиқот инҳоянд:

1. Байни устуворӣ дар фазои касбу кор ва нишондиҳандаҳои содироти корхонаҳо робита вуҷуд дорад.
2. Байни шариқии стратегӣ ва нишондиҳандаҳои содироти ширкатҳо робита вуҷуд дорад.

Баъзе аз нишондиҳандаҳои омории намунаи пурсишнома дар ҷадвали зер оварда шудааст.

Ҷадвали 2.3.6.

ТАСНИФОТИ НИШОНДИҲАНДАҲО

Нишондиҳанда	Ширкат	Теъдод	Вазни қиёсӣ (%)	100 %
Андозаи ширкат	Хурд	76	31,5	+
	Миёна	148	61,5	
	Бузург	17	7	
Навъи фаъолият	Истеҳсол	65	27	+
	Тиҷорат	93	39	
	Хизматрасонӣ	83	34	
Собиқаи корӣ	Аз 1 то 3 сол	21	9	+
	4 то 6 сол	118	49	
	Аз 5 то 10 сол	54	22	
	Беш аз 10 сол	48	20	
Соҳаи фаъолият	Саноати хӯрокворӣ	31	13	+
	Саноати сабук	35	15	
	Гӯшту шир	56	23	
	Кӯҳкорӣ	43	18	
	Қисмҳои эҳтиёти	27	11	
	Дигар соҳаҳо	49	20	

Давоми ҷадвали 2.3.6.

Ҳаҷми содирот (долл. ИМА)	To 1 млн	112	46	+
	Аз 1 то 3 млн	82	34	
	Зиёда аз 3 млн	47	20	
Вучуди стратегӣ	Кам	88	36,5	+
	Хеле кам	60	25	
	Миёна	72	30	
	Зиёд	16	6,5	
	Хеле зиёд	5	2	

Посухҳои ширкатҳои содиркунанда ба суоли муҳимтарин мушкилоти муҳити касбу кор, ки бояд аз ҷониби ҳукумат баррасӣ шаванд, дар ҷадвали зер оварда шудааст.

Ҷадвали 2.3.7.

ПОСУХҲО ДАР РОБИТА БА МУҲИМТАРИН МУШКИЛОТИ ИСТЕҲСОЛ ВА СОДИРОТ

		Интихоб нашуд	Интихоб шуд	Ҷамъ
Мушкилоти асъор	Теъдод	12	229	241
	Фоиз	5,0	95	100
Стратегияи рушд	Теъдод	11	230	241
	Фоиз	4,5	95,5	100
Таъминоти молиявӣ	Теъдод	2	239	241
	Фоиз	0,8	99,2	100
Дастрасӣ ба иттилоот	Теъдод	15	226	241
	Фоиз	6	94	100
Мушкилоти гумруқӣ	Теъдод	6	235	241
	Фоиз	2,5	97,5	100
Таъминот бо ашёи хом	Теъдод	17	224	241
	Фоиз	7	93	100
Шарқии стратегӣ	Теъдод	4	237	241
	Фоиз	2	98	100
Дастирии давлатӣ	Теъдод	6	235	241
	Фоиз	2,5	97,5	100

Тавре ки аз ҷадвали 2.3.7. бармеояд, аз нигоҳи содиркунандагон муҳимтарин масъалаҳои муҳити соҳибкорӣ дар соҳаи истеҳсол ва содирот, ки бояд ба таври очил баррасӣ шавад, инҳоянд: мавҷудияти фишор дар фазои банақшагирии истеҳсолот ва содирот, масъалаҳои марбут ба маблағгузории бахши истеҳсолот ва содирот, масъалаҳои марбут ба тағийирёбии қурби асъор, масъалаҳои гумруқӣ, мушкилоте, ки аз ҳамкорӣ бо ширкатҳои хориҷӣ ба миён омадааст ва масъалаҳои марбут ба фазои иттилоотӣ.

Вобаста ба саволи дуюми таҳқиқот (Сабабҳои аслии тағйирёбии нишондиҳандаҳои содиротии ширкатҳои содиркунандай Тоҷикистон чист?) посухҳои ширкатҳои содиркунанда дар ҷадвали 2.3.8. тавсиф шудааст. Қобили зикр аст, ки дар асоси адабиёти таҳқиқотӣ ва мусоҳибаҳо бо коршиносон ва роҳбарони ширкатҳои содиркунанда дар соҳаҳои муҳталиф муҳимтарин масъалаҳо ва мушкилоти соҳаи истеҳсолот ва содирот тибқи ҷадвал мавриди баррасӣ қарор гирифта, дар охир санчида шуданд.

Ҷадвали 2.3.8.

ПОСУХҲО ДАР РОБИТА БА ТАҒЙИРЁБИИ НИШОНДИҲАНДАҲОИ СОДИРОТИИ ШИРКАТҲОИ СОДИРКУНАНДАИ ТОҶИКИСТОН

		Интихоб нашуд	Интихоб шуд	Ҷамъ
Шарикӣ стратегӣ	Теъдод	16	225	241
	Фоиз	7	93	100
Сифати маҳсулот	Теъдод	8	233	241
	Фоиз	3	97	100
Логистика	Теъдод	21	220	241
	Фоиз	9	91	100
Мушкилоти гумруқӣ	Теъдод	13	228	241
	Фоиз	5	95	100
Дастрасӣ ба иттилоот	Теъдод	12	229	241
	Фоиз	5	95	100
Таъминот бо ашёи хом	Теъдод	11	230	241
	Фоиз	4,5	95,5	100
Намунаи мол	Теъдод	7	234	241
	Фоиз	3	97	100
Дастирии давлатӣ	Теъдод	14	227	241
	Фоиз	6	94	100

Барои санчиши гипотезаҳои тадқиқотӣ коэффиценти коррелятсия аз рӯи намуд ва миқёси тағйирёбандаҳо ҳисоб карда шуд. Натиҷаҳои санчиш дар ҷадвалҳои зер (ҷадвали 2.3.9. ва 2.3.10.) оварда шудааст.

Ҷадвали 2.3.9.

МУҲОСИБАИ ЗАРИБИ СПИРМЕН

Мушкилоти истеҳсол ва содирот	Санчиши коррелятсия	Устувории фазои соҳибкорӣ
	зарӣ коррелятсия	0,86
	Сатҳи ҳамбастагӣ	0,000
	Теъдод	241

Дар асоси дарацаи аҳаммиятнокии санчиши коррелятсияи Спирмен, ки камтар аз 0,05 аст, мо ба хулосае меоем, ки фарзияи сифр рад ва фарзияи вучуди ҳамбастагӣ тасдиқ шудааст (коэффициенти коррелятсия 0,86). Яъне байни муҳити касбу кор ва нишондиҳандаҳои содиротии ширкатҳо устувории қавӣ мавҷуд аст. Аз ин рӯ, фарзияи аввалини таҳқиқот тасдиқ карда мешавад. Яъне аз нигоҳи содирқунандагон миёни устуворӣ дар муҳити касбу кор ва нишондодҳои содирот робитаи қобили мулоҳиза ва нисбатан қавӣ вучуд дорад. Пас, дар чумхурӣ фазои нисбатан мусоиди соҳибкорӣ амал мекунад. Дар чунини шароит ба роҳ мондани ҳар гуна фаъолияти ба содирот нигаронидашуда бо таваҷҷуҳ ба бастани шартномаҳои ҳамкорӣ бо ширкатҳои хориҷӣ ба мақсад мувоғиқ мебошад. Агар фарзияи сирф тасдиқ мешуд, пас, густариши шарикӣ стратегӣ дар фазои соҳибкории Тоҷикистон маънову мазмуни иқтисодиашро аз даст медод. Яъне, дар чунин шароит ба ояндаи нек ва умедворкунандай густариши шарикӣ стратегӣ ҷое боқӣ намемонд.

Дар робита ба тағйирёбии нишондиҳандаҳои содиротии ширкатҳои содирқунандай Тоҷикистон натиҷаҳои зерин ба даст оварда шуд.

Чадвали 2.3.10.

МУҲОСИБАИ КОЭФФИСЕНТИ СПИРМЕН

Тағйирёбии нишондиҳандаҳои содиротии ширкатҳои содирқунанда	Санчиши коррелятсия	Устувории фазои соҳибкорӣ
	Коэффициенти коррелятсия	0,88
	Сатҳи ҳамбастагӣ	0,000
	Теъдод	241

Дар мавриди мазкур низ бар асоси дарацаи аҳаммиятнокии санчиши коррелятсияи Спирмен, ки камтар аз 0,05 аст, мо ба хулосае меоем, ки фарзияи сифр рад ва фарзияи вучуди ҳамбастагии қавӣ (коэффициенти коррелятсия 0,88) тасдиқ шудааст. Яъне, байни муҳити касбу кор ва тағйирёбии нишондиҳандаҳои содиротии ширкатҳои содирқунанда устувории қавӣ мавҷуд аст. Аз ин рӯ, фарзияи аввалини

таҳқиқот тасдиқ карда мешавад. Яъне, аз нигоҳи содиркунандагон миёни устуворӣ дар муҳити касбу кор ва нишондиҳандаҳои содиротии ширкатҳои содиркунанда робитаи қобили мулоҳиза ва нисбатан маънодор вуҷуд дорад.

Ҳамин тавр хуносай қулии ин ду коэффициент ин аст, ки дар қишвари мо фазои муносиб барои инкишофи фаъолияти соҳибкорӣ вуҷуд дорад. Яъне, низоми ниҳодӣ, ҳуқуқӣ, иқтисодӣ, идорӣ ва ташкилӣ тавре ба роҳ монда шудааст, ки имкон медиҳад, то дар сурати риоя кардани принсипҳои асосии фаъолияти соҳибкорӣ, бо таваҷҷуҳ ба густариши шарикӣ стратегӣ, метавон ба муваффақиятҳои муайян ноил гардид, зоро ҳам фаъолиятҳои марбут ба истеҳсоли молҳои ба содирот нигаронидашуда ва ҳам тағйирёбии нишондиҳандаҳои содирот бо маҷмуи омилҳои муҳити касбу кор ҳамbastагии зич ва маънодор доранд. Ҳоло бо банаざргирии ин асли асосӣ метавонем ба санчиши вазни қиёсии таъсири омилҳои алоҳида аз маҷмуи омилҳои баррасишуҳда дар густариши шарикӣ стратегӣ пардозем. Барои ин ба санчиши омилии, омилҳои дар ҷадвали 2.3.7. ва 2.3.8. овардашуда мегузарем.

Ҷадвали 2.3.11.

САНЧИШИ ОМИЛҲОИ МУАССИР БА ШАРИКӢ СТРАТЕГӢ ДАР ФАЗОИ КАСБУ КОР

Омилҳои муассир ба шарикӣ стратегӣ	Микдори посух	% аз қулл
Сифати маҳсулот	25	10
Созишномаҳои гумруқӣ	35	14,5
Дастрасӣ ба иттилоот	21	9
Таъминот ба ашёи хом	12	5
Инкишофи фановариҳои иртиботӣ	10	4
Дастирии давлатии соҳибкорон	5	2
Ҷаззобияти сармоягузорӣ	23	9,5
Муқаррароти танзимкунандаи содирот ва воридот	27	11
Рушди низоми бонкӣ	18	7,5
Сатҳи тахассуси кадрҳои роҳбарikuнанда	14	6
Устувории қурби асъор	0	0
Вуҷуди созишномаҳои стратегӣ ба қишварҳои ҳамкор	3	1

Давоми ҷадвали 2.3.11.

Муқаррароти андозбандӣ	7	3
Дигар омилҳо	41	17
Ҳамагӣ	241	100

Баъдан, барои муайян кардани таъсири омилҳои амалиётӣ ба нишондиҳандай устувории фазои касбу кор, инчунин, робитаи байни устувории омилҳои касбу кор ва шарикӣ стратегӣ мухосибаи эконометрикӣ истифода шуд. Тибқи меъёрҳои интихоб (хусусан коэффициенти детерминатсия, шумораи тағирёбандашои муҳим ва мувофиқат бо интизориҳо), шакли хаттӣ шакли функционалии мувофиқ дониста шуд. Дар асоси натиҷаҳои ин модел тағийирёбандашои сифати маҳсулот, созишномаҳои гумруқӣ, таъминот ба ашёи хом, инкишофи фановариҳои иртиботӣ дар байни тағийирёбандашои таҳқиқшуда таъсири назарраси мусбат дошта, тағийирёбандай устувории қурби асъор, вучуди созишномаҳои стратегӣ, дастгирии давлатӣ ба устувории шарикӣ стратегӣ таъсири камтар доранд. Натиҷаҳои модели регрессионии омилҳои самаранки “b” ба шохиси устуворӣ бо назардошти маҳсулнокии ҳамаи омилҳои фазои касбу кор дар ҷадвали 2.3.12. оварда шудааст.

Ҷадвали 2.3.12.

НАТИҖАҲОИ МОДЕЛИ РЕГРЕССИОННИИ ОМИЛҲОЕ, КИ БА ШОХИСИ УСТУВОРИИ ШАРИКӢ СТРАТЕГӢ ТАЪСИР МЕРАСОНАНД

Омилҳои муассир ба шарикӣ стратегӣ	Коэффициент	t-статистика	Ҳамбастагӣ
Сифати маҳсулот	0,01***	4,3	0,37
Созишномаҳои гумруқӣ	0,0005***	3,75	0,18
Дастрасӣ ба иттилоот	0,008***	2,64	0,081
Таъминот ба ашёи хом	- 0,045***	3,86	0,22
Инкишофи фановариҳои иртиботӣ	0,003**	2,33	0,083
Дастирии давлатии соҳибкорон	0,15**	2,01	-
Ҷаззобияти сармоягузорӣ	0,007**	1,92	0,24
Муқаррароти танзимкунандай содирот ва воридот	0,012**	4,3	0,37
Рушди низоми бонкӣ	0,0055**	3,75	0,18
Сатхи тахассуси кадрҳои роҳбарикунанда	0,058**	2,64	0,081

Давоми ҷадвали 2.3.12.

Устувории қурби асъор	0,145**	2,01	-
Вучуди созишиномаҳои стратегӣ ба кишварҳои ҳамкор	0,043**	2,33	0,083
Муқаррароти андозбандӣ	0,145**	2,01	-
F – Фишер	11,74***	-	1,7
R ²	0,28	-	0,44

Эзоҳ: ***, **, * мувофиқан ҳамбастагиро дар сатҳи 10, 5 ва 1 нишон медиҳад.

Ҳамин тавр натиҷаҳои таҳлилро хулоса карда, метавон гуфт, ки аз байни омилҳои баррасишуда таъсири бештарро ба густариши шарикӣ стратегӣ омили “Созишиномаҳои гумrukӣ” ба худ ихтисос медиҳанд (14 %). Ин ҳолат аз он гувоҳӣ медиҳад, ки тарафҳои шарикӣ стратегӣ зимни ба роҳ мондани ҳамкории иқтисодиву тиҷоратии худ бештар ба муқаррароти гумrukӣ аҳаммият медиҳанд. Дар фасли дуюми боби дуюми рисола мо мавқеи Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар арсаи байнамилалӣ ва минтақавӣ баррасӣ намуда будем. Шомил будани кишвари мо ба чандин гурӯҳҳои ҳамгироӣ, ба монадаи Созмони ҳамкориҳои Шанхай, Созмони Паймони Амнияти Дастанчамъӣ, Созмони Умуниҷонии Савдо ва амсоли он вазъи ҳамлу нақли молу ҳадамотро аз гумрук хеле сода мекунад. Аммо ин зоҳирان кофӣ нест. Кишвари мо бо бисёре аз кишварҳои минтақа дар иттиҳоди гумrukӣ нест ва ин омил, албатта, ба густариши шарикӣ стратегӣ бетаъсир намебошад. Айни ҳол дар байни баъзе аз кишварҳои собиқ Шуравӣ шартномаҳои гумrukӣ амал мекунанд, ки ҳамлу нақли молу хизматрасониҳоро танзим менамояд.

Дар мавқеи дуюм, омили “Муқаррароти танзимқунандаи содирот ва воридот” аст, ки ин табиӣ мебошад. Яъне, шарикони стратегӣ бештар ба муқаррароти танзимқунандаи содирот ва воридот аҳаммият медиҳанд, зоро ҳамкориҳои ширкатҳои муҳталифи марбут ба давлатҳои гуногун хоҳ-ноҳоҳ ба воридот ва ё содироти молу хизматрасониҳо оварда мерасонад. Пас, ҳар қадар, муқаррароти танзимқунандаи содирот

ва воридот содатар, бемамониаттар ва шаффоф бошад, ҳамон қадар шарикии стратегӣ низ густариш пайдо хоҳад кард.

Табдил додани робитаҳои иқтисодии берунӣ ба самте, ки ба рушди бозори дохилий ё миллӣ мусоидат мекунад, ба сатҳи такмили институти хадамоти гумруки ҷумҳурӣ вобаста аст. Дар баробари ин, такмили соҳтори хадамоти гумрук ба зинаи нав баромадани ин ниҳод ва кам шудани тафовути самаранокии фаъолияти онро дар муқоиса бо ниҳодҳои хориҷии хадамоти гумрук таъмин менамояд. Бояд гуфт, ки дар натиҷаи тағйироти институтионалии давраи гузариш, институти хадамоти гумруки ҷумҳурӣ ба соҳтори нави ташкилию ҳуқуқӣ, идоракунӣ, функсионалӣ ва иҷтимоӣ мубаддал гашт. Вобаста ба ин, такмили фаъолияти ин ниҳод ба як амри муҳим дар пешбуруди шарикии стратегӣ шинохта мешавад.

Дар мавқеи сеом, омили “Дастрасӣ ба иттилоот” қарор гирифтааст, ки он низ тасодуфӣ нест. Дар воқеъ, имрӯз иттилоот нақши ҳалкунандаро дар пешбуруди фаъолияти соҳибкорӣ адо менамояд. Дар “Консепсияи сиёсати хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон” гуфта мешавад, ки «дар вусъати фазои иттилоотии ҷаҳонӣ дар баробари тамоюлҳои мусбати созанд, ки огоҳиро аз натиҷаҳои навтарини фаъолияти башарият таъмин мекунанд, ҳамчунин, равандҳои манфии хатарзо барои амнияти иттилоотии кишварҳо, аз ҷумла Ҷумҳурии Тоҷикистон нуҳуфтаанд. Бинобар ин, дипломатияи иттилоотии Ҷумҳурии Тоҷикистон мусоидат ба таъмини амнияти иттилоотии кишварро ҳадафи асосии худ қарор дода, дар доираи пайгирий ва татбиқи ин ҳадаф вазифаҳои зеринро ба иҷро мерасонад:

- таъмини дарки воқеӣ ва дақиқи сиёсати дохилий ва хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби доираҳои васеи ҷомеаи ҷаҳонӣ;
- муаррифӣ ва тарғиби дастовардҳо ва дурнамои рушди иҷтимоию иқтисодии кишвар, пешрафту комёбиҳои фарҳангӣ ва илмии он;

- ташвиқи фазои мусоиди кишвар барои сармоягузорӣ, ҳамкориҳои самарабахши иқтисодӣ ва рушди сайёҳӣ;
- мусоидат ба эҷоди воситаҳои самараноки таъсири иттилоотӣ ба афкори ҷамъиятӣ дар хориҷа ҷиҳати шинохти мусбати Тоҷикистон;
- мусоидат ба тавсеаи имкониятҳои воситаҳои ахбори оммаи кишвар дар фазои иттилоотии байналмилалӣ;
- ба роҳ мондани ҳамкории фаъоли байналмилалӣ дар соҳаи иттилоот;
- муқовимати саривақтӣ ва самаранок ба киберчиноятаҳо ва таҳдидҳои иттилоотӣ ба истиқлолияти давлатӣ ва манфиатҳои миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон, муқаддасоти таъриҳӣ ва арзишҳои ахлоқиву маънавии ҳалқи тоҷик¹⁰⁹.

Аз ин гуфтаҳо метавон ба аҳаммияти муҳимми фарҳангӣ, иқтисодӣ, тиҷоратӣ ва сиёсии равандҳои иттилоотӣ дар ҷаҳони мусир пай бурд. Шарикии стратегӣ ҳам, дар гарави сатҳи баланди инкишофи фазои иттилоотӣ аст. Ширкатҳои хориҷӣ дар ҳоле ворид ба ҳамкориҳои мутқобилан судманд мешаванд, ки аз вазъи иқтисодиву иҷтимоии Тоҷикистон, захираҳои табии он, имкониятҳои фазои сармоягузории он ва амсоли он иттилоои коғӣ дошта бошанд.

Хулоса шарикии стратегӣ чун як омили муҳимми фазои қасбу кор дар Ҷумҳурии Тоҷикистон тамоюли табиии рушдёбандаро ба ҳуд қасб намуда истодааст. Вучуди алоқамандии ин омил бо дигар омилҳо гувоҳи он аст, ки фазои қасбу кор аз ҳусусиятҳои хоси пӯёй ва тағйирёбандагӣ барҳӯрдор мебошад. Яъне, дар сурати ба кор гирифтани сиёsatҳои самараноки иқтисодӣ ва ислоҳоти бунёдӣ, инчунин, андешидани ҷораҳои мушаҳҳаси ташкиливу идорӣ метавон ба густариши шарикии стратегӣ дар заминаи ба роҳ мондани ҳамкориҳои илмиву истеҳсолӣ ва тиҷоратии ширкатҳои ватанӣ ва хориҷӣ ноил гардид. Вобаста ба ин, вазоратҳо ва

¹⁰⁹ Ниг.: Сомонаи расмии ВКҲ ҔТ, <http://mfa.tj/pravovaya-osnova-vp/kontsepciya-vneshneyopolitiki-respublik-i-tadzhikistan.html> (санаи муроҷиат: 16.09.2021).

кумитаҳои дахлдори давлатӣ дар ин замина бояд барномаҳои маҳсусро қабул ва ҷиҳати дар амал татбик гардиданӣ онҳо ҷораандешӣ намоянд.

БОБИ З. САМТҲОИ АСОСИИ ТАҲКИМИ ШАРИКИИ СТРАТЕГИИ ШИРКАТҲОИ САНОАТӢ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОЧИКИСТОН

3.1. Стратегияи густариши шарикии стратегии корхонаҳои саноатӣ дар шакли бунёд ва инкишофи корхонаҳои муштарак


Рушди босуботи иқтисоди миллӣ ба таъмини рақобатпазирии субъектҳои иқтисодӣ, бо таваҷҷуҳ ба эҷоди самараи синергетикӣ аз ҳамкориҳои мутақобилан судманди онҳо, вобастагии зич дорад. Таҷрибаи кишварҳои пешрафта собит намуд, ки шарикӣ стратегии корхонаҳои саноатӣ шарти муҳимми инкишофи босубот ва таъмини рақобатпазирии онҳо дар муҳити доҳилӣ ва хориҷӣ мебошад. Бо таваҷҷуҳ ба ин яке, аз роҳҳои таъмини рақобатпазирии корхонаҳои саноатии кишвар дар шароити гузариш аз модели аграрӣ ба модели саноатии пешрафта густариши шарикии стратегии корхонаҳои саноатӣ дар шакли бунёд ва инкишофи корхонаҳои муштарак ба ҳисоб меравад.

Дар даҳсолаи охир мушоҳид мегардад, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон бо кишварҳои муҳталифи минтақа ва ҷаҳон равобити хуби иқтисодиву тиҷоратиро ба роҳ мондааст. Ҳамчунин, мушоҳид мешавад, ки аз байни шаклҳои муҳталифи шарикии стратегӣ бештар шакли таъсис ва рушди корхонаҳои муштарак бартарӣ дорад. Новобаста ба ин, пешбурди шарикии стратегӣ байни ширкатҳои ватаниӣ ва ширкатҳои хориҷӣ ҳанӯз ҳамкорӣ дар сатҳу сифати ҷавобғӯ ба талаботи рӯз ба роҳ монда нашудааст. Лозим ба ёдоварист, ки шарикӣ стратегӣ байни ширкатҳои муҳталиф, пеш аз ҳама, дар асоси боварӣ ва ба назаргирии шартҳои барои тарафайн судманд ба роҳ монда мешавад, ки коркарди механизми маҳсус ва аз ҷиҳати илмӣ асоснокшударо тақозо менамояд. Дар робита ба ин ва ботаваҷҷуҳ ба ҳусусиятҳои хоси инкишофи равандҳои иқтисодиву иҷтимоӣ дар фазои пасошуравӣ, коркарди механизми пешбурди шарикии стратегии ширкатҳои ватаниӣ ва хориҷӣ аз масоили муҳим ва мубрами рӯз ба шумор мераванд.

Бояд эътироф кард, ки Тоҷикистон дорои зарфияти бузурге дар самти инкишофи соҳаи саноат мебошад. Чунончи, ки Д.Т. Мирзоева қайд менамояд: “Ҷумҳурии Тоҷикистон дорои заминаҳои воқеии рушди саноат, аз ҷумла захираҳои бойи табиӣ, қувваи корӣ, манбаъҳои кофии энергияи сабз, мавқеи мусоиди ҷуғрофӣ, мавҷудияти бозорҳои доҳиливу хориҷӣ, иқлими мусоид барои истеҳсолоти саноатӣ аст, ки барои тараққиёти босуръати тамоми баҳшҳои он, баҳусус саноати маъдан ва металлургия, мошинсозӣ, истеҳсоли масолеҳи соҳтмон, саноати сабук, ҳӯрокворӣ, дорусозиву кимиё ва дар ин замина, ба рушди истеҳсолоти миллӣ шароити мусоид фароҳам меорад”¹¹⁰. Истифодаи самаранок аз захираҳои мавҷуд такмили низоми идоракуни корхонаҳо, бо таваҷҷуҳ ба таҷди迪 соҳтории онҳо, густариши ҳамкориҳои иқтисодии беруна, таъмини самараи синергетикӣ ва мубодилаи таҷрибаҳои байниҳамдигарӣ тақозо менамояд.

Солҳои охир ба хотири рушди минбаъдаи фаъолияти шарикӣ стратегӣ дар ҷумҳурӣ як силсила ислоҳотҳои муҳимму ҷиддӣ амалӣ шуданд, ки мақсади асосии онҳо, пеш аз ҳама, афзоиши мунтазами тавлиди маҳсулоти ватаниӣ, муҳайё соҳтани ҷойҳои нави корӣ, истифодаи самараноки захираҳои мавҷуда ва ба ин васила баланд бардоштани сатҳи зиндагии мардум мебошад. Раванди ҷаҳонишавии иқтисодиёт ва пайдо гаштани рақобати шадид дар муносибатҳои нави бозоргонӣ моро водор месозад, ки ҷузъҳои таркибии ин баҳши муҳимми иқтисодиётро мавриди таҳлилу баррасии амиқ қарор диҳем. Тавре ки маълум аст, яке аз ҷузъиёти асосии ин раванд фаъолияти корхонаҳои муштарак мебошад, ки маъмулан дар муҳити хеле мураккаби иқтисодӣ ва иҷтимоию сиёсӣ фаъолият мекунанд (расми 3.1.1.).

¹¹⁰ Ниг.: Мирзоева, Д.Т. Мавқеи саноат дар рушди иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон / Д.Т. Мирзоева // Идоракуни давлатӣ. – Душанбе, 2022. – № 4-1 (58). – С.133-137.



Расми 3.1.1. Муҳити фаъолияти корхонаҳои муштарак

Самтҳои асосии фаъолияти корхонаҳои муштарак ин истехсоли маҳсулоти саноати сабук ва молҳои истеъмолӣ, амалиётҳои тичоратӣ, содирот ва воридоти молҳо, коркарди маҳсулоти хочагии халқ, телекоммуникатсия, истихроҷ ва коркарди канданиҳои фоиданок ба ҳисоб мераванд. Аслан, то соли 1991 дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ягон корхонаи муштарак фаъолият надошт ва бо шарофати Истиқлолияти давлатӣ имконияти ташкил намудани корхонаҳои муштарак фароҳам оварда шуд. Аввалин корхонаи муштарак, ки бо ҷалби сармояи хориҷӣ бунёд гардид, корхона оид ба истихроҷи тилло – «Зарафшон» мебошад, ки то ҳол фаъолият дорад.

Корхонаи муштараки «Зарафшон» дар заминаи корхонаи истихроҷи тиллои Тоҷикистон, ки соли 1990 ба фаъолият оғоз кардааст, ташкил шудааст. Дар он вақт корхона ашёи хом истехсол мекард. Моҳи сентябри соли 1994 дар якчоягӣ бо ширкати бритониёни Commonwealth and British Minerals, PLC корхонаи муштараки «Зарафшон» бо шарти 51:49 ташкил ёфт. Истехсоли асосии корхона пас аз истифодадиҳии навбати аввал дар моҳи январи соли 1996 дар як сол 2 тонна тиллои маркаи “Доре”-ро ташкил дод. Дар миёнаҳои соли 2007 саҳмияҳои ширкатро ширкати чинии Zijin Mining Group Co., Ltd ба даст овард. Ҳоло 75 дарсади саҳмияҳои корхонаи муштараки тоҷику чинии «Зарафшон» ба ширкати чинии ZiJin Mining Group Co. Ltd ва 25 дарсади боқимонда ба Ҳукумати Тоҷикистон таълук дорад. Ин ширкат дорои шуъбаҳои сершумор буда, зиёда аз 2000 нафар коргарро дар бар мегирад. Ахиран ин ширкат аз тариқи коркарди кимиёвии сангҳо низ тилло тавлид кардааст. Ин ширкат ба коркарди бузургтарин конҳои тиллои Тоҷикистон - Тарор ва Ҷилав машғул аст, ки дар 44-километрии шаҳри Панҷакенти вилояти Суғд ҷойгир шудаанд. Он дорои як сикли технологи анҷомёфта: истихроҷ, коркард ва металлургия - коркарди тилло барои истехсоли тиллои тайёр буда, беш аз 70 дарсади тиллои Тоҷикистонро истехсол мекунад.

Ҳамчунин, дар Шимоли Тоҷикистон боз як корхонаи муштараки истиҳроҷи тилло бо ширкати сармоягузорони Канада фаъолият дорад, ки он КМ “Апрелевка” мебошад. Корхонаи муштараки Тоҷикистону Канада “Апрелевка” дар рустои Қансайи вилояти Суғд воқеъ аст. Дар ин ҷо то соли 1985 маъданни сурбу рӯҳ истиҳроҷ мешуд, баъдан дар заминаи конҳои тилло кони тиллои Қайроқум ва соли 1995 дар заминаи он корхонаи муштараки «Апрелевка» таъсис ёфт. Саҳми ҶТ дар сармояш 51%, саҳми ширкати канадагии Gulf 49% мебошад. Моҳи апрели соли 2011 Gulf UK аз ҷониби Central Asian Minerals and Resources PLC (CAMAR) ва дар баробари он 49% дар корхонаи муштараки «Апрелевка» харидорӣ шуда, дар бозор ҳамчун як ширкати истиҳроҷи маъдан бо нияти рушди КМ сабти ном шуд. Моҳи декабри соли 2011 Ҳукумати Тоҷикистон тавассути Идораи геология ба Апрелевка барои кони Дашти (Степное) иҷозатнамои иловагии иқтишофи геологӣ дод.

Базаи ашёи хоми корхонаро маъданҳои Апрелевка, Қизил Чеку, Бургунд, Иккижелон ва дигар конҳои хурд ташкил медиҳанд. Маъданҳо бо роҳи кушод истиҳроҷ карда мешаванд. Ҳангоми аз нав тақсим кардани онҳо ҳӯлаи тиллову нукра ба даст меояд. Ҳосилнокии миёнаи корхона дар як сол 180 ҳазор тонна маъданро ташкил медиҳад.

Корхонаи дигари муштарак КМ “Пакрут” мебошад. Кони тиллои “Пакрут” дар минтақаи Ваҳдат ҷойгир аст. Ин кон ҳанӯз соли 1972 қашф шуда буд. Аз соли 2005 то соли 2008 иқтишофи пешакии кони тиллоро мутахассисони Ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди «Пакрут» ва Корхонаи воҳиди «ЮТГРЕ»-и Саридораи геология анҷом доданд. Корро ширкати англисии Criso Resources маблағгузорӣ кардааст. Тибқи шартҳои созишномаи литсензионӣ, Criso нақша дорад, ки ҳамасола 660 ҳазор тонна маъдан истиҳроҷ карда, ҳаҷми истиҳроҷро ба 1,32 миллион тонна расонад. Дар баҳори соли 2010 Criso захираҳои кони Пакрутро 33% зиёд карда, бо дараҷаи қатъии 0,5 грамм барои як тонна маъдан 111,3 тоннаро ташкил дод. Мувофиқи асосҳои фанний-иқтисодӣ, давраи

коркарди кони “Пакрут” 14 сол буда, дар ин муддат Criso тасмим гирифтааст, 857 ҳазор унсия тилло ва 123 ҳазор унсия нуқра тавлид кунад.

Арзиши умумии лоиҳа тақрибан 108 миллион доллари ИМА-ро ташкил медиҳад. Дар асосноккунии техникий-иктисодӣ, бо нархи тиллои 1250 доллар барои як унсия, давраи бозпардохти тилло 2,7 сол ва ҳосилнокии миёнаи тилло дар 4 соли аввал 82 ҳазор унсияро дар як сол ташкил намуд.

Ширкат нақша дорад, ки ба васеъ кардани роҳҳо ба сӯи сахро ва қашидани хатти барқи 110 кВ корхонаро тавсеа диҳад. Қарор аст, як корхонаи истихроҷи тилло бо иқтидори коркарди 600 ҳазор тонна маъдан дар як сол бунёд шавад. Ба ин монанд корхонаҳои муштарак дар Тоҷикистон зиёданд, ки тавсифи ҳамаи онҳо дар доираи кори диссертационӣ ғайриимкон мебошад. Муҳим ин аст, ки аксари ин корхонаҳои дорои сармояи зиёд ва қадрҳои баландиҳтисос буда, ба таври босубот фаъолият менамоянд.

Таъсис ва ташаккули корхонаҳои муштарак дар Ҷумҳурии Тоҷикистон давраҳои зеринро дар бар мегирад:

Дар давраи аввал, дар Ҷумҳурии Тоҷикистон корхонаҳои муштарак бо иштироки сармояи хориҷӣ таъсис дода мешуданд, ки мақсади асосии онҳо гирифтани фоида ба ҳисоб мерафт.

Имрӯз кишвар имконияти рушди корхонаҳои муштарак дар соҳаҳои истеҳсолӣ, тиҷоратӣ, саноати ресандагию боғандагӣ, истеҳсоли нӯшбаҳо ва оби минералӣ ва ғайрато дорад. Ҷиҳати ошкорсозии мавқеъ ва нақши корхонаҳои муштарак ва саҳми онҳо дар рушди иқтисоди миллӣ зарур шуморидем, ки дар асоси маълумотҳои оморӣ фаъолияти онҳоро таҳлил намоем.

Тибқи маълумоти Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон 624 (соли 2019) корхонаҳои муштарак бо сармояи хориҷӣ ба қайд гирифта шудааст.

Таҳлили соҳавии онҳо нишон медиҳад, ки аксарияти корхонаҳои муштарак дар соҳаи тиҷорату истеҳсоли металургияи ранга, коркарди пахта, канданиҳои фоиданок ва истеҳсоли нӯшобаҳо фаъолият менамоянд. Пеш аз ҳама, диққати ҷиддӣ ба шумораи корхонаҳои муштарак фаъолияткунанда дода шудааст, ки дар ҷадвали 3.1.1. дарҷ гардидааст.

Мувофиқи маълумоти ҷадвали 3.1.1. дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон агар шумораи корхонаҳои муштарак дар соли 2002 101 ададро ташкил дода бошанд, он гоҳ ин нишондиҳанда дар соли 2019 ба 624 ва ё ин ки 6,1 маротиба афзоиш ёфтааст. Аз рӯи минтақаҳо шумораи зиёди корхонаҳои муштарак дар ҳудуди шаҳри Душанбе ҷойгиранд. Соли 2002 шумораи корхонаҳои муштарак дар шаҳри Душанбе 60 ададро ташкил карда, дар соли 2013 бошад, ба 143 ва дар соли 2019 ба 499 адад расидааст, ки нисбат ба соли 2002 8,3 маротиба зиёд аст. Дар соли 2002 дар вилояти Суғд шумораи корхонаҳои муштарак 29 ададро ташкил намуда, дар соли 2019 ба 26 адад расид, ки нисбат ба соли 2002 0,10 маротиба кам мебошад. Дар вилояти Ҳатлон бошад, шумораи корхонаҳои муштарак дар соли 2002 8 ададро ташкил намуда, дар соли 2019 ба 29 адад расонида шуд, ки нисбат ба соли 2002 3,6 маротиба зиёд гардидааст. Инчунин, дар НТМ дар соли 2002 шумораи корхонаҳои муштарак 4 ададро ташкил намуда, дар соли 2019 ба 69 адад расид, ки нисбати соли 2002 17,2 маротиба зиёд гардидааст. Дар ВМҚБ шумораи корхонаҳои муштарак дар соли 2002 вучуд надошт ва дар соли 2019 1 ададро ташкил медиҳад.

Мақсади ҳар як субъекти хочагидорӣ, аз ҷумла корхонаҳои муштарак дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон гирифтани фоида мебошад, аз ин нуқтаи назар зарур шуморидем, то дар ҷадвали 3.1.1. маълумотро оид ба нишондиҳандаҳои асосии фаъолияти корхонаҳои муштарак амалкунанда дар ҳудуди минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ба таври пурра нишон дихем.

Чадвали 3.1.1.

**ШУМОРАИ КОРХОНАҲОИ МУШТАРАК
ДАР ҲУДУДИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН**

Нишонди-ҳо Минтақаҳо	С О Л X О												2019 нисбат ба 2002
	2002		2013		2014		2015		2018		2019		
Чумхурии Тоҷикистон	Воҳид	%	Воҳид	%	Воҳид	%	Воҳид	%	Воҳид	%	Воҳид	%	% Маротиба
ш. Душанбе	101	100	172	100	190	100	221	100	649	100	624	100	6,1
в. Суғд	60	59.4	143	83.1	159	83.7	190	86	507	78.1	499	80	8,3
в. Хатлон	29	28.7	19	11.1	21	11	21	9.5	34	5.3	26	4,2	-010
НТМ	8	7.9	3	1.7	2	1	1	0.4	29	4.4	29	4,6	3,6
ВМҚБ	-	-	1	0.6	1	0.5	1	0.4	1	0.1	1	0,1	-

Сарчашма: Муҳосибаи муаллиф дар асоси маълумоти Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе: АОПҖТ, 2021. – С.371. аз ҷониби муаллиф таҳия гардидааст.

Бояд эътироф кард, ки имрӯз фаъолияти корхонаҳои муштараки Ҷумҳурии Тоҷикистон воситаи асосии ҷалби инвеститсияҳои хориҷӣ ба ҳисоб меравад. Бештар аз 600 корхонаҳои муштараке, ки дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис ёфтаанд, нисбат ба бâъзе кишварҳои ИДМ (масалан, Туркманистон ва Қазоқистон) чандон зиёд набошад ҳам, вале таҳлили вазъияти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бахши муносибатҳои иқтисодии байналхалқӣ нишон медиҳад, ки баъди қабули санадҳои меъёрию ҳуқуқӣ оид ба ҷалби сармояҳои хориҷӣ шумораи корхонаҳои муштарак хеле афзуд. Вале ин маънои онро надорад, ки онҳо бидуни мушкилот рушд мейбанд.

Бо вучуди мураккаб будани вазъияти иқтисодӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон шумораи корхонаҳои бо ҷалби сармояи хориҷӣ фаъолияткунанда меафзоянд. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон як қатор санадҳои муҳимми қонунгузорӣ, аз қабили қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи сармоягузориҳои хориҷӣ”, “Дар бораи дастгирии давлатии соҳибкорӣ”, “Кодекси гражданӣ, меҳнат ва андозу гумрук” ҷиҳати ҳимоя ва ташвиқи манфиатҳои сармоягузорон таҳияву қабул шудаанд. Айни замон низоми қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба сармоягузорони хориҷӣ чунин имкониятҳоро фароҳам овардааст:

- 1) иштироки ҳиссавӣ дар корхонаю ташкилотҳо якҷоя бо шахсони ҳуқуқӣ ва шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- 2) таъсиси корхонаҳое, ки пурра ба сармоягузорони хориҷӣ тааллук доранд;
- 3) харидани амвол, аз ҷумла саҳмияҳо ва дигар коғазҳои қиматнок;
- 4) мустақилона ё бо иштироки шахсони ҳуқуқӣ ва шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон ба даст овардани ҳуқуқи истифодаи замин ва дигар манбаъҳои табиӣ, инчунин, дигар ҳуқуқҳои амволӣ;
- 5) бастани шартномаҳо бо шахсони ҳуқуқӣ ва шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки дар онҳо шаклҳои дигари сармоягузориҳои хориҷӣ пешбинӣ шудаанд.

Ташкилотҳои дорои сармояи хориҷӣ дар Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба қайди давлатӣ гирифта мешаванд. Бақайдгирии давлатии корхонаҳои дорои сармояи хориҷӣ ҳангоми мавҷуд будани ҳуҷҷатҳои зерин сурат мегирад:

- аризай хаттии яке аз муассисон бо ҳоҳиши ба қайд гирифтани корхона;
- ду нусхай шартномаи таъсиси аз тарафи натариус тасдиқшуда (дар сурати вучуд доштани якчанд муассиса);
- маълумотнома ба иштирокдорон, ки барои пардоҳт ба фонди ибтидой қодир будани онҳоро (бо тарҷумаи тасдиқшудаи он ба забони тоҷикӣ ва русӣ) тасдиқ мекунанд;
- расид (квитансия) дар бораи пардоҳтани пули бақайдгирий.

Мақомоти бақайдгирандаи корхонаи дорои сармояи хориҷӣ дар муҳлати даҳ рӯз ба Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи бақайдгирии корхонаи мазкур ҳабар медиҳад. Даст кашидан аз сабту қайди давлатӣ танҳо бо сабаби вайрон намудани қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи тартиби ташкили корхонаҳо ё мутобиқат накардани ҳуҷҷатҳо ба талаботи муқарраршудае, ки барои бақайдгирий заруранд, мумкин аст. Аз қайд накардани мақомоти даҳлдор бо тартиби судӣ шикоят кардан мумкин аст. Корхонаҳои дорои сармояи хориҷӣ метавонанд дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва берун аз он корхонаҳои фаръӣ, филиалҳо, намояндагиҳо ва дигар воҳидҳои алоҳида дошта бошанд. Онҳо бо риоя намудани шартҳо барои ташкили корхонаҳо бо тартиби муқарраршуда барпо мегарданд.

Муҳлат, ариза, тартиби амонатгузорӣ ва арзёбӣ намудани пули супурдаи ҳар як иштирокҷӣ ба фонди ибтидой дар ҳуҷҷатҳои таъсиси корхонаи муштарак пешбинӣ мешавад. Арзиши амволе, ки иштирокдорони корхонаи дорои сармояи хориҷӣ ба сифати амонати худ ба фонди ибтидоии корхона мегузаронанд, бо мувофиқати байни иштирокдорони корхонаи дорои сармояи хориҷӣ муайян мегардад. Ҳадди ақали сармояи хориҷӣ дар фонди оинномавии корхона ба андозаи на кам

аз 10 000 (даҳ ҳазор) маоши ҳадди ақали дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар лаҳзай ба қайдгирӣ корхонаҳо муайян карда мешавад.

Иштирокчиёни корхонаҳои дорои сармояи хориҷӣ саҳми худро ба фонди оинномавии корхона дар шакли пулӣ ё дар шакли дигар ворид менамоянд. Ҳар як иштирокӣ уҳдадор аст, ки дар муддати як соли баъди бақайдгирӣ саҳмҳои дар ҳуҷҷатҳои таъсисӣ зикршударо ба фонди оинномавии корхонаи дорои сармояи хориҷӣ ворид намояд. Ҳангоми ичро накардани шарти зикргардида Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба суд дар бораи ин корхонаро таъсиснаёфта эътироф кардан муроциат менамояд. Қарори суд дар бораи корхонаи дорои сармоягузории хориҷӣ таъсиснаёфттаро эътироф кардан аз тарафи суд ба маълумоти мақомоти бақайдгирандаи ин корхона расонида, дар матбуот чоп мешавад.

Корхонаҳои дорои сармояи хориҷӣ, ки дар фонди ибтидоии онҳо сармояи хориҷӣ 30% ва зиёда аз ин мебошад, ҳукуқ доранд, ки маҳсулоти (кору хизматрасонии) истеҳсолии худро содир намоянд. Дар баробари ин, онҳо ҳақ доранд, ки мустақилона нарҳи маҳсулоти истеҳсолкардаашон, тартиби фурӯши онро муқаррар намоянд ва расонандагони маҳсулотро (кору хизматро) интихоб қунанд.

Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки ҳоло рӯ ба иқтисоди бозорӣ ниҳодааст, дорои захираҳои бойи моддӣ ва интеллектуалист, ки барои ҷалби сармоягузории хориҷӣ асос шуда метавонад. Таваккали аз дастдиҳии сармоя ва нағирифтани фоида аз сармоягузории худ сармоягузоронро ором намегузорад. Аз ин рӯ, сармоягузорони хориҷӣ дар давлатҳо бештар ба кафолатҳое, ки ба онҳо дода мешаванд, оид ба сармоягузориашон диққати ҷиддӣ медиҳанд. Қонунгузории кишвар барои сармоягузорон ва фаъолияти сармоягузорӣ маҷмуи кафолатҳоро муқаррар намуда аст, ки мувофиқи он, ҳам барои сармоягузорони ватанӣ ва ҳам барои 79 сармоягузорони хориҷӣ низоми ягона ташаккул дода шудааст. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи сармоягузорӣ” дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамаи ин кафолатҳоро дар худ таҷассум менамояд, аз ҷумла

боби дуюми ин қонун пурра ба кафолатҳои сармоягузорон бахшида шудааст.

Мувофиқи қонуни мазкур, давлат кафолати ҳимояи ҳуқуқии сармоягузоронро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон додааст: “Давлат баробархуқуқии сармоягузорони хориҷӣ ва ватаниро кафолат дода, ба поймолкуни ҳуқуқи сармоягузорон вобаста ба мансубияти шаҳрвандӣ, миллат, забон, чинс, нажод ва эътиқоди динӣ роҳ намедиҳад” Инчунин, мувофиқи қонуни мазкур, сармоягузорон ҳуқуқ доранд:

1. Ба сармоягузорони ватани – дар бонкҳо ва дигар ташкилотҳои қарзӣ дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон бо пули миллӣ ва (ё) асьори хориҷӣ, мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон, суратҳисобҳо кушоянд;

– бо салоҳиди худ даромади аз фаъолият бадастовардаро баъди супоридани андозҳо ва дигар пардохтҳои ҳатмӣ истифода намоянд.

2. Ба сармоягузорони хориҷӣ – ҳуқуқи ба берун аз ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон интиқол додани маблағи даромади онҳо бо асьори хориҷӣ, ки бо роҳи қонунӣ дар натиҷаи фаъолияти сармоягузорӣ ва истеҳсолӣ ба даст омадаанд, кафолат дода мешавад¹¹¹.

Мутобиқи Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кодекси гумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи минтақаҳои озоди иқтисодӣ”, воридоти моле, ки барои татбиқи лоиҳаҳои сармоягузории Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи маблағҳои созишиномаҳои грантӣ (қарзӣ) амалӣ мешаванд, аз андоз аз арзиши иловашуда ва боҷи гумrukӣ озод ҳастанд¹¹². Сармояи хориҷӣ дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон миллӣ ва реквизитсия (мусодира) карда намешаванд, лекин мувофиқи моддаи 266 Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон, дар ҳолатҳои оғатҳои табиӣ, садама, касалиҳои сироятӣ, эпидемия, талафоти ҳайвонот ва дигар ҳолатҳои истисноии фавқулода

¹¹¹ Ниг.: Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи сармоягузорӣ”. – Душанбе, [Манбаи электронӣ]. www.mmk.tj. (санаи муроҷиат 14.09.2021).

¹¹² Ниг.: Кодеси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон // Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе, 2013. – 266 с.

молу мулк метавонад аз молик, мутобиқи тартиб ва шартҳои муқарраргардидаи қонунгузорӣ, ба манфиати чомеа гирифта шуда, ба ўарзиши молу мулки реквизитсияшуда пардохта шавад.¹¹³

Дар ҷумҳурӣ сол аз сол ҳаҷми сармоягузории хориҷӣ зиёд шуда истодааст. Сабабҳои асосии зиёд шудани сармоягузории хориҷӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, пеш аз ҳама, қабули Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи сармоягузорӣ», ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Кодекси андоз ва Кодекси гумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба пешниҳод намудани имтиёзҳои иловагӣ дар соҳаҳои энергетика ва саноат, коркарди ниҳоии нахи пахта ва таъсиси мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи сармоягузорӣ, аз ҷумла Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Шуруи машваратӣ оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ дар назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб мераванд. Сармоягузории хориҷӣ ба рафти дигаргунсозиҳои иқтисодии ҷумҳурӣ метавонад таъсири назаррас расонанд.

Таъсиси Шуруи машваратии назди Президенти мамлакат (соли 2008) оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ ва амалигардонии ҷорабиниҳо шаҳодати тамоюли ҷумҳурӣ ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ мебошад. Қадам ба қадам шароитҳои мусоид ҷиҳати ҷалби сармояи хориҷӣ, дастгирии соҳторҳои бозоргонӣ ва рушди системаи тиҷоратии молиявӣ-бонкӣ фароҳам оварда мешавад. Тартиби бақайдгирии корхонаҳо ва корхонаҳои муштарак бо дигар намудҳои моликиятдорӣ сода карда шудааст. Дар даврони соҳибистиқлолӣ дар кишвар 58 лоиҳаи сармоягузории давлатӣ дар самти соҳтмону таҷдииди роҳҳои мошингард ва роҳи оҳан, бунёди инфрасоҳтори онҳо ва таҳқим бахшидани иқтидори техникии соҳа ба маблағи 26,6 миллиард сомонӣ амалӣ гардида, ҳоло корҳо дар ин самт бомаром идома доранд¹¹⁴


¹¹³ Ниг.: Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон (қисми якум) матни расмӣ // Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе, 2000. – 246 с.

¹¹⁴ Ниг.: Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон «Дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ» аз 28.12.2023

Албатта, мушкилоти рушди корхонаҳои муштаракро танҳо дар сатҳи макроиқтисодӣ ҷустуҷӯ кардан ҷандон ба мақсад мувоғиқ нест. Аз нуқтаи назари густариши шарикӣ стратегӣ агар ба ин масъала нигоҳ кунем, мушкилоти сатҳи микроиқтисодӣ шояд бештар дар ин росто матраҳ бошад.

Ин ҷо масоили менечменти корхона, идоракуни фаъолияти бурунмарзии он, фарҳанги бурдани гуфтушунидҳо, бастани шартномаҳои ҳамкорӣ, масъулиятишиносӣ, маркетинг ва амсоли он низ нақши муҳимро иҷро мекунанд. Мушкилоти асосӣ, инчунин, баррасии ҳалли манфиатҳои шарикон, таҳлили дурусти муқоисавии афзалияти тавозуни манфиатҳо нисбат ба дигар роҳҳои бартараф кардани низоъ дар ҳар як ҳолати мушахҳас мебошад. Вобаста ба миқдори гузаштҳое, ки барои ҳалли созиш заруранд, инчунин, бо назардошти захираҳои дар ихтиёри тарафҳо мавҷудбуда иштирокчиён метавонанд стратегияи рафтореро, ки аз «гуфтушунид» фарқ мекунад, интихоб қунанд, яъне рафтore, ки ба мувозинати манфиатҳо бо роҳи гузаштқунӣ оварда расонад. Аз ҷумла, онҳо метавонанд стратегияи ноил шудан ба ҳадди аксарро дар вазъияти қунунӣ интихоб қунанд ё аз мубориза бо баромадан аз корхонаи муштарак даст қашанд ва ғ. Үмуман, ҳаллу фасли мушкилоти мазкур нигоҳи куллиро дар асоси равиши системавӣ тақозо менамояд.

Дар ҷунуни шароит андешидани ҷораҳои мушахҳас дар қолаби коркард ва татбиқи “Стратегияи рушди корхонаҳои муштарак дар Ҷумҳурии Тоҷикистон” ба мақсад мувоғиқ мебошад. Ҷанбаҳои методии коркарди ҷунуни стратегияро дар шакли алгоритм метавон ба таври зерин (расми 3.1.2.) тасвир кард.



Расми 3.1.2. Алгоритми коркард ва татбиқи стратегияи инкишофи корхонаҳои муштарак дар ҶТ

Стратегияи мазкурро метавон дар заминаи таҳқиқоти мақомотҳои маҳсуси давлатӣ, ки масъули пешбурди сиёсати давлатӣ дар самти густариши ҳамкориҳои иқтисодиву тиҷоратӣ бо кишварҳои хориҷии дурӯз наздик мебошанд, тартиб дод ва дар сатҳи олӣ, яъне дар сатҳи Ҳукумати Ҷумҳурий онро чун дастурамали кории вазорату кумитаҳои дахлдор қарор дод.

Дар доираи алгоритми мазкур таҳлили вазъи умумии рушду инкишофи бахши саноат дар Ҷумҳурии Тоҷикистон нишон медиҳад, ки шарикии стратегӣ ҳамчун омили муҳимми таъмини рақобатпазирии корхонаҳои саноатӣ боромад мекунад. Дар ҷадвали 3.1.2. SWOT – таҳлили фаъолияти корхонаҳои саноатӣ бо таваҷҷуҳ ба вазъияте, ки дар муҳити дохилӣ ва хориҷӣ ба вуҷуд омадааст, арзёбӣ мегардад.

Ҷадвали 3.1.2.

SWOT – таҳлили фаъолияти корхонаҳои саноатӣ бо таваҷҷуҳ ба авомили муҳити дохилӣ ва хориҷӣ

Тарафҳои қувват	Тарафҳои заъф
<ul style="list-style-type: none"> - зарфияти бузурги табииву захиравии кишвар бо таваҷҷуҳ ба қанданиҳои фоиданок ва фаровонии ашёи хом; - имкониятҳои фаровони табииву иқлими, мусоид будани фаъолият дар ҳама фаслҳои сол; - инфрасоҳтори нисбатан пешрафтаи истеҳсолӣ; - таваҷҷуҳи вижай мақомоти давлатӣ ва соҳторҳои иқтисодӣ ба рушду инкишофи корхонаҳои саноатӣ; - аз самтҳои стратегии рушди кишвар шинохта шудани рушди индустрӣӣ ва аграрӣ; - муҳити мусоиди фаъолият дар минтақаи Осиёи Марказӣ; - вуҷуди шартномаҳои ҳамкорӣ бо кишварҳои муҳталиф ҷиҳати ҳамкорӣ дар бахши саноат; - қабул ва дар марҳилаи иҷро қарор доштани санадҳои хуқуқиву меъёрии фаъолияти корхонаҳои саноатӣ, аз ҷумла корхонаҳои муштарак; - қабул ва дар марҳилаи иҷро қарор 	<ul style="list-style-type: none"> - сатҳи пасти рушди фановариҳои мусир дар корхонаҳои саноатӣ; - вобастагии шадид ҷиҳати ворид кардани қисмҳои эҳтиётӣ аз хориҷи кишвар; - дар сатҳи паст қарор доштани имконоти техникии корхонаҳо; - гаронии нархи сӯзишворӣ, равғанҳои молиданӣ ва лавозимоти мавриди ниёзи мошинаҳо ва таҷхизот; - мушкилоти молиявии корхонаҳои саноатӣ бо таваҷҷуҳ ба ноустувории арзи милли дар бозори ҷаҳонӣ; - камбуди захираҳои молиявӣ бо таваҷҷуҳ ба фаъолияти гайриқаноатбахши системаи бонкӣ дар кишвар; - гаронии меъёри андоз аз навъҳои муҳталифи фаъолият, меъёри бочи гумрук ҷиҳати ворид намудани лавозимоти истеҳсолӣ ва ашёи хом; - рушди нисбатан пасти инфрасоҳтори бозор, дар сатҳи паст қарор доштани муносибатҳои рақобатӣ; - сатҳи паст дараҷаи таҳассусии нерӯҳои корӣ;

<p>доштани санадҳои хуқуқиву меъёрии ҷалби сармоягузориҳои хориҷӣ;</p> <ul style="list-style-type: none"> - фаъол будани 5 минтақаи озоди иқтисодӣ дар минтақаҳои мухталифи қишвар; - неруи арзони корӣ, имкони дар хориҷа омода кардани кадрҳои баланд-иҳтинос; - фазои устувори сиёсӣ, мавҷуд будани фишангҳои зарурӣ ҷиҳати танзими фаъолияти корхонаҳои саноатӣ. 	<ul style="list-style-type: none"> - дар сатҳи ғайриқаноатбахш қарор доштани ҳамкории муассисаҳои таълимию қасбӣ ва корхонаҳои саноатӣ ва ғ. - дар сатҳи паст қарор доштани менечменти корхонаҳои саноатӣ; - соҳторҳои идоракунии корхонаҳои саноатӣ аксаран ба талаботи мухити тағйирёбанда мувоғиқ нестанд.
Имкониятҳо	Таҳдидҳо

- истифодай оқилона ва самаранок аз зарфияти бузурги табииву заҳиравии қишвар бо таваҷҷӯҳ ба қанданиҳои фоиданок ва фаровонии ашёи хом;
- рушду инкишофи инфрасоҳтори истеҳсолӣ, таҷдиди роҳҳо ва зеристгоҳҳои истеҳсолӣ;
- дастгирии молиявӣ ва ҷалби сармояи хориҷӣ барои рушди бахши саноат;
- бастани шартномаҳои ҳамкорӣ бо қишварҳои мухталиф ҷиҳати ҳамкорӣ дар бахши саноат;
- ташкили кластерҳои саноатӣ, таҷдиди соҳтории корхонаҳо;
- тақвият бахшидан ба ҳамкориҳои корхонаҳои саноатӣ бо муассисаҳои таълимию илмӣ;
- таъсиси ангезиш ҷиҳати дар минтақаҳои озоди иқтисодӣ соҳтани корхонаҳои нави саноатӣ бо иштироки сармояи хориҷӣ;
- тақвият бахшидан ба равандҳои эҷоди корхонаҳои муштарак;
- ба роҳ мондани маърракаи таблиғотии густарда ҷиҳати таъсиси корхонаҳои нави муштарак;
- коркарди консепсияи миллии рушду инкишофи шарикии стратегии корхонаҳои саноатӣ;
- ҷустуҷӯи усулҳои нави шарикии стратегӣ ва дар амал татбиқ намудани он.

- сар задани бӯхронҳои иқтисодиву молиявӣ дар минтақа ва ҷаҳон;
- ноором гардидани мухити сиёсии минтақа;
- пурқувват гардидани рақибоне, ки дар бозорҳои хориҷӣ фаъолият мекунанд;
- вуруди молҳои арzon ва босифат ба бозор;
- паст нашудани нарҳи сӯзишворӣ ва қисмҳои эҳтиётии мошинолот;
- коста гардидани таваҷҷӯҳи сармоягузорони хориҷӣ;
- тақвият пайдо кардани раванди фирори мағзҳо аз қишвар, аз ҷумла тарки қишвар намудани кадрҳои соҳибииҳтисоси соҳаи саноат;
- ба нокомӣ дучор гардидани лоиҳаҳои инвеститсионии инкишофи бахши саноат;
- дар ҳаёт татбиқ нашудани барнома ва стратегияҳои давлатии рушду инкишофи саноат;
- ба тадриҷ фалаҷ гардидани низоми бонкдорӣ;
- дар сатҳи боло боқӣ мондани таваррум;
- маҳдуд гардидани имконоти давлат ҷиҳати дастгирии молиявии бахши саноат.

Чи тавре, ки аз натиҷаҳои таҳлил бармеояд, бахши саноат дар Тоҷикистон дорои потенсиали бузурги рушду инкишофт мебошад. Яке аз бартариятҳои муҳимми қишвар дар ин самт, ба андешаи мо, зарфияти бузурги табииву заҳиравии қишвар бо таваҷҷӯҳ ба қанданиҳои фоиданок

ва фаровонии ашёи хом, имкониятҳои фаровони табииву иқлими, мусоид будани фаъолият дар ҳама фаслҳои сол мебошад. Аммо дар робита ба нуқоти заъфи бахши саноат бештар ба камбуди фановариҳои муосир, рушди на он қадар хуби менечменти корхонаҳо, ба таҷдиди куллӣ ниёз доштани соҳторҳои идоракуни корхонаҳо ва норасоии қадрҳо аҳаммият бояд дод¹¹⁵. Имкониятҳо, албатта, хеле фаровонанд. Вале, ба андешаи мо, эҷоди ангеза ҷиҳати дар минтақаҳои озоди иқтисодӣ соҳтани корхонаҳои нави саноатӣ бо иштироки сармояи хориҷӣ, тақвият бахшидан ба равандҳои таъсиси корхонаҳои муштарак, ба роҳ мондани маъракаи таблиғотии густарда ҷиҳати таъсиси корхонаҳои нави муштарак, коркарди консепсияи миллии рушду инкишофи шарикӣ стратегии корхонаҳои саноатӣ, ҷустуҷӯи усулҳои нави шарикӣ стратегӣ ва дар амал татбиқ намудани он аз самтҳои афзалиятноки рушди соҳа ба ҳисоб мераванд. Аммо таҳдидҳои бахши саноат бештар ҳарактери нисбӣ доранд ва аз сар задани ин ё он ҳолатҳои ғайричашмдошт вобаста мебошанд.

Барои рушди босуръати иқтисоди кишвар, ки аз сармоягузории хориҷӣ вобастагӣ дорад, пеш аз ҳама, беҳтар аст бартарияти хусусияти мусбати он нисбат ба хусусияти манфии он муайян карда шавад ва инчунин, беҳтар гардонидани муҳити сармоягузорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, ташкили механизми муосири ҷалби сармоягузорӣ дар минтақаҳои озодӣ иқтисодии иловагӣ ва паст намудани меъёрҳои андозӣ пешниҳод карда шавад. Ҷалб ва истифодаи оқилонаи сармоягузории хориҷӣ яке аз самтҳои ҳамкориҳои мутақобилан судманди Ҷумҳурии Тоҷикистон бо кишварҳои хориҷӣ мебошад.

Ҳамин тавр вазъи умумии рушду инкишофи бахши саноати Ҷумҳурии Тоҷикистонро баҳо дода, бояд қайд кард, ки он дар марҳилаи барқароршавӣ баъд аз ба Истиқлолият расидани кишвар қарор дорад.

¹¹⁵ Ниг.: Комилов, С.Д. Основы институционализации инновационного развития промышленности Республики Таджикистан / С.Д. Комилов // Вестник университета (Российско-таджикский (Славянский) Университет). – Душанбе, 2013. – № 2 (41). – С. 48-57.

Муваффакиятҳои минбаъда дар бахши саноат аз самаранокии ҷалби сармоягузориҳои мустақим ба эҷоди бартариятҳои рақобатӣ вобастагии зич дорад, ки яке аз роҳҳои ноил гардидан ба он вусъат бахшидан ба шарикии стратегӣ мебошад. Шарикии стратегӣ метавонад тавоне рақобатии ширкатҳои ватаниро ба маротиб боло барад. Барои ин, таваҷҷӯҳи бештари мақомоти даҳлдор, дастгирии ҳамаҷонибаи давлат ва ҳавасмандии соҳибкорони ватаний муҳим дониста мешавад.

3.2. Шарикии технологи ширкатҳои саноатӣ дар заминай бунёди кластерҳои минтақавӣ

Яке аз самтҳои муҳимми густариши шарикии саноатӣ бунёди кластерҳои минтақавӣ ба ҳисоб меравад. Дар қисмати назариявии рисола дар робита ба аҳаммияти кластерҳои саноатӣ чун шакли самараноки шарикии стратегӣ маълумоти муҳтасар оварда шуда буд. Қобили қайд аст, ки имрӯзҳо маҳз кластерҳои саноатӣ чун субъекти фаъол дар пешбуруди шарикии стратегӣ дар аксари кишварҳои аз нигоҳи саноатӣ пешрафта амал мекунанд. Таҳқики муаммоҳо ва ояндабинии рушду инкишофи кластерҳои саноатӣ бо таваҷҷӯҳ ба принсипҳои асосии шарикии стратегӣ аз ҳадафҳои муҳим дар ростои ноил гардидан ба таъмини рақобатпазирӣ ширкатҳои ватаний ба шумор меравад.

Шакли кластерии инкишофи корхонаҳои саноатӣ дар адабиёти илмӣ ба таври амиқ ва густарда шарҳу баён ёфтааст. Бо вучуди ин, бояд гуфт, ки нақшу аҳаммияти кластерҳои саноатӣ дар таҳқими шарикии стратегии байни аъзоёни кластер ва байни худи кластерҳо, бо таваҷҷӯҳ ба таъсири ин шарикӣ, дар таъмини некуаҳволӣ ва болоравии сатҳи зисти аҳолии минтақаҳои алоҳида ба таври мукаммал таҳлилу баррасӣ нагардидааст.

Оид ба мазмуни моҳияти кластер дар адабиёти иқтисодӣ таърифҳои муҳталиф пешниҳод шудаанд. Новобаста ба замон, макон, аҳдоф, объект ва предмети таҳқиқ дар аксари таърифҳои пешниҳодшуда муқарраротеро метавон мушоҳида намуд, ки ба ҳарактери шарикии

стратегӣ доштани кластерҳо далолат мекунад. Баъзе аз таърифҳои нисбатан мукаммал дар зер оварда мешаванд.

Чи тавре мебинем, кластерҳои саноатӣ чун як шакли шарикии стратегӣ дар бахшҳои муҳталиф ба унвони ташкилдиҳандай яқдигар баромад мекунанд. Вобаста ба ин, метавон ба бовари гуфт, ки таъсиси кластерҳои саноатӣ, яъне густариши шарикии стратегӣ дар иқтисоди миллӣ ба шумор меравад. Дар баробари ин, бояд ба масоили дар амал пурра татбиқ шудани принципҳои асосии шарикии стратегӣ аҳаммият дод, то инкишофи босубот ва мӯтадили кластерҳои саноатӣ таъмин гардад.

Чадвали 3.2.1.

ТАЪРИФИ КЛАСТЕР БО ТАВАҶҖУҲ БА НАҚШИ ШАРИКИИ СТРАТЕГӢ ДАР ИНКИШОФИ ОН

МУАЛЛИФ (ОН)	ТАЪРИФ	НАҚШИ ШАРИКИИ СТРАТЕГӢ
Porter, M.E. <i>The Competitive Advantage of Nations</i> . – New York: Free Press, 1990. – 855 p.	Гурӯҳҳои аз ҷиҳати ҷуғрофӣ мутамарказшудаи ширкатҳои бо ҳам алоқаманд, таъминкунандагони маҳсус, пойгоҳҳои хидматрасонӣ, ширкатҳои аз нигоҳи соҳавӣ алоқаманд, инчунин, ташкилотҳои марбут ба фаъолияти онҳо (масалан, донишгоҳҳо, институтҳои илмию таҳқиқотӣ, иттиҳодияҳои тиҷоратӣ), ки дар соҳаҳои муайян рақобат мекунанд, вале ҳамзамон бо ҳам кор мекунанд.	Истифодаи принципҳои шарикии стратегӣ ба таҳқими алоқамандии аъзоёни кластер мусоидат ҳоҳад кард.
Department of Trade and Industry. – London, 2004. – Mode of access: http://www.dti.gov.uk/files/file14008 .	Кластерҳо гурӯҳҳои ширкатҳо ва ташкилотҳои мустақили бо онҳо алоқаманданд, ки: ҳамкорӣ ва рақобат мекунанд; аз ҷиҳати ҷуғрофӣ дар як ё якчанд минтақа мутамарказ шудаанд, ҳарчанд кластер метавонад андозаи глобали дошта бошад; дар соҳаи муайянни фаъолият таҳассус доранд ва бо технология ва малакаҳои умумӣ алоқаманданд; метавонад институтионализатсияшуда (мақомоти идоракунии кластер	Шарикии стратегӣ метавонад ба ҷараёни институтионализатсияи кластерҳои саноатӣ суръат бахшад, инчунин истифода аз принципҳои шарикии стратегӣ аъзоёни кластерро новобаста аз мавқеяти ҷуғрофиашон муттаҳид менамояд.

	дошта бошад) ё гайри институтсионализатсияшуда бошанд.	
Business Clusters in the UK – A First Assessment [Electronic resource] / Department of Trade and Industry. – London, 2012.	Тамаркузи ширкатҳо ва ташкилотҳои рақобаткунанда, ҳамкорӣ ва ба ҳамдигар вобаста, ки тавассути системаи муносибатҳои бозорӣ ва ғайрибозорӣ алоқаманданд.	Истифода аз принсипҳои шарикӣ стратегӣ вобастагии аъзоёни ширкатро бо таваҷҷӯҳ ба принсипҳои бозории фаъолияти иқтисодӣ қавитар хоҳад кард.
Фатеев, В.С. Кластеры, кластерный подход и его использование как инструмента регулирования развития национальной и региональной экономики / Вестник ВГУ. – 2012. – № 2 (131). – С. 43.	Кластерҳои инноватсионӣ ин маҷмуи корхонаҳо (ширкатҳои саноатӣ, марказҳои таҳқиқотӣ, муассисаҳои молиявӣ ва илмӣ), мақомоти давлатӣ, иттифоқҳои касаба, ташкилотҳои ҷамъиятӣ мебошанд, ки дар асоси концентратсияи ҳудудии шабакаҳои таъминкунандагони маҳсусгардонидашуда, истеҳсолкунандагони асосӣ ва истеъмолкунандагон бо онҳо алоқаманданд.	Принсипҳои шарикӣ стратегӣ бо принсипҳои концентратсия, интегратсия, маҳсусгардонӣ ва кооператсия дар таомул ва мувофиқати комил баромад мекунанд.

Сарчашма: Аз тарафи муаллиф дар асоси адабиёти соҳавӣ тартиб дода шудааст.

Мувофиқи назарияи пешниҳоднамуди М. Портер – яке аз олимони барҷастаи Ғарб, ки аксари муҳаққиқон ӯро ба унвони асосгузори назарияи кластерии рушд мешиносанд, кластерҳо дар натиҷаи дар як ҳудуди ҷуғрофӣ ҷамъ омадани шумораи зиёди ширкатҳои ба ҳам монанд ба вучуд меоянд. Шарти асосии ба таври табиӣ ба вучуд омадани кластерҳо рақобати озоди чунин ширкатҳо ба шумор меравад¹¹⁶. М. Портер

¹¹⁶ Ниг.: Низомова, Т.Д. Таҷрибаи давлатҳои Аврупо оид ба ташаккул ва рушди кластерҳои агросаноатӣ / Т.Д. Низомова, Ё.А. Сатторов // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. 2020. – № 5. – С. 11-17.; Мухсинова, П.А. К вопросу создания кластерной модели развития предприятий легкой промышленности / П.А. Мухсинова // Ученые записки Худжандского государственного университета им. академика Б. Гафурова. Серия: Естественные и экономические науки. – Худжанд, 2018. – № 3 (46). – С. 146-150.; Низамова, Т.Д. Опыт зарубежных стран по созданию и развитию инновационных кластеров / Т.Д. Низамова, Н.Х. Бобосодикова // Известия Академии наук Республики Таджикистан. Отделение общественных наук. 2019. – № 4 (258). – С. 45-49.; Низамова, Т.Д. Роль кластеризации в развитии промышленности Таджикистана / Т.Д. Низамова // Вестник

назарияи панҷ омили рақобатро пешниҳод намуд, ки онро метавон ибтидои ба вучуд омадани кластерҳои минтақавӣ шуморид. Ҳамин тавр мувофиқи ин назария танҳо дар сурати ба миён омадани заминаҳои рақобатии ҳамкориҳои ширкатҳои аз лиҳози соҳавӣ ба ҳам наздик кластерҳои саноатӣ ба таври табиӣ ба вучуд меоянд.

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба таври расмӣ кластерҳои саноатӣ ҳанӯз ташаккул наёфтаанд¹¹⁷, аммо нишонаҳои он (ба сифати шарикии стратегии ширкатҳои саноатӣ) дар баъзе ҳолатҳо мушоҳида мешавад. Аз нчумла, баъзе аз муҳакқиқони ватаниӣ¹¹⁸ ширкати ТАЛКО, ширкати Джунтай-Данғара, ширкатҳои нассочии Ҳучанд ва баъзе ширкатҳои бузурги соҳаи саноати ҳӯроквории шаҳри Душанбера ба унвони воҳидҳои ибтидоии кластерҳои минтақавӣ муаррифӣ намудаанд¹¹⁹. Аммо, ба таври расмӣ кластери комил ва аз ҷониби ҳама эътирофшудаи саноатӣ дар кишвари мо ҳанӯз фаъолият намекунад¹²⁰. Ин ҳам дар ҳолест, ки дар баъзе кишварҳои ҳамчавор, аз нчумла, Узбекистон, то ин дам чандин кластери саноатӣ ва аграрӣ ба қайд гирифта шудаанд¹²¹.

Бо таваҷҷуҳ ба бартарияти равиши кластерии рушди соҳаҳои саноат Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон якчанд барномаи соҳавиро қабул намудааст, ки ҳадафи асосиашон мусоидат ба таъсиси кластерҳои саноатӣ

Таджикского национального университета. Серия социально-экономических и общественных наук. 2016. – № 2/11 (220). – С. 86-93.

¹¹⁷ Ниг.: Низамова, Т.Д. Государственная кластерная политика: вопросы выбора реализации / Т.Д. Низамова, П.А Мухсинова // Таджикистан: экономика и управление. 2020. – № 1. – С. 39-44.

¹¹⁸ Ниг.: Иброҳимзода, И.Р. Таҷрибаи пешқадами хориҷии маблағгузории ташаккул ва рушди кластерҳои саноатӣ ва роҳҳои татбиқи он дар Ҷумҳурии Тоҷикистон / И.Р. Иброҳимзода // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. – Душанбе, 2022. – № 6. – С. 15-21.

¹¹⁹ Ниг.: Махмадизод, Р.Б. Пути устойчивого развития мясного кластера в Хатлонской области Таджикистана / Р.Б. Махмадизод, Ш.Н. Джалилов // Экономика Таджикистана. – Душанбе, 2021. – № 4/1. – С. 99-105.

¹²⁰ Ниг.: Джурбаев, Г. Вопросы формирования кластеров в металлургической промышленности Республики Таджикистан / Г. Джурбаев, М.Х. Нематова // Экономика Таджикистана. – Душанбе, 2020. – № 4-2. – С.35-44.

¹²¹ Ниг.: Ҳонкелдиева, К.Р. Механизм управления инновационными кластерами в текстильной отрасли Республики Узбекистан / К.Р. Ҳонкелдиева // Экономика и предпринимательство. – М., 2021. – № 7 (132). – С.576-581.

ба ҳисоб меравад. Аз нчумла, метавон ба Стратегияи рушди саноат дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2018-2030, Барномаи рушди қолинбофӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, Барномаи давлатии омӯзиш ва арзёбии захираҳои металҳои нодир, Барномаи рушди металлургияи ранга ва сиёҳ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2019-2025, Барномаи рушди саноати сабук дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, Барномаи рушди саноати хӯроквории Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2020-2025, Барномаи рушди инноватсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Барномаи саноатикунонии босуръати Ҷумҳурии Тоҷикистон 2020-2025, Барномаи рушди саноати мошинсозии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2020-2025 ва дигар барномаҳои соҳай ишора намуд, ки ҷиҳати шаклгирии кластерҳои саноатӣ дар кишвар маҷмуи чорабиниҳои маҳсусро пешбинӣ намудаанд. Яъне, Ҳукумати Ҷумҳурӣ ба таври ҷиддӣ дар садади ташкил намудани кластерҳои саноатӣ дар минақаҳои муҳталифи кишвар мебошад.

Дар ҳамин ҳол, муҳаққиқони ватанӣ, ки дар робита ба ташкил ва инкишофи кластерҳои саноатӣ таҳқиқот бурдаанд, ба ин ақидаанд, ки дар кишвари мо заминаҳои асосии шаклгирии кластерҳо ҳанӯз фароҳам оварда нашудааст. Барои шаклгирии босуръати кластерҳои саноатӣ мушкилоти зиёде монеа гардидаанд, ки бисёре аз онҳо реша дар номукаммалии шарикии стратегии ширкатҳо доранд. Баъзе аз ин монеаҳо ва алоқамандии онҳоро бо номукаммалии шарикии стратегӣ дида мебароем (ҷадвали 3.2.2.).

Ҷадвали 3.2.2.

МАҚСАДИ ШАКЛГИРИИ КЛАСТЕРҲОИ САНОАТӢ ВА АЛОҚАМАНДИИ ОНҲО БО ШАРИКИИ СТРАТЕГӢ

Монеаи шаклгирии кластерҳои саноатӣ	Алоқамандии монеа бо номукаммалии шарикии стратегӣ
Фазои озоди рақобатӣ дар кишвар ҳанӯз ба таври комил ташаккул наёфтааст. Ширкатҳои навтаъсис барои пешбури фаъолияти худ дучори монеаҳои муҳталифи идорӣ, андозӣ, гумrukӣ, бозорӣ ва маъмурӣ	Номукаммалии шарикии стратегӣ имкон намедиҳад, ки шарикон бо якдигар вориди рақобати озод гарданд, ширкатҳои ватанӣ мағҳуми “рақиб”-ро ба унвони душман талаққӣ менамоянд, на ба унвони шарик, дар ҳоле ки дар кишварҳои пешрафта рақибон бо

мегарданд. Ширкатҳои бузург бо роҳҳои муҳталиф ба инкишофи ширкатҳои нав монеаҳо ба вуҷуд меоранд.	ҳамдигар дар бахшҳои муҳталиф (дар доираи шариқии стратегӣ) ҳамкорӣ мекунанд, аз имконоти яқдигар истифода мебаранд.
Суръати нисбатан пасти сармоягузорӣ дар ширкатҳои саноатӣ имкон намедиҳад, ки кластерҳои саноатӣ ташакқул ёбанд. Шаклгирии табиии кластерҳои саноатӣ аз суръати равандҳои сармоягузорӣ алоқамандии зиёд дорад.	Яке аз шартҳои муҳимми суръат бахшидан ба сармоягузорӣ ин шариқии стратегӣ мебошад. Рушди сармоягузориҳои мустақими хориҷӣ бо шариқии стратегии ширкатҳои ватанӣ алоқамандии зич дорад. Инкишофи номукаммали шариқии стратегӣ ба рушди фаъолияти сармоягузории ширкатҳои ватанӣ оварда расонидааст, ки ин дар навбати худ, ба эҷоди кластерҳои саноатӣ таъсири манғӣ мерасонад.
Фаъолияти навоваронаи ширкатҳои саноатӣ дар ҷумҳурӣ то ҳол қаноатбахш нест. Аксари ширкатҳои ватанини кишвар бо истифода аз технологияҳои кӯҳна фаъолият менамоянд ва бо марказҳои илмӣ ва ИИТ ҳамкориҳои зич надоранд. Илова бар ин, ширкатҳои ватанӣ аз имконоти ҳаридорӣ намудани технологияҳои нав ба таври коғӣ бархӯрдор нестанд.	Яке аз самтҳои муҳимми шариқии стратегӣ ин инкишофи ҳамкориҳои ширкатҳои саноатӣ бо марказҳои илмӣ ва муассисаҳои таълимӣ ба шумор меравад. Зинаи ибтидоии шариқии стратегиро бисёре аз муҳаққиқон дар ҳамкориҳои марказҳои илмӣ бо ширкатҳои саноатӣ мебинанд. Шариқии стратегии ширкатҳои саноатӣ бо муассисаҳои таълимӣ ва марокизи илмӣ метавонад ба фаъолияти навоваронаи аввалий ба таври муассир мусоидат намояд.
Дар кишвар барномаҳои давлатии рушди ҳамгирои ширкатҳои саноатӣ ва ширкатҳои кишоварзӣ, кооператсияи байнисоҳавӣ, маҳсусгардонии саноатӣ, концентратсияи истеҳсолӣ ва амсоли он ба таври муассир ва ҳадафманд пайгиҳӣ намешаванд. Солҳои охир ба маҳсусгардонии саноатӣ ва концентратсияи истеҳсолӣ диққати хос дода намешавад. Аз тарафи дигар, ҳамгирои соҳавӣ ва минтақавӣ низ тавассути барномаҳо ва стратегияҳои миллӣ оқилона ба роҳ монда нашудаанд.	Шариқии стратегӣ яке аз омилҳои калидии ҳамгирои соҳавӣ ва минтақавӣ маҳсуб мёёбад. Номукаммалии шариқии стратегӣ дар сатҳҳои муҳталифи идоракунии ширкатҳои саноатӣ ҳамчун омили манғии вусъат гирифтани равандҳои ҳамгирои соҳавӣ ва минақавӣ баромад мекунад. Дар шароити муосир кооператсияи ширкатҳои саноатӣ ва ширкатҳои кишоварзӣ низ ба густариши шариқии стратегӣ дар ин самт вобастагӣ дорад, зоро шариқии стратегӣ механизми асосии инкишофи кооператсия дар иқтисодиёти бозорӣ ба шумор меравад.

Сарчашма: Тажияи муаллиф дар асоси адабиёти соҳа

Аз ҷадвали 3.2.2. бармеояд, ки шариқии стратегӣ ва ташакқулёбии кластерҳои саноатӣ бо ҳамдигар алоқамандии зич доранд. Аниқтараш шариқии стратегӣ ва инкишофи он ба раванди шаклгирии кластерҳои саноатӣ таъсири мусбат мерасонад. Вобаста ба ин, густариши стратегӣ дар байни ширкатҳои саноатии кишвар аз омилҳои калидии ташкили кластерҳои саноатӣ мебошад. Дар робита ба ин, Ҳукумати кишварро

мебояд аз ҳар чихат ба густариши шарикии стратегии ширкатҳои саноатӣ, чи дар дохил ва чи дар сатҳи байналхалқӣ, аҳаммияти ҷиддӣ дихад.

Дар ҳамин ҳол, яке аз самтҳои муҳим ва афзалиятноки шарикии стратегӣ, ки ба шаклгирии кластерҳои саноатӣ таъсири калидӣ дорад, шарикии технологӣ шинохта шудааст. Маълум аст, ки барои ба даст овардани бартариҳои рақобатӣ дар бозор корхонаҳои саноатӣ бояд технологияҳои мавҷударо мунтазам такмил диханд ва технологияҳои навро таҳия кунанд. Дар баробари ин, субъекти саноатӣ ба он манфиатдор аст, ки технологияни нав ва такмилёфта раванди истехсолотро (ё ҷузъҳои алоҳидаи онро) сода карда, онро дар қӯтоҳмуддат ё миёнамуҳлат аз ҷиҳати иқтисодӣ қобили истифода гардонад.

Дар умум, шарикии технологӣ чун як намуди шарикии стратегӣ, як шакли ҳамкории ташкилотҳои аз ҷиҳати ҳуқуқӣ ва иқтисодӣ мустақил барои ҳалли муштараки масъалаҳои технологӣ бо мақсади ба даст овардани фоидайи тарафайн мебошад. Мувофиқи он, шарикии технологӣ метавонад доимӣ ё муваққатӣ бошад¹²². Муҳим ин аст, ки шарикии технологӣ омили шаклгирии ботадричи кластерҳои саноатӣ мегардад.

Ю.А. Дерябин принсипҳои зерини шарикии технологиро бо иштироки корхонаи саноатӣ ҷудо намудааст, ки мазмун ва муҳтавояшон ба раванди шаклгирии кластерҳои саноатӣ мувофиқат меқунад:

1. Принципи ошкорбаёнӣ маънои онро дорад, ки корхонаҳо дар ҷараён ҳамкориҳои технологӣ бо субъектҳои беруна, ҷиҳати ифшии маълумот дар бораи иқтиидори технологий якдигар дар ҳар як ҳолати мушаххас мувофиқат менамоянд.

2. Принципи шарикӣ, ки бо принципи қаблӣ зич алоқаманд буда, омодагӣ ба баррасии масъалаҳои техникий ва технологий онҳоро бо

¹²² Ниг.: Дерябин, Ю.А. Технологическое партнерство промышленных предприятий с образовательными организациями высшего образования / Ю.А. Дерябин // Вестник Омского университета. Серия: Экономика. – Омск, 2020. – Т. 18. – № 4. – С. 68.

шарикон, гузоштани вазифаҳо дар назди мутахассисоне, ки аз берун ҷалб карда мешаванд, дар назар дорад.

3. Принсиipi фоидai манфиати муштарак яъне манфиатҳо аз шарикии технологӣ бо тавозуни муайян тақсим мешаванд. Масалан, дар ҳолате, ки манфиат ё даромади ғайричашмдоште аз истифодаи технологияи таҷрибашаванда ба даст меояд, шарикон яқдигарро огоҳ месозанд¹²³.

Ҳамин тавр шарикии технологӣ ба унвони як намуди маъмули шарикии стратегӣ, ба шаклгирии кластерҳои саноатӣ таъсири бевосита дошта, ба ин раванд такони ҷиддӣ мебахшад.

Бояд қайд кард, ки шарикии технологӣ дар саноат якчанд таснифро дар бар мегирад, аз нҷумла, аз рӯи мансубияти соҳавии субъектҳо (ширкатҳои технологии истеҳсолӣ ва омехта); аз рӯи шумораи лоиҳаҳо барои корҳои муштарак (як лоиҳа ва ё чанд лоиҳа); аз рӯи омилҳои ҷуғрофӣ (миллӣ ва бо иштироки хориҷӣ); аз рӯи дараҷаи расмият (расмӣ ва воқеӣ); аз рӯи натиҷаи бадастовардашуда (кор карда баромадани технологияи нав, тақмил додан ва ҷорӣ намудани технологияи мавҷуда, ҳалли проблемаҳои техникӣ ва технологӣ, тайёр кардани мутахассисон барои кор кардан дар таҷхизоти мушаххасва ғ.). Гуногуни шаклҳо шарикии технологӣ гуногуни усулҳо ва роҳҳои истифодаи самаранокро аз ҳамкориҳои технологӣ таъмин менамояд.

Ҳамин тавр равишҳои зерини ба роҳ мондани шарикии технологӣ чудо карда мешавад.

1. Шарикии технологӣ бо истифода аз манбаъҳо. Дар ин ҳолат шарикии технологӣ ҳамчун роҳи татбиқи лоиҳаҳои муштараки техникӣ ва технологӣ дар соҳаи истеҳсолот дар асоси муттаҳидсозии захираҳо ҷиҳати ба даст овардани натиҷаи судманд ба роҳ монда мешавад. Намунаи боризи онро мо дар мисоли ширкатҳои ватание мебинем, ки ҷиҳати

¹²³ Ниг.: Дерябин, Ю.А. Технологическое партнерство промышленных предприятий с образовательными организациями высшего образования / Ю.А. Дерябин // Вестник Омского университета. Серия: Экономика. – Омск, 2020. – Т. 18.– №4. – С. 67-74.

истихроҷ ва коркарди захираҳои табиӣ ва қанданиҳои фоиданок технологияи хориҷиро ворид менамоянд. Ин равиши шарикии технологӣ аз ҷанд ҷиҳат созгор мебошад. Аввалан, он ҳароҷоти зиёдро барои омӯзиш, озмоиш ва ё таҳқиқотҳои иловагӣ талаб намекунад. Сониян, ин навъи шарикӣ ба таври vasеъ дастрас мебошад, яъне пайдо кардани шарик, бастани қарордод ва истифодаи бевоситаи он саъю қӯшиши зиёдро талаб намекунад. Солисан, тақсимоти даромад аз шарикии технологӣ дар ин сурат ҳеле одӣ ва сода матраҳ мешавад ва ҳаллу фасли ниҳоии худро пайдо менамояд.

Аз ширкатҳои ватание, ки ин навъи шарикии технологиро ба таври vasеъ ва самаранок истифода мебаранд, метавон Корхонаи сementбарории ш. Душанбе КВД “Тоҷиксемент”-ро ном гирифт, ки тӯли солҳои зиёд бо технологияи хориҷӣ истехсоли сementро ба роҳ мондааст. Инчунин, ширкатҳои дигари ватанӣ, аз қабили КВД “ТАЛКО”, ҶДММ «Ширкати қӯҳӣ-саноатии Тоҷикистону Ҳитой», КМ “Зарафшон” ва ҶДММ КМ ТА «Анзоб» низ аз шарикии технологӣ бо равиши коркарди манобеи табиӣ самаранок истифода мебаранд. Ҳамчунин, бузургтарини корхонаҳои бунёдгардида дар саноати ҳӯрокворӣ, аз қабили корхонаи истехсоли равғани растани ҶДММ “Корхонаи истехсолии “Ганҷ”-и ноҳияи Кӯшиниён бо иқтидори коркарди 40 ҳазор тонна, коргоҳи истехсоли равғани растани дар заминай ҶДММ “25-солагии Истиқлолият”-и ноҳияи Спитамен бо иқтидори коркарди 14,0 ҳазор тонна зироатҳои равғанидиҳанда ва корхонаи истехсоли оби ошомиданӣ ва машруботии “Сиёма”-и шаҳри Душанбе бо иқтидори 23,4 миллион литр дар як сол аз ин навъи шарикии технологӣ ба таври vasеъ истифода мебаранд.

Мутаассифона, дар ҶТ аз бартариятҳои ин навъи шарикии стратегӣ ҷиҳати таъсиси кластерҳои саноатӣ ба таври назаррас истифода намешавад. Дар оянда бояд аз имкониятҳое, ки шарикии технологӣ ба

миён меоранд, дар масири ташкили кластерҳои саноатӣ самаранок истифода бурд.

2. Шарикии технологӣ дар заминаи равиши ташкили ҳамчун модели ба берун нигаронидашудаи ташкили корхонаи саноатӣ бо ҷалби фаъолияти муштараки он бо субъектҳои хочагидор дар асоси манфиатҳои умумии технологӣ ва омодагӣ ба ҳамкорӣ барои ноил шудан ба ҳадафи умумӣ таъриф мешавад. Чунон чи, мебинем, ин навъи шарикии технологӣ нисбатан мураккабтар буда, анҷоми корҳои муқаддамотӣ, ташкили соҳторҳои муайян, озмоиш, пешниҳод ва таъииди созишиномаҳои маҳсусро дар асоси манфиатҳои муштарак тақозо меқунад.

Бартарияти асосии ин навъи шарикии технологӣ ташкили соҳторҳои ҳамгиришудаи таҳлилу таҳқиқ ва коркарди навовариҳои илмӣ ба ҳисоб меравад. Дар ҷараёни пешбурди корҳои илмиву таҳқиқотӣ (НИОКР) аз зарфияти илмиву тадқиқотии тарафайн истифода мешавад. Аз ҷониби дигар, ташкили соҳторҳои ҳамгиришуда шарикии стратегии корхонаҳоро барои муддати дуру дароз таъмин менамояд. Инчунин, ин соҳторҳои ҳамгиришуда дар оянда метавонанд ба сифати воҳидҳои муҳимми кластерҳои саноатӣ баромад намоянд.

Дар ҶТ баъзе нишонаҳои ин навъи шарикии стратегӣ дар саноати сабук ба назар мерасад. Корхонаҳои калонтарини ин соҳа дар Душанбе, Хучанд ва Бохтар ҷойгир шудаанд. Корхонаҳои калонтарини он ҶСШК «Зинат», КМ «Ҷавонӣ», ҶСШК «Гулдаст» ва ғайраҳо мебошанд. Инкишоф ва рақобатпазирии корхонаҳои мазкур дар оянда ба шарикии технологиӣ онҳо бо ширкатҳои хориҷӣ вобастагии зич дорад. Аз тарафи дигар, маҳз дар заминаи шарикии технологиӣ онҳо бо ширкатҳои хориҷӣ шароити шаклгирии кластерҳои саноатӣ фароҳам мешавад.

3. Шарикии технологӣ бо такя ба ташкили равандҳои ҳамкорӣ тавассути бастани шартномаҳову созишиномаҳо ва таъсиси пойгоҳи ҳуқуқии таъмини алоқамандии технологӣ татбиқ карда мешавад. Онро ҳамчун маҷмуи равандҳое, ки дар асоси он созишиномаи ҳуқуқии байни

шарикон оид ба лоиҳаҳои муштарак амалӣ карда мешаванд, таъриф кардан мумкин аст. Дар доираи он манфиатҳои мутақобилан судманди технологӣ, кам кардани харочоти истеҳсолӣ ва муомилот таъмин карда мешавад. Харочоти вобаста ба паҳншавии хавфҳо ва захираҳо дар байни шарикон аз қабл тавофуқ карда мешавад.

Бартарияти ин равиши шарикии стратегӣ, пеш аз ҳама, дар он аст, ки ташкили соҳторҳои ҳамгироишударо тақозо намекунад. Аз тарафи дигар, чунин шакли шарикӣ таъиноти сурӯғавӣ дорад, яъне дар самти муайян амалӣ карда мешавад. Дар чунин ҳолат, самт, ҳудуд, замон, доираи иштирокчиён, ҳаҷми маблағ ва дигар ҳусусиятҳои ҳамкорӣ қаблан мушахҳас карда мешавад. Натиҷаи татбиқи чунин шарикӣ бо бегумон ба суръат гирифтани равандҳои нав ва мувоғиқан таъмини рақобатпазирии ширкатҳо мусоидат ҳоҳад кард. Ҳамин тавр имконияти густариши фаъолияти ширкат дар шакли ташкили кластер ба миён ҳоҳад омад.

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон шарикии технологро бо такя ба ташкили равандҳои ҳамкорӣ метавон дар заминаи ширкатҳое, ки бо технологияи сатҳи боло фаъолият мекунанд, аз қабили КВД «Ширкати Алюминийи Тоҷик», ҶДММ КМ «Точпроф», ҶДММ «Ноқили Талко» ва ҶСП «Ноқили Турсунзода», ҶСП «Норд Азия металл»-и ноҳияи Спитамен, ҶДММ “Труба ва профилҳои тоҷик”-и шаҳри Ҳисор ва амсоли он дар марҳилаи иҷроиш гузошт.

4. Шарикии технологӣ бо истифода аз ҳусусиятҳои фардии ашҳоси боистеъдод ҷиҳати дар истеҳсолот татбиқ намудани технологияҳои нав бо омӯзиш фаро гирифта мешаванд. Дар чунин ҳолат як ё ҷанд нафар метавонанд дар алоҳидагӣ бо як ё якҷанд нафар аз кормандони ширкати шарик ҳамкориҳои технологӣ ва илмиву таҳқиқотиро ба роҳ монанд. Намунаи чунин ҳамкориҳоро дар фаъолияти донишгоҳҳо, марказҳои илмиву таҳқиқотӣ ва баъзе ширкатҳои саноатии пешрафта дидан мумкин аст. Дар аксари ҳолатҳо оғози шарикии технологӣ бо истифода аз ҳусусиятҳои фардии ашҳоси боистеъдод аз ташаббуси фардии нафарони

мазкур шуруъ мешавад. Натиҷаҳои он ба истеъоддоҳои фитриву таҷрибаи ҷунин ашхос ва муҳити ниҳодии рушди ҳамкориҳои технологӣ дар маҳал, минтақа ва кишвар вобаста мебошад. Натиҷаҳои ниҳоии шарикии технологӣ бо истифода аз хусусиятҳои фардии ашхоси боистеъодод бешубҳа ба раванди шаклгирии кластерҳои саноатӣ бетаъсир наҳоҳад буд.

Дар шароити ҷумҳурии мо дар робита ба шарикии технологӣ бо истифода аз хусусиятҳои фардии ашхоси боистеъодод мисоли равшан овардан мушкилтар аст. Аммо баъзе нишонаҳои онро дар фаъолияти илмиву таҳқиқотии олимони кишвар, ки дар ҷараёни иҷроиши лоиҳаҳои муҳталиф ширкат меварзанд, дидан мумкин аст.

Ҳамин тавр шарикии технологӣ чун як шакли шарикии стратегӣ ба роҳу усулҳои муҳталиф метавонад дар ростои ташаккули кластерҳои саноатӣ саҳми ҳудро бигузорад. Барои ба таври табиӣ ташаккул ёфтани кластерҳои саноатӣ шарикии технологӣ бояд дар сатҳҳои муҳаталиф ба таври мутавозин инкишоф ёбад. Суоли муҳим ин аст, ки дар суръат гирифтани шарикии технологӣ дар сатҳҳои муҳталиф қадоме аз омилҳо таъсири бештар доранд. Бо таваҷҷӯҳ ба ошкор намудани омилҳои муассир ва дараҷаи таъсирашон метавон ҷиҳати фаъол гардонидани онҳо ҷораҳои зарурӣ андешид.

Ба ҳамин манзур, аз усули таҳлили омилӣ тавассути гузаронидани таҳқиқоти сотсиологӣ истифода мешавад. Ҳадафи асосии таҳқиқоти сотсиологӣ ошкор намудани омилҳоест, ки ба густариши шарикии технологи ширкатҳои саноатӣ ва аз ин тарик ба ҷараёни ба ҳам наздик шудани онҳо таъсир мерасонад. Ҳар қадар шарикии технологи ширкатҳо вусъати бештар қасб намояд, ҳамонқадар ҳамгирои ширкатҳо ривоҷи бештар пайдо ҳоҳад кард. Дар натиҷа, шароити мусоиди ба як кластери саноатӣ муттаҳид шудани онҳо фароҳам ҳоҳад омад. Дар ин замина, бояд ба назар гирифт, ки фалсафаи асосии кластер ин муттаҳид шудани ширкатҳое мебошад, ки як занцираи истеҳсолиро ташкил менамоянд. Шарикии технологӣ бошад, маҳз дар ростои ҳамин занцираи ягонаи

истехсолӣ густариш пайдо хоҳад кард. Пас, суоли асосие, ки дар таҳқиқоти сотсиологии мо гузашта шудааст, мантиқ он дуруст мебошад.

Ин таҳқиқот бо усули пурсиш ва бо истифода аз саволнома гузаронида шуд. Шумораи респондентон 187 соҳибкорро дар бар мегирад, ки лоиҳаи рушди технологияҳои муштаракро амалӣ мекунанд. Бо роҳи интихоби одии тасодуфӣ дар асоси меъёри Морган 126 нафар таъян шуда, дар охир 114 саволнома ҷамъоварӣ карда шуд, ки 91%-ро аз теъдоди умумии саволномаҳо ташкил менамояд. Ба асоси меъёри Харрис бозгашти 70%-и саволномаҳо дурустии натиҷаҳои бадастомадаро кафолат медиҳад¹²⁴. Пурсишнома аз 26 савол иборат аст, ки мувофиқи ҷадвали Лейкарт ба ҳар савол панҷ варианти ҷавоб пешниҳод шудааст: хеле кам, кам, миёна, зиёд, хеле зиёд.

Респондентон асосан дар соҳаи саноати сабук (нассоҷӣ ва коркарди ҷарм) фаъолият (роҳбарон, муовини роҳбар, менечер) мекунанд ва аз минтақаҳои мухталиф (Суғд, Ҳатлон, НТҶ) кишвар бо усули тасодуфӣ интихоб шудаанд. Зариби валидност бо истифода аз усули Алфа Кронбах мухосиба шуд, ки 0,87-ро ташкил намуд ва ин адад маънодор будани зарibi мазкурро ифода мекунад.

Пурсишнома аз чор саволи асосӣ ва нишондиҳандаҳои онҳо иборатанд, ки маҷмуан дар ҷадвали 3.2.3. оварда шудааст.

Ҷадвали 3.2.3.

ОМИЛҲОИ БА ШАРИКИИ ТЕХНОЛОГИИ ШИРКАТҲОИ САНОАТИ САБУК ТАЪСИРРАСОН

Саволҳои асосӣ	Нишондиҳандаҳои саволҳо
Ташаккули фазои мусоиди шарикии технологӣ то чӣ андоза ба натиҷаҳои ниҳоии он таъсир мерасонад	<ul style="list-style-type: none">- огоҳии кормандон аз фалсафа, мақсад ва ҳадафҳои шарикии технологӣ;- шиносоии кормандон аз низоми шарикии технологӣ дар кишварҳои дигар;- огоҳии кормандон аз нақш ва вазифаҳои худ дар ҷараёни мушорикат;- ташвиқ ва тарғиби кормандон барои ворид шудан ба

¹²⁴ Ниг.: Harris, L. and Ogbonna, E. (2001) Strategic Human Resource Management, Market orientation, and Organizational Performance. Journal of business research, 51, 157-166.

	<ul style="list-style-type: none"> - шарикии технологӣ аз тарафи маъмурият; - ташаккули боварӣ ва эътимод байни роҳбарон ва кормандон дар ҷараёни шарикии технологӣ - ташаккули дидгоҳи муштарак ҷиҳати пешбуруди шарикии технологӣ байни кормандон.
Таъминоти меъёригу хукукии шарикии технологӣ то чӣ андоза ба натиҷаҳои ниҳоии он таъсир мерасонад	<ul style="list-style-type: none"> - коркарди барнома ва оинномаи шарикии технологӣ; - ҳадафгузорӣ ва муайян кардани меъёри (критерия) -и самаранокии шарикии технологӣ; - таъсиси шӯъбаи алоҳида дар идоракунии ҷараёни шарикии технологӣ; - таъмини шаффоғияти ҷараёни дар амал татбиқ намудани шарикии технологӣ; - таъмини ҳавасмандии кормандон барои ичрои нишондиҳандаҳои муайяни шарикии технологӣ; - ба омӯзиш фаро гирифтани кормандони баҳши шарикии технологӣ; - муайян намудани ҳудудҳои замонӣ барои ичрои вазифаҳои мушаххас.
Даврабандии дар амал татбиқ намудани шарикии технологӣ то чӣ андоза ба натиҷаҳои ниҳоии он таъсир мерасонад	<ul style="list-style-type: none"> - оғоз намудани шарикии технологӣ бо таваҷҷуҳ ба пешниҳод ва ташаббуси кормандон; - ба ихтиёри кормандон voguzor намудани муҳлати давраҳои ичрои шарикии технологӣ; - авлавият додан ба мушкилоти фардӣ нисбат ба мушкилоти гурӯҳӣ; - замонбандии катъӣ, сарғи назар аз тавононии кормандон ва имкониятҳои онон; - афзалият додан ба таъсиси ҷойҳои нави корӣ дар ҷараёни ичрои шарикии технологӣ;
Роҳбарӣ ва идоракунии шарикии технологӣ то чӣ андоза ба натиҷаҳои ниҳоии он таъсир мерасонад	<ul style="list-style-type: none"> - шаффоғияти қабули қарор дар воҳидҳои маъмурии идоракунии равандҳои шарикии технологӣ; - имконоти молиявии роҳбарон ҷиҳати ҷалби шарикон ва мутахассисони соҳа; - раванди пайгирии ичрои қарорҳои қабулшуда дар воҳидҳои маъмурий; - сатҳи истифодабарии фановариҳои иртиботиву иттилоотӣ дар раванди идоракунии шарикии технологӣ.

Сарчашма: Таҳияи муаллиф дар асоси адабиёти соҳа

Респондентон бо таваҷҷуҳ ба шинос шудан бо саволҳо ва нишондиҳандаҳои онҳо, тибқи тести Лейкарт, аз панҷ варианти пешниҳодшуда (хеле кам, кам, миёна, зиёд, хеле зиёд) якеро интихоб менамоянд. Натиҷаҳои бадастомада бо истифода аз барномаи SPSS ҳисоб карда шуда, таъсири омилҳои ба шарикии технологӣ таъсиррасон тавассути зарибҳои риёзӣ баҳогузорӣ мешаванд.

Натиҷаҳои бадастомада нишон медиҳанд, ки 73,8% респондентон дар робита ба саволи 1 (Ташаккули фазои мусоиди шарикии технологӣ то чӣ андоза ба натиҷаҳои ниҳоии он таъсир мерасонад) варианти “хеле

зиёд"-ро интихоб намудаанд, 15,3% онро миёна арзёбй карданد ва танҳо 10,9% таъсири омили мазкурро хеле кам нишон додаанд.

Натижаҳое, ки ба даст омаданд (чадвали 3.2.4.), нишон медиҳанд, ки азбаски X^2 ҳисоб шуда ($294,52$) аз X^2 ҷадвал бузургтар аст, эҳтимолияти (фарзияи) сифр рад мешавад ва бо эҳтимолияти 99% натиҷа мегирем, ки ташаккули фазои мусоиди шариқии технологӣ ба самаранокии раванди шариқии технологӣ ба таври назаррас таъсири мусбат мерасонад.

Чадвали 3.2.4.

МУҲОСИБАИ χ^2 ДАР АСОСИ САВОЛИ 1

$\frac{(O-E)}{E}$	E	O	$\frac{(O-E)^2}{E}$	E	O
0,45	553,38	538	6,54	553,82	614
8,93	330,66	385	14,25	330,66	262
3,54	165,17	141	0,37	165,17	173
1,68	63,33	53	0,09	63,33	55
0,62	26	22	3,12	26	55
46,32	553,83	714	57,75	553,83	35
10,06	330,66	273	10,65	330,66	375
27,31	165,7	98	27,04	165,17	39
7,87	63,33	41	14,85	63,33	232
7,54	26	13	18,61	26	94
12,69	553,83	47	6,11	553,83	48
15,82	330,66	403	5,35	330,66	612
1,92	165,17	185	0,008	165,17	271
0,05	63,33	65	1,18	63,13	164
2,46	26	18	1,38	26	72
					20

$\chi^2 = 294,52$
 $\chi^2 df = (5 - 1)(6 - 1) = 20 = 37,5$

Дар робита ба саволи 2 натиҷаҳо ба тартиби зерин ба даст омаданд (чадвали 3.2.4.)

74,3% - таъсири таъминоти меъёриву ҳуқуқии шариқии технологиро ба натиҷаҳои ниҳоии он хеле зиёд ва ё зиёд медонанд.

12,2% - таъсири ин омилро миёна медонанд.

13,5% - ба ин омил таъсири кам ва ё хеле кам қоиланд.

Натиҷаҳое, ки ба даст омаданд, нишон медиҳанд, ки азбаски X^2 муҳосибашуда ($97,432$) аз X^2 ($42,98$) ҷадвал бузургтар аст, эҳтимолияти

(фарзияи) сифр рад мешавад ва бо эҳтимолияти 99% натиҷа мегирем, ки таъсири таъминоти меъёригу хуқуқии раванди ичрои шарикии технологӣ ба натиҷаҳои ниҳоӣ ба таври хеле зиёд таъсири мусбат мерасонад.

Чадвали 3.2.5.

МУҲОСИБАИ χ^2 ДАР АСОСИ САВОЛИ 2

$\frac{(O-E)}{E}$	E	O	$\frac{(O-E)^2}{E}$	E	O
17,13	538	634	0,60	538	520
10,39	328,43	270	0,56	328,43	342
0,22	169,14	132	1,83	169,14	187
0,87	74,56	72	1,79	74,57	63
0,16	23,85	31	0,12	28,85	27
0,16	538	535	0,87	538	533
2,13	328,13	356	0,40	328,43	340
0,60	169,14	159	0,16	169,14	164
0,09	74,75	72	0,004	74,74	74
4,86	28,85	17	0,025	28,85	28
1,78	538	507	21,56	538	431
0,74	328,43	344	10,07	328,43	367
0,83	169,14	181	0,34	169,4	207
0,29	74,75	80	4,55	74,57	93
012	28,85	27	5,12	28,85	41
			0,59	538	606
			7,13	328,43	280
			1,35	169,13	154
			0,57	74,57	68
			0,16	28,85	31
$x^1 = 97,432$					
$x^2 \text{ df} = (5 - 1)(7 - 1) = 24 = 42,98$					

Дар робита ба саволи 3 натиҷаҳо ба тартиби зерин ба даст омаданд (чадвали 3.2.5.)

78,2% - таъсири даврабандии дар амал татбиқ намудани шарикии технологиро ба натиҷаҳои ниҳоии он хеле зиёд ва ё зиёд медонанд.

15,08% - таъсири ин омилро миёна медонанд.

6,7% - ба ин омил таъсири кам ва ё хеле кам қоиланд.

Натиҷаҳое, ки ба даст омаданд, нишон медиҳанд, ки азбаски X^2 муҳосибашуда (337,104) аз X^2 (42,98) чадвал бузургтар аст, эҳтимолияти (фарзияи) сифр рад мешавад ва бо эҳтимолияти 99% натиҷа мегирем, ки

даврабандии дар амал татбиқ намудани раванди ичроиши шарикии технологӣ ба натиҷаҳои ниҳоӣ таъсири мусбат мерасонад.

Чадвали 3.2.6.

МУҲОСИБАИ χ^2 ДАР АСОСИ САВОЛИ З

$\frac{(O-E)}{E}$	E	O	$\frac{(O-E)^2}{E}$	E	O
3,90	18,5	10	29,54	531,28	406
7,88	531,28	596	4,14	363,22	402
0,55	362,22	348	26,65	163,9	230
3,78	163,9	139	5,16	62,09	80
6,46	62,02	42	0,054	18,5	21
1,09	18,5	14	52,04	531,28	365
21,43	531,28	638	20,73	363,22	450
19,06	363,22	280	34,41	163,90	239
6,20	163,90	122	0,38	62,09	67
0,57	62,09	64	0,013	18,5	18
2,28	18,5	25	8,27	531,28	465
6,27	531,28	589	5,53	362,22	407
0,72	363,22	347	13,42	163,90	117
3,48	163,90	140	0,14	620,09	65
3,66	62,09	47	2,28	531,80	25
0,33	18,5	16	24,80	531,28	646
			24,80	531,28	646
			11,35	363,22	299
			1,95	163,90	146
			9,35	62,09	38
$x^2 = 337,104$					
$x^2 \text{ df} = (5 - 1)(7 - 1) = 24 = 42,98$					

Дар робита ба саволи 4 натиҷаҳо ба тартиби зерин ба даст омаданд (чадвали 3.2.6.):

83,67% - таъсири роҳбарӣ ва идоракуни дар амал татбиқ намудани шарикии технологиро ба натиҷаҳои ниҳоии он хеле зиёд ва ё зиёд медонанд.

10,75% - таъсири ин омилро миёна медонанд.

5,76% - ба ин омил таъсири кам ва ё хеле кам қоиланд.

Чадвали 3.2.7.

МУХОСИБАИ χ^2 ДАР АСОСИ САВОЛИ 4

$\frac{(O-E)}{E}$	E	O	$\frac{(O-E)^2}{E}$	E	O
1,38	44,17	52	2,36	665,33	616
2,09	19,67	26	2,54	297,5	325
20,77	655,33	772	1,52	44,17	136
11,11	297,5	240	2,26	19,67	49
8,02	122,33	91	2,36	655,32	13
4,54	44,17	30	3,77	297,5	616
9,5	19,67	6	0,17	122,33	431
22,96	655,33	778	0,75	44,17	127
33,95	297,5	197	14,45	655,33	46
5,66	122,33	96	15,31	297,5	19
3,33	46,17	34	3,49	122,33	558
1,94	19,67	35	2,18	44,17	365
			0,02	19,67	143
			6,12	655,33	54
			2,92	197,5	19
			2,85	122,33	591
$x^1 = 241,677$					
$x^2 df = (5 - 1)(7 - 1) = 20 = 37,57$					

Натицахое, ки ба даст омаданд, нишон медиҳанд, ки азбаски X^2 муҳосибашуда (**241,667**) аз X^2 (37,57) ҷадвал бузургтар аст, эҳтимолияти (фарзияи) сифр рад мешавад ва бо эҳтимолияти 99% натиҷа мегирем, ки роҳбарӣ ва идоракунии дар амал татбиқ намудани раванди иҷроиши шарикии технологӣ ба натиҷаҳои ниҳоии он ба таври хеле зиёд таъсири мусбат мерасонад.

Ҳоло, бо истифода аз озмуни варионс радабандӣ омилҳои мазкурро муҳосиба менамоем. Аз натиҷаҳои муҳосиба бармеояд, ки худудан 99% омилҳои марбут ба саволи 2 ба натиҷаҳои ниҳоии шарикии технологӣ таъсири бештар доранд. Чунон чи медонем, саволи 2 марбут ба ташаккули асосҳои меъёриву ҳуқуқии шарикии технологӣ мебошад, ки он нишондиҳандаҳое чун коркарди барнома ва оинномаи шарикии технологӣ; ҳадафгузорӣ ва муайян кардани меъёр (критерия) -и самаранокии шарикии технологӣ; таъсиси шӯъбаи алоҳида дар идоракунии ҷараёни шарикии технологӣ; таъмини шаффофияти ҷараёни

дар амал татбиқ намудани шарикии технологӣ; таъмини ҳавасмандии кормандон барои ичрои нишондиҳандаҳои муайянни шарикии технологӣ; ба омӯзиш фаро гирифтани кормандони бахши шарикии технологӣ ва муайян намудани ҳудухои замонӣ барои ичрои вазифаҳои мушаххасро дар бар мегирад.

Таҳқиқоти мазкурро хулоса намуда, метавон ба нуктаҳои зер ишора кард:

1. Дар Тоҷикистон то ҳанӯз низоми қонунсолорӣ, қонунпойбандӣ ва расмиятшиносӣ ҳукфармо аст. Бештари соҳибкорон, роҳбарон ва менечерҳои соҳаи саноати сабук ташаккули асосҳои меъёриву ҳуқуқии шарикии технологиро шарти муҳимми самаранокии натиҷаҳои ниҳоии он медонанд. Вобаста ба ин, дар сатҳи корхонаҳои бузург ва миёна, ҳадди ақал, коркарди барнома ва оинномаҳои марбут ба рушду инкишофи шарикии технологӣ шарти муҳиммӣ самаранокии ин намуди шарикии стратегӣ ба ҳисоб меравад.

2. Ташаккули фазои мусоиди шарикии технологӣ аз дувумин омили муҳим дар раванди таъмини самаранокии шарикии технологӣ шинохта шудааст. Ин маънои онро дорад, ки соҳибкорон дар Тоҷикистон ба омилҳое чун огоҳии кормандон аз фалсафа, мақсад ва ҳадафҳои шарикии технологӣ, шиносоии кормандон аз низоми шарикии технологӣ дар кишварҳои дигар, огоҳии кормандон аз нақш ва вазифаҳои худ дар ҷараёни мушорикат, ташвиқ ва тарғиби кормандон барои ворид шудан ба шарикии технологӣ аз тарафи маъмурият, ташаккули боварӣ ва эътимод байни роҳбарон ва кормандон дар ҷараёни шарикии технологӣ ва ташаккули дидгоҳи муштарақ ҷиҳати пешбуруди шарикии технологӣ байни кормандон аҳаммияти зиёд қоиланд.

3. Даврабандии дар амал татбиқ намудани шарикии технологӣ ва роҳбарӣ ва идоракуни шарикии технологӣ аз нигоҳи соҳибкорон дар соҳаи саноати сабук аз аҳаммияти зиёд барҳӯрдор аст. Аммо, масъалаи он ки нишондиҳандаҳои ин саволҳо аз нигоҳи рутбабандӣ дар мақоми савуму

чаҳорум қарор доранд, ба он маъност, ки ҳанӯз фарҳанги соҳибкорон дар шинохти воқеи нишондиҳандаҳои муваффақият дар корҳои колективӣ (шарикӣ) ба дараҷаи кофӣ рушд накардааст, зоро таҳқиқотҳои дар ин замина дар Ҷопон, Олмон ва Швейцария анҷомпазируфта гувоҳи онанд, ки маҳз ҳамин омилҳо аз нигоҳи соҳибкорону менечерҳои кишварҳои мазкур омили муҳимтарин дар раванди шарикии технологӣ ба ҳисоб мераванд.

Ҳамин тариқ, рушди яке аз навъҳои пешбари шарикии стратегӣ - кластерҳои саноатӣ бо ташаккул ва рушди шарикии технологии байни ширкатҳо вобастагии зич дорад. Аз ин лиҳоз, бояд дар доираи сиёсати тавсееи шарикии стратегӣ ҷиҳати ташаккули кластерҳои саноатӣ ба миён ҳоҳад омад.

ХУЛОСА

Натиҷаҳои асосии илмии диссертатсия

Таҳқиқоти гузаронидашуда имкон дод, ки хулоса ва тавсияҳои зерин пешниҳод карда шаванд.

1. Тағијироти куллӣ дар ҷаҳони муосир боиси пайдоиши шаклҳои нави ҳамкории субъектҳои хочагидор гардид. Ҳадафи асосии роҳбарони ширкатҳо дарёфти роҳҳо ва механизмҳои ҳамкории мутақобилан судманд бо назардошти мутобиқсозии захираҳои дохилӣ барои татбиқи шарикии стратегӣ мебошад. Вазифаи асосии ниҳодҳои давлатӣ имрӯз аз он иборат аст, ки ҷаҳонишавиро ба омили мусбати рушди иқтисоди миллӣ табдил дода тавонанд. Яке аз роҳҳои расидан ба ин ҳадаф густариши шарикии стратегии корҳонаҳои саноатӣ мебошад [2-М;3-М].

2. Шарикии стратегӣ ба истифодаи самараноки потенсиали ҳамкории ду ё зиёда ширкатҳо асос ёфтааст. Нақши менечмент дар ин раванд аз дарёфти самтҳои фоидаи тарафайн иборат аст. Бинобар ин, шарикии стратегӣ бояд ба арзишҳои умумӣ ва муштарак асос ёбад. Барои Ҷумҳурии Тоҷикистон таҷрибаи дигар мамлакатҳо ҷиҳати имкониятҳои истифодаи онҳо дар раванди такмили минбаъдаи системаи иқтисоди миллӣ, ба шароити ҷаҳонӣ мутобиқ намудани он барои инкишофи равандҳои истеҳсолот, ҷолиби диққат аст. Меъёри истиқлолият, ба андешаи мо, меъёри асосии муайян кардани мағҳуми «шарикии стратегӣ» мебошад, зоро он имкон медиҳад, ки шарикӣ аз дигар шаклҳои муносибатҳои байни ширкатҳо фарқ кунад [1-М;3-М;5-М].

3. Тақвияти равандҳои ҷаҳонишавӣ ба рушди равандҳои ҳамгироии байни корҳонаҳои саноатии кишварҳои гуногун дар шаклҳои гуногуни шарикии стратегӣ мусоидат намуд. Шарикии стратегӣ ба табодули мутақобилаи маҳорат, таҷриба, захираҳо, технологияҳо, дастовардҳои илмӣ ва дигар ҷузъҳои таъмини афзалиятҳои ракобатӣ дар бозорҳои хориҷӣ ва дохилӣ мусоидат менамояд. Ин ҳолат зарурати ҷустуҷӯи варианҷҳои оптималии таъсиси шарикии стратегиро бо назардошти

такмили асосҳои институционалӣ ва инфрасохтории рушди фаъолияти иқтисодии хориҷӣ, ки ҷиҳати ноил шудан ба нишондиҳандаҳои рақобатпазирии ширкатҳои ватаниӣ дар муҳити муносибатҳои иқтисодии ҷаҳонӣ нигаронида шудааст, ба миён меорад [3-М;9-М].

4. Солҳои охир дар Тоҷикистон барои гузаштан аз модели аграрӣ-саноатӣ ба модели саноатӣ-аграрии рушд аз тамоми имкониятҳо истифода бурда мешавад. Аз ҷумла ба субъектҳои соҳибкорӣ имтиёзҳои гуногун пешниҳод шудаанд. Ҳалли ин мушкилот фароҳам овардани фазои муносиби институционалиро ҷиҳати рушди шарикӣ стратегӣ тақозо менамояд. Дар баробари ин, бояд ба назар гирифт, ки барои рушди шарикӣ стратегии байни корхонаҳои саноатӣ дастгирии инфрасохторӣ барои ҳамкории самарабахши онҳо зарур аст [2-М;5-М].

Тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳо

5. Яке аз омилҳои муҳимми рушди шарикӣ стратегии ширкатҳои ватаниӣ густариши шарикӣ стратегии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо қишварҳои минтақа мебошад. Зарур аст, ки барои рушди ҳамкориҳои стратегӣ байни корхонаҳои саноатии қишварҳо/шарикони Тоҷикистон, аз қабили Федератсияи Россия, Узбекистон, Эрон, Қин, Туркия ва ғайра шароити мусоиди институционалӣ фароҳам оварда шавад. Бояд гуфт, ки шарикӣ стратегӣ байни корхонаҳои гуногун пеш аз ҳама ба боварӣ ва ба назар гирифтани шароити мутақобилан судманд асос ёфтааст, ки ин коркарди механизми маҳсус ва аз ҷиҳати илмӣ асосноки идоракунии ин равандро талаб мекунад. Аз ин лиҳоз, бо дарназардошти вижагиҳои рушди равандҳои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ дар фазои ҷаҳонӣ таҳияи механизми мусоидат ба шарикӣ стратегии ширкатҳои ватаниву хориҷӣ аз муҳимтарин вазифаҳои давлат ба шумор меравад [5-М;7-М].

6. Натиҷаҳои моделсозии математикӣ нишон доданд, ки байни шароити муҳити тиҷорат ва шарикӣ стратегӣ робитаи зич вуҷуд дорад. Ҳамин тарик, солҳои охир устувории нисбии пули миллӣ нисбат ба доллари ИМА ва рубли русӣ омили мусбати рушди баъзе шаклҳои

шарикии стратегӣ байни ширкатҳои саноатии кишвар гардидааст. Шартҳои институционалии ифтитоҳи тичорати нав, дастгирии молиявӣ, дастрасӣ ба иттилоот, меъёри бочи гумрукӣ, мавҷудияти ашёи хом, дастгирии давлатӣ низ таъсири муҳим доштанд. Рутбабандии ин ва дигар омилҳо имкон дод, ки стратегияҳои афзалиятноки рушди воридотивазкунанда дар корхонаҳои саноатӣ дар асоси тавсеаи шарикии стратегӣ муайян карда шаванд [5-М].

7. Дар шароити кишварҳои рӯ ба инкишоф, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон низ ба он шомил мебошад, шакли афзалиятноки шарикии стратегӣ таъсис ва рушди корхонаҳои муштарак ба ҳисоб меравад. Дар асоси таҳлили холати имруза ва тамоюли рушди корхонаҳои муштарак дар Ҷумҳурии Тоҷикистон алгоритми таъсис ва фаъолияти бомуваффакияти корхонаи муштарак бо иштироки сармояи хориҷӣ бо назардошти истифодаи васеъи принсипҳои шарикии стратегӣ тартиб дода шудааст. Истифодаи ин алгоритм метавонад ҷиҳати рушди корхонаҳои муштарак дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мусоидат намояд [1-М].

8. Ба ҳалли масъалаҳои ҷорӣ намудани технологияҳои ҳозиразамон, такмил додани структураи идоракуни корхонаҳо, бо кадрҳои ихтисоснок таъмин намудани онҳо бештар диққат додан лозим аст. Ҳавасмандгардонии таъсиси корхонаҳои нави саноатӣ бо иштироки сармояи хориҷӣ дар минтаҳаҳои озоди иқтисодӣ яке аз самтҳои афзалиятноки рушди корхонаҳои муштарак мебошад. Ҳамзамон, таҳияи Консепсияи миллии рушди шарикии стратегии корхонаҳои саноатӣ бо дарназардошти ҷустуҷӯи усулҳои нави ба роҳ мондани ҳамкориҳои муассир бо ширкатҳои муваффақи кишварҳои пешрафта ҳамчун самти афзалиятноки ноил шудан ба параметрҳои рақобатпазирӣ дар бозорҳои хориҷӣ баромад менамояд [1-М;3-М].

9. Дар шароити муосир, бо назардошти амиқтар шудани равандҳои ҳамгироӣ шаклҳои шарикии стратегӣ густариш мейбанд. Дар баробари ин шаклҳои гуногуни шарикии стратегӣ дар асоси ҳамкории технологӣ байни

корхонаҳои саноатӣ аҳамияти маҳсус пайдо мекунанд. Ин худ омили муҳими фароҳам овардани шароити мувоғиқ барои ташаккули кластерҳои саноатӣ ба ҳисоб меравад. Барои ташаккули табиии кластерҳои саноатӣ шарикии технологӣ бояд дар сатҳҳои гуногун мутаносиб инкишоф ёбад [2-М;3-М].

10. Татбиқи тадбирҳои зерин метавонад ба рушди шарикии технологӣ бештар мусоидат қунад: огоҳии кормандон аз фалсафа, ҳадафҳо ва вазифаҳои шарикии технологӣ; шиносоии кормандон бо системаи шарикии технологӣ дар кишварҳои дигар; ташаккули эътимод боварӣ байни роҳбарон ва кормандон дар раванди шарикии технологӣ; таъмини шаффоғияти раванди татбиқи шарикии технологӣ; таъмини ҳавасмандгардонии кормандон чиҳати ноил гардидан ба нишондиҳандаҳои муайяни шарикии технологӣ; пешниҳоди имкониятҳои молиявӣ барои роҳбарон барои ҷалби шарикон ва коршиносони соҳа; раванди назорати иҷрои қарорҳои қабулшуда дар воҳидҳои маъмурӣ; сатҳи истифодаи технологияҳои коммуникатсионӣ ва иттилоотӣ дар раванди идоракуни шарикии технологӣ ва амсоли он. Ҳамин тарик, дар шароити муосир системаи идоракунӣ дар корхонаҳои саноатӣ таъсири мутақобила бо дигар субъектҳои соҳибкориро ҳамчун омили асосии таъмини рақобат ва ноил шудан ба ҳадафҳои стратегии ташкилот бо назардошти татбиқи принципҳои асосии шарикии стратегӣ бояд ба инбат бигирад [5-М;8-М;9-М].

РУЙХАТИ АДАБИЁТ

I. Санадҳои меъёри хукукӣ:

[1]. Барномаи давлатии сармоягузории Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2016-2020. https://www.medt.tj/documents/add_menu/invest-politics/2016-2020/tj/026-01-tj [санаи муроҷиат 27.12.2020]

[2]. Барномаи миёнамуҳлати рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2016-2020. Бо қарори Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28 декабря соли 2016, – №678 тасдиқ шудааст.

[3]. Барномаи рушди саноати сабук дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2022. – Душанбе, 2019. – 31 с.

[4]. Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Барномаи қарзгирии берунаи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2018-2020», аз 26 октябри соли 2017. – №485.

[5]. Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон», аз 28 декабря соли 2006. – №590.

[6]. Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи лоиҳаи Барномаи қарзгирии берунаи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2020 ва дурнамои нишондиҳандаҳои он барои солҳои 2021-2022», аз 1 ноябрисоли 2019. – №530.

[7]. Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон ш. Душанбе аз 23 декабря соли 2021. – №1844.

[8]. Консепсияи сиёсати давлатии ҷалб ва ҳимояи сармоягузории Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз 29 декабря соли 2012, – №755.

[9]. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи банақшагирии стратегӣ ва дурнамосозии давлатӣ», аз 19 июля соли 2022, – №1894.

[10]. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи низоми иҷозатдиҳӣ», 2 августи соли 2011, – №751.

[11]. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи сармоягузорӣ» [Матн] // Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон. – 2016. – №3. 152 с.

[12]. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи шарикӣ давлату баҳши хусусӣ”, ш. Душанбе аз 28 декабри соли 2012. – №907.

[13]. Обзор инвестиционной деятельности международных банков развития (за соответствующий квартал), 2019 гг. Евразийский Банк Развития.

[14]. Омори солонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон / Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе, 2018. – 485 с.

[15]. Омори солонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон. Маҷмааи оморӣ. – Душанбе, 2020.

[16]. Паёми Президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2015 <http://www.president.tj> [санаи муроҷиат 29.10.2021]

[17]. Паёми Президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2016. <http://www.president.tj>

[18]. Паёми Президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2017. <http://www.president.tj>

[19]. Паёми Президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2018. <http://www.president.tj>

[20]. Паёми Президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2019. <http://www.president.tj>

[21]. Паёми Президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2020. <http://www.president.tj>

[22]. Паёми Президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2021. <http://www.president.tj>

[23]. Саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон 30-соли Истиқлолияти давлатӣ // Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе: АОПҖТ, 2021.

[24]. Саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон // Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе: АОПҖТ, 2022. – 89 с.

[25]. Саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон // Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе: АОПҖТ, 2023. – 89 с.

[26]. Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030, соли 2017. - 88

[27]. Суханронии Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Форуми байналмилалии соҳибкорӣ – 2018 таҳти унвони "Рушди соҳибкориву сармоягузорӣ ва равандҳои мусоири иқтисодӣ". 17.10.2018 с.

[28]. Суханронии Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар мулоқот бо соҳибкорон ва сармоягузорони ватаниву хориҷӣ. 14.10.2017 с.

[29]. Сомонаи расмии ВКХ ҔТ, <http://mfa.tj/pravovaya-osnova-vp/kontsepciya-vneshneypolitiki-respubliki-tadzhikistan.html> [санаи муроҷиат 05.12.2023]

[30]. Тоҷикистон: 30-соли Истиқлолияти давлатӣ. Маҷмуи оморӣ / Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе, 2021 – 702 с.

[31]. Фаъолияти иқтисодии хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон // Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе: АОПҔТ, 2023.

[32]. Ҳисоботи бонки ҷаҳонӣ дар соли 2006. <https://thedocs.worldbank.org/en/doc/12c0f0b355bad0d1bdcbcd396358a8f3-0090012021/original> [санаи муроҷиат 27.09.2022]

II. Рӯйхати адабиёт бо забони тоҷикӣ ва русӣ

[33]. Андреев, М.В. Анализ подходов к оценке реализации кластерной политики [Текст] / М.В. Андреев // Современная экономика: проблемы и решения. – 2015. – №7 (67). – С. 100-107.

[34]. Ансофф, И. Стратегическое управление. – М., 1989. // Электронная публикация: Центр гуманитарных технологий. (20.02.2021). URL: <https://gtmarket.ru/library/basis/4155> [санаи муроҷиат 14.10.2022].

[35]. Аттали, Ж. Мировой дух [Текст] / Ж. Аттали. 1-е изд. – М.: Молодая гвардия, 2008. – 406 с.

[36]. Афанасьев, М. Мировая конкуренция и кластеризация экономики [Текст] / М. Афанасьев, Л. Мясникова // Вопросы экономики. – М., 2005. – № 4. – С. 75-86.

[37]. Бажанов, Е. П. Международные отношения в XXI веке. – М.: Восток-Запад, 2011. – 166 с.

[38]. Бердиев, Р.Б. Раванди сармоягузории муштарак ҳамчун механизми устувори рушди иҷтимоӣ-иқтисодӣ / Р.Б. Бердиев // Тоҷикистон ва ҷаҳони имрӯз. – Душанбе, 2015. – №4 (47) – С. 31-38.

[39]. Богатуров, А. Д. Международные отношения в Центральной Азии. События и документы / А. Д. Богатуров. – М.: Аспект-пресс, 2011. – 549 с.

[40]. Богатуров, А. Д. Современные глобальные проблемы. – М.: Аспект-пресс, 2010. – 349 с.

[41]. Богданов, А.В. Международные стратегические альянсы как инструмент интеграции России в мировое хозяйство [Текст] / А.В. Богданов. – СПб: Изд-во Байкальского государственного университета экономики и права, 2004. – 128 с.

[42]. Борко, Б.А. Россия – Европейский Союз: стратегия стратегического партнерства / Б.А. Борко, Ю.А. Данилов. – М.: ИЕ РАН, ОГНИТД, 2005. – 78 с.

[43]. Валлерстайн, И. Конец знакомого мира: Социология XXI века // И. Валлерстайн; пер. с англ. В. Л. Иноземцев. – М.: Логос, 2003. – 355 с.

[44]. Вдовин, С.М. Стратегические направления развития / С.М. Вдовин // Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарева. Университетское управление: практика и анализ. 2010 (6). – С.17-21.

[45]. Веснин, В.Р. Стратегическое управление [Текст] / В.Р.Веснин. – М.: Проспект, 2004. – 215 с.

[46]. Ғаниев, Т.Б. Асосҳои назарияйӣ - методии идоракуни фарҳанги созандагӣ дар менечменти муосири касбӣ [Матн] / Т.Б. Ғаниев, Ф.А. Ходаалиев // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. – Душанбе, 2020. – № 8. – С. 190-193.

[47]. Ғаниев, Т.Б. Зинаҳои таълимоти омӯзишии фарҳанги касбӣ ва хусусиятҳои рушди нерӯи инсонӣ [Матн] / Т.Б. Ғаниев // Труды Академии МВД Республики Таджикистан. 2010. – № 14. – С. 139-145.

[48]. Ганиев, Т.Б. Инновационная деятельность руководителя как основной фактор обеспечения конкурентоспособности международных компаний / Т.Б. Ганиев // Вестник Таджикского национального университета. Серия социально-экономических и общественных наук. – Душанбе: Сино, 2019. – № 4, Часть II. – С. 23-28.

[49]. Ғаниев, Т.Б. Менечмент: Муносабатҳои иқтисодии байналмилалӣ. – Душанбе: Ирфон. – 2017. – 450 с.

[50]. Ғаниев, Т.Б. Менечмент: Таълимоти бефосилаи касбӣ-электронӣ. – Душанбе: Ирфон, 2017. – 450 с.

[51]. Ғаниев, Т.Б. Менечмент: Ҳиради роҳбарӣ. – Душанбе: Ирфон, 2007. – 470 с.

[52]. Ғаниев, Т.Б. Моделсозии таълимоти олии системавӣ-техникии ташкили технологияи рушдёбандагии когнитивӣ дар менечменти муосири касбӣ [Матн] / Т.Б. Ғаниев // Тоҷикистон: иқтисод ва идора. – Душанбе, 2020. – № 1. – С. 24-29.

[53]. Ғаниев, Т.Б. Равишҳои асосии қонунияти васлгарӣ (пайвандгароӣ) дар менечменти асри XXI [Матн] / Т.Б. Ғаниев, Ф. Ходжаалиев // Тоҷикистон: иқтисод ва идора. – Душанбе, 2020. – № 2. – С. 6-13.

[54]. Ғаниев, Т.Б. Роҳҳои стратегии ташаккулёбии вақтшиносӣ дар ташкили фаъолияти касбии менечмент [Матн] / Т.Б. Ғаниев // Тоҷикистон ва ҷаҳони имрӯз. –Душанбе, 2015. – №4 (47) – С. 39-46.

[55]. Ғаниев, Т.Б. Ташкили менечменти захираҳои башарӣ [Матн] / Китоби дарсӣ. – Душанбе: Ирфон. – 2011. – 375с.

[56]. Ганиев, Т.Б. Угрозы кризиса мировой экономики и проблемы обеспечения безопасности развития национальной экономики [Текст] / Т.Б. Ганиев // Вестник Таджикского национального университета. Серия социально-экономических и общественных наук. – Душанбе, 2014. – № 2/11 (155). – С. 25-29.

[57]. Ғаниев, Т.Б. Фарҳанги иқтисодӣ ва арзишҳои он дар менечменти муосири касбӣ [Матн] / Т.Б. Ғаниев, М.Ҳ. Мачнунова, Ф.А. Ходаалиев // Иқтисодиёти Тоҷикистон. – Душанбе, 2020. – №4 – С. 29-33.

[58]. Ғаниев, Т.Б. Фарҳанги сарватшиносӣ ва созандагии роҳбарӣ ҳамчун кодекси функционаливу сохтории менечменти [Матн] / Т.Б. Ғаниев // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. – Душанбе, 2020. – № 5-2. – С.23-28.

[59]. Ғаниев, Т.Б. Фарҳанги сарватшиносӣ ва созандагии роҳбарӣ ҳамчун кодекси функционаливу сохтории менечменти / Т.Б. Ғаниев // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. – Душанбе: Сино, 2020. – № 5-2. – С. 23-28.

[60]. Ганиев, Т.Б. Формирование и эффективное использование человеческого капитала в аграрном секторе экономики / Т.Б. Ганиев, И.С. Самандаров, Д.А. Ходиев, Ҳ.Ҳ. Искандаров // монография. –Душанбе: Сино, 2018. – 181 с.

[61]. Гантингтон, С. Столкновение цивилизаций [Текст] // С. Гантингтон. – М.: АСТ, 2003. – 603 с.

[62]. Гринин, Л.Е. Глобализация и национальный суверенитет / Л.Е. Гринин // История и современность. – 2005. – № 1. – С. 6-31.

[63]. Давлатов, К.К. Государственно-частное предпринимательское партнерство и ее роль в развитии системы здравоохранения Республики Таджикистан [Текст] / К.К. Давлатов, М.Д. Кодирова // Известия Иссык-

Кульского форума бухгалтеров и аудиторов стран Центральной Азии. 2019. –№1 (24). – С. 31-38.

[64]. Давлатов, К.К. Зарубежный опыт становления и развития государственно-частного партнерства [Текст] / К.К. Давлатов, Т. Шарипов // Вестник Таджикского национального университета. Серия социально-экономических и общественных наук. – Душанбе, 2014. – № 2/10-1 (152). – С. 3-7.

[65]. Давлатов, К.К. Методологические основы определения уровня конкурентоспособности промышленных предприятий [Текст] / К.К. Давлатов, М.М. Абдиёи // Вестник Таджикского национального университета. Серия социально-экономических и общественных наук. – Душанбе, 2013. –№ 2/7 (123). – С. 84-88.

[66]. Давлатов, К.К. Самаранокии истифодабарии нерӯи истеҳсолӣ-захиравии хоҷагиҳои майдамоли дар шароити кооператсия [Матн] / К.К. Давлатов // Тоҷикистон ва ҷаҳони имрӯз. – Душанбе, 2015. – №4 (47) – С. 47-53.

[67]. Джери, Д. Большой толковый социологический словарь. В 2 т. –М.: Вече, АСТ, 1999. – 544 с.

[68]. Долматова, С.А. Использовать международный опыт [Текст] / С.А. Долматова // В сб. Утечке умов в условиях современной России: внутренние и международные аспекты. – М., 1992. – С. 117-129.

[69]. Ефимов, А.В. Стратегические альянсы как метод достижения конкурентоспособного преимущества [Текст] / А.В. Ефимов, Г.А. Буренина, А.Н. Петров. – СПб.: СПбГУЭФ, 1997. – 28 с.

[70]. Иброҳимзода, И.Р. Таҷрибаи пешқадами хориҷии маблағузории ташаккул ва рушди кластерҳои саноатӣ ва роҳҳои татбиқи он дар Ҷумҳурии Тоҷикистон / И.Р. Иброҳимзода, М.Ҷ. Сайдова // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. – Душанбе, 2022. – № 6. – С. 15-21.

[71]. Исаинов, Х.Р. Приоритетные направления привлечения прямых инвестиций в освоение природно-ресурсного потенциала Региона / Х.Р. Исаинов, Д.А. Ходиев, Х.А. Хофизов // Аудит и финансовый анализ. 2018. – № 2. – С. 270-274.

[72]. Исламиев, С. Методы государственного регулирования инвестиционной деятельности субъектов аграрного кластера [Текст] / С. Исламиев // Вестник Таджикского национального университета (научный журнал) – №2/2 (197), – Душанбе, 2016. – С. 73.

[73]. Исакдаров, X.X. Хуссиятҳои омодакуни кадрҳо дар шароити иқтисодиёти рақамӣ [Матн] / X.X. Исакдаров, Р.А. Абдуллоҳода // Паёми Дошишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. – Душанбе, 2018. – №5. – С.44-49.

[74]. Кадыров, Д.Б. Управление изменениями и изменения в управлении в условиях рынка [Текст] / Д.Б. Кадыров // Вестник ТГНУ, выпуск – №1(45), 2008. – С.33-42.

[75]. Кандыерова, Д.О. Теоретические вопросы развития и особенности интеграционных процессов стран с переходной экономикой [Текст] / Диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук // Институт экономических исследований дальневосточного отделения Российской Академии наук. – Душанбе, 2007.

[76]. Каюмов, Н.К. Глобализационные процессы и экономические проблемы Таджикистана [Текст] / Н.К. Каюмов, Т.Н. Назаров, И.И. Махмудов, Р.К. Раҳимов, Ҳ.У. Умаров // Экономика Таджикистана: стратегия развития. – Душанбе, 2003. – № 4. – С. 5.

[77]. Каюмов, Н.К. Глобализация экономики и обеспечение продовольственной безопасности Таджикистана [Текст] / Н.К. Каюмов // Экономика Таджикистана: стратегия развития. – Душанбе, 2008. – №4. – С. 25-41.

[78]. Клойнер, В.Д. Взаимосвязь между факторным анализом прироста и факторным анализом индекса роста экономического

показателя [Текст] // В.Д. Клойзнер / Сибирский торгово-экономический журнал. – 2013. – №2 (18). – С. 4-9.

[79]. Қодирзода, Д.Б. Ҷанбаҳои консептуалӣ ва роҳҳои таъмини устувории молиявии корхонаҳои саноатии Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / Д.Б. Қодирзода, Н.Қ. Наимзода // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. – Душанбе, 2020. – № 5. – С. 17-24.

[80]. Қодирзода, Д.Б. Механизми ташкилию иқтисодии рушди фаъолияти инновационӣ дар саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / Д.Б. Қодирзода, У.М. Ҷумаев // Тоҷикистон ва ҷаҳони имрӯз. – Душанбе, 2019. – №1(64) – С. 113-221.

[81]. Қодирзода, Ф.А. Иностранные инвестиции в эпоху глобализации мировой экономики / Ф.А. Қодирзода // Вестник Таджикского национального университета. Серия социально-экономических и общественных наук. – Душанбе, 2022. – № 3. – С. 21-27.

[82]. Комилов ,С.Дж. Теория инновационного развития / Монография. – Душанбе: Ирфон, 2019. – 264 с.

Комилов, С. Дж. Проблемы становления и развития инновационного предпринимательства в Республике Таджикистан [Матн] / С. Дж. Комилов, М.К. Файзуллоев // Монография. – Душанбе: Ирфон, 2017. – 192 с.

[83]. Комилов, С.Д. Основы институционализации инновационного развития промышленности Республики Таджикистан [Текст] / С.Д. Комилов, Д.Р. Раҳмонов // Вестник университета (Российско-Таджикский (Славянский) университет). – Душанбе, 2013. – № 2 (41). – С. 48-57.

[84]. Комилов, С.Дж. Особенности формирования экономики знаний на современном этапе. [Текст] / С.Дж. Комилов // Вестник Таджикского национального университета. – Душанбе, 2013. – № 2/8 (125). – С.15.

[85]. Комилов, С.Дж. Развитие интеграционных процессов на основе формирования межгосударственных инновационных кластеров

[Текст] / С.Дж. Комилов // в сборнике: казанский международный конгресс евразийской интеграции - 2022. Материалы конгресса. – Казань, 2022. с. 337-338.

[86]. Комилов, С.Дж. Теоретические подходы к определению сущности инвестиций и инвестиционного потенциала региона [Текст] / С.Дж. Комилов, Ф.М. Гафоров // Вестник ТНУ. Серия экономических наук. – Душанбе: 2014. – №2/1(127). – С.13.

[87]. Комилов, С.Дж. Теория инновационного развития [Текст] / Монография. – Душанбе: Ирфон, 2019. – 264 с.

[88]. Комилов, С.Ч. Хавфи инноватсионӣ ҳамчун омили таъсиррасон ба фаъолияти молиявии корхонаҳои саноатӣ / С.Ч. Комилов // Паёми молия ва иқтисод. – Душанбе, 2022. – № 4-2 (34). – С. 21-26.

[89]. Корпоративная социальная ответственность: управленаческий аспект: монография / под общ. ред. д.э.н., проф. И.Ю.Беляевой, д.э.н., проф. М.А. Эскиндарова. – М.: КНОРУС, 2008. – С. 248.

[90]. Корпоративная социальная ответственность: управленаческий аспект: монография / под общ. ред. д.э.н., проф. И.Ю. Беляевой, д.э.н., проф. М.А. Эскиндарова. – М.: КНОРУС, 2008. – С.51.

[91]. Коуз, Р. Фирма, рынок и право [Текст] / Р. Коуз. – М.: Новое издательство, 2017. – 224 с.

Кручинин, И.Н. Процесс глобализации: проблема неравенства в глобализации [Текст] // Хроноэкономика. – М., 2019. – № 5 (18). – С. 64-69.

[92]. Кузибаева, Б.М. Нақши корхонаҳои муштарак дар рушди саноати мамлакат / Б.М. Кузибаева // Паёми ДДҲБСТ. 2022 – №2 (91) – 72-81.

[93]. Кузнецов, А. М. «Мирное развитие Китая» и некоторые проблемы современной теории международных отношений. [Текст] / А. М. Кузнецов // Политическая концептология, 2014. – №3. – С. 166-177.

[94]. Кузнецов, И.А. 2011 <https://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-voprosy-razvitiyasovmestnyh-predpriyatiy-v-rossii>. 23.03.2022.

[95]. Кузнецов, И.А. Развитие форм стратегического партнерства [Текст] // Дисс.на соиск. уч. степ. к.э.н. – М., 2014. – С.13.

[96]. Қурбонов, А.К. Танзими механизмҳои сармоягузорӣ дар шароити муносибатҳои бозорӣ [Матн] / А.К. Қурбонов // Тоҷикистон ва ҷаҳони имрӯз. – Душанбе, 2015. – №4 (47) – С. 89-93.

[97]. Куценко, А.В. Современные формы стратегического взаимодействия - слияния и поглощения и создание стратегических альянсов на примере нефтегазовой отрасли / А.В. Куценко // Российское предпринимательство. 2011. – №6/2.

[98]. Лузянин, С.Г. Россия – Китай: формирование обновленного мира; монография [Текст] / отв. ред. академик В.С. Мясников. Предисл. В.А. Никонов. – М.: Весь Мир, 2018. – 328 с.

[99]. Лукин, А.В. Шанхайская организация сотрудничества и российские интересы в Центральной Азии и Афганистане [Текст] // Стратегия России в Центральной Азии и Шанхайская организация сотрудничества. Сборник статей / Под ред. А.В. Лукина. Институт международных исследований. – М.: МГИМО – Университет, 2012. – 191 с.

[100]. Лукина, А.В. Россия и Китай: четыре века взаимодействия. История, современное состояние и перспективы развития российско-китайских отношений. Под ред. 2013. – 704 с.

[101]. Львов, Д.С. Экономика развития [Текст] / Д.С. Львов. – М.: Экзамен, –2002. – 512с. – С. 422.

[102]. Ҷураева, А. Мушкилоти минтақабандии низоми таҳсилоти олии қасбӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / А. Ҷураева // Тоҷикистон ва ҷаҳони имрӯз. – Душанбе, 2015. – №4 (47) – С. 54-60.

[103]. Макогон, Ю.В. Глобализация и Украина в мировой экономике [Текст] / Ю.В. Макогон, Т.В. Орехова. – Донецк: ДонНУ, 2004. – 478 с.

[104]. Маҳмадуллоев, А.С. Таҳлили вазъи муосири фаъолияти корхонаҳои муштарак дар Ҷумҳурии Тоҷикистон / А.С. Маҳмадуллоев, Э. Миршарипов // Паёми Донишгоҳи миллӣи Тоҷикистон. Бахши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. – Душанбе, 2020. – №1. – С. 152-157.

[105]. Мартин, Г.-П. Западная глобализации: атака на процветание и демократию // Г.-П. Мартин, Х. Шуманн. – М.: Альпина, 2001. – 335 с.

Марупов, Д.М. Оценка инвестиционного климата и условий привлечения инвестиций организациями Республики Таджикистан [Текст] / Д.М. Марупов // Современные проблемы науки и образования. – Душанбе, 2013. – №6. – С. 472.

[106]. Меньшенина, И.Г. Кластерообразование в региональной экономике [Текст] / И.Г. Меньшенина, Л.М. Капустина. Д.М Марупов // Изд-во Уральский государственный университет им. А.М. Горького, 2008. – С.155.

[107]. Минцберг, Г. Стратегический процесс. Концепции. Проблемы. Решения // Г. Минцберг / Куинн. – Питер, 2016. – 236 с.

Мирзоева, Д.Т. Мавқеи саноат дар рушди иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] // Идоракуни давлатӣ. – Душанбе, 2022. – № 4-1 (58). – С.133-137.

[108]. Мирсаравзода, Ф.М. Аҳамият ва ҷалби сармоягузориҳои хориҷӣ ба рушди иқтисодиёти кишвар [Матн] / Ф.М. Мирсаравзода // Идоракуни давлатӣ. 2020. – №4/2 (49). – С. 78-84.

[109]. Мовсесян, А.Г. Транснационализация в мировой экономике [Текст] / А.Г. Мовсесян. – М.: Финансовая академия при Правительстве РФ, 2001. – С.93.

[110]. Муртазоев, О.Қ. Барномаи инноватсионӣ ва дастгирии давлатӣ дар соҳаи саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / О.Қ. Муртазоев // Паёми Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон. – Душанбе, 2019. – № 3 (28). – С. 114-124.

[111]. Назаров, Т.Н. Китайско-Таджикское сотрудничество: от прошлого к настоящему и будущему [Текст] / Т.Н. Назаров // Известия

Академии наук Республики Таджикистан. Отделение общественных наук. – Душанбе, 2012. – № 2. – С. 7.

[112]. Низамова, Т.Д. Государственная кластерная политика: вопросы выбора реализации [Текст] / Т.Д. Низамова, П.А. Мухсинова // Таджикистан: экономика и управление. – Душанбе, 2020. – № 1. – С. 39-44.

[113]. Низамова, Т.Д. Опыт зарубежных стран по созданию и развитию инновационных кластеров [Текст] / Т.Д. Низамова, Н.Х. Бобосодикова // Известия Академии наук Республики Таджикистан. Отделение общественных наук. – Душанбе, 2019. – № 4 (258). – С. 45-49.

[114]. Низамова, Т.Д. Реструктуризация промышленных предприятий Таджикистана в условиях переходной экономики [Текст] / Т.Д. Низамова / диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук, – Душанбе, 2007.

[115]. Низамова, Т.Д. Роль кластеризации в развитии промышленности Таджикистана [Текст] / Т.Д. Низамова // Вестник Таджикского национального университета. Серия социально-экономических и общественных наук. – Душанбе, 2016. – № 2/11 (220). – С. 86-93.

[116]. Низамова, Т.Д. Стратегия развития легкой промышленности региона на основе кластерного подхода [Текст] / Т.Д. Низамова, П. А. Мухсинова // Монография – Душанбе: Ирфон – 2021. – 174 с.

[117]. Низомова, Т. Д. Саноатикунории босуръят ва таъмини рушди инноватсионии саноати миллӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / Т. Д. Низомова, Ҷ.Р. Раҳмонов // Тоҷикистон ва ҷаҳони имрӯз. – Душанбе, 2022. – №2 (78) – С. 134-149.

[118]. Низомова, Т.Д. Иқтисодиёти саноат. Китоби дарсӣ. 2020. – 458 с. – С. 6.

[119]. Низомова, Т.Д. Нақши соҳаи саноат дар рушди иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / Т.Д. Низомова // Маводи конфронси байналмилалии илмӣ-амалии “Масоили мубрами ташаккулдиҳии ҷомеаи

иттилоотӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон: ҳолат ва дурнамои инкишоф” (Душанбе, 15 майи соли 2018). – Душанбе: Доңиш, 2018. – С.209.

[120]. Низомова, Т.Д. Ҳолати муосир ва ояндабинии тараққиёти корхонаҳои муштарақ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон: ҷанбаҳои соҳавӣ ва минтақавӣ [Матн] / Т.Д. Низомова // Паёми ДМТ. Паёми Доңишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. – Душанбе, 2019. – № 4, ҷ. 2. – С.74-82.

[121]. Низомова, Т.Д. Рушди соҳаи саноат - омили пешрафти иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / Т.Д. Низомова, Д.А. Қозиев // Ахбори Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон. Шуъбаи илмҳои ҷамъиятшиносӣ. 2020.– №4 (261). – С. 125-130.

[122]. Низомова, Т.Д. Самаранокии таҷдиди фондҳои асосии истеҳсолии саноатии Тоҷикистон: ҷанбаҳои соҳавӣ ва минтақавӣ [Матн] / Т.Д. Низомова // Тоҷикистон ва ҷаҳони имрӯз. – Душанбе, 2015. 4 (47) – С. 108-113.

[123]. Низомова, Т.Д. Самтҳои калидии таъмини самараноки тарбия ва бозомӯзии кадрҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / Т.Д. Низомова // Таҷикистан ва ҷаҳони имрӯз. – Душанбе, 2018. – № 4 (63). – С.191-199.

[124]. Низомова, Т.Д. Таҷдиди соҳтории низоми идоракунӣ дар ширкатҳо [Матн] / Т.Д. Низомова, Х.М. Муҳаммад // Маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ-амалӣ. – Душанбе, 2021. – №2. – С. 105-110.

[125]. Низомова, Т.Д. Таҷрибаи давлатҳои Аврупо оид ба ташаккул ва рушди кластерҳои агрисаноатӣ [Матн] / Т.Д. Низомова, Е.А. Сатторов // Паёми Доңишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. – Душанбе, 2020. – № 5. – С. 11-17.

[126]. Низомова, Т.Д. Таҳияи стратегияи рушди корхона [Матн] / Т.Д. Низомова, Х.Ю. Ҷумаева // Иқтисодиёти Тоҷикистон. – Душанбе, 2021.– № 3. – С. 60-66.

[127]. Новикова, И.В. Глобализация, государство и рынок: ретроспектива и перспектива взаимодействия. – М.: Академия управления При Президенте Республики Беларусь, 2009. – 218 с.

[128]. Хусайнов, М.М. Нақш, хусусият ва аҳаммияти корхонаҳои тиҷоратӣ дар шароити иқтисоди бозории Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / М.М. Хусайнов // Идоракуни давлатӣ. – Душанбе, 2020. – №4/2 (49). – С. 90-95.

[129]. Обидов, Ф.С. Развитие малого предпринимательства в Республике Таджикистан / Ф.С. Обидов // Вестник Таджикского национального университета. Серия социально-экономических и общественных наук. – Душанбе, 2012. – № 2/5 (92). с. 9-12.

[130]. Обидов, Ф.С. Совершенствование форм и методов управления развитием предпринимательства /// Вестник Таджикского национального университета. Серия социально-экономических и общественных наук. – Душанбе, 2012. – № 2/6 (95). – С. 164-166.

[131]. Одинаев, Х.А. Информационная экономика и проблемы развития национальной системы образования [Текст] / Х.А. Одинаев // Материалы республиканской научно-практической конференции «Проблемы устойчивого экономического развития Таджикистана». – Душанбе, 2007. – С. 32-37.

[132]. Павельев, В. П. Применение факторного анализа для оценки эффективности управления предприятием / В.П. Павельев, Е.В. Павельева // Известия МГТУ. 2013. – №4 (18). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/primenenie-faktornogo-analiza-dlya-otsenki-effektivnosti-upravleniya-predpriyatiem> (дата обращения: 07.09.2022).

[133]. Папенова, К.В. Экономические проблемы на рубеже XXI века / Папенова К.В. – М. 2003. – 762 с.

[134]. Покулевская М.С. Теоретические аспекты международных стратегических альянсов / М.С. Покулевская // Современные тенденции в экономике и управлении: новый взгляд. 2016. – №40/1.

[135]. Раҷабов, Р.К. Ҷанбаҳои минтақавии рушди фаъолияти соҳибкорӣ дар савдои наздисарҳадии Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадаҳшони Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / Р.К. Раҷабов // Тоҷикистон ва ҷаҳони имрӯз. – Душанбе, 2015. – №4 (47) – С. 123-132.

[136]. Раҳимзода, Ш. Самтҳои асосии рушди ҳамкориҳои иқтисодӣ бо Ҷумҳурии Ӯзбекистон дар шароити нави иқтисодӣ [Матн] / Ш. Раҳимзода // Иқтисодиёти Тоҷикистон. – Душанбе, 2022. – № 2. – С. 9-12.

[137]. Раҳимов, Ш.М. Ҷаҳонишавӣ - раванди бебозгашт [Матн] / Ш.М Раҳимов // Паёми Доғишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон. – Душанбе, 2018.– №3(24). – С. 88-103.

[138]. Раҳимзода, Ш. Приоритетные направления экономической науки в реализации стратегических документов национального развития [Текст] / Ш. Раҳимзода, Ш.Ш. Базаров // Таджикистан и современный мир. – Душанбе, 2019.– №5 (68). – С. 144-150.

[139]. Раҳимов, Р.К. Глобализация и проблемы экономического роста в Республике Таджикистан [Текст] / Р.К. Раҳимов // Экономика Таджикистана: стратегия развития. – Душанбе, 2004. – № 1. – С. 47.

[140]. Раҳимов, Р.К. Экономический рост: проблемы и механизмы решения экономика Таджикистана: стратегия развития. 2004. с. 186.

[141]. Раҳимов, Ш.М. Возрождение и развитие промышленности таджикистана в переходный период [Текст] / Ш.М. Раҳимов // диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук / – Душанбе, 2001.

[142]. Сайдмурадов, Л.Х. Стратегические цели Республики Таджикистан и устойчивое развитие регионов страны. [Текст] / Л.Х. Сайдмурадов // Вестник университета (Российско-Таджикский (Славянский) университет). Серия экономических наук. – Душанбе, РТСУ, 2016. – № 3 (54). – Ч.1. – С.150.

[142]. Сайдмурадов, Л.Х. Асосҳои назариявии арзёбии кушода будани сиёсати берунииқтисодии минтақа [Матн] / Л.Х. Сайдмурадов // Тоҷикистон ва ҷаҳони имрӯз. – Душанбе, 2015. 4 (47) – С. 137-146.

[144]. Саидмуродов, Л.Х. Макроэкономическая модель 18-^М-ВР и ее возможности для оценки национальной экономики [Текст] / Л.Х. Саидмуродов // Вестник Таджикского национального университета. Серия социально-экономических и общественных наук. – Душанбе, 2016. – №2/11 (220). – С. 104-112.

[145]. Саидмуродов, Л.Х. Совершенствование управления развития промышленная система Республики Таджикистан [Текст] / Л.Х. Саидмуродов, Х. Зокир // Глобальная экономика и национальная безопасность. – Душанбе, 2021. – №1. – С. 26-30.

[146]. Саидмуродов, Л.Х. Стратегические цели и принципы развития Республики Таджикистан на период до 2030 года [Текст] / Л.Х. Саидмуродов // Евразийский юридический журнал. – Душанбе, 2021. – №7 (158). – С.134-139.

[147]. Саидмуродов, Л.Х. Стратегия устойчивого развития таджикистана: возможности и перспективы В сборнике: Россия в XXI веке: глобальные вызовы и перспективы развития. Пленарные доклады [Текст] / Л.Х. Саидмуродов // Материалы Девятого Международного форума. – Душанбе, 2020. – С. 186.

[148]. Саидмуродов, Л.Х. Уроки мировых кризисов и принцип превентивности в обеспечении экономической безопасности страны [Текст] / Л.Х. Саидмуродов // Международные отношения и безопасность. –Душанбе, 2022. – №1 (1). – С.143. (141-154.).

[149]. Саидмуродов, Л.Х. Стратегия устойчивого развития Таджикистана: возможности и перспективы [Текст] / Л.Х. Саидмуродов // В сборнике: Россия в XXI веке: глобальные вызовы и перспективы развития. Пленарные доклады / Материалы Девятого Международного форума. – Душанбе, 2020. – С. 181-187.

[150]. Саидмуродов, Л.Х. Стратегические цели и принципы развития Республики Таджикистан на период до 2030 года // Евразийский юридический журнал. 2021. – № 7 (158). – С. 135.

[151]. Сатторов, Э.И. Таҳлил ва арзёбии фазои сармоягузорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / Э.И. Сатторов, Б.Д. Ғафуров // Идоракуни давлатӣ. – Душанбе, 2020. – №4/2 (49). – С. 40-48.

[152]. Сафоев, Ҳ.С. Самтҳои асосии рушди шарикии давлат ва бахши хусусӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон / Ҳ.С. Сафоев // Паёми Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон. – Душанбе, 2020. – №1 (30). – С. 122-125.

[153]. Сиденко, В.Р. Глобализация – европейская интеграция – экономическое развитие: украинская модель: в 2-х т. – Т. Глобализация и экономическое развитие / В.Р. Сиденко. – К.: Феникс, 2008. – 376 с.
Сиденко, В.Р. Глобализация и экономическое развитие / В.Р. Сиденко.– К.: Феникс, 2008. – 376 с.

[154]. Смирнова, Е.Е. Совместные предприятия: закономерности возникновения и перспективы развития / Е.Е. Смирнова, Н.В. Хвалынская. – М.: Изд-во МГУ, 1988. – С. 164.

[155]. Солеҳзода, А.А. Сармоягузории давлатӣ ва такмили он дар шароити рушди стратегии кишвар / А.А. Солеҳзода, Д.А. Амонова // Идоракуни давлатӣ. 2023. – № 3 (62). – С. 101-108.

[156]. Солиев, А.А. Кластерный принцип организации производства и привлечения иностранных инвестиций [Текст] // А. Солиев, Ф.А. Кодиров, А.В. Гулмамадов / Вестник Таджикского национального университета. –Душанбе, 2014. – №2/10 (152). – С. 3-9.

[157]. Солиев, А.А. Омилҳои рушди иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон: таҳлил ва дурнамо [Матн] / А.А. Солиев // Бонқдори дар Тоҷикистон. – Душанбе, – №1 (42). – С. 36-42.

[158]. Стиглиц, Дж. Глобализация [Текст] // Дж. Стиглиц; пер. з англ. А. Ещенко. – К.: Академия, 2003. – 252 с.

[159]. Сузуки, М. Макроиқтисодиёти қушода ва инвеститсияҳои мустақими хориҷӣ / М. Сузуки Л.Ҳ. Сайдмуродов А.А. Солиев. – Душанбе: Деваштич, 2007. – 278 с.

[160]. Сушкова, Т.Ю. Системная организация инвестиционной деятельности в региональном АПК: вопросы теории, методологии, практики. Ульяновск, 2009. – 269 с.

[161]. Тагоев, Б.Д. Обеспечение экономической безопасности в условиях глобализации: подходы и инструменты [Текст] / Б.Д. Тагоев // Вестник Таджикского национального университета. Серия социально-экономических и общественных наук. – Душанбе, 2021. – №8. – С. 29-35.

[162]. Тагоев, Дж.Х. Проблемы активизации инвестиционной деятельности предприятий (на материалах аграрного сектора республики таджикистан) [Текст] / Дж.Х. Тагоев // диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. – Душанбе, 2004.

[163]. Тагоев, Дж.Х. Пути активизации инвестиционной деятельности предприятий (на примере сельскохозяйственных предприятий РТ) – Душанбе: Ирфон, 2009. – 140 с.

[164]. Тагоев, Дж.Х. Структура инвестиций в осноаной капитал: оценка, состояние и тенденции развития [Текст] / Дж.Х. Тагоев // Вестник ТНУ. Серия экономических наук. – Душанбе: Сино, 2013. – №2/4(114). – С. 52.

[165]. Тошматов, М.Н. Динамика, структура и масштабы привлечения иностранных инвестиций в экономику Республики Таджикистан за годы государственной независимости [Текст] / М.Н. Тошматов // Таджикистан и современный мир. – Душанбе, 2016. – №3 (53). – С. 152-182.

[166]. Тукубаев, Р.Ж. Особенности стратегического партнерства как способ интеграции предприятий / Р.Ж. Тукубаев // Вестник Московской международной академии. 2022. – №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-strategicheskogo-partnerstva-kak-sposob-integratsii-predpriyatiyu> (дата обращения: 01.04.2023).

[167]. Убайдуллоев, А.М. Анализ динамики иностранных инвестиций в экономику Таджикистана [Текст] / А.М. Убайдуллоев, Н.Д.

Назарова, Д.Б. Кадыров // Вестник университета (Российско-Таджикский (Славянский) университет). – Душанбе, 2012. – №3 (38). – С. 49-57.

[168]. Умаров, Х.У. Влияние рыночных реформ на развитие отраслей социальной сферы в Таджикистане / Х.У. Умаров, К.Г. Якубова [Текст] // Вестник Таджикского национального университета. серия социально экономических и общественных наук. 2019. – № 8. – С. 187-192.

[169]. Уоллес, Р. Стратегические альянсы в бизнесе. Технология построения долгосрочных партнерских отношений и создания совместных предприятий / Р. Уоллес. – М.: Добрая книга, 2005. – 284 с.

[170]. Усманова, Т.Д. Необходимость и возможности развития общества, основанного на знаниях [Текст] / Т.Дж. Усманова // Вестник Технологического университета Таджикистана. – Душанбе, 2011. – № 4 (18). – С. 152-157.

[171]. Усманова, Т.Дж. Роль экономической науки в социально-экономическом развитии современного общества [Текст] / Т.Дж. Усманова, М.Т. Азимова // Вестник Филиала Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова – Душанбе, 2018. – Т. 2. – №2. – С. 58-63.

[172]. Усманова, Т.Дж. Эффективность интеграционных программ как фактор стимулирования интеграционных процессов в странах центральной азии [Текст] / Т.Дж. Усманова, М.И. Садриддинов // Таджикистан и современный мир. 2022. – №1 (77). – С. 118-129.

[173]. Файзуллоев, М.Қ. Сиёсати инноватсионӣ ҳамчун унсури концепсияи ташаккулёбии низоми инноватсионии миллӣ [Матн] / М.Қ. Файзуллоев // Тоҷикистон ва ҷаҳони имрӯз. – Душанбе, 2015. – № 4 (47) – С. 163-169.

[174]. Филатов, Е.А. Модификация методов детерминированного факторного анализа модели Дюпона / Е.А. Филатов, В.Б. Нечаев // Вестник ИрГТУ. 2015. – №5 (100). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/modifikatsiya-metodov-determinirovannogo-faktornogo-analiza-modeli-dupona> (дата обращения: 07.09.2022).

[175]. Филипенко, А.С. Экономическая глобализация: истоки и результаты / А.С. Филипенко. – М.: Экономика, 2010. – 512 с.

[176]. Фукуяма, Ф. Конец истории и последний человек // Ф. Фукуяма, пер. с англ. – М.: АСТ. Ер-мак, 2007. – 588 с.

[177]. Ходиев, Д.А. Актуализация проблем «утечки мозгов» в Республике Таджикистан. Современные проблемы экономики и менеджмента [Текст] / Д.А. Ходиев, Х.Х. Искандаров // Материалы международной научнопрактической конференции (28 октября 2016 г., Воронеж, РФ.) ред. колл. – А.А. Федченко, О.А. Колесникова. – Воронеж: Новопресс, 2016. – 348 с.

[178]. Ходиев, Д.А. Моделирование и прогнозирование привлечения инвестиций для освоения природно-ресурсного потенциала региона / Д.А.Ходиев, Ф.А. Хофизов, О.С. Табаров // Вестник Таджикского национального университета. Серия социально-экономических и общественных наук. 2018. – № 6. – С. 30-36.

[179]. Ходиев, Д.А. Направления совершенствования качества образовательных услуг в Республике Таджикистан / Д.А. Ходиев, С.Б. Ганиева // Азимут научных исследований: экономика и управление. 2019. – Т. 8. – № 2 (27). – С. 1131-117.

[180]. Ходиев, Д.А. Особенности развития человеческого капитала в условиях переходного периода (на примере Республики Таджикистан) [Текст] / Д.А. Ходиев // дисс. ... канд. экон. наук: 08.00.05 – Экономика и упр. нар. хоз-вом 166 (экономика труда) / Душанбе: Таджикский государственный университет коммерции, 2011. – 159 с.

[181]. Ходиев, Д.А. Регулирование рынка труда и занятости населения в трудоизбыточном регионе [Текст] / Д.А. Ходиев, Х.У. Сайдова // Монография. – Душанбе: Сино, 2018. – 190 с.

[182]. Ходиев, Д.А. Таҳаввулоти назарияи иқтисодиёти минтақавӣ дар партави рушди назарияи фаъолияти соҳибкорӣ [Матн] / Д.А. Ходиев, Ф.Ҳ. Самадзода // Тоҷикистон ва ҷаҳони имрӯз. – Душанбе, 2020. – №3 (71). – С. 156-164.

[183]. Ходиев, Д.А. Человеческий капитал в инновационной экономике [Текст] / Д.А. Ходиев. Душанбе, Ирфон, – 2013 г. – 120 с.

[184]. Ходиев, Д.А. Человеческий капитал и кадровое обеспечение в сельском хозяйстве [Текст] / Д.А. Ходиев, Х.Х. Искандаров // Материалы ежегодной международной научно-практической конференции по проблемам социально-трудовых отношений (16 заседание). Воронежский государственный университет, Академия труда и занятости (Воронежское отделение). – 2016. – С. 246-251.

[185]. Ходиев, Д.А. Человеческий капитал как системообразующий фактор инновационного развития [Текст] / Д.А. Ходиев // Материалы ежегодной международной конференции «Инновационные доминанты социальной сферы». – Воронеж, РФ, 2013. – С.148-151.

[186]. Хушвахтзода, К.Х. Методологические основы государственного регулирования инвестиций в сельскохозяйственное производство региона [Текст] / К.Х. Хушвахтзода, Ф.Б. Саидахмадов // Вестник Таджикского национального университета. Серия социально-экономических и общественных наук. – Душанбе, 2020. – №3. – С. 70-79.

[187]. Хушвахтзода, К.Х. Таснифоти хавфу хатарҳои сармоягузорӣ дар корхонаҳои саноатӣ / К.Х. Хушвахтзода, Г.Х. Зувайдуллоева //. Кишоварз. – Душанбе, 2021. – № 1 (90). – С. 119-124.

[188]. Хушвахтзода, Қ.Х. Принсипи асосии идоракуни хавфу хатари корхонаҳои саноатӣ / Қ.Х., Хушвахтзода, Г.Х. Зувайдуллоева, Б.С. Шодиев // Endless Light In Science. 2023. – Душанбе, – № 4 (4). – С. 154-160.

[189]. Хушвахтзода, Қ.Х. Таҳқиқи масоили назариявии фаъолияти сармоягузорӣ дар шароити иқтисоди бозорӣ / Қ.Х. Хушвахтзода, Б.А. Набиев // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. – Душанбе, 2021. – № 3-2. – С. 5-15.

[190]. Ходиев, Д.А. Аҳаммияти шарники стратегӣ дар таъмини рақобатпазирии ширкатҳо (дар мисоли корхонаҳои муштараки Ҷумҳурии

Тоҷикистон) [Матн] / Д.А. Ҳодиев, А.С. Маҳмадуллоев, Х.Р. Шарипова // Идоракуни давлатӣ, Мачаллаи илмию сиёсии Академияи идоракуни давлати назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе, 2024. – №1 (66). – С. 71-79.

[191]. Ҳодиев, Д.А. Барҳӯрди манфиатҳо дар сутуҳи муҳталифи ҳамгироӣ: ҷанбаҳои минтақавӣ // Паёми ДМТ. – Душанбе, 2012. – №7 (98). – С.96-101.

[192]. Ҳодиев, Д.А. Ҷанбаҳои назариявии инкишофи шаклҳои шарикӣ стратегӣ дар шароити ҷаҳонишавӣ [Матн] / Д.А. Ҳодиев, А.С. Маҳмадуллоев // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон / Бахши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. – Душанбе, 2020. – №4. – С. 87-93.

[193]. Цыганков, П.А. Политическая динамика современного мира: теория и практика [Текст] / П.А. Цыганков // Издательство Московского университета. – М.: 2014. – 568 с.

[194]. Шамсов, И.С. Современное состояние и проблемы развития цифровой экономики в Таджикистане / // Вестник Таджикского национального университета. Серия социально-экономических и общественных наук. 2019. – № 5-1. – С. 5-10.

П. Адабиёт бо забони инглисӣ ва олмонӣ

[195]. Cambridge English Dictionary Online. URL: <http://dictionary.cambridge.org/dictionary/businessenglish/strategic-partnership> [санаи муроҷиат 19.09.2023].

[196]. Cartwright, S. Managing Merger, Acquisitions and StrategicAlliances: Integrating People and Cultures [Taxt] / S. Cartwright, C.L. Cooper. – Oxford, Boston: Butterworth-Heinemann, 1996. – 250 p.

[197]. Enhanced cooperation between the United Nations and all relevant partners, in particular the private sector: report of the Secretary-General. URL: un.org/partnerships [санаи муроҷиат 22.02.2021].

[198]. Harrigan, K.R. Strategic Alliances and Partner Asymmetries [Taxt] / K.R. Harrigan. – NY : Graduate School of Business, Columbia University, 2006. – P.26.

[199]. Herget, M. Trends in International Collaborative Agreements [Taxt] / M. Herget, D. Morris // Columbia Journal of World Business. – 1997. – Vol. 22. – №2. – P.15-21.

[200]. Kang, N. New Patterns of Industrial Globalization. Cross-border Mergers and Acquisitions and Strategic Alliances [Taxt] / N. Kang, K. Sakai. – Paris: Organization for Economic Co-operation and Development, 2001. – 178 p.

[201]. Lincoln, J. R. Japan's Network Economy: Structure, Persistence, and Change [Taxt] / J. R. Lincoln, M. L. Gerlach. – New York: Cambridge University Press, 2004. – 409 p.

[202]. McLaughlin, T.A. Mergers and Alliances: a Strategic Planning Guide [Taxt] / T.A. McLaughlin // New-York, Wiley. – 1998. – P. 24.

[203]. Porter, M.E. Competition in Global industries [Taxt] / M.E. Porter. – Boston, Mass.: Harvard Business School Press, 1986. – P.359.

[204]. Prahalad, C.K., Hamel G. The Core Competence of the Corporation. Harvard Business Review, 1990, May-June. – P. 79-91.

[205]. Singer, M.I. Organizational Metamorphosis: a Study of Mergers, Acquisitions and Consolidations [Taxt] / M.I. Singer, J.A. Yankey // Management and Leadership. – 1995. – P. 357-380.

[206]. Trautwein, F. Merger Motives and Merger Prescriptions. Strategic Management Journal, 1990, vol. 11. – P. 283-295.

[207]. Yoshino, M.Y Strategic alliances: an entrepreneurial approach to globalization [Taxt] / M.Y. Yoshino. U.S. Rangan. – Boston, Mass.: Harvard Business School Press, 2005. – 259 p.

П. ИНТИШОРОТ АЗ РЎЙИ МАВЗУИ ДИССЕРТАЦИЯ

А) Мақолаҳои илмие, ки дар мачаллаҳои илмии тақризшавандай тавсиянамудаи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон чоп шудаанд.

[1-М]. Маҳмадуллоев, А.С. Шарикии технологӣ чун самти афзалиятноки шарикии стратегӣ дар шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / А.С. Маҳмадуллоев // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Баҳши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. – Душанбе, 2024. – №3. – С. 206-210. ISSN 2413-5151.

[2-М]. Маҳмадуллоев, А.С. Такмили механизми идоракуни шарикии стратегии ҷамъиятҳои саҳҳомӣ [Матн] А.С. Маҳмадуллоев // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Баҳши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. – Душанбе, 2023. – №3. – С. 119-128. ISSN 2413-5151.

[3-М]. Маҳмадуллоев, А.С. Асосҳои назариявии мукаммалгардонии муҳити институтсионалии инкишофи корхонаҳои муштарак [Матн] / А.С. Маҳмадуллоев // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Баҳши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. – Душанбе, 2022. – №4.– С. 66-72. ISSN 2413-5151.

[4-М]. Маҳмадуллоев, А.С. Самаранокӣ ва маъмурикунонии андоз дар Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / А.С. Маҳмадуллоев, С.А. Дехқонов // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Баҳши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. – Душанбе, 2020. – №8 – С. 199-203. ISSN 2413-5151.

[5-М]. Маҳмадуллоев, А.С. Арзёбии умумии инкишофи баҳши саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо таваҷҷӯҳ ба густариши шарикии стратегӣ [Матн] / А.С. Маҳмадуллоев, З. Қосимова // Идоракуни давлатӣ, Мачаллаи илмию сиёсии Академияи идоракуни давлати назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе, 2020. – №4/2 (49). – С. 63-77. ISSN 2664-0651.

[6-М]. Маҳмадуллоев, А.С. Ҷанбаҳои назариявии инкишофи шаклҳои шарикии стратегӣ дар шароити ҷаҳонишавӣ [Матн] / А.С. Маҳмадуллоев, Д.А. Ҳодиев, Ҳ. Давлатов // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Баҳши илмҳои иҷтимоӣ-иктисодӣ ва ҷамъиятӣ. – Душанбе, 2020. – №4. – С. 87-93. ISSN 2413-5151.

[7-М]. Маҳмадуллоев, А.С. Таҳлили вазъи муосири фаъолияти корхонаҳои муштарак дар Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / А.С. Маҳмадуллоев, Э. Миршарипов // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Баҳши илмҳои иҷтимоӣ-иктисодӣ ва ҷамъиятӣ. – Душанбе, 2020. – №1. – С. 152-157. ISSN 2413-5151.

Б) Мақолаҳои илмие, ки дар дигар нашрияҳои илмӣ ҷоп шудаанд.

[8-М]. Маҳмадуллоев, А.С. Тамоюлҳои асосии рушди корхонаҳои муштарак дар Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / А.С. Маҳмадуллоев, А.З. Ҳафизов, С.А. Деконов, С.М. Ҳайдаров, // Паёми Донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар ноҳияи Рашт. – Рашт, 2020. – № 2 (2). – С. 78-84.

[9-М]. Маҳмадуллоев, А.С. Принсипҳои асосӣ ва авомили м массир ба инкишофи шаклҳои шарикии стратегӣ дар шароити ҷаҳонишавӣ [Матн] / А.С. Маҳмадуллоев // Маводи конференсияи байналҳалқии илмию амалӣ дар мавзӯи «Амалисозии ҳадафҳои рушди устувор: таҷрибаи ҳориҷӣ ва миллӣ» (ш. Душанбе, 13 октябри соли 2020). – С. 583-587.

[10-М]. Маҳмадуллоев, А.С. Захираҳои иттилоотии корхонаю ташкилотҳо [Матн] // А.С. Маҳмадуллоев / Маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмию амалӣ дар мавзӯи «Равишҳои стратегии идоракунии давлатӣ ва маҳаллӣ дар шароити ҷаҳонишавӣ», (ш. Душанбе, 5 апрели соли 2019). – С.131-134.

[11-М]. Маҳмадуллоев, А.С. Фаъолияти корхонаҳои муштарак дар Ҷумҳурии Тоҷикистон: Вазъи муосир [Матн] // А.С. Маҳмадуллоев, А. Абдуллоҳода / Маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмию-назариявӣ дар мавзӯи «Танзими андозию буҷетии иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шроити муосир» (ш. Душанбе, 22 апреля 2019). – С.163-170.

[12-М]. Маҳмадуллоев, А.С. Назорати молиявӣ: нақш, мақом ва шаклҳои он дар идоракунии иқтисодиёт [Матн] / А.С. Маҳмадуллоев // Маводи конференсияи илммӣ – амалии ҷумхурияйӣ дар мавзӯи «Идоракунии стратегӣ ва таъмини самаранокии захираҳои энергетикий дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» (ш. Душанбе, 6 декабря соли 2019). – С.164-166.

[13-М]. Маҳмадуллоев, А.С. Системаи иттилоотӣ, иқтисодӣ - бахши муҳимми фаъолияти идоракунӣ [Матн] / А.С. Маҳмадуллоев // Маводи конференсияи ҷумхурияйӣ, илий-назариявии «Меъроси ниёгон, эҳёи ҳунарҳои мардумӣ дар даврони истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон», (Душанбе, 27 – уми апрели соли 2019). – С.214-217.

[14-М]. Маҳмадуллоев, А.С. Земельный налог – основной рычаг финансового регулирования в современных условиях (на материалах Раштского района Республики Таджикистан) [Текст] / А.С. Маҳмадуллоев, Ё.А. Саторов // Журнал Научное знание современности, Международный научный журнал. Выпуск – №4. – Казань, 2019. – С.26-32. ISSN 2541-7827

[15-М]. Маҳмадуллоев, А.С. Нақши сайёҳи ва ҳунарҳои мардумӣ дар рушди иқтисодиёти мамлакат [Матн] / А.С. Маҳмадуллоев // Маводи конференсияи илмию назарияйӣ «Истиқлолият дастоварди бузурги миллати тоҷик». – Рашт, 5-уми сентябри соли 2018. – С. 190-198.